

**О. Мавлонов, Т.Тилавов, В. Аминов**

# **БИОЛОГИЯ**

## **(ОДАМ ВА САЛОМАТИЙ Ӱ)**

*Китоби дарсй барои донишомӯзони синфи 8-уми  
мактабҳои таълими миёнаи умумӣ*

*Нашири шашум бо тагийру иловаҳо*

*Вазорати таълими халқи Республикаи Ўзбекистон  
ба нашр тавсия кардааст*

**ХОНАИ ЭЧОДИИ ТАБЪУ НАШРИ «О‘QITUVCHI»  
ТОШКАНД – 2019**

УЎК 611/612(075.3)=222.8

КБК 28.7я72

Б 69

### Донишомўзи азиз!

Ба хотири донишандўзӣ ва мустаҳкам намудани дарсҳои омӯхтаи шумо ба ҳар як мавзӯи китоби дарсӣ супоришҳои мантиқӣ, масъалаҳои биологӣ ва барои тақвияти дониш машқҳои амалӣ, саволҳо илова шудаанд. Супоришҳои мантиқӣ ба мустақилона дониш андӯхтан, арзёбии донишҳои фарогирифта ва ислоҳ кардани хатоҳои роҳёфта мусоидат мекунад. Дар навбати худ, масъалаҳои биологӣ, машқҳо ва саволҳои муаммодор имконият медиҳанд, ки донишҳои омӯхтаи худро ба муддати тӯлонӣ дар хотир нигаҳ доред. Бо ин мақсад қоидаҳои истифодабарӣ аз китоби дарсиро ёд гиред ва мутобиқи онҳо амал намоед.

Дар роҳи расидан ба қуллаҳои дониш муваффақ бошед!

#### Тақризгарон:

**К. Сафаров** – декани факултаи фанҳои табии ДДОТ, доктори илми биология, профессор;

**И. Азимов** – дотсенти факултаи фанҳои табии ДДОТ, доктори илми фалсафа;

**У. Раҳматов** – муаллими қалони ДДОТ;

**С. Ниёзова** – равишомўзи Маркази таълими халқи Республика аз фанни биология;

**С. Ҳайтбоева** – омӯзгори фанни биологияи мактаби ҳирфаии рақами 178, ноҳияи Челонзори шаҳри Тошканд;

**М. Суюнова** – омӯзгори фанни биологияи мактаби миёнаи рақами 202, ноҳияи Челонзори шаҳри Тошканд;

**Д. Қамбарова** – омӯзгори фанни биологияи мактаби ҳирфаии рақами 59, ноҳияи Шайхонтоҳури шаҳри Тошканд.

*Аз ҳисоби Бунёди мақсадноки китоби Республика чоп шудааст.*

© О. Мавлонов ва диг., 2019.

© Макети аслии ШММ «Davr nashriyoti», 2019.

© ХЭТН «O‘qituvchi», 2019.

ISBN 978-9943-5751-5-8

## Қоидаҳои истифодабарӣ аз китоби дарсӣ

Ба хотири донишандӯзӣ ва мустаҳкам намудани дарсҳои омӯхташуда ба ҳар як мавзӯи китоби дарсӣ супоришҳо ва саволҳо илова шудаанд. Супоришҳои дар илова омада ду хел мешаванд.

**1. Ба тарзи ҷуфт навиштани мағҳумҳои мутобиқ бо ҳамдигар.** Ин гуна супоришҳо аз ду гурӯҳи мағҳумҳо иборатанд. Гурӯҳи якуми онҳо бо ҳарфҳо (A, B, D, E...), гурӯҳи дуюм бо рақамҳо (1, 2, 3, 4...) ифода мейбанд. Бо ёфта навиштани мағҳумҳо аз гурӯҳи дуюм, ки ба мағҳумҳои гурӯҳи якуми супориш мутобиқ меоянд, ҷавоби дуруст дармеояд. Барои мисол: Гормонҳо ва хусусиятҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: A – тироксин, B – адреналин, D – андроген, E – паратгормон, F – эстроген: 1 – миқдори калсий ва фосфори таркиби хунро танзим мекунад; 2 – фаъолияти ғадуди чинсиро танзим мекунад; 3 – гормони чинсии занона; 4 – ангезиши асабро зиёд мекунад; 5 – ангезиши асабро афзуда, ҳастагии мушакҳоро кам мекунад: A – 4, B – 5, D – 2, E – 1, F – 3.

**2. Муайян кардани пайдарҳамии дуруст.** Ин навъи супориш ҷараён ва воқеаҳои гуногуни биологӣ ё физиологӣ, тартиби ҷойгиршавии узвҳоро дар организм муқаррар менамояд. Дар онҳо барои додани ҷавоби дуруст мағҳумҳои зарурӣ дода мешавад. Мағҳумҳои ҷавобҳои дуруст бо пайдарпайии муайян дармеоянд. Барои мисол: Аъзои хунгузарро аз рагҳои хуручии дил сар карда дар доираи хурди гардиши хун бо тартиб нишон дихед: A – мӯйрагҳои шуш, B – даҳлези чапи дил, D – меъдаҷаи рости дил, E – шарёнҳои шуш, F – варидҳои шуш. Ҷавоби дуруст бояд чунин навишта шавад: 1–D, 2–E, 3–A, 4–F, 5–B.

Барои мустақилона дониш андӯхтан бодиқкат хондани мавзӯъ ва ҷавоб навиштан ба супоришҳои иловагӣ лозим аст. Ҷавобҳо бояд бо ҷавобҳои додашуда дар охири китоб муқоиса шаванд ва ҳатоҳо ислоҳ гарданд. Ба ин тартиб, доир ба мавзӯъ конспект низ навишта мешавад.

## МУҚАДДИМА

### § 1. Маълумоти умумӣ дар бораи одам ва саломатии ў

**Тандурустӣ – муҳимтарин омили саломатии одам.** Беҳуда нағуфтаанд, «Ақли солим дар бадани солим аст». Дар вοкөъ, тандурустӣ аз ҳар гуна сарват бартар аст. Ҳар як инсон ба хотири донишу ҳунар омӯхтан, бо варзиш машғул шудан, ба миллату миҳан хидмат кардан бояд солим бошад.

Донишманд Арасту фармудааст: «Хушбахтии инсон аввал тандурустӣ ва баъд зебоии ўст». Саломатӣ ба рӯҳияти одам ва муносибатҳои ў бо дигарон таъсиргузор аст. Аз ин рӯ, саломатӣ беҳтарин неъматест, ки ба инсон эҳдо шудааст ва яке аз шартҳои асосии хушбахтию зиндагии фаъол ва камолёбии кас ба шумор меравад. Тандурустии мардум сарвати бебаҳои Ватан аст. Та-воной ва ояндаи дурахшони кишвар низ ба солимиӣ ва баркамолии ҷавонони имрӯз ва босаводии онҳо вобаста мебошад.

**Фанни одам ва саломатии ў чиро меомӯзад?** Саломатии ҳар кас дар дасти худи ўст. Ҳар як одам барои нигаҳдории тандурустии худ бояд соҳтори бадан ва ҷараёнҳоеро, ки дар он содир мешаванд, биомӯзад, роҳҳои пешгирий аз бемориҳоро ёд бигирад. Донишҳои ин соҳаро ба мо фанҳои анатомия, физиология ва гигиена медиҳанд. *Анатомия* соҳти организми одам ва соҳтори узвҳои он, *физиология* функцияи ҳамаи узвҳои баданро дар пуррагӣ ва алоҳидагӣ, *гигиена* ба маънни «бехдошти саломатии организм» таъсири шароити ҳаёт ва меҳнатро ба саломатии одамон меомӯзад. Донишҳои анатомӣ ва физиологӣ барои расондани ёрии таъчилии тиббӣ ва ҳифзи ҳаёти одамон заруранд. Фанҳои анатомия, физиология ва гигиена бо ҳам робитаи зич дошта, асоси илми тибро ташкил медиҳанд. Инсон бар асоси оини ҳаётии худ зиндагӣ карда, тобеи қонунҳои биологӣ аст ва аз ин рӯ, дар мактабҳо «Одам ва саломатии ў» якҷоя бо дигар фанҳои биологӣ омӯхта мешавад.

**Таърихи рушди илми тиб.** Одамҳо аз замонҳои қадим инчониб бо мақсади даво ёфтани ба бемориҳои гуногун ба соҳти бадани худ таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд. Аммо, бо сабаби ин ки ҷарроҳӣ намуда доҳили баданро дидан қатъиян манъ будааст, омилҳои пайдоиши бемориҳоро ба нерӯҳои ғайритабиӣ вобаста мекардаанд. Азбаски табибон соҳтори доҳилии баданро намедонистанд, наметавонистанд ба бемор ёрии лозимаро расонанд. Нахустин бор омӯхтани соҳтори доҳилии бадан аз тариқи кушодани часади майит дар

Юнон ва Рим оғоз шудааст. Дар паёварди ин номҳои соҳтори бадан ба забонҳои юнонӣ ва лотинӣ пайдо мешавад ва фанни анатомия рушд меёбад.

**Ҳиппократ** (тахминан с. 460–370 пеш аз милод). Табиб (пизишк)-и Юнони қадим аст. Мавҷудияти чор хел мизоч, соҳти бадани инсон ва яклухтии баданро ошкор менамояд. Ў пешниҳод мекунад, ки ба бемор ва дарди ў ба таври хос бояд муносибат кард. Бо асарҳои худ ба тибби клиникӣ асос гузошт.

**Арасту** (384–322 пеш аз милод). Файласуф ва табиби Юнони қадим аст. Ба илм мағҳуми *аортаро* доҳил мекунад. Дар бораи зинаҳои асосии табиат – дунёи ғайриорганикӣ, олами наботот, ҳайвон ва одам фикр ронда, ба асли иҷтимоии инсон ва бо ақлу ҳуши худ фарқ кардани вай аз ҳайвон ишора мекунад.

**Чолинус** (*Гален*) (тахминан с. 200–129 пеш аз милод). Табиби Юнони қадим аст. Дар рисолаи «Дар бораи узвҳои бадани инсон» бадани одамро шарҳ медиҳад. Собит мекунад, ки ташхиси анатомӣ ва физиологӣ асоси муолиҷа ва пешгирии бемориҳо аст. Дар илми тиб бо ҳайвон гузарондани таҷрибаро чорӣ мекунад. Аз осори ў дар тӯли 14 аср истифода бурдаанд.

**Леонардо да Винчи** (1452–1519). Мусаввир ва риёзидони маъруфи замони Эҳё, олими илми анатомия ва физиология аст. Ҳамчун донишманди донандаи бадани одам нахустин бор организми инсонро ба таври реалистӣ тасвир кардааст. Расмҳои ў ҳанӯз ҳам дар илми анатомия аҳамияти худро гум накардаанд.

**Андреас Везалий** (1514–1564). Табиби итолиёй, яке аз асосгузорони илми анатомия аст. Ў нахустин бор ба омӯзиши аъзои бадан бо роҳи ҷарроҳӣ иқдом намудааст. Дар рисолаи «Дар бораи соҳти бадани инсон» тамоми аъзои баданро бо расмҳо нишон медиҳад ва дар ин самт ҳатоҳои дигаронро таҳлил мекунад.

**Сеченов Иван Михайлович** (1829–1905). Табиатшинос, асосгузори мактаби физиологии рус буда, ба равияи табиӣ-имии психология поя гузоштааст. Муаллифи асарҳои «Рефлекси мағзи сар», «Физиологияи системаи асаб» мебошад. Фаъолияти рефлектории мағзи сарро қашф кардааст. И. П. Павлов ўро «падари физиологии рус» номидааст.





**Мечников Иля Илич** (1845–1916). Донишманди рус, асосгузори соҳаи микробиология ва иммунология мебошад. Дар барабари бемориҳо тоқатпазир будани бадани инсонро ошкор мекунад. Назарияи фаготситозаи масуният (иммунитет)-ро меофарад. Барои корҳои анҷомдодааш дар бахши геронтология (тӯлонӣ кардани умри инсон) ба ҷоизаи Нобел сазовор шудааст. **Павлов Иван Петрович** (1849–1936). Олими рус дар соҳаи физиология ва барандаи ҷоизаи Нобел мебошад. Бо асарҳои худ дар ҳусуси соҳтори ҳозима, гардиши ҳун, системаи асаби одам ва ҳайвонот ба ҷаҳон машҳур шудааст. Ў таълимотеро дар бораи боздории рефлексҳои шартӣ оғаридааст.

**Ҳамватанони мо – саҳмгузорон дар пешрафти илми тиб.** Донишмандони бузурги сарзамини мо, аз ҷумла, Абӯбакри Бухорӣ, Абӯмансури Бухорӣ, Абӯрайхон Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Исмоили Ҷурҷонӣ, Наҷибуддин Самарқандӣ, Султон Алии Ҳурисонӣ дар рушди илми тиб саҳми назаррас доранд. Дар асрҳои минбаъда низ олимон А. Ю. Юнусов, К. А. Зуфаров, Ӯ. О. Орифов, В. Воҳидов, Ё. Ҳ. Тӯрақулов ва дигар олимони кишвар дар соҳаи шинохти организми одам заҳмат қашидаанд.



**Абӯрайхон Берунӣ** (973–1048) – олимӣ ҳамадон, энсиклопедист. Дар замони худ доир ба тамоми илмҳои роиҷ асар навиштааст. Дар «Китоб-ус-сайдана» қариб 880 гиёҳи шифобаҳшро шарҳ дода, дар ҳусуси бештар аз ҳазор номгӯйи дорую дармон, ки аз гиёҳу ҳайвонот ва маъданҳо таҳия шудаанд, маълумот додааст.

**Абӯалӣ ибни Сино** (980–1037) – табиби машҳур, файласуф, шоир, мусиқидон. Ў дар китоби маъруфи панҷчилдаи худ «Алқонун» (Қонуни тиб) дар бораи анатомия, гигиена, бемориҳои доҳилӣ, ҷарроҳӣ, дорушиносӣ ва дигар риштаҳои илми тиб маълумот медиҳад. Ҷандин аср ин китоб дар соҳаи пизишкӣ дастуруламали асосӣ аст.

**Юнусов Адҳам Юнусович** (1910–1971) – олимӣ намоёни фанни физиология. Дар шароити гарм ҷараёни физиологии мубодилаи обу намакро дар бадани инсон ва ҳайвон таҳқиқ намудааст. Ў омилҳои мутобиқшавии организми одам ва ҳайвонро ба ҳарорати баланд ошкор месозад.

**Орифов Ўқтам Орифович** (1927–2001) барои муолиҷаи беморон аз роҳи интиқоли узвҳо ва бофтаҳо озмоишгоҳи маҳсус ташкил додааст. Ў ба беморе, ки ҳастагии доимии гурда дорад, гурдаи солимро мекӯчонад. Интиқоли як қисми ғадуди зери меъдаро низ ба роҳ мемонад.



**Зуфаров Комилҷон Аҳмадҷоновиҷ** (1925–2002) – муҳаққики соҳаи гистология (бофтшиносӣ). Пайдошавии ҳар гуна ҷараён ва танзими онҳоро дар бадани солим ва бемор нишон медиҳад. Тартиби хучайравии ҷараёнҳои таровиший, тараашшухӣ ва ҷазби дубораро ошкор месозад. Бори аввал дар Ўзбекистон озмоишгоҳи микроскопияи электрониро ба роҳ мондааст.



**Тўрақулов Ёлқин Ҳолматовиҷ** (1916–2005) – муҳаққики ришиҳаҳои биохимия ва биология, яке аз асосгузорони илми тиб дар Ўзбекистон. Бо таҳқиқи бемориҳои вобаста ба ғормонҳои ғадуди сипаршакл, мубодилаи модда дар хучайра, тараашшухи дохилӣ роҳи ташхис ва дармони онҳоро нишон додааст. Ў роҳи корбурди изотопҳоро дар биология ва тиб ошкор месозад.



**Воҳидов Восит Воҳидовиҷ** (1917–1994) – ҷарроҳи маъруф, созмондехи мактаби ҳирфаии амалҳои ҷарроҳӣ дар кишвари Ўзбекистон. Ў дар тӯли фаъолият дар бахшҳои гуногуни ҷарроҳӣ пажӯҳишҳо анҷом дода буд. Бемориҳои пахншуда дар шуш, роҳҳои талҳа, чигар, меъда, дил, рагҳои хунгард, узвҳои ҳаракат, шикам ва қафаси синаро таҳқиқ намудааст.



**Муваффақият ва муаммоҳои асосии илми тиб.** Дар замони мусир рушди илму фан ва падид омадани усулҳои нави таҳқиқи бадани инсон ба он имконият дод, ки соҳтори бадан ва вазифаҳои он дар сатҳи атому молекула, бофта ва аъзову организм омӯхта шавад. Даствардҳои илми тиб ва дигар соҳаҳо боиси беҳтар шудани сатҳи зиндагии ахолии ҷаҳон гардид. Дар охирҳои қарни XIX синни мутавассити одамон 32 сол бу дааст. Ин нишондод, чунончи, дар охирҳои аспи XX ду баробар афзудааст.

Обилакӯбихои (ё ваксиназани) сартосарӣ имконият дод, ки бисёр бемориҳои ҳавфнок, аз қабили муромурии ҳайвонот, нағзак, фалаҷшавии кӯдакон, сурҳак дар рӯйи замин аз байн раванд ё аз густариши онҳо пешгирий шавад. Ҳоло бошад, аз пайи корбурди усулҳои нави ташхис одамон саросар аз боздиҳи тиббӣ мегузаранд, бемориҳо сари вақт муайян ва ҳатто маризҳое, ки муолиҷаи онҳо ғайримумкин менамуд, дармон мешаванд.

Пас аз мустақил шудани Ҷумхурии Ўзбекистон ба соҳаи нигаҳдории тандурустӣ мутахассисони ботаҷриба ҷалб шуда, ба аҳолӣ хидматҳои босифати тиббӣ расонида мешавад ва ба риояти қоидаҳои саломатию беҳдоштӣ (гигиенӣ) таваҷҷуҳ зоҳир мегардад. Барои мардум бемористонҳо, амбулаторияҳо, дармонгоҳҳо ва бунгоҳҳои санитарию эпидемиологӣ хидмат мерасонанд.

Бо вучуди ҳар гуна муваффақият, дар соҳаи ҳифзи тандурустӣ мушкилоту муаммоҳо низ ҳастанд. Олудаю чиркин шудани обу ҳаво ва муҳити атроф, беш аз пеш баланд шудани дамо ва дараҷаи радиатсия дар рӯйи замин, афзудани таъсири равонӣ ба одам, ҳаракати кам ва ифрот (зиёдаравӣ) дар физохӯрӣ, паҳншавии бемориҳои қалбу рагҳои хунгард, ҳассосият, сартонӣ, СНМП (СПИД; AIDS) ва ғайра аз чумлаи муаммоҳои рӯз мебошанд. Барои ҳимоят аз касалиҳо ҳар як кас бояд бо соҳтор ва вазифаҳои бадани ҳуд шиносоӣ дошта бошад.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Фанҳои одам ва саломатии ў ва мавзӯи омӯзиши онҳоро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – анатомия, В – физиология, D – гигиена: 1 – вазифаи ҳаётии бадани инсон, 2 – таъсири шароити кор ба саломатии одам, 3 – соҳти бадани инсон.
2. Олимони саҳмгузор дар рушди илми тиб ва хидматҳои онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – Хиппократ, В – Арасту, D – Чолинус, Е – Везалий, F – Леонардо да Винчи, G – И.М.Сеченов, H – И.И.Мечников, I – И.П.Павлов: 1 – фаъолияти мағзи сар ва рефлекси шартиро қашф кард, 2 – соҳти узвҳои бадани инсонро бо расмҳо нишон додааст, 3 – ҷор намуди мизоҷи одамро тавсиф кардааст, 4 – назарияи фаготсизози масуниятро оғаридааст, 5 – ба илм мағҳуми аортаро доҳил кардааст, 6 – бо ҳайвонҳо таҷриба гузаронидааст, 7 – рефлексҳои мағзи сарро қашф кардааст, 8 – соҳти одамро бо роҳи ҷарроҳӣ омӯхтааст.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Дар охирҳои қарни XIX синни миёнаи одамон 32 сол будааст. Аз байн сад сол гузашта нишондоди мазкур ду баробар меафзояд. Ин ба ҷи гуна комёбиҳои соҳаи тиб вобаста аст?
2. Пеш аз Ҷангиги дуюми ҷаҳонӣ аҳолии Ўзбекистон 6,5 миллион нафар буд. Аз ин миқдор 500 000 нафар қурбони ҷанг ва гуруsnагӣ шудаанд. Дар солҳои баъдӣ нуфуси аҳолӣ ба маротиб зиёд шуда, соли 2018 ба 33 миллион нафар расид. Ин афзоиш ба ҷи гуна корҳое вобаста аст, ки дар кишвари мо амалӣ шудаанд?


## БОБИ 1. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ ОРГАНИЗМИ ОДАМ

### § 2. Соҳтори хучайравии бадани одам

**Гуногунии ҳучайраҳо дар бадани одам.** Ба монанди дигар мавҷудоти зинда бадани одам низ аз ҳучайраҳо иборат аст. Ҳучайраҳои бадан аз ҷиҳати шакл ва вазифаҳои худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд (расми 1).


Қисми доҳилии ҳучайра бо моддаи ғализ – *цитоплазма* пур аст. Ситоплазмаро аз берун ҷилди ҳучайра мепӯшонад. Дар маркази он ҳаста (ядро), дар ситоплазма андомакҳои (органоид) ҳучайра ҷойгир шудаанд (расми 2). Андомакҳо дар ҳамчояйгӣ фаъолияти зисти ҳучайраро таъмин мекунанд. Таркиби ҳучайра ба шарҳи зер аст:

- ҷилд (*мембрана*)-и ҳучайра – ситоплазма ва андомакҳоро ду қабат пардаи нозуқ пӯшонида, найчаҳои маҳсуси он моддаҳоро интихоб карда ба доҳили ҳучайра ва аз он ба берун меронанд;
- ҳаста гирд аст, дар маркази ҳучайра ҷойгир шуда аз ҳастача ва хроматин иборат аст; фаъолияти ҳучайраро идора мекунад, нишонаҳои ирсиро аз насл ба насл мегузаронад, дар даври тақсимшавии ҳучайра аз хроматини он хромосомаҳо ташаккул меёбанд;



**Расми 1.** Гуногунии бофтаҳо ва ҳучайраҳои бадани одам: *а* – бофтаҳо:

1 – бофтаи ҷарбӣ, 2 – риштабофтаи васлкунанда, 3 – бофтаи тағоякӣ,  
4 – мушакҳои ҳамвор, 5 – бофтаи устухон; *б* – хелҳои ҳучайра.




**Расми 2.** Сохти хучайра: 1 – лизосома, 2 – ҳаста, 3 – митохондрия, 4 – вакуолаҳо, 5 – сентриол, 6 – ситоплазма, 7 – чилди хучайра, 8 – ҳубобчаи пиноцитозӣ, 9 – тӯри эндоплазмагӣ, 10 – маҷмӯаи Голчи, 11 – рибосомаҳо.

- маҷмӯаи Голчи дар атрофи ҳаста ҷойгир аст. Дар хучайра вазифаи гирдоварӣ ва пахши моддаҳои таҷзияшавандаро адо мекунад;
- рибосомаҳо дар ҷилдҳои тӯри эндоплазматикӣ ҷойгиранд, дар онҳо сафеда таҷзия мешавад;
- лизосомаҳо нигаҳдорандай моддаҳои фъюл, ҳубобчаҳои доҳили ситоплазмаанд, моддаҳои ғизоиро ҳазм карда ба ситоплазма мегузаронанд;
- митохондрияҳо – манбаи неруи хучайраанд, неруи масрафии фъюлияти хучайраро ҳосил ва ҷамъ мекунанд;

• вакуола – ҳубобчаҳои хурде, ки маводро фаро гирифта, ба доҳили хучайра мегузаронанд ё ба хориҷ мебароранд;

• хромосомаҳо – наҳҳои риштамонанди ҷамъоварандай ахбор доир ба соҳта ҳосиятҳои бадан. Дар хучайраи тақсимшаванда ташаккул ёфта, ба заррабин падид меоянд. Ҳучайраҳои ҷисмонии одам 46 (23 ҷуфт) ва хучайраҳои ҷинсӣ 23 хромосома доранд (расми 3).

**Таркиби кимиёни хучайра.** Хучайра аз пайвастагиҳои гайриорганикӣ ва органикӣ таркиб мейбад. Қисми асосии моддаҳои гайриорганикиро об ташкил



**Расми 3.** Хромосомаҳо:

а – тасвири соҳторӣ, б – намуд бо заррабин.

медиҳад. 60–70% организми зинда аз об иборат аст. Об барои ҳучайра хеле муҳим аст. Ҳамроҳ бо об ба ҳучайра моддаҳои ғизой мегузаранд ва маводи мубодилавӣ аз ҳучайра ихроҷ мешаванд. Об муҳити созгоре барои реаксияҳои кимиёни дохили ҳучайра аст. Моеъи дарун ва беруни ҳучайра дорон намакҳои *калий, натрий, калсий ва магний* мебошад. Намакҳо дар фаъолияти доимӣ ва нигаҳдории муҳити дохилии ҳучайра аҳамият доранд.

**Пайвастагиҳои органикӣ ҳучайра.** *Сафеда, ҷарб, карбогидрат, кислотаҳои нуклеинӣ* ба ин гурӯҳ дохил мешаванд. Сафедаҳо ба мисли масолеҳи соҳтусозии ҳучайра буда, ҳамчун фермент реаксияҳои кимиёиро метезонанд. Ҷарбу карбогидратҳо дар фаъолияти ҳаётии ҳучайра ҳамчун манбаи неру ҳастанд. Кислотаҳои нуклеинӣ ба таркиби хромосомаҳо даромада, нигаҳдории нишонаҳои ирсӣ ва гузариши насл ба наслро таъмин менамоянд.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Қисмҳои ҳучайра ва хусусиятҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ҷилди ҳучайра, В – ҳаста, D – тӯри эндоплазматикӣ, Е – маҷмӯаи Голчи, F – лизосомаҳо, G – ситоплазма, H – рибосомаҳо, J – митохондрия, I – хромосомаҳо: 1 – дар ҷилди тӯри эндоплазматикӣ ҷойгир аст, 2 – аз найча ва каналчаҳо иборат аст, 3 – ҳубобчаҳои ҷойгиршуда дар ситоплазма, 4 – дар маркази ҳучайра ҷойгир шудааст, 5 – бо тақсим шудани ҳучайра шакл меёбад, 6 – пардаи нозуки дуқабата, ки ситоплазмаро мепӯшонад, 7 – барои ҳучайра манбаи неру аст, 8 – моддаҳоро гирдоварӣ ва пахш мекунад, 9 – моддаи ғализ.
2. Қисмҳои ҳучайра ва вазифаҳои онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ҷилди ҳучайра, В – лизосомаҳо, D – тӯри эндоплазматикӣ, Е – хромосомаҳо, F – рибосомаҳо, G – ситоплазма, H – ҳаста: 1 – ғизоро гуворида ҳазм мекунад, 2 – моддаҳоро пахш мекунад, 3 – таҷзияи сафеда, 4 – ба дохил ва беруни ҳучайра гузарондани моддаҳо, 5 – танзими фаъолияти ҳучайра, 6 – ахбори ирсиро нигаҳ медорад, 7 – дар он андомакҳо ҷойгиранд.

### **Фикр карда ҷавоб дихед.**


1. Тамоми организмҳои рӯйи замин аз ҳучайра ташкил ёфтаанд. Барои чӣ на бофтаҳо ё на узвҳо, балки ҳучайраҳо ҳамчун воҳиди соҳт ва вазифаи организмҳои зинда хонда шудаанд?
2. Дар асл аз ҳучайра бофта, аз бофта узвҳо ва аз узвҳо организм ҳосил мешавад. Оё як ҳучайра низ метавонад бофта ё узв, ё ки организмро ба вучуд оварад?

### § 3. Ҳучайра ва хосияти ҳаётии организм

**Мубодилаи моддаҳо.** Мубодилаи моддаҳо, ангезиш, сабзиш, инкишоф, афзоиш, нафаскашӣ, тағзия (ғизоҳӯрӣ) ва ихроҷ аз ҷумлаи хосиятҳои ҳаётии тамоми организмҳои зинда мебошанд. Ҳангоми мубодилаи моддаҳо мавод аз муҳити берун ба ҳучайра ворид мешаванд. Аз ин ҳисоб барои сабзиш ё афзоиши ҳучайра таҷзияи моддаҳо ба амал меояд. Чунин маҷмӯи воканишҳои биосинтезӣ дар ҳучайра *ассимилятсия* ном дорад. Дар ҳучайра ҳамзамон бо таҷзияи моддаҳо ҳазм шудани маводи органикӣ сурат мегирад. Дар ин ҷараён об, ангидриди карбонат барин пайвастагиҳои одӣ ҳосил мешаванд ва ҳориҷшавии неру ба амал меояд. Об ва ангидриди карбонат ба воситаи узвҳои нафаскашӣ ва ихроҷ ба муҳити берун бароварда мешаванд ва неру дар ҷараёни ҳаётии ҳучайра сарф мегардад (расми 4). Ин ҷараён мубодилаи неру ё *диссимилиятсия* ном дорад. Таҷзия ва ҳазмшавӣ ҷониби дигари ҷараёнҳои мубодилаи модда дар ҳучайра буда, айнан дар як замон ба амал меоянд.

**Ангезиш.** Организми зинда дар зери таъсири омилҳои беруна мутаассир мешавад. Дар ин дам ҳучайра аз ҳолати ором ба ҳолати фаъол мегузарад. Ин ҳолати ҳучайрапо *ангезии* меноманд. Дар ин ҳолат ҷараёни биотаҷзия ва ҳазмшавӣ дар ҳучайра тез ва сарфи ҳаво зиёд мегардад. Дар ҳолати ангезиш ҳучайраҳо вазифаи ба ҳуд ҳосро анҷом медиҳанд. Чунончи, ҳучайраҳои мушак кашиш мекӯранд, дар ҳучайраи асад ахбори доҳилшуда паҳн мешавад.

**Афзоиши.** Организмҳо ба ҳуд монанд насли нав ҳосил мекунанд, яъне бо роҳи тақсими ҳучайраҳо ҳучайраҳои нав пайдо мешаванд. Ҳучайраи ҷавони нав сабзида калон мешавад ва дубора ба тақсимшавӣ медарояд. Чунин аф-



**Расми 4.** Тартиби мубодилаи моддаҳо дар байни муҳити доҳилии бадан ва ҳучайраҳо:  
1 – раги лимфа, 2 – хуни шарёнӣ, 3 – мӯйрагҳо, 4 – хуни варидӣ (сиёҳраг), 5 – ҳучайраҳо.

зоиш боиси тавлиди насли нав мегардад, чойи ҳучайраи мурдаро ҳучайраи тоза соҳиб мешавад, бофтаҳои латмажӯрда аз нав эҳё мегарданд.

**Таҳарруқ** фаъолиятест, ки бо кори анҷомдодаи организм ё қисмҳои таркибии он алокаманд мебошад. Таҳарруқ на танҳо ба организм, балки ба ҳучайраҳо, бофтаҳо ва аъзои дигар хос аст.

**Инкишиоф** ҷараёнест, ки дар он организм ва қисмҳои таркибии он тағиیر меёбанд ва нишонаҳои нави худро ҳосил мекунанд.

**Сабзии** зиёд шудани андозаи организм ва қисмҳои таркибии он аст.

**Нафаскашӣ (танаффус)** ҷараёнҳои дамиданӣ оксиген ба организм ва аз он ҳориҷ намудани гази ангидриди карбонатро фаро мегирад.

**Тағзия (ғизоҳӯрӣ)** аз ҳазмшавии моддаҳои дохилшуда ба организм ва сарф шудани онҳо барои ҷараёнҳои дигар иборат аст.

**Иҳроҷ (ронии)** ба ин маънӣ аст, ки маҳсулоти ҳосилшуда аз пайи мубодилаи моддаҳо дар ҳучайра аз организм ба берун бароварда мешаванд.

**Шартҳои асосии мавҷудияти организми зинда.** Зоҳир шудани ҳосижатҳои ҳаётии организми зинда ба мавҷуд будани маводи ғизоӣ, об, оксиген, муҳит ва дигар омилҳо вобаста аст. Маводи ғизоӣ барои бадан ҳамчун манбаи неру ва соҳтусоз заруранд. Онҳо – сафеда, карбогидрат, ҷарб, кислотаҳои нуклеинӣ дар натиҷаи тағзия ба организм мегузаранд. Маводи ғизоӣ дар ҳучайраҳо ҳазм шуда, барои зинда мондан, сабзиш ва инкишифи бадан сарф мешаванд. Муҳити асосии ин ҷараёнҳо дар ҳучайра об аст.

Оксиген бо роҳи нафаскашӣ ба организм мегузарад. Дар ҳучайраҳо ҳангоми ҳазми мавод бо иштироқи оксиген ҳориҷшавии неру ба амал меояд.

**Муҳити дохилии организм.** Муҳити дохилии организмро хун, лимфа, моеъи бофтаи байнҳуҷайравӣ ҳосил мекунанд. Муҳити дохилӣ фаъолияти ҳаётии ҳучайраҳоро таъмин менамояд. Об, оксиген ва маводи ғизоӣ аз тарикӣ муҳити дохилӣ ба ҳучайраҳо мегузаранд. Маводи аз мубодилаи моддаҳо ҳосилшуда низ тавассути муҳити дохилӣ ҳориҷ мешаванд.

Таркиб ва ҳосижати физикию кимиёни муҳити дохилӣ дар ҳучайра нисбатан доимӣ аст. Чунончи, об 60–70% массаи бадани одам ва 90% плазмаи хунро ташкил медиҳад. Оби тан кам шавад инсон ташнагиро ҳис мекунад, оби изофӣ бошад аз роҳи системаи иҳроҷ дафъ мешавад. Бо ин тартиб, фишори хун ба мизони 7,6–8,1 атм боқӣ мемонад. Дар ин ҳолат кори ҳучайра муътадил аст. Доимии нисбии муҳити дохилӣ кори якмароми тамоми ҳучайраҳо, бофтаҳо ва узвҳои баданро таъмин мекунад.

## **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанчед:**

1. Мафхумҳои зеринро якчоя бо маънояшон ба тарзи ҷуфт нависед: А – ассимилятсия, В – диссимилиятсия, С – мубодилаи моддаҳо, Е – ангезиш: 1 – маҷмӯи реаксияҳои ассимилятсионӣ ва диссимилиятсионӣ, 2 – маҷмӯи реаксияҳои биосинтезӣ, 3 – мутаассир шудани организм аз таъсири омилҳои беруна, 4 – ҷамъшавии реаксияҳои мубодилаи неру.
2. Хосиятҳои ҳоси организмҳои зинда ва мазмуни онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – афзоиш, В – инкишоф, С – сабзиш, Е – нафаскашӣ, F – ихроҷ, G – тағзия, Н – таҳаррӯк: 1 – зиёд шудани андозаи организм, 2 – фаъолияти организм ё қисмҳои таркибии он, 3 – нишонаҳои нав ҳосил кардани организм, 4 – нафасигирии оксиген ва хориҷ кардани ангидриди карбон аз организм, 5 – ҳосил кардани насли нав, 6 – аз организм берун соҳтани маводи мубодилашуда, 7 – ҳазмшавӣ ва сарфи моддаҳои доҳилшуда ба организм.

### **Фикр карда ҷавоб дихед.**

Об 70% вазни ҷуссаи бачаҳо ва қариб 60% вазни калонсолонро ташкил медиҳад. Барои чӣ миқдори оби организми бачаҳо аз калонсолон бештар аст?

## **§ 4. Бофтаҳо, узвҳо ва бадани одам**

**Бофтаҳо.** Маҷмӯи ҳуҷайраҳо ва маводи байниҳуҷайравӣ, ки аз рӯйи пайдоиш, соҳт ва иҷрои амал ба ҳамдигар монанд буда, вазифаи якхеларо анҷом медиҳанд, *бофта* номида мешаванд. Дар бадани одам низ, мисли ҳайвон, ҷорӯҳи бофта мавҷуд аст: пӯшишӣ (эпителӣ), пайвандӣ, мушакӣ ва асабӣ (расми 5). *Бофтаи пӯшишӣ* қабати сатҳии пӯстро ҳосил меқунад, сатҳи доҳилии найчаҳои аъзои ҳозима, нафаскашӣ ва ихроҷро мепӯшонад. Ин пӯшиш узвҳоро аз ҳар хел таъсир ҳимоя ва шираи меъдаро ҳосил меқунад. Ҳуҷайраҳои пӯшишӣ ба сабаби ҳӯрдашавии тез доимо нав шуда меистанд.

*Бофтаи пайвандӣ* аз ҳар хел ҳуҷайра иборат аст. Он назар ба ҳолати моддаи байни ҳуҷайраҳо моеъ (хун, лимфа), саҳт (устухон, тағояқ), майданаҳӣ (пӯсти асл, девораи рагҳои хун, пайҳо), ковокнаҳӣ (бофтаи ҷарби зери пӯстӣ, ҳалтакаи дил) мешавад. Аҷзои бофтаи пайвандӣ вазифаҳои ҳамбандӣ (хун, лимфа, пайҳо), эминӣ (хун, устухон, тағояқ), таъмини маводи ғизоӣ ва оксигенро (хун) анҷом медиҳанд.

**Расми 5.** Бофтаҳо: 1 – тағояқӣ, 2 – устухонӣ, 3 – ҷарбӣ, 4 – пайӣ, 5 – хун, 6 – пӯшиши чандқабатаи ҳамвори пӯст, 7 – пӯшиши якқабатаи ҳамвор, 8 – мушаки софи раг, 9 – мушаки арзӣ-навории қалбӣ, 10 – мушаки арзӣ-навории скелетӣ, 11 – бофтаи асабӣ.


Бофтаи мушакӣ аз ҳуҷайраҳои тағийири шаклкарда – риштаҳои моҳичай иборат аст. Он бо скелет ва дигар узвҳои дохилӣ алоқаманд аст. Ба хотири қашиш ҳӯрдани бофтаҳои мушакӣ узвҳо ҳаракат карда, кор ичро мекунанд.


Бофтаи асабӣ аз ҳуҷайраҳои асабӣ (нейронҳо) ва ҳуҷайраҳои муҳитӣ (нейроглия) иборат аст. Нейроглия ҳуҷайраҳои ситорашакли шоҳазадаро фаро мегирад. Бофтаи асабӣ аъзоро байни ҳам пайванд дода, амалкарди онҳоро идора мекунад.

**Аъзо.** Он қисми бадан, ки дорои соҳт ва шакли муайян буда, аз як ё якчанд хел бофта ташкил ёфтааст, узв ном дорад. Узвҳо вобаста ба шакл, соҳт, ҷойгиршавӣ дар бадан ва вазифаи худ аз ҳам тафовут доранд. Ҷигар, гурда ва дил, ки дар ҷағғи (ковокӣ) бадан ҷойгир шудаанд, аъзои дохилӣ ва узвҳои карорёфта дар беруни бадан – даст, ҷашм, гӯш аъзои беруни мебошанд. Узвҳо аз бофтаҳои гуногун ташкил меёбанд.

**Системаи узвҳо.** Системаи узвҳо дар натиҷаи кори муштарак анҷом додани аъзо ҳосил мешавад. Чунин система аз дастгоҳҳои такяю ҳаракатӣ, гардиши хун, ихроҷ, нафаскашӣ, ҳозима, ҳиссӣ, таносулий иборат аст. Системаҳои узвҳо дар якчоягӣ бо ҳам организмро ташкил медиҳанд (расми 6).

Барои ичрои ин ё он вазифа узвҳои организм якҷоя амал карда, системаи функционалии узвҳо ва онҳо низ системаи муваққати функционалиро ҳосил мекунанд. Масалан, роҳгардии тезро системаи муваққати функционалий таъмин менамояд, ки системаҳои асаб, нафаскашӣ, ҳаракатӣ, гардиши хун, таровиши аракро фаро мегирад.





**Расми 6.** Узвҳои дохилӣ: 1 – нойи нафас, 2 – ҳалқ, 3 – рагҳои хун, 4 – дил, 5 – шуш, 6 – диафрагма, 7 – чигар, 8 – меъда, 9 – сипурз, 10 – ғадуди зери меъда, 11 – гурда, 12 – рӯдаи борик, 13 – нойи пешобгузар, 14 – рӯдаи ғафс, 15 – пешобдон.

**Организм (бадан).** Бадани одам аз қисмҳои сар, гардан, пайкар, дасту пой иборат аст. Тани одам дорои ковокиҳое мисли косахонаи сар, ҷӯйчаи сутунмуҳра, қафаси сина, шикам, кос мебошад. Дар ҷӯйчаи сутунмуҳра ҳароммағз, дар косахона (чумчума) мағзи сар, дар қафаси сина дил, ҳалқ, ной, шуш, дар шикам меъда, чигар, талҳадон, рӯдаи борик ва қисми асосии рӯдаи ғафс, дар ҷавфи кос идомаи рӯдаи ғафс, узвҳои шошаю таносулий ҷойгир шудаанд. Диафрагмаи мушакӣ қафаси синаро аз ковокии шикам ҷудо мекунад. Кашишҳӯрӣ ва сустшавии диафрагмаи мушакӣ боиси тафийирёбии ҳаҷми сандуқи сина ва шикам мегардад.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

- Хосиятҳои ҳаётии организми зиндаро аз хурд сар карда бо тартиб нависед: А – узв, В – системаи функционалий, Д – бофта, Е – ҳучайра, F – системаи аъзо, G – организм.
- Ковокиҳои бадан ва аъзои ҷойгиршуда дар онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – косаи сар, В – ҷӯяки сутунмуҳра, Д – қафаси сина, Е – шикам, F – кос, G – даҳон, H – бинӣ, J – косахонаи ҷашм: 1 – забон, дандон, 2 – мағзи сар, 3 – нойи нафас, шуш, дил, гулу, 4 – меъда, чигар, талҳадон, рӯдаи борик ва ғафс, 5 – ҷашм, 6 – узви шомма, 7 – рӯдаи ғафс, узвҳои ихроҷ ва таносулий, 8 – ҳароммағз.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

- Бадани одам аз бофта, ҳучайра ва узвҳо иборат аст. Бо чӣ сабаб мушак, устуҳон ва дигар бофтаҳоро намешавад узв номид?
- Оё аз ҳучайраҳои якоҳт ҳосил кардани аъзо мумкин аст?

## БОБИ II. ТАНЗИМИ ФУНКСИЯҲОИ ОРГАНИЗМ, ҒАДУДХОИ ТАРАШШУҲЙ

### § 5. Танзими гуморалӣ ва асабии функсиҳои бадан

**Организм – системаи том.** Дар бадани одам ҳучайраҳо, бофтаҳо, аъзо ва системаи онҳо ҳамчун як чизи ягона ва том кор мекунанд. Ин мутобиқшавӣ тавассути гуморал (аз лот.: *gumor* – моеъ), яъне гормонҳо – моддаҳои кимиёй, ки аз ғадудҳо ба хун, лимфа ва бофтаҳо тарашшуҳ мешаванд ва аз тариқи системаи асаб сурат мегирад.

**Танзими гуморалии функсиия организм.** Моддаҳои кимиёи ҳосилшуда аз ғадуди тарашшуҳӣ ҳар гуна ҷараёни ба амал омадаро дар ҳучайраю бофтаҳо, узвҳо ва кулли бадан танзим мекунанд. Аксарияти ин моддаҳо ҳатто дар дараҷаи пасти ғилзат (концентратсия) ба дохили бадан таъсири қалони физиологӣ мерасонанд. Аз ин рӯ, онҳо *моддаҳои фаъоли биологӣ* ном доранд. Ғуддаҳои маҳсусе, ки дар организм моддаҳои фаъоли биологиро ҳосил мекунанд, ғадуди тарашишувӣ ном доранд. Ин моддаҳо раванди функсиия организмро дар ҳар ҳолат танзим мекунанд. Моддаҳои фаъоли биологӣ метавонанд амалкарди ҳучайраю бофтаҳо, узвҳо ва ҳатто тамоми баданро қувват бахшанд – барангезанд ё коҳиш диханд, яъне боздорӣ намоянд.

**Гормонҳо.** Моддаҳои кимиёй, ки аз ғадуди дохилӣ ва омехта ба хун тарашшуҳ мешаванд, *гормон* (аз лот.: *hormao* – бармеангезам, ҳаракат мекунам) ном доранд. Гормонҳо аз роҳи хун ба бадан пахн шуда, амалкарди узвҳо ва ҷараёнҳои баданро танзим мекунанд. Баъзе аз гормонҳо танҳо ба қисме аз узвҳо таъсир мерасонанд. Чунончи, гормонҳои ҷинсӣ ба сабзиш ва рушди узвҳои таносули муассиранд. Гормонҳои дигар, аз ҷумла, гормони ғадуди сипаршакл – *тироксин*, гормони болои гурда – *адреналин* ба функсиия бисёре аз аъзо таъсир мегузоранд.

**Танзими амалкарди организм аз роҳи асаб.** Мағзи сар ва ҳароммағз тавассути торҳои асаб бо тамоми аъзои бадан иртибот доранд. Байни мағзи сар ва тамоми узвҳо алоқамандии асабии дучониба мавҷуд аст. Мағзи сар ва ҳароммағз кори узвҳоро ба воситаи импульсҳои асаб, яъне сигналҳои барқӣ, ки аз тариқи ҷилдҳои ҳучайраҳои асаб мегузаранд, идора мекунанд. Импульсҳои асаб низ ба мисли моддаҳои фаъоли биологӣ ба бадан таъсир расонда, кори ҳучайраю аъзо ё баданро метезонанд ё бозмедоранд.

Танзими асабии функцияи организм ба туфайли алоқаи мутақобилаи мағзи сар ва тамоми аъзои бадан сурат мегирад.

Тағийирёбии шароити муҳити атроф боиси ба ангезиш даромадани неши асабҳои аъзо – *ретсепторҳо* мегардад ва импулси асаб, яъне сигнали барқӣ ҳосил мешавад. Сигналҳо аз тариқи пардаҳои ҳассоси торҳои асаб ба ҳароммағз ва мағзи сар интиқол меёбанд. Торҳои ба ҳаракатоваранд бошанд, ин сигналҳоро ба дигар узвҳои корӣ мегузаронанд. Мушакҳои аъзо бо таъсири импулси асаб қашиш хӯрда, узвҳо кор анҷом медиҳанд. Аз пайи алоқамандии асабии дучонибаи организм ва муҳити атроф бадан ба тағийироти муҳит мутобиқ ва ҳолати доимии муҳити дохилии организм ҳифз мешавад.

**Худтanzимкуни.** Танзими гуморалӣ ва асабӣ боис мешавад, ки робитаи мутақобилаи тамоми аъзо ва системаи узвҳо ва коркарди бо ҳам мутобиқи онҳо сурат бигирад. Аз ин рӯ, организм ҳамчун як системаи том кор мекунад. Ин ҷараёнро *худтanzимкуни* меноманд. Аз пайи танзими гуморалӣ ва асабӣ доимияти нисбии муҳити дохилӣ ва амалкарди озоди бадан фароҳам меояд. Дар ҳолати худтanzимкуни, агар таркиби муҳити дохилии организм бештар аз меъёр дигаргун шавад, ҷараёни танзими гуморалӣ ва асабӣ роҳ афтода, он ба ҳолати аввала бармегардад. Ҷунончи, агар миқдори қанд дар хун зиёд шавад, дар чигар аз қанд таҷзия шудани *гликоген* меафзояд ва миқдори қанди хун бетағиҳир мемонад.

Ҷараёни худтanzимкуни, ки боиси нигаҳ доштани бардавомии муҳити дохилӣ ва функцияҳои бадан мегардад, *гомеостаз* (аз. юн.: *gomeostazis* – бехаракатӣ) ном дорад. Худтanzимкуни бино ба ҳолати ҳуҷайра амалӣ мешавад. Ҷунончи, агар миқдори моддае дар организм зиёд шавад, таҷзияи ин модда дар ҳуҷайра қатъ мегардад. Ҳамин тавр, аз роҳи танзими гуморалӣ ва асабӣ робитаи мутақобилаи тамоми аъзо ва системаи узвҳо, коркарди бо ҳам мутобиқи онҳо, дар кул, амалкарди организм ҳамчун як системаи том сурат мегирад.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Мағхумҳо ва мазмуни онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: A – гомеостаз, B – ретсептор, D – танзими гуморалӣ, E – импулс, F – маводи фаъол, G – худтanzимкуни, H – танзими асабӣ. 1 – аз роҳи сигнали асаб, 2 – аз роҳи муҳити дохилӣ, 3 – сигнал, 4 – бо асаб ва гормонҳо амалӣ мешавад, 5 – бардавомии муҳити дохилӣ, 6 – неши торҳои ҳассоси асаб, 7 – гормонҳо, ферментҳо, витаминҳо.

2. Тартиби танзими гуморалии функсияи баданро нишон дихед: А – мавод ба муҳити дохилӣ мегузаранд, В – бо таъсири гормонҳо кори аъзо тағиیر меёбад. С – тағиироти муҳит ба ғадуди тарашшуҳӣ таъсир мекунад, Е – таъсири мавод ба ҳуҷайраҳо, F – ғадуд ба тавлиди маводи фаъоли биологӣ мепардозад.
3. Тартиби иҷрои танзими асабиро нишон дихед: А – ангезиш ба сигналҳои асаб табдил меёбад, В – дар неши торҳои асаб ангезиш ба вучуд меояд, С – сигналҳои асаб аз ҳароммағз ва мағзи сар ба аъзо мегузаранд, Е – тағиироти муҳит ба бадан таъсир мегузорад, F – сигналҳои асаб ба мағзи сар ва ҳароммағз мегузарад, G – мушакҳои аъзо қашиш ҳӯрда кор анҷом медиҳанд.


### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Фаъолияти мультадили бадан ба вазъи озоди муҳити дохилӣ вобаста аст. Одам ғизои шӯр ё оби бисёр ҳӯрад микдори намак ё оби бадан меафзояд. Дар ин ҳолат бо фаъолияти қадом аъзо кори якмароми муҳити дохилӣ эҳё мешавад?


## **§ 6. Ғадудҳои тарашшуҳӣ, ғадуди сипаршакл**

**Ғадудҳои тарашшуҳӣ.** Бино ба таркиб ва вазифаҳои худ ғадудҳои тарашшуҳӣ ба навъҳои берунӣ, дохилӣ ва омехта чудо мешаванд (расмҳои 7-8).

Ба ғадудҳои тарашшуҳӣ берунӣ ғадуди луоби даҳон, шираи меъдаю рӯда, ширӣ, ҷарбӣ, ашк дохил мешаванд. Маҳсули онҳо бо роҳи маҳсус ба ковокии



**Расми 7. Ғадудҳои тарашшуҳии берунӣ ва омехта:** 1 – ғадуди ашкбарор, 2 – ғадуди луобӣ, 3 – ҷигар, 4 – ғадуди зери меъда.




**Расми 8. Ғадудҳои дохилӣ ва омехта:** 1 – гипофиз, 2 – эпифиз, 3 – ғадуди сипаршакл, 4 – ғадуди назди сипаршакл, 5 – ғадуди болои гурда, 6 – ғадуди зери меъда, 7 – ғадуди ҷинсаӣ.

аъзои дохилй ё муҳити беруна (сатҳи пўст) мебарояд. Бо луоби даҳон ва ферментҳои ҳосилшуда аз ғадудҳои меъдаю рӯда маводи ғизой ҳазм мешаванд.

*Ғадудҳои тарашишүҳи дохилй* роҳи таровишӣ надоранд. Гормонҳои чудо-кардаи онҳо ба хун мегузаранд. Ғадудҳои сипаршакл, назди сипаршакл, гипофиз, эпифиз, болои гурда, душоҳа ба ин намуд дохил мешаванд.

Дар организм байзе ғадудҳо дар як вақт вазифаи *тарашишүҳи* дохилй ва беруниро адо мекунанд. Ғадудҳои зери меъда, чинсӣ ва ҷигар аз ин ҷумла аст. Онҳо *ғадуди тарашишүҳи омехта* ном доранд. Ғадуди зери меъда ба сифати ғадуди тарашишүҳи дохилй ба хун гормон (масалан, инсулин) ва ҳамчун ғадуди тарашишүҳи берунӣ ба ковокии рӯда фермент чудо мекунад. Ғадуди чинсӣ бошад, ба хун гормонҳои чинсӣ ва дар роҳҳои таносули тухмхӯҷайра ва нутфа чудо мекунад. Ҕигар ба ковокии рӯда моеъи талҳа, ба хун гем ва дигар сафедаҳои таркиби хунро чудо мекунад.

**Ғадуди сипаршакл** яке аз калонтарин ғадудҳои тарашишүҳи дохилй аст. Вазни он дар бачаҳои 5–10-сола 10 г, дар калонсолон 25–30 г меояд. Ғадуди сипаршакл дар қисми пеши гардан ҷойгир аст, ҳалкро аз пеш ва ду паҳлу мепӯшонад (расми 9). Ин ғадуд аз қисмҳои ҷонибӣ ва ҷонибӣ-наздикиӣ ҷудо шуда шуда, ба миқдори зиёд бо рагҳои хуну лимфа ва асабҳо иртибот дорад. Дар таркиби гормони ғадуди сипаршакл – *тироксин* йод зиёд аст. Ҳосияти тироксин ин аст, ки мубодилаи маводро дар бадан метезонад ва асабро бармеангезад. Ҳар гуна норасоӣ ё аз ҳад зиёд ҳосил шудани ин гормон дар организм боиси зухури бемории вазнин мегардад. Камбуди тироксин пеши калоншавӣ ва рушди зеҳнию ҷисмонии бачаҳоро мегирад ва боиси зухури бемории *кре-тинизм* мегардад. Дар калонсолон бо сабаби суст шудани фаъолияти ғадуд



Расми 9. Ғадудҳои сипаршакл (а) ва наздисипарӣ (б):

- 1 – тағояки сипаршакл,
- 2 – ғадуди сипаршакл,
- 3 – ҳалқ, 4 – ғадуди назди сипаршакл, 5 – сурхрӯда,
- 6 – нойи нафас, 7 – аорта,
- 8 – шарён ва варидҳо.

ва коркарди ками тироксин *микседема* пайдо мешавад (расми 10). Дар ин беморй мубодилаи моддаҳо коҳиш ёфта, ангезиши системаи асаб суст мегардад, пилкҳои чашм бод мекунад. Баъзан бо камбуди йод ғадуди сипаршакл калон шуда, гулу варам мекунад. Барои пешгирии ин беморй, ки *гуррии эндемикӣ* (зоб) ном дорад (расми 11), намаки ошро бо йод ғанӣ месозанд. Бо авҷ гирифтани кори ғадуди сипаршакл ғормони тироксин аз ҳад бештар ҳосил шуда, мубодилаи моддаҳо меафзояд, ангезиши системаи асаб боло меравад ва каслоғар мешавад. Дар ин навъи иллат, ки *бемории базедовӣ* ном дорад (расми 12), аксаран чашмони бемор ба шакли ғайритабӣ барчаста мешаванд. Барои давои ин беморй аз воситаҳои коҳишдиҳандай функсияҳои ғадуди сипаршакл истифода мебаранд. Гоҳе бо ҷарроҳӣ як қисми ғадудро бурида мепартоянд.

Дар замони ба балогат расидани духтарҳо вазифаи ғадуди сипаршакл то ҷое афзуда, аломатҳои бемории *тиреотоксикоз* пайдо мешавад: ҷаҳли тез, бехобӣ, камбуди иштиҳо, арақзойӣ.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро**

#### **бисанҷед:**

1. Ғадудҳо ва моҳияти онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – дохилӣ, В – берунӣ, С – омехта: 1 – тарашшуҳ дар қовокии узвҳо ва хун, 2 – ҳосили он ба хун мегузарад, 3 – ҳосилаш дар қовокии аъзо ва сатҳи пӯст метаровад.
2. Бемориҳои алоқаманд бо ғормони ғадуди сипаршакл – тироксин ва сабабҳои онро ба тарзи ҷуфт нависед: А – кретинизм, В – микседема, С – ғуррии эндемикӣ, Д – бемории базедовӣ, Е – тиреотоксикоз: 1 – камбуди тироксин дар синни калонсолӣ, 2 – камбуди йод дар об, 3 – то ҷое афзудани функсияи ғадуди сипаршакл, 4 – коркарди аз ҳад зиёди ғормони тироксин, 5 – камбуди тироксин дар синни хурдсолӣ.
3. Бемориҳои алоқаманд бо фаъолияти ғадуди сипаршакл ва аломатҳои мутобиқ бо онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – кретинизм, В – микседема, С – ғуррии



*Расми 10.*  
Микседема.



*Расми 11.* Фуррии  
эндемикӣ.



*Расми 12.* Бемории  
базедовӣ.

эндемикӣ, Е – бемории базедовӣ, F – тиреотоксикоз: 1 – мубодилаи моддаҳо коҳиш ёфта, ангезиши системаи асаб суст мешавад, пилкҳо бод мекунанд, 2 – калоншавӣ ва рушди зеҳниу чисмонии бачаҳо суст мешавад, 3 – ҷаҳли тез, бехобӣ, камбуди иштиҳо, арақзорӣ мушоҳида мешавад, 4 – ғадуд калон шуда, гардан варам мекунад, 5 – ҷашмҳо ба шакли ғайритабӣ барҷаста мешаванд.

4. Бемориҳо ва усули муолиҷаи онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – кретинизм ва микседема, В – ғуррии эндемикӣ, Д – бемории базедовӣ, F – тиреотоксикоз: 1 – намаки ош бо йод ғанӣ мегардад, 2 – гоҳе як қисми ғадудро бурида мепартоянд, 3 – барои афзудани фаъолияти ғадуд дору медиҳанд, 4 – барои коҳиши фаъолияти ғадуд дору медиҳанд


### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Дар бемории ғуррии эндемикӣ (бемории ҷоғар) гардан бод мекунад. Оё ғуррии эндемикиро бо роҳи ҷарроҳӣ гирифта партофтани мумкин аст?

## **§ 7. Ғадудҳои назди сипаршакл, гипофиз, душоҳа, болои гурда; соҳт ва вазифаи онҳо**

**Ғадуди назди сипаршакл** чор қисм аст. Дар паси ғадуди сипаршакл ҷойгир шуда, ба бофтаи он фурӯ меравад. *Паратгормони* чудошуда аз он дар хун мизони калсий ва фосфорро танзим мекунад. Ба ангезиши асаб ва мушак таъсир меғузорад. Ин гормон дар рушди бадан нақши муҳим дорад. Бо фаъол шудани ғадуд ва коркарди зиёди паратгормон дар хун миқдори калсий меафзояд ва устухонҳо нарм шуда, тағири шакл мекунанд. Ангезиши системаи асабу мускул коҳиш ёфта, мускулҳои бадан суст мешаванд ва одам беҳол шуда, тез-тез ҳастагиро ҳис мекунад. Паратгормон дар шакли витамини D таҷзия мешавад. Бо костани функсияи ғадуди назди сипаршакл мизони калсийи хун поин омада, ангезиши асабӣ-мушакӣ меафзояд, пилку лабҳо пиrrас зада, дастҳо меларзанд. Ин ҳолатро *иҳтилоҷ* (*тетания*) меноманд.

**Ғадуди гипофиз.** Ба шакли нахӯд дар сатҳи поинии мағзи сар ҷойгир шудааст. Вазни он дар калонсолон 0,5–0,6 г аст. Ин ғадуд бо рагҳои хунгард ба *гипоталамияи* мағзи сар пайваст аст (расми 13). Гормонҳои гипофиз бештар ба ғадуди эндокринӣ таъсир мерасонанд. Гормони *соматотропи* он дар сабзиши қад муассир аст. Дар бачаҳо бо таровиши зиёди ин гормон қад сабзида *гигантизм* ва бо таровиши кам *нанизм* ба вучуд меояд. Таровиши бисёри ин



**Расми 13.** а – соҳти гипоталамус: 1 – қисми пеш, 2 – қисми миёна, 3 – қисми баъдӣ; б – чойгишавии ғадудҳои тарашшухӣ дар мағзи сар: 4 – нимқураҳои мағзи сар, 5 – эпифиз, 6 – гипоталамус, 7 – гипофиз, 8 – мағзи миёна.

гормон дар калонсолон боиси ғафс шудани устухони панча, сабзиши забону бинӣ, яъне бемории *акромегалия* мегардад. Гормони *адренокортикоиди ғадуд* ғадуди рӯйи гурда, гормони *тиреотроп* ғадуди сипаршакл, гормони *гонадотроп* ғадуди ҷинсиро танзим мекунад.

**Ғадуди эпифиз** дар мағзи миёна ҷойгир аст. Гормони *мелатонини* ин ғадуд дар бадан ба мубодилаи пигмент таъсир мекунад. Гормони эпифиз ба гормони ғонадотропи гипофиз муассир буда, суръати ба балоғат расидани бачаро кам мекунад. Эпифиз то синни ҳафтсолагии бача вазифаашро хуб анҷом медиҳад ва баъдан суст шуда, дар синни балоғат қатъ меёбад.

**Ғадуди душоҳа** ё *тимус* дар қафаси сина, дар паси ҷаноғ ҷойгир аст. Вазнаш дар кӯдакон 12 г, дар 14–15-солаҳо 30–40 г аст. Бо калон шудани бача майдатар шудан мегирад. Гормони *тимозини* он амали ғадуди ҷинсиро суст карда, аз расидани бача ба балоғат пешгирий мекунад. Бо вайрон шудани функсияи ғадуд балоғати кас (сабзидани риш дар 8–10-солагӣ, рушди ғадудҳои сина) мушоҳида мешавад. Тимозин ба ҳосил шудани лимфотситҳо мусоидат карда, ба ташаккули системаи эминӣ таъсири мусбат мерасонад.

**Ғадуди болои гурда** дар болои гурдаҳои рост ва чап ҷойгир аст, каме шакли пирамидаи ҳамворшударо дорад. Ҳар як ғадуд қабати қиширий ва мағзӣ дорад. Қабати қиширий гормонҳое ҳосил мекунад, ки ба мубодилаи об, намак, сафеда ва карбогидратҳо муассир аст. Гормонҳои *андроген* ва *эстроген* фольилияти ғадуди ҷинсиро қувват медиҳанд. Ғадуди болои гурда ҳангоми бемориҳои шуш ба ҳосил шудани гормонҳои ҷинсӣ мусоидат карда, боиси зуҳури алломатҳои зуд ба балоғатрасии бачаҳо мегардад.

Қабати мағзии ғадуд гормони адреналин ҳосил карда, дар ангезиши асаб, коҳиши хастагии мушакҳо, фишурдашавии дил ва ҷараёни нафаскашию гардиши хун муассир аст. Дар вақти таниш (*стресс*-и организм, чунончи, ҳаноми ба ҳаяҷон омадан, тезутунд шудан ё тарсидани кас тавлиди адреналин аз ҳад зиёд меафзояд, рагҳои хун танг шуда, зарабони дил зиёд мешавад, фишори хун боло меравад, табдилшавии глукоген ба глюкоза, яъне мубодилаи карбогидрат тезтар сурат мегирад.

### **Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанчед:**

1. Ғадудҳои тарашшуҳӣ ва мавқеяти онҳо дар организмро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ғадуди сипаршакл, В – ғадуди назди сипаршакл, Д – гипофиз, Е – эпифиз, F – ғадуди душоҳа, Н – ғадуди болои гурда: 1 – дар болои гурдаҳои рост ва ҷап, 2 – дар паси ғадуди сипаршакл, 3 – дар зери мағзи сар, 4 – дар мағзи миёна, 5 – дар паси ҷаноғ, 6 – дар қисми пеши гардан.
2. Ғадудҳои тарашшуҳӣ ва гормонҳои таровиши онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ғадуди сипаршакл, В – ғадуди назди сипаршакл, D – гипофиз, Е – эпифиз, F – душоҳа, Н – болои гурда: 1 – паратгормон, 2 – соматотроп, гонадотроп, 3 – мелатонин, 4 – тироксин, 5 – андроген, эстроген, 6 – тимозин.
3. Гормонҳоро бо ҳосиятҳои ҳоси онҳо ба тарзи ҷуфт нависед: А – тироксин, В – адреналин, D – андроген, Е – парагормон, F – эстроген: 1 – дар хун мизони қалсий ва фосфорро танзим мекунад, 2 – фаъолияти ғадудҳои ҷинсиро танзим мекунад, 3 – гормони ҷинси занон, 4 – мубодилаи мавод ва ангезиши асабро меафзояд, 5 – ангезиши асабро афзуда, хастагии мушакҳоро кам мекунад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Барои чӣ бо фаъол шудани ғадуди назди сипаршакл устухонҳо нарм шуда, тағири шакл мекунанд ва қаҷ мешаванд?

## **§ 8. Ғадудҳои зери меъда ва ҷинсӣ, танзими кори ғадудҳои тарашшуҳӣ**

**Ғадуди зери меъда** дар таҳи меъда, каме қафотар ҷойгир шудааст. Дар ҷазираҷаи Лангерганси он гормонҳо тарашшуҳӣ меёбанд. Яке аз онҳо – инсулин глюкозаи изофиҳи хунро ба глюкоген табдил дода, дар ҷигар ҷамъ мекунад ва ба кам шудани мизони шакари хун ёрӣ мерасонад. Гормони глюкоген

ни ғадуд аз тариқи табдили глюкоген ба глюкоза мизони шакарро дар хун меафзояд. Бо зиёд шудани инсулин сарфи глюкоза афзуда, таҷзияи глюкоген суръат мегирад. Дар натиҷа, микдори глюкоза дар хун кам шуда, фишори хун поин меравад. Агар инсулин нарасад, микдори шакар дар хун афзуда, бемории диабети қанд ба вуҷуд меояд. Гормони *гастрини* ғадуд тарашшуҳи туршиj ва луоби меъдаро бармеангезад.

**Ғадуди чинсӣ** аз ҷумлаи ғадудҳои омехта аст. Ғадуди чинсии мардон аз як ҷуфт *нутфадон* – байзаҳо иборат аст. Дар он ҳуҷайраҳои нарина – нутфа ва дар хун гормонҳои андроген ҳосил мешаванд. *Тестостерон* гормони муҳимест, ки ба зуҳури аломатҳои фаръии чинсӣ (мӯйлаб, риш, тамоюли чинсӣ) таъсиргузор аст. Тарашшуҳи зиёди гормон тез ба балоғат расидан ва аз ҳад ками он бефарқӣ ба тамоюли чинсӣ ва тез пиршавиро нишон медиҳад.

Ғадуди чинсии занон – як ҷуфт тухмدون дар паси бачадон, дар ковокии ҳурди кос ҷойгир шудааст. Дар тухмدونҳо ҳуҷайратуҳм ва дар хун гормони *эстроген* ҳосил мешавад. Ин гормонҳо дар рушди аломатҳои дуюмда-рачаи занона ва мӯтадил гузаштани даври бордорӣ таъсиргузор аст. Сар-моҳӯриҳои зиёд ва бемориҳои сирояткунанда мумкин аст боиси илтиҳоби тухмدون ва безурриётӣ гарданд.

**Танзими функсиияи ғадудҳои тарашшуҳӣ.** Функсиияи ғадудҳои тарашшуҳӣ бо таъсири мутақобилаи омилҳои асабӣ ва гуморалий танзим мешавад. Ҷунончи, метавон таъсири муштараки як қисми мағзи сар – гипоталамус ва гипофизро ба дигар ғадудҳо нишон дод. Бо таъсири ягон омил муҳити доҳилии бадан тағиیر ёфта, *ҳолати стресс* (аз лот.: *stress – танини, фишор*) рӯй медиҳад. Стресс аз сардӣ, гармӣ, дард, беморӣ ва омилҳои ҳиссӣ (тарс, ҳаяҷон, дилтангӣ) пайдо мешавад. Бо ин гуна таъсирот ангезиши системаи асаб тағиир меёбад. Бо таъсири импулсхои асабии зуҳурёфта гипоталамус фаъол шуда, ҳуҷайраҳои тарашшуҳии он гормон ҳосил мекунанд. Гормонҳо гипофизро фаъол мекунанд. Гормонҳои гипофиз низ ба дигар ғадудҳо таъ-сир карда, функсиияи онҳоро афзоиш ё коҳиш медиҳанд.

Ҳамин тавр, гипоталамус – системаи гипофиз ба функсиияи кулли аъзо таъсир карда, таркиби хунро тағиир медиҳад, кори рагҳои қалбу хунгардро метезонад, фишори хунро боло мебарад, кори аъзои нафаскашӣ, мубодилаи моддаҳо, таъмини мушакҳо бо хун ва амалкарди маҷмӯаи такягоҳу ҳарака-тро фаъол мекунад. Ин тағиирот боиси кам шудани таъсири стресс ба орга-низм мегардад.

## **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанчед:**

1. Ғадудҳо ва ҷойи онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – гипофиз, В – эпифиз, С – душоҳа, Е – зери меъда, F – нутфадон, G – тухмдон: 1 – байза, 2 – асоси мағзи сар, мағзи миёна, 3 – ковокии шикам, 4 – қафои бачадон, ковокии хурди кос, 5 – сатҳи зерини мағзи сар, 6 – пушти чаноғ.
2. Ғадудҳо ва гормонҳои ихроҷии онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – гипофиз, В – эпифиз, С – душоҳа, Е – зери меъда, F – нутфадон, G – тухмдон: 1 – эстроген, 2 – андроген, 3 – тимозин, 4 – инсулин, 5 – мелатонин, 6 – соматотроп.
3. Гормонҳо ва амали онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – адренокортикоид, В – эпифиз, С – тимозин, Е – инсулин, F – андроген, G – эстроген, H – соматотроп, I – тиреотроп, J – гонадотроп. 1 – ба алломатҳои фаръии чинсӣ таъсир дорад, 2 – амали ғадуди чинсиро суст мекунад, 3 – ба даври бордорӣ таъсир дорад, 4 – гормонҳои он ба ғадуди эндокринӣ таъсир дорад, 5 – дар хун мизони шакарро коҳиш медиҳад, 6 – гормон ба мубодилаи пигмент таъсир дорад.
4. Танзими амали ғадудҳои тарашшуҳиро тибқи соҳтори гипоталамус–гипофиз бо тартиб нависед: А – гипофиз фаъол шуда, тарашшуҳи гормонҳо сар мешавад, В – ангезиши системаи асаб тағиیر меёбад, С – бо таъсири омил муҳити доҳилии организм тағиир меёбад, Е – кори кулли ғадудҳо фаъол ё суст мешавад, F – импулсҳои асаб ба гипоталамус мегузарад, G – гормонҳои гипофиз ба дигар ғадудҳо таъсир мекунанд, H – гипоталамус фаъол шуда, тарашшуҳи нейрогормон оғоз меёбад, J – нейрогормонҳо ба гипофиз таъсир мекунанд.

## **Фикр карда ҷавоб дихед:**


Дили одам аз ҳаяҷони зиёд тез-тез мезанад, нафаскашиаш афзуда, рӯяшро арақ зер мекунад. Ин ҳолат бо қадом тағиироте алоқаманд аст, ки дар организм ба амал меояд?

## БОБИ III. СИСТЕМАИ ТАКЯГОХУ ҲАРАКАТ

### § 9. Соҳт, функция ва аҳамияти системаи такягоху ҳаракат


Системаи такягоху ҳаракат аз скелет ва мушакҳо таркиб ёфта, барои организм вазифаи такягох, ҳаракат ва ҳимояро адо мекунад. Скелети қафаси сина ва мушакҳо дилу шуш, девори ковокии шикам меъда, рӯда ва гурдаҳо, косахонаи сар (чумчума) мағзи сар, сутунмуҳра ҳароммағзо аз ҳар гуна таъсирот ҳифозат мекунанд.

**Соҳти скелети одам.** Скелети инсон аз 206 устухон таркиб мейёбад. Аз онҳо 86 устухон ҷуфт ва 36-тоаш тоқ аст. Устухонбанӣ аз баҳшҳои сутунмуҳра, сар, пайкар, дасту по ва қисми камар таркиб мейёбад (расми 14).



*Расми 14. Устухонбандии одам:*

- 1 – сар, 2 – ҷоғи поён,
- 3 – сутунмуҳра, 4 – қулфак,
- 5 – шона, 6 – ҷаноғ,
- 7 – қабурғаҳо, 8 – устухони бозу, 9 – устухони кос,
- 10 – оринҷ, 11 – пешкафи даст,
- 12 – панҷа, 13 – устухони рон,
- 14 – айнаки зону, 15 – соқи қалон,
- 16 – соқи хурд,
- 17 – кафу пошнаи по




**Расми 15.** *a – қисмҳои сутунмуҳра (намуд аз пеш): 1 – гардан, 2 – сина, 3 – чанбар, 4 – чорбанд, 5 – думғоза; б – хамидагиҳои сутунмуҳра (намуд аз пахлу): 1 – ҷӯйчайи сутунмуҳра, 2 – ҳамии гардан, 3 – кузи сина, 4 – ҳамии камар, 5 – қузи чорбанд*

*Сутунмуҳра* 33–34 муҳра дорад. Ҳар як муҳра аз тана, чанд шоха ва сўроҳӣ таркиб мейбад. Муҳраҳо пайи ҳам васл шуда, як сутуни устухониро ҳосил мекунанд ва сўроҳихо онҳо дар тўли сутун маҷроеро ташкил медиҳанд, ки дар он ҳароммағз ҷойгир аст. Сутунмуҳра дар ноҳияи гардан аз 7, дар сина аз 12, дар камар аз 5, дар чорбанд аз 5 ва дар думғоза аз 4–5 муҳра дуруст шудааст (расми 15).

*Скелети сар* аз 23 устухон таркиб ёфта, ба бахшҳои сар ва абрӯй тақсим мешавад. Бахши сар дорои як ҷуфтӣ устухони фарқи сар ва чакка, яктой пешонию паси сар ва бахши абрӯй бошад, дорои як ҷуфтӣ ҷоғи боло ва руҳсора, як ҷоғи поён мебошад (расми 16).

*Скелети қафаси сина* аз 12 муҳра, 12 ҷуфт қабурға ва як устухони чаноғ иборат аст. Давоми ҳар як қабурға дар қисми пушти тана ба сутунмуҳра




**Расми 16.** Скелети сар: *a – намуд аз пахлу, б – намуд аз пеш; 1 – устухони фарқи сар, 2 – устухони пешонӣ, 3 – устухони паси сар, 4 – устухони чакка, 5 – устухони руҳсора, 6 – ҷоғи поён, 7 – ҷоғи боло, 8 – устухони бинӣ.*

пайваст мешавад. 7 чуфт қабурға, ки ҳақиқӣ хонда мешаванд, аз пеш ба чаноғ мепайванданд. Аз 5 чуфти бокимонда 3 чуфташ ба воситай тағоякҳо аввал байнинам, сипас аз тариқи тағоякҳо ҳафт чуфти пеш ба чаноғ васл мешаванд. Ду чуфт устухони қисми поёни чаноғ қабурғаҳои ятим ном гирифтаанд (расми 17).

*Устухонҳои даст* китф, бозу, оринҷ, соид, каф, панча ва чанбари китф (қулфаку шона) мебошанд. Чанбари китф устухонҳои озодро ба қисми қафаси синаи сутунмуҳра васл мекунад.

*Устухонҳои пой* рон, айнаки зону, соқи калон ва хурд, пошна, кафу панчаҳои пой мебошанд. Ду устухони паҳни кос камари поҳоро ташкил медиҳанд.

*Пайванди устухонҳо*. Иттисоли устухонҳо бо ҳам ба шакли мутаҳарриқ, ниммутаҳарриқ ва собит сурат мегирад (расми 18). *Мутаҳарриқӣ, яъне пайванди буғумӣ* ба устухонҳои найшакли дасту по хос аст. Пайвандгоҳи мухаррики устухонҳо буғум (*мафсал*) ном дорад. Як нӯги устухонҳои буғумӣ барҷаста



*Расми 17. Қафаси сина:*


1–7 – қабурғаҳои ҳақиқӣ,

8–10 – қабурғаҳои дурӯғин,

11, 12 – қабурғаҳои ятим.



*Расми 18. Пайванди устухонҳо: 1 – пайвастагӣ бо дарзҳои собит, 2 – пайванди ниммутаҳарриқ, 3–5 – пайванди буғумии мутаҳарриқ.*



**Расми 19.** Соҳти бандгоҳи зону: 1 – устухони рон, 2 – халтачаи буғум, 3 – айнаки зону, 4 – тағояқ, 5 – моеъи буғум, 6 – соқи калон.

ва нўги дигарашибон фурӯҳамида аст. Қисми барҷастаи як устухон ба фурӯҳамидаги дигарашибаромада меистад. Сатҳи пайвандгоҳи устухонҳо бо тағояки соғу ялтиросӣ пӯшонидад мешавад. Буғум дар халтачай худаш чойгир аст. Ҷавфи (ковокӣ) буғум бо моеъи он пур мебошад (расми 19). Моеъи буғум ва тағояқ соинши устухонҳоро кам мекунанд.

Дар *пайванди ниммутаҳаррик* дар байнини устухонҳои васлшаванд тағояқ мешавад. Тарзи пайванди муҳраҳои сутунмуҳра бо ин усул аст.

*Пайванди событ* бедарз ва дарздор мешавад. Пайванди устухонҳои сар дарздор ва устухонҳои абрӯю кос ва муҳраҳои чорбанд бедарз аст.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Қисмҳои сутунмуҳра ва миқдори ба онҳо мутобиқи муҳраҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – гардан, В – сина, D – камар, E – чорбанд, F – думғоза, G – муҳраҳо: 1 – 5-то, 2 – 5-то пайванди событ, 3 – 3–4-то, 4 – 7-то, 5 – 12-то, 6 – 33–34-то.
2. Устухонҳои қафаси сина ва миқдори онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – муҳраҳо, В – қабурғаҳо, D – қабурғаи ҳақиқӣ, Е – қабурғаи дурӯғин, F – қабурғаи ятим, G – чаноғ. 1–7 чуфт, 2–2 чуфт, 3–якто, 4–3 чуфт, 5–12 чуфт, 6–12-то.
3. Хелҳои иттисол ва устухонҳои ба онҳо мутобикро ба тарзи чуфт нависед: А – мутаҳаррик, В – ниммутаҳаррик, D – событи дарздор, Е – событи бедарз. 1 – устухонҳои сар, 2 – сутунмуҳра, 3 – кос, муҳраҳои чорбанд, 4 – устухонҳои озоди дасту по.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Чор ангушти панча канори ҳам, нарангушт бошад, дар муқобили онҳо чойгир шудааст. Чунин қарорёбии ангуштҳо чӣ гуна аҳамият дорад?
2. Дар яке аз ҳафриёти археологӣ устухони одам ёфт шудааст. Занона ё мардона будани устухонро чӣ гуна мешавад муайян кард?

## § 10. Таркиб ва рушди устухонҳо

**Таркиби устухон.** Устухон як навъ бофтаи пайвандӣ буда, аз ҳучайраҳои тӯлонии шоҳадор ва моддаи сифту саҳти байнihuҷайравӣ иборат аст. Устухон бо торҳои асаб ва рагҳои хунгارد таъмин гардида, рӯйи он бо пардаи нозуқ пӯшонида мешавад.

**Соҳти устухон.** Аз рӯйи соҳти худ устухонҳо найшакл, ҳамвор, масомадор ва ғалбершакл мешаванд. *Устухонни найшакл* 2 хел аст: дароз (устухонҳои китғ, бозу, оринҷ, рон, сок) ва кӯтоҳ (устухонҳои кафу ангуштони дасту по). Сараки устухони найшакл исфандӣ буда, дохилаш ҳолӣ ва танааш аз моддаи саҳти пайӣ иборат аст.

Канали устухони найшаклро моддаи серчарб – *мағзи зард* ва масомаҳои сараки онро *мағзи сурх* пур мекунад. Ҳучайраҳои мағзи сурхро унсури хунофар меноманд (расми 20).

Сатҳи *устухонҳои паҳн* бо моддаи зичи исфандӣ пӯшонида мешавад. Моддаи исфандӣ бо мағзи сурх пур аст. Устухонҳои фарқи сар ва пасисари чумчума, абрӯй, шона ва кос аз чумлаи устухонҳои паҳн мебошанд. Ин устухонҳо вазифаи химоя ва такяро адо мекунанд. Мағзи сурхи моддаи исфандии онҳо дар ҷараёни ҳосилшавии хун саҳм дорад.


*Устухонҳои масомадор* ду хел мешаванд: исфандии дароз (қабурга, чаног, қулфак) ва исфандии кӯтоҳ (муҳра, устухонҳои рӯйи каф).

*Устухонҳои ғалбершакл* аз ҷофи боло, пешонӣ ва устухонҳои фонашакл ва ғалбернамои асоси поёни устухони сар иборат аст.

**Рушди устухон.** Афзоиши қадди одам ба рушди тағоякҳо, ки ду сари устухони найшаклро мепӯшонанд, во-баста аст. Ғафс шудани устухон аз ҳисоби пардаи рӯйи он сурат мегирад. Шаклгирии ҷуссаи одам дар синни 22–25-солагӣ хотима меёбад ва сабзиши қадди ў низ қатъ мешавад. Рушди устухонро гормони *соматотроп*, ки тараҷшуҳи ғадуди гипофиз аст, танзим мекунад. Таровиши

**Расми 20.** Таркиби устухонҳои найшакл:

1 – сараки устухон, 2 – моддаи исфандӣ, 3 – моддаи ғафс, 4 – пардаи рӯйи устухон, 5 – мағз, 6 – қисми танаи устухон.



ин гармон дар ҷавонӣ зиёд аст ва қад тез сабзида баланд мешавад. Агар тарашшуҳи гормон кам шавад, қад суст месабзад ва кас қадкӯтоҳ мемонад.

**Таркиби кимиёни устухон.** Таркиби устухон аз моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ иборат аст. Қисми асосии маводи ғайриорганикиро намакҳои карбонати калсий ва фосфати калсий ташкил медиҳанд, ки устухонро саҳт мекунанд. Моддаҳои органикӣ боиси чандир шудани устухон мегарданд. Аз пайи ин гуна хосиятҳои маводи органикӣ ва ғайриорганикӣ устухон мустаҳкам мешавад. Бо мурури бузургсол шудан дар устухон маводи ғайриорганикӣ зиёд, vale маводи органикӣ торафт кам мешавад.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Қисмҳои таркибии бофтаи устухон ва хусусиятҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ҳуҷайраҳои устухон, В – моддаи байніхӯҷайравӣ, D – бофтаи устухон, Е – пардаи рӯйи устухон. 1 – моддаи саҳт, 2 – бо торҳои асаф ва рагҳои хунгард таъмин аст, 3 – пардаи нозук, 4 – дарози шоҳадор.
2. Хусусиятҳои хоси устухон ва мағҳумҳои мутобикро ба тарзи ҷуфт нависед: А – рушд, В – ғафсшавӣ, D – танзими рушди он, Е – дар вақти тарашшуҳи зиёди гормон, F – дар вақти тарашшуҳи ками гормони рушд, G – моддаҳои маъданӣ, H – моддаҳои органикӣ: 1 – қад сабзида, кас қадкӯтоҳ мемонад, 2 – қад тез сабзида, қадбаланд мешавад, 3 – гормони гипофиз танзим мекунад, 4 – аз ҳисоби тағояки ду сари устухон рушд мекунад, 5 – устухонро чандирӣ мекунад, 6 – устухонро саҳт мекунад, 7 – аз ҳисоби пардаи рӯйи устухон мешавад.
3. Устухонро бо нишонаҳои хоси соҳти он ба тарзи ҷуфт нависед: А – бофтаи устухон, В – сатҳи устухон, D – шакли устухон, Е – устухони найшакл, F – устухони пахн, G – мағзи сурҳ, H – моддаи исфандӣ, I – холигии устухони найшакл: 1 – найшаклу ҳамвор аст, 2 – ду саракаш исфандӣ, дохилаш аз моддаи ғализ пур аст, 3 – аз ҳуҷайраҳои шоҳадор ва моддаи саҳти байніхӯҷайравӣ иборат, 4 – бо мағзи зард пур аст, 5 – ҳуҷайраи хун ҳосил мекунад, 6 – бо мағзи сурҳ пур аст, 7 – аз моддаи ғализ иборат, 8 – аз моддаи исфандӣ иборат.

### **Масъаларо ҳал қунед:**

Одам ҳар рӯз ба ҳисоби миёна 2500–3000 қадам гузошта, таҳминан 20 км роҳ меравад. Одам дар давоми як сол ва то синни 70 солагӣ чӣ қадар роҳ мепаймояд?

## § 11. Ёрии аввалин ҳангоми зарар дидани скелет

**Ёзидани пай.** Ҳангоми анчом додани корҳои рӯзгор ё варзиш, дар натичаи ҳаракати ноҷое мумкин аст пайҳои пайвастқунандай мушакҳои буғуму устухон дар ҳам печида шикаст хўранд, яъне пай ёзидан монад ё аз ҷо бечо шавад. Дар ин ҳол ҷойи шикастхўрда бод мекунад, дард азоб медиҳад ва гоҳе низ рагҳои хун кафида хун мебарояд. Дар вақти ёзидани пай зарур аст ба шахси шикастхўрда ёрии аввалин расонида шавад. Ба ҷойи латхўрда ҳалтачаи ях ё сачоқи дар оби сард таршударо мегузоранд (расми 21). Ин кораз варам кардани ҷойи зарбидиа пешгири мекунад, дард ва хунравии дохириро коҳиш медиҳад. Дар вақти ёзидани пай мебояд маҳалли латхўрдаро фишурда, маҳкам баста, тез ба духтур хабар дод.

**Баромадани устухон.** Баъзан аз пайи ҳаракатҳои номураттаб қисми ба ҷавфи буғум даромадаи устухон аз ҷо мечаҳад. Баромадани устухон боиси ёзидан ва ҳатто канда шудани пай гаштанаш мумкин аст. Дар ин гуна ҳолат дар ноҳияи буғум дарди саҳт ҳис мешавад. Бе ёрии духтур ба шинондани буғуми баромада набояд ҳаракат кард. Зеро ҳар як амали нодуруст мумкин аст ҷароҳатро бадтар кунад ва шахси ҷароҳатидаро бештар азоб диҳад. Нахустин ёрӣ ҳангоми баромадани устухон аз ҷо начунбондани ноҳияи ҷароҳатдода аст. Бо ин мақсад дасти латдидаро мебояд бо рӯймолча ё дока баста, ба гардан кашол карда монд. Пойро бошад, бо таҳтача ё картони саҳт *таҳтабандӣ* бояд кард (расми 22). Барои сабук кардани дард ба буғуми зарардида ҳалтачаи ях ё оби хунук монда, ба духтур хабар додан лозим аст.



а




б



в

**Расми 21.** Ёрии аввал ҳангоми лат хўрдани устухон ва ёзидани пай:  
а – басти нигаҳдоранда, б – ях гузошта хунук кардан, в – фишурда маҳкам бастан.



**Расми 22.** Ёрии аввалин ҳангоми баромадан ё шикастани устухон: *а* – тахтабандӣ дар вақти шикастани сутунмуҳра, *б* – фишурда бастан ҳангоми ёзидани пай, *в* – тахтабандӣ ҳангоми шикастани даст.



**Шикастани устухон.** Устухон ҳар қадар пухта аст, дар вақти афтиданӣ одам лат хӯрда шикастани он аз эҳтимол холӣ нест. Ба хусус, устухонҳои дасту по бештар мешикананд. Боз ё баста шикастани устухон маълум аст. Дар шикастагии баста ҳолати устухон аз устухони солим қариб фарқе надорад, танҳо дарди шадид аз он гувоҳӣ медиҳад. Дар ин ҳолат чойи шикастагиро ҷунбонидан мумкин нест. Барои ором истодани устухони шикаста ноҳияи онро тахтабандӣ мекунанд. Агар тахтачаи маҳсус набошад, аз навда ё коғази картон метавон истифода бурд. Барои лаҳида нашудани чойи шикастхӯрда аз зери тахтабанд ягон чизи нарм мегузоранд. Тахтабандиро барои даст ё по бо дока анҷом медиҳанд. Ё дар сурати набудани илочи дигар, даст ба тана, по ба пойи солим баста мешавад. Ин амал дардро мекоҳад ва аз ҷобаҷо шудани устухони шикаста ва ҷароҳат дидани узвҳои дигар ҷилавгирӣ мекунад. Ба тарзи боз шикастани устухон хатарнок аст. Дар ин ҳол устухон шакли ғайритабий мегирад. Одатан, устухони даст ё по ба тарзи боз мешиканад. Дар ин ҳолат устухони шикастаро асло набояд ҳаракат дод. Дар акси ҳол, қирраҳои шикастани устухон мумкин аст ба мушакҳо, рагҳои хунгард, торҳои асаб ва пӯст зарар расонад. Эҳтимоли афтиданӣ инфексия ба чойи шикаст зиёд аст. Аз ин рӯ, маҳалли шикастагиро аввал зиддиуфунӣ карда, сипас бо докон тоза мебанданд. Дар идома тахтабандӣ карда ба бемористон мебаранд.

Дар баязе ҳолатҳо, чунончи, ҳангоми шикастани қабурғаҳо, тахтабандӣ намешавад. Дар ин вақт бояд ба начунбидани устухони шикаста дикқат дод. Аз ҷабрдида дарҳост мешавад, ки амиқ нафас кашида, нафасро набарорад.

Сандуқи синаи ўро бо сачоқ маҳкам мебанданд. Танҳо пас аз ин ў оҳиста нафас мебарорад. Бо рўяйӣ нафас кашидан қабурғаҳо кам ҳаракат мекунанд ва дард коҳиш меёбад. Ҳангоми шикастани сутунмуҳра беморро бо рӯ дар ягон чойи тахту ҳамвор хобонида, ёрии тиббири фаро меконанд. Шахси ҷароҳатдида дар ҳолати хобида аз як чойи дигар кӯчонида мешавад. Дар акси ҳол, муҳраҳо ҷобаҷо шуда, боиси шикаст хўрдани ҳароммағз мегардад.

Агар ҷумчумай сар шикаст хўрад, шахси ҷароҳатдида бо пушт меҳобонанд. Барои назадани хун ба мағзи ҷумчума, сари беморро каме боло мебардоранд ва ҳарчи зудтар ёрии таъчилиро фаро меконанд.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

- Хелҳои ҷароҳат ва нишонаҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – ёзидан пай, В – баромадани устухон, D – шикастагии бози устухон, Е – шикастагии бастаи устухон: 1 – устухон шакли файритабий мегирад, 2 – бо дидан аз устухони солим фарқ намекунад, танҳо дарди саҳт дорад, 3 – дар буғум дарди саҳт ҳис мешавад, 4 – чойи латхўрда дард карда, бод мекунад.
- Хелҳои ҷароҳат ва ёрии таъчилии муносибро ба тарзи ҷуфт нависед: А – дар вақти ёзидани пай, В – ҳангоми шикасти устухон, D – дар вақти шикастагии боз, Е – дар вақти шикастагии баста, F – ҳангоми шикастани сутунмуҳра, Н – дар вақти шикасти ҷумчума, G – ҳангоми шикастани қабурға: 1 – қасро рӯ ба поин хобонида, ёрии таъчилиро фаро меконанд, 2 – қасро пуштнокӣ хобонида, сарашро каме мебардоранд, 3 – барои ҷобаҷо нашудани бандак дасти ҷароҳатдида бо басте ба гардан меовезанд, 4 – қафаси сина бо сачоқ маҳкам баста мешавад, 5 – устухони шикаста зиддиуфунӣ шуда, тахтабандӣ мешавад, 6 – барои аз як бечо нашудани устухон онро тахтабандӣ мекунанд, 7 – дар ноҳияи латхўрда ях ё оби сард мегузоранд, он маҳалро фишурда мебанданд.
- Тартиби расонидани ёрии аввалинро ҳангоми шикастани қабурғаҳо муайян кунед: А – бемор рўяйӣ нафас мегирад, В – қафаси синаи бемор бо дока маҳкам баста мешавад, D – бемор дар дармонгоҳ бистарӣ мешавад, Е – бемор аз шуши худ бештар ҳаво мебарорад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Саҳтӣ, чандирӣ ва сабуқӣ хосиятҳои хоси устухон аст. Ин хосиятҳо ба қадом хусусиятҳои соҳтори устухон вобаста аст?

## § 12. Мушакҳо

**Бофтаи мушак.** Мушакҳои бадани одам се хел аст: мушаки скелетӣ, мушаки дил, бофтаи мушаки суфта (расми 23).


Нахҳои мушакҳои скелетӣ нозуқ ва тӯлонӣ буда, ҳангоми мушоҳида бо микроскоп раҳҳои кӯндаланги онҳо дида мешавад. Дар доҳили торҳои мушак торакҳои сафеди кашишдиҳанда ҷойгиранд. Бо кашишҳӯрии онҳо узвҳо ҳаракат карда кор анҷом медиҳанд. Мушакҳои скелет тез ва саҳт кӯтоҳ мешаванд. Амалкарди онҳо бо ихтиёри одам сурат мегирад.

*Мушакҳои дил* ҳам аз нахҳои кӯндаланграҳ иборат аст. Лекин торҳои он бо баязе қисмҳо дарҳам часпида, шакли тӯрро мегиранд. Мушакҳои дил тез кашиш мешӯранд. Кӯтоҳшавии онҳо ба ихтиёри кас вобаста аст.

*Мушакҳои суфта* сатҳи девораи узвҳои доҳилӣ (рагҳои хун, рӯда, пешобдон)-ро мепӯшонад. Нахҳои мушаки суфта кӯтоҳи дукшакл буда, оҳиста ва суст кашиш мешӯранд. Кӯтоҳшавии онҳо ба ихтиёри кас вобаста нест.


**Соҳти мушакҳо.** Мушакҳои скелет аз бандчаҳои алоҳида иборат буда, бо лифофаҳои бофтаи пайвасткунанда пӯшонида шудаанд, ки ин лифофа *фасия* ном дорад. Мушакҳо ба воситаи пайҳо ба устухон мечаспанд. Онҳо бо рагҳои хунгард ва торҳои асаб таъмин шудаанд (расми 24).

**Мушакҳои бадани одам.** Дар тани одам бештар аз 600 мушак мавҷуд аст. Онҳо мушакҳои сар, гардан, пайкар, дасту по мебошанд (расми 25).




*Расми 23. Гуногунии бофтаи мушак:*

- 1 – мушакҳои кӯндаланграҳ,
- 2 – мушакҳои суфта, 3 – мушакҳои дил.



*Расми 24. Соҳти мушакҳо скелет:*

- 1 – раги хунгард,
- 2 – бандчай мушак,
- 3 – нахҳои мушак,
- 4 – лифофаи сатҳи мушак,
- 5 – пай.




**Расми 25.** Мушакҳои бадани одам. *a* – намуд аз пеш: 1 – қиёфасозӣ, 2 – хоиш, 3 – гардонандай сар, 4 – қаткун ва росткуни даст, 5 – хамкун ва росткуни тана, 6 – қаткун ва росткуни пой; *б* – намуд аз пас: 1 – гардонанда ва нигахдорандай сар, 2 – гардонанда ва нигахдорандай пайкар, 3 – қаткун ва росткуни даст, 4 – мууушакҳои қаткун ва росткуни пой.

*Мушакҳои сар* аз мушакҳои ҳолатдиҳандай сурат (қиёфасозӣ) ва хоиш, ки дар атрофи чашму даҳон ва чехра ҷойгиранд, таркиб мейбанд.

*Мушакҳои гардан* мушакҳои зерипӯстӣ, чаноғу қулфак, пистонакӣ, нард-боншакл буда, сарро ба ҳаракат медароранд. *Мушакҳои қалон ва хурди қиёфаси сина* дар ҳаракати даст аз китф, мушакҳои байнӣ қабурғаҳо дар нағаскашӣ нақш доранд. Мушакҳои шикам дар чанд қабат ҷой шуда, девораи шикамро ташкил медиҳанд. Ин мушакҳо дар ҳамшавии сутунмуҳра ва мушакҳои қисми пушти шикам дар рост кардани пайкар ширкат меварзанд.

*Мушакҳои даст* мушакҳои чанбари китф ва худи даст мебошанд. Дар самти пеши устухони китф мушаки дусара барои қат кардани даст аз оринҷ ва дар пас мушаки сесара барои рост кардани даст аз оринҷ қарор доранд.


*Шакли мушакҳои пой* ба ин тартиб аст: дар самти пеши рон – *чорсара*, дар кафояш – *дусара*, дар рӯяи паси соқ – *сесара*. Мушаки чорсара барои қат кардани пой аз кос, мушаки дусара барои рост кардани пой аз кос ва мушаки



**Расми 26.** Амалкарди мушакҳо: 1 – бор, 2 – мушаки қатқуни даст, 3 – мушаки ростқуни даст.

сесара барои қат кардани пой аз кафу пошна ба кор меравад.

**Амалкарди мушакҳо.** Ҳаракати одам ба қашишхӯрӣ ва сустшавии мушакҳо вобаста аст. Ҳангоми қашиши мушакҳои қатқун ва сустшавии мушакҳои ростқун даст ё пой аз буғум қат мешавад. Ҳангоми сустшавии мушакҳои қатқун ва қашиши мушакҳои ростқун даст ё пой аз буғум рост мешавад (расми 26). Мушакҳои қатқун ва ростқун дар як замон дар ҳолати сустшуда ё қашишхӯрда буда метавонанд. Вақте ки дастҳо дар ду канори пайкар оvezонанд, мушакҳо дар ҳолати суст ва агар ба пеш бардошта ё бореро нигах дошта бошанд, мушакҳо дар ҳолати қашишхӯрда мебошанд. Бо қашиши худ мушакҳо кори механикӣ анҷом дода, неру сарф мекунанд. Манбаи неру барои мушакҳо моддаҳои органикӣ аст, ки бо физо вориди бадан мешаванд. Бо ҳазм шудани маводи мазкур неру ҳосил мегардад.



**Расми 27.** Тартиби интиқоли импулси асаб ҳангоми коркарди мушакҳо: 1 – пуст, 2 – ретцепторҳо, 3 – нейрони ҳассос, 4 – нейрони иртиботӣ, 5 – ҳароммағз, 6 – мушак, 7 – нейрони ҳаракатӣ, 8 – гирехи асаб.

**Мондашавии мушакҳо.** Дар вақти дуру дароз, бетанаффус кори чисмонӣ кардан қобилияти кории мушакҳо оҳиста-оҳиста кам мешавад. Муваққатан суст шудани қобилияти кори мушакҳоро мондашавӣ меноманд. Баъди каме дам гирифтан қобилияти кории мушакҳо аз нав барқарор мешавад. Кашишхӯрӣ ҳар қадар тез ва бор вазнин бошад, мондашавӣ низ ҳамон қадар тез ба амал меояд. Агар кори чисмонӣ бо як маром сурат гирад, мушакҳо ҳамзамон бо кашишхӯрӣ ба барқароршавӣ низ имконият меёбанд.

**Танзими кори мушакҳо.** Мушакҳо бо таъсири импулсҳое, ки аз мағзи сар ва ҳароммағз мерасанд, кашиш меҳӯранд. Пўст, пай, буғум ва мушакҳо *торҳои ҳассоси асаб – ретсептор* доранд. Импулсҳои асабиё, ки аз ангезандахо дар ретсепторҳо ҳосил мешаванд, аз тариқи асабҳои ҳассос ба ҳароммағз интиқол меёбанд. Импулсҳои асаб тавассути асабҳои муҳаррик аз ҳароммағз баромада ба мушакҳо мегузаранд (расми 27). Бо таъсири импулсҳои асаб мушакҳо кашиш хӯрда, ҳаракат ба вучуд меояд. Ҳамзамон аз қабати қиширии нимкураҳои калони мағзи сар низ импулсҳои асаб ба майнаи паси сар расида меистанд. Ҳаракати одам тобеъи майлу ҳоҳишаш сурат мегирад.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Мушакҳо ва нишонаҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – мушакҳои скелет, В – мушакҳои дил, D – мушакҳои суфта: 1 – бо торҳои кӯтоҳи дукшакл оҳиста ва суст кашиш меҳӯранд, 2 – бо торҳои нозук дар баъзе ҷоҳо дар ҳам ҷаспида, тез ва саҳт кашиш меҳӯранд, 3 – бо торҳои нозук, дароз, кӯндаланграҳ тез ва саҳт кашиш меҳӯранд.
2. Мушакҳо ва функсиияи онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – мушакҳои скелет, В – мушакҳои дил, D – мушакҳои суфта, Е – мушакҳои қатқун, F – мушакҳои ростқун: 1 – дасту поро аз буғум рост мекунад, 2 – узвҳоро ба ҳаракат медароварад, 3 – дасту поро аз буғум қат мекунад, 4 – хунро аз дил меронад, 5 – девораи узвҳои доҳилиро фаро мегирад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Барои чӣ дар мушакҳо бо ҳасташавӣ аз кори чисмонӣ дард ҳосил мешавад ва пас аз истироҳат дард аз байн меравад?
2. Барои чӣ касе, ки оҳанг гӯш карда кор мекунад, тез монда намешавад?

## § 13. Инкишофи мушакҳо, ташаккули қадду қомати одам

**Инкишофи мушакҳо.** Скелет ва мушакҳои одам дар айёми наврасӣ тез рушд меёбанд. Мушакҳо, ба хусус, то синни 17-солагӣ бо суръат инкишоф ёфта, ҳаракатҳои наврасон хел ба хел ва мураккаб шудан мегиранд. Дар синни 18 ҳачми мушакҳои ҷавон ба мисли мушакҳои калонсолон мегардад.

Шуғловарзӣ бо варзиш ва кор боиси ташаккулёбии скелет, сабзиш ва пухта расидани устухон, нерумандии мушакҳо мегардад. Инкишофи устухону мушакҳо ба ҳамдигар саҳт алоқаманд аст. Рушди мушакҳо ба устухон таъсири бориз дорад. Аз ин хотир, мушакҳо ҳар қадар неруманд шаванд, устухонҳо низ ҳамон дараҷа мустаҳкам мегарданд. Дар ҳамон ҷоҳое, ки пайҳо ба устухон пайваст мешаванд, устухон ғафс шуда, барҷастагиҳо пайдо мекунад.

Агар дар замони инкишофёбии устухон бори аз меъёр зиёд бардошта шавад, ба буғумҳо вазнинӣ меафтад. Баробари фарбех шудан низ ба сатҳи такягоҳи буғумҳои пой фишор меояд, дард ҳосил мешавад ва назми таъмини хун дар пой барҳам меҳӯрад. Нодуруст ташаккул ёфтани системаи такяву ҳаракат дар бачагӣ боиси бемору дардманд шудани буғумҳо дар синни калонсолӣ мегардад.

**Аҳамияти тамрин додани мушакҳо.** Ба ҳар узве, ки бештар тамрин мекунад, хун бештар мерасад. Бо ин сабаб мушакҳои фаъол ҳарчи зиёдтар бо маводи ғизоӣ ва оксиген таъмин мешаванд. Мунтазам шуғл варзидан бо кори ҷисмониву варзиш боиси афзоиши тези торҳои мушак ва вазни ҳоси он мегардад. Тағиироте, ки дар мушакҳо ба амал меоянд, ба гардиши хун, нағаскашӣ ва кори узвҳои дигар таъсири мусбат мерасонанд. Тамрини ҷисмонӣ ба таъмин шудани ҳуҷайраҳо бо оксиген ва маводи ғизоӣ мусоидат мекунад, мубодилаи моддаро афзун бахшида, фаъолияти тамоми баданро ба наҳви назаррас тағиир медиҳад, яъне организмро обутоб медиҳад.


**Ташаккули қомати одам.** Қомати одам пайкари ўст, ки барои озод нигаҳ доштани он одат кардааст. Қомат ба мушакҳо, скелет ва бештар аз ҳама, ба тақвияти сутунмуҳра вобаста аст. Дар ҳолати маъмулӣ қисмҳои гардан ва чанбари сутунмуҳра каме ба пеш, қисми сина ва чорбанди он каме ба пас ҳам мебошад. Ин ҳамидагиҳо байд аз роҳравон шудани кӯдак дар айёми бачагӣ ва наврасӣ ташаккул меёбанд.

Қадди одам тавассути чандин мушак, аз ҷумла, мушакҳои тахтапушт дар ҳолати рост нигаҳ дошта мешавад. Ҳам нашуда дар ҳолати рост қарор гирифтани қад ба таъсири мутақобилаи мушакҳои қаткун ва росткуни сутунмуҳра ва таъсири вазнинии чусса ба мушакҳои қаткуни сутунмуҳра вобаста аст. Вақте ки одами ростқомат тик истода, сару гардани худро нисбат ба чуссааш рост нигаҳ медорад, шонаҳояш дар як ҳат, синааш васеъ менамояд.


Азбаски тағоякҳои байни муҳраҳо дар бачаю наврасон ҳанӯз пурра устухон нашудаанд, ҳамидағиҳои сутунмуҳра рост насабзида қаҷ шуданашон мумкин аст. Ин ҳамиҳо аз навъҳои кифоз, лордоз, сколиоз ё спондилоз иборатанд. Ташаккули нодурусти сутунмуҳра ба рушди узвҳои дохилӣ ва функсияи онҳо низ бетаъсир нест. Дар чунин одамҳо ҳангоми кори ҷисмонӣ кардан нафасгирӣ мушкил шуда, дил тезтар мезанад ва онҳо зуд монда мешаванд.

Барои дуруст шакл гирифтани қомат дар ҳурдсолӣ бояд ба ҷойи хоби ҳамвор ва каме саҳт одат кард. Тӯшаки нарм, болини баланд ва ҷойи ноҳамвор боиси нодуруст шакл гирифтани сутунмуҳра ва устухони сар мегардад.

Дар як ҷо тӯлонӣ начунбида нишастан, аз ҷо нахеста истодан, бисёр роҳ рафтан, бори вазнинро бардоштан ва доимо бо як даст кор кардани бачаҳои қӯдакистон ва синни ҳурди мактабӣ мумкин нест. Чунин амалҳои хато ба шаклгирӣ нодурусти сутунмуҳра ва устухонҳои по ва вайрон шудани қомати бачаҳо сабабгор мешаванд (расми 28).



**Расми 28.** Ташаккули қомат: *а* – дуруст, *б* – нодуруст.



**Расми 29.** Скелети кафи по ва изи по: *а* – аз одами солим, *б* – аз одами паҳнкаф.

Хангоми роҳ гаштан ё бардоштани бор вазнинӣ ба пошнаю кафи по яксон тақсим мешавад. Пошнаи гунбазӣ одамро дар вақти ҷаҳидан ё афтодани ногаҳонӣ аз зарбай саҳт эмин нигаҳ медорад.

Паҳнкафӣ аз паст шудани гунбази пошна, ҳамвор ва гоҳе тамоман аз байн рафтани он иборат аст (расми 29). Вақте ки одами паҳнкаф бисёр роҳ мегардад ё муддати тӯлонӣ рост меистад, дар кафи поҳояш дард ҳосил мешавад. Паҳнкафӣ ҳам ирсӣ аст, ҳам дар давоми зиндагӣ пайдо мешавад. Паҳнкафии ирсӣ аз падару модар ё дар натиҷаи зуҳури баъзе тағиирот дар бадани модари ҳомиладор ба вучуд меояд.

Пас аз таваллуд пайдо шудани паҳнкафӣ ба кафши танг, ба хусус, кафши пошнабаланд пӯшидани бачаҳо вобаста аст. Паҳнкафӣ ҳамчунин дар натиҷаи дурудароз рост истода кор кардан ё аз ҳад беш фарбех шудан зоҳир мегардад.

Барои пешгирий намудани паҳнкафӣ зарур аст, ки баробари пайдо шудани аломатҳои аввалини он ба духтури коршинос муроҷиат карда шавад ва тибқи тавсияҳои духтур тамринҳо анҷом дода шаванд.

### **Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

- Чун кори мушакҳо бо асаб танзим мешавад, роҳи гузариши импулсҳои асабро бо тартиб нишон дихед: А – маркази асаб, В – мушакҳо, D – торҳои ҳассоси асаб, Е – ретсепторҳои аъзо, F – асабҳои муҳаррик.
- Мағҳумҳо ва ибороти ба онҳо мутобикро ба тарзи ҷуфт нависед: А – қомат, В – ретсептор, D – асабҳои ҳассос, Е – асабҳои муҳаррик: 1 – неши асабҳои ҳассос, 2 – ҳолати озод нигаҳдории чуссаи одам, 3 – торҳои импулсҳои асаб,

ки аз ҳароммағз ба мушакҳо интиқол меёбанд, 4 – асабхое, ки импулсҳои асабро аз ретсепторҳо ба ҳароммағз интиқол медиҳанд.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Ҳар гуна чусса маркази боргирии худро дорад. Ҳангоми рост истодан маркази боргирии чуссаи одам дар гунбази пошна қарор мегирад. Барои чӣ одам дар вақти пешпо хӯрдан ба пеш ва ҳангоми лағжидан ба қафо меафтад?
2. Донишомӯзи даъватшуда ба назди таҳтаи синф пеш аз он ки аз ҷо ҳезад, аввал танаи худро ба пеш ҳам мекунад. Барои чӣ чунин амал менамояд?

## ***Кори озмоиши 1***

### **Омӯзиши соҳтор ва таркиби устухонҳо**

*Таҷҳизот ва ашиёи амалиёт:* модели скелети одам, маҷмӯаи устухонҳои найшакл, устухони рон ё соқи мурғ, ё ки қабурғаи гӯсфанд, маҳлули 10%-ии кислотаи хлорид ё ки ҷавҳари сирко, стакан, гира (пинсет), расми устухонҳо.

### ***Кори якум. Муайян кардани таркиби органикӣ ва маъдании устухон:***

- 1–2 рӯз қабл аз кори озмоишигӣ дар стакани кислотаи хлорид ё 50–70 мл ҷавҳари сирко устухони мурғ ё гӯсфандро андохта мемонанд;
- пеш аз амалиёт устухонро аз маҳлул гирифта дар оби тоза мешӯянд;
- ёзиш ва ҳамшавии устухони аз қалсий тозашударо намоиш медиҳанд.

### ***Кори дуюм. Омӯзиии соҳтори устухони найшакл:***

- як устухони найшаклро интихоб карда, соҳти онро аз назар мегузаронанд;
- тана ва ду сари устухон муайян мегардад;
- дар ду сари устухон чуқурча ва дӯнгҳои буғум мавҷуд аст;
- тарҳи берунаи устухон дар дафтар кашида ва номи қисмҳои он навишта мешавад.

## БОБИ IV. ХУН

### § 14. Хун ва вазифаи он

**Маълумот дар бораи муҳити дохилӣ.** Барои кори муътадили организм бояд бофта ва хучайраҳои он ба таври мунтазам бо оксиген ва моддаҳои ғизой таъмин шуда, аз пайи мубодилаи мавод коркардҳо ихроҷ шаванд. Моддаҳо танҳо дар об ҳал шуда аз ҷилди хучайраҳо мегузараанд. Аз ин хотир, хучайраҳо факат дар муҳити моеъ вазифаи худро анҷом медиҳанд. Айнан ҳамин муҳити моеъ хучайраҳоро бо муҳити беруна алоқаманд мекунад. Моеъи бофта, хун ва лимфа муҳити дохилии организмро ҳосил мекунанд.

*Моеъи бофта* аз моеъи байни хучайраҳо иборат аст. Хучайраҳо дар моеъи бофта қарор ёфта, ба воситаи моеъ маводи ғизой ва оксигени лозимро мегиранд. Коркардҳои нодаркор пас аз мубодилаи мавод ихроҷ мешаванд. Моеъи бофта доимо дар ҳаракат буда, аз роҳи рагҳои хун тоза шуда меистад.

*Лимфа* – моеъи равшани каме зардгун, ки дар рагҳои лимфа мешавад. Таркиби он ба хун монанд аст, вале бо сабаби надоштани эритросит ва тромбоситҳо аз хун фарқ мекунад. Лимфа лимфосити бисёр дорад. Рагҳои лимфагӣ аз тамоми узвҳо ва бофтаҳо мегузараанд. Дар роҳҳои лимфагӣ гиреҳҳои лимфа ҷойгир шудаанд. Лимфа дар химояти бадан аз микробҳо фаъол аст.

Хун дар нигаҳдории муҳити дохилии бадан аҳамияти асосӣ дорад. Хун 7% вазни одамонро ташкил медиҳад. Мизони муҳити дохилӣ, таркиби кимиёй, фишори осмотикӣ (тарово) ва ҳар гуна хосияти физикию кимиёии бадан дар эътидол – гомеостази доимии нисбӣ қарор мегирад. Дар нигаҳдории ҳолати гомеостази муҳити дохилӣ гардиши хун, нафаскашӣ, ҳазми ҳӯрок, ихроҷ, системахои асад ва эндокринӣ ширкат мекунанд. Доимияти муҳити дохилӣ барои фаъолияти муътадили хучайраҳо, бофтаҳо ва тамоми бадан зарур аст. Дар организми бемор ҳолати гомеостази муҳити дохилӣ – микдори хучайра, хун, моеъи бофта, лимфа ва таркиби кимиёй тағиیر меёбад. Ин вазъ ба фаъолияти аъзо таъсири манғӣ мерасонад.

Тағиیرёбии доимияти нисбии муҳити дохилӣ ба омилҳои беруна – микдор ва сифати ғизо, кори ҷисмонӣ, ҳиссиёт ва ғайра вобаста аст. Чунончи, дар ҳавои гарм ё ҳангоми кори ҷисмонӣ бадан арақ карда, моеот ва намаки бисёр талаф медиҳад. Кам шудани об дар моеъи бофта, хун ва хучайраҳо

хисси ташнагиро ба вучуд меоварад. Дар ин ҳолат бо ҳўрдани об ё дигар нўшиданй чойи оби аз даст рафта пур мешавад. Ба об илова кардани намаки ош ё оби маъданй низ таркиби кимиёни муҳити дохилиро эҳё менамояд.


**Вазифаи хун.** Хун – бофтаи моеъи васлкунанда, кулли аъзо ва бофтаҳоро бо ҳам мепайвандад. Хун амали расондани моддаҳо ба бадан, танзими гуморалӣ, нигаҳдории доимияти муҳити дохилӣ ва ҳифозатро адо мекунад.

*Вазифаи расонандагии хун* аз он иборат аст, ки оксигенро аз шуш ба бофтаҳо, ангидриди карбонро аз бофтаҳо ба шуш, маводи физиоиро аз рӯдаҳо ба бофтаҳо, аз пайи мубодилаи моддаҳо маводи дар бофтаҳо ҳосилшударо ба узвҳои ихроҷ бурда мерасонад. Маводи маъданй низ, ки бо об аз муҳити беруна ворид мешаванд, бо хун ба бофтаҳо ва аъзо интиқол мейбанд.

*Вазифаи танзимдиҳандагии хун.* Хун дар танзими функсияҳои аъзо ва бофтаҳои бадан бо роҳи гуморалӣ иштирок мекунад. Маводи фаъоли биологии таҷзияшуда аз ғадудҳои тарашшухӣ бо хун ба бофтаю узвҳо расида, танзими гуморалӣ сурат мегирад. Хун дар танзими фишори осмотикии муҳити дохилӣ ва доимияти нисбии миқдори обу маводи маъдании он саҳм мегузорад. Хун аз бофтаю узвҳо гузашта доимияти ҳароратро нигаҳ медорад.

*Вазифаи ҳифозатии хун* ба ҳуҷайраҳои таркиби он – лейкоситҳо вобаста аст. Лейкоситҳо микробҳои воридшуда ба организмро муҳосира карда, майдада ва безарап менамоянд. Подтанҳои (антитело) таркиби плазмаи хун миқробҳоро ба якдигар часпонида, ҳал карда, безарап месозанд. Бо ин роҳ хун баданро аз бемориҳои сирояткунанда ҳифз мекунад (расми 30).

**Хосиятҳои физиологии хун.** Вазни хос, часпандагӣ ва фишори осмотикии хун хосиятҳои физиологии онро ташкил медиҳанд. Вазни хоси хун аз



**Расми 30.** Илтиҳоб: 1 – хори халида ба пўст, 2 – раги хунгард, 3 – лейкотситҳо, 4 – рим (фасод).

об хеле зиёд буда, ба 1,050–1,060, аз плазма хун ба 1,025–1,034, аз унсурҳои шаклдор ба 1,090 баробар аст. Часпандагии хун нисбат ба об 5 бор бештар мебошад. Зиёд будани часпандагии хун ба сафеда ва унсурҳои шаклдори таркиби он, ба хусус, ба эритроситҳо вобаста аст. Вақте ки бадан оби бисёр талаф медиҳад, плазма кам шуда, унсурҳои шаклдори хун меафзояд. Яъне, хун ғализ шуда, часпандагиаш боло меравад. Фишори осмотикии хун 7,6–8,1 атм аст. Доимияти ин фишори намакҳои маъданӣ ва ионҳои ҳалшуда дар плазмаи он вобаста аст. Намаку ионҳо ҳаҷми моеъи дар хун ва ҳуҷайраҳо буда, доимияти фишори осмотикиро таъмин мекунанд. Рафтани хуни зиёд боиси ҳалокати организм мегардад. Барои пур кардани чойи хуни талафшуда аз маҳлули изотопикӣ (маҳлули намаки оши 0,9 дарсадӣ), ки дар он фишори осмотикий ба фишори плазма баробар аст, истифода мешавад. Дар илми тиб маҳлулҳои низ ба кор мераванд, ки дар таркиби онҳо маводи ба бадан зарур – анвои намак, сафеда ва глюкоза мавҷуд буда, хунро иваз карда метавонанд.

Агар эритроситҳо ба маҳлули намакини камғилзат (гиптоник) андохта шаванд, бо даромадани об онҳо мекафанд ва гемоглобин ба плазмаи хун гузашта ранги онро тағийир медиҳад. Эритроситҳо бе об монда хушк мешаванд.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Муҳити дохилӣ ва қисмҳои таркибии онро бо мағҳумҳои мутобиқ ба тарзи ҷуфт нависед: А – муҳити дохилӣ, В – хун, С – лимфа, Е – моеъи бофта: 1 – моеъи равшани каме зардгун, ки дар рагҳои лимфа мешавад, 2 – аз плазма ва ҳуҷайраҳо иборат аст, 3 – аз хун, лимфа ва моеъи бофта ҳосил мегардад, 4 – аз моеъи байни ҳуҷайраҳо иборат аст
2. Вазифаи хун ва мағҳумҳои ба он мутобиқро ба тарзи ҷуфт нависед: А – расонандагӣ, В – ҳифозат, С – танзими гуморалӣ, Е – нигаҳдории доимияти муҳити дохилӣ: 1 – бо лейкоситҳо ба амал меояд, 2 – бо маводи фаболи ҷудошуда аз ғадуди тараҷҷушҳӣ сурат мегирад, 3 – расондани оксиген ва маводи ғизоӣ ба бофтаҳо, ихроҷи коркардҳо пас аз мубодила, 4 – назми фишори осмотикии муҳити дохилӣ, миқдори об ва маводи маъданӣ, доимияти нисбии ҳарорат.
3. Истилоҳҳо ва мағҳумҳои мутобиқро ба тарзи ҷуфт нависед: А – гомеостаз, В – маҳлули изотопикӣ, С – подтан, Е – маҳлули гиптоник: 1 – маҳлули намаки оши 0,9 дарсадӣ, 2 – доимияти нисбии таркиби муҳити дохилӣ, фишори осмо-

тикӣ, хосиятҳои физикиву кимиёй, 3 – маҳлули камғилзат, 4 – микробҳоро ба яқдигар часпонида, ҳал карда, безараар месозанд.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**


- Хуҷайраҳои хун дар оби тоза пора ва дар обнамак хушку чиндор мешаванд. Барои чӣ агар одам оби бисёр ё ғизои шӯр хӯрад ин ҳолат рух медиҳад?

## § 15. Таркиби кимиёни хун


**Плазмаи хун.** Дар организми одами калонсол қариб 5 литр хун мавҷуд аст. Хун бофтаи пайвастқунандаи моеъ буда, қисми асосиашро плазма ташкил медиҳад. Плазма аз унсурҳои шаклдор, яъне ҳуҷайраҳои хун – тромбоситҳо, эритроситҳо ва лейкоситҳо иборат аст (расми 31).

90% плазмаи хунро об, қисми боқимондаро моддаҳои органикии дар он ҳалшуда: сафеда, ҷарб, оби карбон ва намакҳои маъданӣ ташкил медиҳанд. Бахши асосии маводи органикӣ (7%) аз сафеда иборат аст. Таркиби плазма доимиист. Аз ин рӯ, новобаста аз даромада истодани мавод, таркиби хун тафийир намекунад. Моддаҳои зиёдатие, ки аз мубодилаи обу мавод ҳосил мешаванд, тавассути аъзои ихроҷ ва шуш дафъ мегарданд. Ҳуҷайраҳои хун дар моддаи исфандии устухон – мағзи сурхфом пайдо мешаванд. Ин модда дар калонсолон ба 1500 г мерасад. Унсурҳои шаклдори хун дар гиреҳҳои лимфа ва ғадути бодомшакл низ падид меоянд (расми 32).

**Тромбоситҳо**, яъне лавҳачаҳо – ҳуҷайраҳои беҳастаи хун. Шакли гирди байзавӣ ва 3–4 мкм диаметр доранд.



**Расми 31.** Ҳуҷайраҳои хун:  
а – Лейкоситҳои гуногун,  
б – тромбоситҳо, в – эритроситҳо.



**Расми 32.** Узвҳои хузурдошта дар ҳосил ва нобуд шудани ҳуҷайраҳои хун: 1 – коми мулоим, 2 – ғадути душоҳа, 3 – системаи лимфа, 4 – мағзи сурхи устухон, 5 – испурз, 6 – шоҳаи кирмшакл.

Дар дунболачаи устухонҳо ва испурз рӯйида, 2–5 рӯз умр мебинанд. Дар 1 mm<sup>3</sup> хун 300–400 ҳаз. тромбосит ҳаст.

**Лахташавии хун.** Лахта шудани хун ба сафедаҳои лахтоки (тромбопластин) таркиби тромбоситҳо алоқаманд аст. Дар вақти осеб дидани рагҳо хун баста шуда, лахта (тромб) ҳосил мегардад. Лахта пеши захмро баста, хунрезиро қатъ мекунад. Лахта шудани хун ба сафедаи фибриногени плазма во-баста аст. Ҳангоми осеб дидани раг тромбоситҳо кафида, ферменти лахтоки онҳо ба плазмаи хун мебарояд. Ин фермент ферменти протромбини плазмаи хунро ба лахтасоз (тромбин) табдил медиҳад. Бо таъсири лахтасоз сафедаи дар плазма ҳалшудаи фибриноген ба фибрини ҳалнашаванда тағиyr меёбад. Нахҳои фибрин (торлахта) чойи осебидиаи рагро ба мисли тӯр мепӯшонад. Ҳучайраҳои хун дар нахҳои фибрин дармонда, пайдо шудани лахтаро метезонанд. Дар давоми 3–4 дақ. лахтаи хун ба оҳистагӣ ғализ шуда, чойи захмро мепӯшонад ва хунравӣ бозмейстад. Плазмаи хун низ хусусияти лахташавӣ дорад. Факат ин чараён сусттар мегузарад.

Лахташавии хун бо таъсири намакҳои калсийи плазма ва даҳҳо омили дигар сурат мегирад. Агар калсийро аз хун биронанд, хун лахта намешавад. Дар нигаҳдории хуни донор ҳамин усулро ба кор мебаранд. Одатан, дар рагҳои хунгард низ ба миқдори кам фибрин ҳосил шуда меистад. Лекин баъзе аз маводи фаъол, аз чумла, гепарин, ки маҳсули ҷигар аст, садди лахташавӣ дар рагҳо мегардад. Моддаи ҳосилшуда аз ғадуди луоби золу ҳам чунин таъсир дорад. Маводи пешгирикунанда аз лахташавии хун дар оби даҳони ҳашароти хуношом низ маълум шудааст. Дар хун набудани омили лахташавӣ, яъне лахта нашудан – гемофилия, бемории ирсиест, ки ба ген вобаста мебошад. Одами мубтало ба гемофилия бо сабаби лахта нашудани хунаш бо андак ҷароҳат хуни бисёр талаф дода, ҳалок шуданаш мумкин аст.

### **Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед.**

1. Таркиби хун ва мағҳумҳои мутобиқ ба онро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – хун, В – моддаи байниҳуҷайравӣ, D – унсурҳои шаклдор, Е – ҳучайраҳои хун, F – мағзи сурх. 1 – аз плазмаи хун иборат аст, 2 – дар моддаи исфандии устухон аст, 3 – ҳучайраҳои мағзи сурҳро ҳосил мекунад, 4 – аз бофтаи пайвасткунандай моеъ иборат аст, 5 – аз ҳучайраҳои хун иборат аст.

2. Маводи таркиби плазмаи хун ва хусусиятҳои онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – об, В – унсурҳои шаклдор, С – маводи маъданӣ ва органикӣ, Е – сафедаҳо: 1–10 %-ро ташкил медиҳад, 2–7%-ро ташкил медиҳад, З – эритроситҳо, лейкоситҳо, тромбоситҳо, 4–90%-ро ташкил медиҳад.
3. Ҷараёнҳои лахта шудани хунро нишон дихед: А – лахток протромбини плазмаи хунро ба лахтасоз табдил медиҳад, В – хунравӣ бозмеистад, С – бо осебидидани рагҳои хунгард тромбоситҳо мекафанд, Е – нахҳои фибрин чойи заҳмро мепӯшонанд, F – лахток ба плазмаи хун мебарояд, G – лахтасоз сафедаи фибриногени хунро ба фибрин табдил медиҳад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Лахтавии хун ба ҳосил шудани фибрин аз фибриногени плазма вобаста аст. Барои чӣ фибриноген доимо дар таркиби хун ҳасту хун лахта намешавад?

## **§ 16. Эритроситҳо**

Эритроситҳо вазифаи расонандагӣ доранд. Онҳо ба кулли ҳучайраҳои бадан оксиген мерасонанд ва аз пайи мубодилаи мавод гази ҳосилшудаи ангириди карбон ба шуш меояд.

**Сохтори эритроситҳо.** Эритросит – ҳучайраи беҳастаи сурхранг, ки аз васат ба ду ҷониб паҳн шуда, шакли сафҳаи гирдро дорад. Ин шакл сатҳи ҳучайраро густарда, мубодилаи газро беҳтар месозад. Андозаи онҳо хеле ҳурд буда, ба як ҳазоруми мм рост меояд. Дар  $1 \text{ mm}^3$  хун 4–6 млн, ба ҳисоби миёна, 5 млн дона эритросит мешавад. Онҳо то 4 моҳ (120 рӯз) мезиянд.

Бештар аз 70% эритроситҳо дар талҳадон, ҷигар ва пӯсти бадан захира мешаванд. Ин аъзо дар сурати эҳтиёҷ пайдо шудан ба бофта ва узвҳои дигар хун медиҳанд. Эритроситҳое, ки фаъолияташон тамом мешавад, дар ҷигар ва испурҷ ҳазм шуда нобуд мегарданд.

Ранги сурхи хун ба *гемоглобини* эритроситҳо вобаста аст. Гемоглобин оксигенро ба бофтаҳо мерасонад. Он аз ду қисм иборат аст: қисми сафеда – *глобин* ва қисми оҳандор – *гем(м)*. Гемоглобин дар мӯйрагҳои шуш бо оксиген пайваста, *оксигемоглобин* ҳосил мекунад. Хуни сершуда аз оксиген ранги сурхи равшан мегирад ва *хуни шарён (артерия)* ном дорад. Оксигемоглобин дар бофтаҳо дубора ба гемоглобин ва оксигени озод чудо мешавад.

Хун оксигени озодро ба ҳучайраҳо медиҳад, бо гази дуоксиди карбон сер шуда, ранги сурхи баланд мегирад, ки онро *хуни варид* (*вена*) меноманд.

Эритроситҳои аз кор монда дар испурч ва ҷигар хӯрда мешаванд. Дар мағзи сурх эритроситҳои нав ба вуҷуд меоянд. Онҳо дар испурч низ захира мегарданд. Дар сурати кам шудани хуни бофтаҳо аз испурч эритроситҳо бे-рун меоянд. Эритроситҳо ё қоҳиш ёфтани миқдори гемоглобини онҳо боиси *камхунӣ* мегардад. Хунравии зиёд, ба серӣ ғизо нахӯрдан ва баъзе бемориҳои сирояткунанда низ ба камхунӣ сабабгор мешаванд. Дармони камхунӣ ба фароҳам соҳтани меъёри гемоглобин вобаста аст. Барои ин ба хубӣ ғизо хӯрдан, истироҳат кардан ва дар ҳавои тоза сайр кардан лозим аст.

**Гурӯҳҳои хун.** Соли 1901 К. Ландштейнер, соли 1907 Я. Янский маълум соҳтаанд, ки дар таркиби эритроситҳо агглютиноген ва дар таркиби плазма агглютинин мавҷуд аст. Ин моддаҳо – агглютиноген аз *A* ва *B*, агглютинин аз  $\alpha$  ва  $\beta$  иборатанд. Пас, дар эритросит ва плазмаи хуни як одам агглюти-ногени *A* ва агглютинини  $\alpha$  ё ки агглютиногени *B* ва агглютинини  $\beta$  набояд бошад. Тибқи меъёр агглютиногени *A* ва агглютинини  $\beta$  ё ки агглютиногени *B* ва агглютинини  $\alpha$  бояд бошад. Хуни дорои агглютиногени *A* ва *B* агглю-тинин умуман надорад. Баръакс, дар хуне, ки агглютининҳои  $\alpha$  ва  $\beta$  ҳастанд, агглютиноген умуман нест. Хуни одам ба чор гурӯҳ тақсим мешавад.

*Гурӯҳи I* – дар эритроситҳо агглютиноген умуман нест, дар плазма агглю-тининҳои  $\alpha$  ва  $\beta$  ҳаст.

*Гурӯҳи II* – дар эритросит агглютиногени *A*, дар плазма агглютинини  $\beta$ .

*Гурӯҳи III* – дар эритросит агглютиногени *B*, дар плазма агглютинини  $\alpha$ .

*Гурӯҳи IV* – дар эритросит агглютиноген *A* ва *B* ҳаст, дар плазма агглю-тинин умуман нест. Соли 1940 Ландштейнер ҳамроҳ бо Винер системаи антигенҳо – омили резусро қашф карданд. Омили резус аз авлод ба авлод ба таври ирсӣ мегузарарад. Вобаста ба будан ё набудани ин омил, одамҳо рез-ус-мусбат ва резус-манфӣ мешаванд. Омили резус дар давоми ҳаёти одам тафийир намеёбад. Агар резуси модар бо ҳомилааш мутобиқ наояд, яъне яке мусбат ва дигаре манфӣ бошад, дар бача бемории гемолитик пайдо мешавад.

**Хунгузаронӣ.** Дар ҳолатҳои ҷароҳат ё хуни бисёр талаф додан ва ё дуру-дароз идома ёфтани бемориҳои вазнин ба хотири дармон хун мегузаронанд. Касе, ки гурӯҳи хунаш I аст, хунашро ба ҳама гурӯҳҳои дигар дода метаво-

над. Аз ин рӯ, онҳоро донори универсалий меноманд (касе, ки ба дигарон хун медиҳад, донор, касе, ки аз дигарон хун мегирад, *ретсипиент* аст). Одамоне, ки гурӯҳи хунашон II аст, ба гурӯҳҳои II ва IV, онҳое, ки гурӯҳи хунашон III аст, ба гурӯҳҳои III ва IV хун медиҳанд. Одамони хунашон гурӯҳи IV фақат ба гурӯҳи худ хун медиҳанд, лекин аз ҳама гурӯҳҳои дигар қабул меқунанд. Аз ин рӯ, онҳоро *ретсипиенти универсалий* меноманд (ниг. ба ҷадвал).

Гурӯҳҳои хун	Хун додан мумкин	Қабул кардани хун мумкин
I	I, II, III, IV	I
II	II, IV	I, II
III	III, IV	I, III
IV	IV	I, II, III, IV

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

- Мафхумҳоро бо маънояшон ба тарзи ҷуфт нависед: A – гем, B – глобин, D – хуни шарён, E – хуни варид, F – камхунӣ, G – донор, H – резус, J – гемофилия; 1 – кам шудани эритроситҳо ва гемоглобин, 2 – вайрон шудани лахташавии хун, 3 – сафедаи оҳандори гемоглобин, 4 – сафедаи гемоглобин, 5 – хуни оксидшуда, 6 – хуни сершуда бо гази карбон, 7 – будан ё набудани резус дар эритроситҳо, 8 – касе, ки ба дигарон хун медиҳад.
- Гурӯҳҳои хунгиранда ва гурӯҳҳоеро, ки ба онҳо хун дода метавонанд, ба тарзи ҷуфт нависед: A – гурӯҳи I, B – гурӯҳи II, D – гурӯҳи III, E – гурӯҳи IV: 1 – I, III, 2 – I, 3 – I, II, III, IV, 4 – I, II.

### **Масъалаҳоро ҳал қунед:**

- Дар рагҳои одами калонсол 5 л хун ҳаст. Дар мардҳо 14% ва дар занҳо 13% хун ба гемоглобин рост меояд. Агар як грамм гемоглобин 1,3 мл оксигенро нигаҳ дорад, дар хуни мардҳову занҳо миқдори оксиген чӣ қадарӣ аст?
- Андозаи ҳуҷайраи хуни одам  $0,007\text{мм}$ , буз –  $0,004\text{мм}$ , қурбоққа –  $0,004\text{мм}$  аст. Дар  $1\text{ mm}^3$  хуни одам 5 млн, дар хуни буз 10 млн, дар хуни қурбоққа 400000 эритросит ҳаст. Кадоме дар воҳиди муайянӣ вақт ба дил бештар хун мера-сонад?

## **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Хун дар бадан якчанд функцияро ичро мекунад. Дар одаме, ки хуни бисёр та-лаф медиҳад, фаъолияти қадом узвояш тезтар аз кор меафтад?
2. Ҳангоми хунгузаронӣ ба бемор гурӯҳи хуни бемор ва донор ба инобат гирифта мешавад. Дар ин ҷараён оё омили резус дар мадди назар қарор мегирад?

## **§ 17. Лейкоситҳо**

**Соҳти лейкоситҳо.** Лейкоситҳо ҳуҷайраҳои беранг ва дорои ҳаста мебошанд. Аз ин рӯ, онҳоро шоҳаҳои хуни сафед низ мегӯянд. Онҳо дар мағзи сурх, гиреҳҳои лимфа, ғадуди душоҳа ва испурҷ ҳосил мешаванд (расми 26). Онҳо 2–5 рӯза ҳаёт доранд. Шакли онҳо тағиیرёбанда буда, хеле фаъол ҳаракат мекунанд. Дар  $1 \text{ mm}^3$  хун 6–8 ҳазор лейкосит ҳаст. Бо таваҷҷуҳ ба соҳт ва вазифаашон якчанд хели мутафовити лейкосит мавҷуд аст.

**Вазифаи лейкоситҳо.** Лейкоситҳо баданро аз ҳар гуна микроб ва маводи зараровар ҳимоя мекунанд. Ҳусусияти баъзе аз намудҳои лейкосит ин аст, ки онҳо аз девораи рагҳои хун ба бофтаҳо гузашта, дар он ҷо зарраҳои бегонаро муҳосира ва ҳазм мекунанд. Ин ҳодисаро олимӣ рус И.И.Мечников қашф карда, ба он *фагоситоз* (аз юн.: «*fagos*» – фурӯ мебарам, «*sitos*» – ҳуҷайра) ва ба ҳуҷайраҳои «фурӯбаранд» *фагоситҳо* ном гузаштааст. Дар сурати заҳм ҳӯрдани пӯст (чунончи, агар ҳор ҳалад) ҷойи ҷароҳат аввал сурхча шуда, сипас рим мекунад. Ин ҳолат ба вазифаи лейкоситҳо вобаста аст. Дар вақти афтидані ҷисмҳои бегона ба организм, фагоситҳои онҳоро фурӯбаранд беш аз пеш қалон шуда, мекафанд. Моддаи баромада риму фасод ҳосил мекунад. Ҷойи фасод бод карда, сурх шуда, ҳарорат боло мераవад. Лейкоситҳо бо воқаниши фасод бештар ба ҷойи заҳм ҷалб мешаванд. Лейкоситҳо зарраҳои зараровар ва ҳуҷайраҳои мурдаро фурӯ бурда, худашон низ аксаран ба ҳалокат мерасанд. Рими ҷойи заҳм аз лейкоситҳои ҳалокшуда иборат аст.

**Масуният (иммунитет).** Файр аз фагоситоз бадан дорои воситаҳои дигари эминӣ низ мебошад. Аз ҷумлаи ин воситаҳо моддаҳои ба табиити сафеда ҳос – подтан, подзарҳо мебошанд, ки аз як навъи лейкосит ҳосил мешаванд. Подтан зарраҳои ба тан роҳёфта (антиген)-ро фурӯ мебарад. Подзарҳо бошад, маводи заҳрноки чудошуда аз микробро майдо карда безарар месозад. Ҳамон ҳусусияти организм, ки худро аз микробҳои касалиовар ва маводи зарарноки бегона ҳимоят мекунад, *масуният* ном дорад.

**Хелҳои масуният.** Ҳанӯз қабл аз зода шудан дар хуни тифл ба муқобили бемориҳои гуногун подтанҳо ҳосил мешаванд. Ин навъи масуният, ки аз волидайн ба бача дода мешавад, *масунияти ирсӣ* ном дорад. Пас аз бемориҳои сирояткунанда, аз қабили сулфай кабудак, сурхча, нағзак, ханозир (омоси гулу) ҳам масуният пайдо мешавад, ки ба он *масунияти ҳосилшуда* мегӯянд. Масунияти ирсӣ ва ҳосилшударо *масунияти табии* меноманд. Бештар ба хотири пешгирий аз бемориҳои полиомиелит, сурхак ва ханозир дар одамон нағзак меканонанд. Дар *нағзак қандан* ба бадан микроб-барангезонандаи заиф ё нобудшудаи ҳамон беморие, ки аз он бояд пешгирий шавад, тазриқ мешавад.

Барои давои бемориҳои сирояткунанда аз *зардоби шифобаҳи*, ки навъе аз подтанҳост, истифода мебаранд. Ин зардоб аз плазмаи хуни одам ё ҳайвоне, ки ба бемории сирояткунанда гирифтор шуда сиҳат ёфтааст, гирифта мешавад. Аз зардоб барои пешгирии бемориҳои сироятӣ низ ба кор мебаранд.

**Вируси норасоии масунияти одам (ВНМО), синдроми норасоии масунияти пайдошууда (СНМП).** Вируси норасоии масунияти одам (ВНМО) бемории сирояткунандаест, ки бо вайрон шудани системаи эминӣ алоқаманд аст. Ин вирус бори аввал аз сӯйи олими фаронсай Луи Монтани дар соли 1983 ҳангоми тадқиқ намудани сабабҳои синдроми норасоии масунияти пайдошууда (СНМП) маълум шудааст. Вирус дар хун, лимфа ва моеъи майнаи паси сар бештар вомехӯрад. Он аксаран ба ҳуҷайраҳои хун – лимфоситҳо, ки подтанҳо ҳосил мекунанд, зарар мерасонад. Аз ин хотир, хусусияти эминии бадан торафт суст шуда, кас тез-тез ба ҳар гуна беморӣ мубтало мегардад.

Норасоии эминии вирусӣ бино ба рушди худ ба 5 давра тақсим мешавад:

**1 – давраи ноаёни беморӣ (инкубатсия)** аз рӯзи ба бадан расидани вирус сар карда, аз 14 рӯз то як сол давом мекунад.

**2 – давраи шадид** пас аз гузаштани 7–14 ва ғоҳе 30 рӯз зохир мегардад. Аломатҳои беморӣ дар ин давра: баланд шудани ҳарорат, хунук ҳӯрдан, бедармонӣ, дарди гулу (фарингит), қаҳир, сардардӣ, варами даҳон, дилбеҳӯзурӣ, исҳол...

**3 – давраи ниҳонии беморӣ** кам шудани алломатҳои касалӣ, бедард қалоншавии ғадудҳои лимфагиро фаро мегирад ва 5–10 сол идома мейёбад. Бо усули гуногуни муолиҷа ин даварро ба даҳҳо сол тӯлонӣ кардан мумкин аст.

**4 – давраи пеш аз СНМП** 1–2 сол давом карда, бо сабаби паст шудани масунияти ҳуҷайра ба такрор ёфтани ва тӯлонимуддат шудани бемориҳое мисли варами даҳон, табхол, қандидоз, сапеддоғии забон вобаста аст.

**5 – интиҳо, яъне давраи СНМП** охирин замони пеш аз марги бемории вирусдор аст. Ин давра ба пайдо шудани сил, менингит, варами мағзи сар, зуком, илтиҳоби шуш, токсоплазмоз, табхол, кандидоз, салмонеллез, сарaton, лимфома барин касалиҳои сироятӣ ё сироятнапазир вобаста аст. Агар чораҳои дармон сурат нагирад, ин давра аз як то 3 сол давом мекунад.

Вируси камбуди эминӣ аз бемор ё аз касе, ки вирус ба ў расидаасту ҳанӯз нишонаҳояш маълум нест, мегузарад. Ба вируси камбуди эминӣ бештар муътодҳо гирифтор мешаванд. Асбобу афзори тамизнашудаи тиббӣ, пероишӣ, ороишӣ боиси паҳн шудани вирус мегарданд. Вирус дар замони бордорӣ низ аз модари ҳомила тавасути хун ё шири олудашуда ба бача мегузарад. Ҳанӯз ба СНМП, ки онро «вабои асри XXI» меноманд, на даво ёфт шудаасту на ваксинаи пешгирикунанда. Ягона чораи эҳтиёт шудан аз ин бемории хатарнок риояти тарзи дурусти зиндагӣ аст, ки ба қабули вирус роҳ дода нашавад. 1-уми декабр «Рӯзи ҷаҳонии мубориза бар зидди СНМП» эълон шудааст.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

- Хелҳои масуният ва роҳҳои ҳосилшавии мутобиқ ба онҳоро ба тарзи ҷуфт на-висед: А – ирсӣ, В – ҳосилшуда, Д – нофаъол, Е – фаъол, F – табий: 1 – вак-синазанӣ бо зардоб, 2 – пас аз бемор шудан, 3 – дар давраи инкишофи эмбрионӣ, 4 – пас аз ваксиназанӣ бо микроби заифшуда ё зардоб, 5 – табиӣ ё сунъӣ бо таъсири бадани беморизо.
- Истилоҳот ва мағхумҳои ба онҳо мутобикро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ма-суният, В – подтан, D – фагоситоз, Е – фагосит: 1 – ҳуҷайраҳои ҳазмкунанда, 2 – подтанҳои бегона ва ҳуҷайраҳои ҳалокшударо муҳосира ва ҳазм кардан, 3 – зарраҳои ба тан роҳёфта (антиген)-ро фурӯ мебараад, 4 – ҳусусияти ба беморӣ тан надодани организм.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

- Пӯшиши саҳт надоштан ва шакли зарраҳои бегонаро осон тағиیر дода тавони-стани лейкоситҳо дар функсияи ҳимоявии онҳо чӣ гуна аҳамият дорад?
- Маълум аст, ки миқдори лейкоситҳо дар бачаҳои хурд нисбатан бисёр буда, бо мурури калон шудан миқдори онҳо коҳиш мёбад. Барои чӣ ин хел аст?
- Дар таърихи башарият бемориҳои эпидемӣ шаҳру деҳоти бешуморро нобуд соҳтаанд. Бо вучуди ин, барои чӣ қисме аз одамон зинда мондаанд?

## БОБИ V. СИСТЕМАИ ГАРДИШИ ХУН

### § 18. Аҳамияти гардиши хун, соҳти дил


**Аҳамияти гардиши хун.** Дил ва рагҳои хунгард аъзои системаи гардиши хун ба шумор мераванд. Мушакҳои дил қашиш хўрда, ҷараёни беисти хун дар организм таъмин мешавад. Ҷараён ёфтани хун дар рагҳои бадан *гардиши хун* ном дорад. Ба туфайли гардиши хун ба бофтаю ҳучайраҳо маводи ғизой ва оксиген бе таваққуф расида меистад, маводи зоиди ҳосилшуда аз мубодилии моддаҳо ихроҷ мешаванд.

**Соҳти дил.** Дил дар системаи гардиши хун узви марказӣ аст. Дил ба шакли ҳалта узви мушакдор буда, дар кафаси сина, дар паси устухони чаноғ ҷойгир шудааст (расми 33). Қисми бештари он дар қисми чапи қафаси сина қарор дорад. Бузургии дил ба сони мушти одам аст. Вазни он дар мардҳо 220–300 г, дар занҳо 180–220 г меояд.

Дил ба мисли обкаш хунро дар рагҳои хунгард ба ҳаракат медарорад. Меъдачаҳои қалби одами ором бо як бор қашиш хўрдан 65–70 мл хунро ба шоҳраг (аорта) мебароранд. Ин ҳачми систоликии дил аст. Ҳачми систоликиро ба микдори қашишҳои яқдакиқаӣ зарб зада, ҳачми систоликии ҳар як меъдачайи дилро дар як дақиқа ёфтани мумкин аст. Дар ҳолати ором ҳачми мутавассит дар як дақиқа 5 л ( $70 \times 70 = 4,9$ ) аст. Дили одам ба мисли ҳай-

*Расми 33. Соҳти дил:*

- а* – намуди беруна, *б* – соҳти доҳилӣ: 1 – камони шоҳраг, 2 – вариди дарунхолии боло, 3 – шарёни шуш, 4 – вариди шуш, 5 – вариди дарунхолии поён, 6 – даҳлези рост, 7 – даҳлези чап, 8 – даричаҳо, 9 – меъдачайи чап, 10 – меъдачайи рост.



вонҳои ширхўр ба чор қисм тақсим мешавад. Дил аз берун бо *халтаи нозуки наздиқалбӣ*, ки ду қабат бофтаи пайвандӣ дорад, пӯшида шудааст. Моеи қовокии ин қабатҳо ҳангоми кашишхӯрии дил соишро кам мекунад. Девораи дил се қабат дорад. Қабати дарунӣ аз бофтҳои пӯшишие, ки холигии даҳлезу меъдаҳои дилро фаро мегиранд, иборат аст. Қабати мобайнӣ аз мушакҳои дил таркиб мёбад. Қабати беруниро бофтаҳои пайвандӣ фаро мегиранд.

Қовокии дохилии дил чор қисм аст. Қисмҳои болоии он *даҳлезҳои рост ва чап*, қисмҳои поёниаш *меъдаҳаҳои рост ва чап* мебошанд. Даҳлези рости дил бо *дариҷаи (клапан)* *седара* ба меъдаҳаи рост ва даҳлези чап бо *дариҷаи дудара* ба меъдаҳаи чап кушода мешавад. Ҳангоми кашишхӯрии даҳлезҳои дил даричаҳо ба тарафи меъдаҳаҳо боз шуда, хун ба меъдаҳаҳо мерезад. Дар байни меъдаҳаи чап ва шоҳраг ва ҳамчунин дар байни меъдаҳаи рост ва раги шарёни шуш яктой даричаи ҳилолшакл ҷойгир шудаанд. Девораи даҳлезҳои дил хеле нозук буда, мушакҳояш сустанд. Мушакҳои меъдаҳаҳои дил хунро аз доираҳои калон ва хурди гардишӣ бароварда, кори муҳим анҷом мебошанд. Аз ин рӯ, девораи меъдаҳаҳо ғафс ва мушакдор аст. Мушакҳои меъдаҳаи чап, ки хунро ба доираи калони гардишӣ равона месозад, қавӣ мебошанд. Девораи он нисбат ба меъдаҳаи рост 2–3 баробар ғафстар аст.

**Хосияти худкории дил.** Дил дар ҳолати нисбатан ором дар як дақиқа 70 бор кашиш меҳӯрад. Дар як шабонарӯз 100000 бор кашиш ҳӯрда, қариб 10 тонна хунро ба рагҳо мебарорад. Агар дилро аз тан ҷудо ҳам кунанд, ҷанд муддат кашиш ҳӯрда меистад. Ин ба ангезишҳое вобаста аст, ки дар ҳучайраҳои хоси мушакҳои дил ба вуҷуд меояд. Бо як маром кашишхӯрии дил, ки бо таъсири импулсҳои хосилишуда дар мушакҳои дил рух медиҳад, *хосияти худкории дил* ном дорад.

**Фаъолияти даврии дил.** Даҳлезҳо ва меъдаҳаҳои дил бо навбат кашиш меҳӯранд. Як дафъай кашиш ҳӯрда раҳо шудани даҳлезу меъдаҳаҳо як *даври фаъолияти дил* аст. Кашиши даҳлезҳои дил 0,1 сония давом мекунад; хун аз даҳлез ба меъдаҳа мегузарад. Аз он пас меъдаҳаҳои чапу рост дар 0,3 сония кашиш ҳӯрда, ба рагҳо хун мебароранд. Сипас мушакҳои даҳлезу меъдаҳаҳо дар тӯли 0,4 сония аз бор раҳо шуда дам мегиранд. Ба ин тарз, даври фаъолияти дил ба ҳисоби миёна 0,8 сония давом мекунад.

**Танзими асабии кори дил.** Суръат ва неруи кашишхӯрии дил ба шарорити муҳити беруна ва дохилӣ марбут аст. Вобаста ба коркарди узвҳо ритми

таъминсозии онҳо бо хун тағйир ёфта меистад. Агар бо зиёд шудани суръат ва неруи кашишхўрии дил миқдори хуни равон ба рагҳо афзояд, бо кам шудани суръат ва неруи кашишхўрии дил миқдори хуни равон ба рагҳо коҳиш меёбад. Системаи асаб кори дилро ба тарзи рефлекторӣ идора мекунад. Импулсҳои асабӣ, ки бо асабҳои парасимпатикӣ ба ҳароммағз меоянд, кор ва кашишхўрии дилро суст мекунанд. Аммо импулсхое, ки бо асабҳои симпатикӣ меоянд, суръати кор ва кашишхўрии дилро афзун мебахшанд.

**Танзими гуморалии кори дил** ба гормонҳо ва дигар маводи фаъоли биологӣ вобаста аст. Гормони ғадуди болои гурда адреналин, намакҳои калсий ба кашиши дил қувват ва суръат мебахшанд. Гормони адреналин, ки дар қисми мағзии ғадуди болои гурда ҳосил мешавад, айнан ба мисли асаби симпатикӣ кори дилро метезонад ва фишори шарёниро зиёд мекунад. Гормони вазопрессини тараашшуҳӣ аз қисми ақиби ғадуди гипофиз низ рагҳои хунро танг карда, фишорро меафзояд. Намакҳои калсий ва маводи фаъоли биологии дигар бошад, ба кори дил таъсири баръакс доранд. Танзими кори аъзои системаи гардиши хун аз таъсири муштараки системаи асаб ва омилҳои гуморалӣ ба аъзо вобаста аст. Чунончи, дар одаме, ки бо кори чисмонӣ машғул аст, импулсҳои омадаистода аз ретсепторҳои мушаку пайҳо ба системаи марказии асаб расида, кори дилро танзим мекунанд.

### **Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Қисмҳои дил ва мағхумҳои ба онҳо мутобиқро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – меъдачаи чап, В – меъдачаи рост, Д – даҳлези чап, Е – даҳлези рост, F – даричаи дарадор, G – даричаҳои ҳилолшакл: 1 – дар байнӣ даҳлезу меъдачаҳо ҷойгир аст, 2 – дар байнӣ меъдачаю марзи рагҳои хун ҷойгир аст, 3 – хунро аз аъзо қабул мекунад, 4 – хунро аз варидҳои шуш қабул мекунад, 5 – деворааш ғафс, мушакдор, 6 – хунро ба шарёни шуш мебарорад.
2. Номҳоро бо мағхумҳои мутобиқ ба тарзи ҷуфт ғависед: А – даричаи дудара, В – даричаи седара, D – даричаҳои ҳилолшакл, Е – даври кори дил, F – ҳудкории дил: 1 – аз меъдачаҳо баромада ба холигии шарён мегузарад, 2 – аз даҳлези чап ба меъдачаи чап боз мешавад, 3 – аз даҳлези рост ба меъдачаи рост боз мешавад, 4 – бо таъсири импулси мушакҳои дил кашиш меҳӯрад, 5 – як бор кашиш хўрдан ва аз бор раҳо шудани даҳлезу меъдачаҳои дил.

### Масъалаҳоро ҳал кунед:


- Дили одами калонсол бо як бор кашиш хўрдан ба рагҳо 80 мл хун мебарорад. Агар дили бача дар 1 дақиқа 78 бор кашиш хўрда, ҳар бор ба рагҳои ў 38,5 см<sup>3</sup> хун барояд, дар тўли як шабонарӯз дил чий қадар хунро ба рагҳо меронад?
- Дар ҳолати ором дил дар як дақиқа 70 бор кашиш хўрда раҳой меёбад. Даври дил 0,8 сония давом мекунад. Агар кашиши даҳлез 0,1 сония, аз меъдача 0,3 сония давом кунад, дил дар як шабонарӯз чий қадар кор ва истироҳат мекунад?

### Фикр карда ҷавоб дихед:

- Мушакҳои дил таҳтии фишор хунро ба рагҳои хунгард равона месозанд. Барои чий пас аз раҳой ёфтани мушакҳо аз зери бор хуни рагҳо дубора ба дил барна-мегардад?

## § 19. Рагҳои хунгард, даври гардиши хун

**Соҳти рагҳои хунгард.** Рагҳои хунгард ба тамоми бадани мо паҳн шудаанд. Онҳо ба рагҳои шарён (артерия), варид (вена) ва мўйрагҳо (капиллярий) ҷудо шудаанд (расми 34). Бо *рагҳои шарён* хун аз дил ҳаракат мекунад, бо *рагҳои варид* хун ба дил мерарад. Аз меъдачаи рост шарёни шуш, аз меъдачаи чап шохраг – *аорта* мебарояд.



**Расми 34.** Соҳти девори рагҳои хунгард: *а* – шарёнӣ, *б* – варид, *в* – мўйраг.

1 – қабати берунаи бофтаи пайвандкунанда, 2 – қабати мобайни гафси мушакҳои суфта, 3 – қабати мобайни нозуки мушакҳои суфта, 4, 5 – нахҳои эластикӣ, 6 – мўйрагҳои варид, 7 – қабати доҳилии иборат аз як қабат ҳуҷайраҳо.


Девори рагҳои шарён аз бофтаҳои пайвандии гафсу чандир иборат аст. Дар зери бофта қабати ғафси иборат аз мушакҳои суфта ва нахҳои эластикӣ, дар зери он як қабати нозуки пӯшишӣ чойгир аст. Ин гуна сохтор ба рагҳои шарён имкон медиҳад, ки ба фишори болои хуни бароянда аз дил тоб оваранд. Рагҳои калони шарён аз дил баромада, пайи ҳам чандин шоха – шарёнҳои хурдтар ва онҳо *рагчаҳо* (артериола)-ро ҳосил мекунанд. Рагчаҳо низ пайи ҳам бо бофтаҳо шабака сохта, ба мӯйрагҳо табдил меёбанд.

*Мӯйрагҳо* аз як қабати хучайраҳо таркиб ёфтаанд. Онҳо нисбат ба мӯйи инсон 50 бор бориктар буда, аз тамоми бофтаҳо мегузаранд. Девори мӯйрагҳо хеле нозук ва аз як қабат хучайраҳо иборат аст. Ба воситаи мӯйрагҳо оксиген, маводи физой ва дигар маводи зарурӣ ба бадан беист гузашта меистанд ва дар байни моеъи бофтаҳову хун мубодилаи моддаҳо ба вучуд омада, маҳсулоти ҳосилшуда аз девораи мӯйрагҳо ихроҷ мешавад.


Мӯйрагҳои нозуке, ки ҷараёни хуни камоксигенро аз мӯйрагҳо ба варидҳо таъмин мекунанд, *венула* ном доранд. Онҳо пайи ҳам пайваст шуда, рагҳои варидро ҳосил мекунанд ва варидҳо торафт гафс мешаванд. Калонтарин варид хунро ба дил мерезад. Девори мӯйрагҳо хеле нозук аст ва ба воситаи он аз хун ба бофтаҳо маводи физой ва оксиген, аз бофтаҳо маводи мубодилашуда ихроҷ мегардад.

*Варидҳо* рагҳои хунгарде мебошанд, ки хунро аз аъзо ба даҳлезҳои дил мегузаронанд. Девори онҳо низ мисли рагҳои шарён дорои се қабат аст, вале нисбатан нозук мебошад ва дар онҳо фишори хун низ кам мешавад.

**Доираҳои гардиши хун.** Гардиши хун дар бадан аз тариқи ду ҳалқаи ба ҳам пайваст – доираҳои калон ва хурди гардишӣ сурат мегирад (расми 35). Доираи калони гардиши хун аз меъдаҷаи чапи



**Расми 35.** Тарҳи умумии гардиши хун дар бадани одам:  
1 – дил, 2 – рагҳои бароянда ба сар, 3 – рагҳои хунгарди аъзои доҳилӣ, 4 – рагҳои хунгарди пой, 5 – вариди ковоки поён, 6 – вариди ковоки боло, 7 – шарёни шуш, 8 – вариди шуш.



**Расми 36.** Тарҳи доираи калон ва хурди гардиши хун:  
 1 – дил, 2 – камони шохраг, 3 – шохраг, 4 – шарёнҳои равон дар аъзои бадан, 5 – шарёни пой, 6 – мўйрагҳои аъзо, 7 – шарёнҳои равон ба сар, 8 – мўйрагҳои сар, 9 – вариди ковоки поён, 10 – вариди ковоки боло, 11 – шарёни шуш, 12 – мўйрагҳои шуш, 13 – вариди шуш.

дил ва шохраги аз он бароянда оғоз меёбад (расми 36). Шохраг ба шарёнҳо, онҳо ба мўйрагҳо тақсим мешаванд. Аз хуни мўйрагҳо ба хучайраҳо оксиген ва ма-води ғизой, аз хучайраҳо ба хун ангидриди карбон ва маҳсулоти мубодилавӣ мегузаранд. Мўйрагҳо якчоя шуда, варидҳои ковоки боло ва поёно ҳосил мекунанд. Ҳар ду вариди дарунхолӣ омада ба даҳлези рости дил мерезанд. Даричаҳои роҳи вариди дил намегузоранд, ки хун ба пас гардад. Аз ин рӯ, хун доимо ба самти дил ҷорӣ мешавад.

*Доираи хурди гардиши хун аз шарёни шуш, ки аз меъдачаи рост мебарояд, оғоз меёбад. Шарёни шуш ба ду шабака тақсим шуда, ба шушҳои чапу рост меравад. Шарёнҳои шуш ба мўйрагҳо табдил меёбанд. Мўйрагҳо хубобчаҳои ҳаводори хурд-хурди шуш – алвеолаҳоро печонида мегиранд. Дар вақти аз мўйрагҳо гузаштани хун гази карбони он ба алвеолаҳо, оксиген аз ҳавои алвеола ба хун мегузараид. Хуни сершуда аз оксиген хуни шарёни аст. Мўйрагҳо пайи ҳам бо ҳам пайваста, чор вариди шушро ҳосил мекунанд. Бо ин варидҳо хуни шарёни ба даҳлези чапи дил ҷорӣ мешавад.*

### Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

- Рагҳои хунро бо нишонаҳои ҳос ба тарзи ҷуфт нависед: А – шарён, В – шохраг, Д – варид, Е – мўйраг. 1 – ба узвҳо хун мебарад, 2 – деворааш ғафсу эластикӣ, 3 – девораи сеқабата ва нозук дорад, 4 – деворааш дорои як қабат хучайра.
- Аъзои хунгузарро дар доираи калони гардиши хун бо тартиб ҷой дихед: А – варидҳои ковоки боло ва поён, В – мўйрагҳо, С – артериолаҳо, Е – меъдачаи чапи дил, F – даҳлези рости дил, G – шохраг, Н – шарёнҳо.

3. Аъзои хунгузарро аз рагҳои хуручии дил сар карда дар доираи хурди гардиши хун бо тартиб нишон диҳед: А – мӯйрагҳои шуш, В – даҳлези чали дил, С – меъдачаи рости дил, Е – шарёнҳои шуш, F – варидҳои шуш.

### **Фикр карда ҷавоб диҳед:**

- Дил дар ҳаёти инсон ба мисли обкашест, ки монда нашуда беист кор мекунад. Барои чӣ дил монда намешавад?
- Дар меъдачаи чап ва даҳлези чали дил хуни сершуда аз оксиген ҳаст. Дилро шоҳрагҳо бо оксигену маводи физой таъмин мекунанд. Барои чӣ дил аз хуни даҳлезҳои худ истифода намебарад?


## § 20. Ҳаракати хун дар рагҳо


**Фишори хун.** Фишори хун ба неруи кашишхӯри мушакҳои меъдача ва таъсири мутақобилаи девори рагҳои хунгард вобаста аст. Болотарин фишори хун дар шоҳраги бароянда аз дил мебошад. Баробари дурттар шудан аз дил фишори хун низ камтар мешавад. Фишор дар мӯйрагҳо коҳиш ёфта, дар варидҳои ковоки болову поён ба камтарин нуқта мерасад. Гуногунии фишори хун дар қисмҳои шабакаи гардиши хун боиси чараён ёфтани хун дар рагҳо мегардад. Хун аз маҳалли фишори боло ба ҷои фишори паст меравад.

Фишори хун дар ҳолати ором бо кашиши мушакҳои дил 110–120 мм, дар ҳоли раҳой аз кашиш 70–80 мм сутунчай симоб аст. Фишори хунро дарраги шарёни бозу бо ёрии сфигмоманометр ё танометр чен мекунанд (расми 37).

**Набзи шарёнӣ (пулс).** Ҳар бори кашиш хўрдани меъдачаи чали дил хун бо шаст баромада, ба девори шоҳраг барҳўрда, мушакҳои онро меёзонад. Бо суст шудани мушакҳо девори шоҳраг низ ба ҳолати худ бармегардад. Чун

**Расми 37.** Чен кардани фишори хун: 1 – манчети бозубанд, 2 – монометри андозагири фишор, 3 – пуфаки резинӣ барои ҳаво додан ба манчет.





**Расми 38.** Рагҳои шарёни калон, ки наздик ба сатҳи пӯст чойгир шудаанд.



**Расми 39.** Хондани набз.

девори шоҳраг эластиқ аст, он пайваста васеъ ва танг мешавад. Бо ин таъсир пайдо шудани лаппиши мавзуни девори рагҳои шарёнӣ набзи шарёнӣ ном дорад. Дар ҷойхое, ки рагҳои шарёнӣ наздик ба сатҳи бадан қарордоранд, масалан, чаккаҳо, самти дохилии панҷаҳо, паҳлӯҳои гардан, набзро бо даст зер карда ҳис кардан мумкин аст (расми 38). Ҳар як задани набз ба як бор кашиш ҳӯрдани мушакҳои меъдачаи дил рост меояд. Бо ин роҳ микдори кашишҳӯрии мушакҳои меъдачаи дилро дар як дақиқа донистан мумкин аст (расми 39).


**Суръати ҳаракати хун.** Суръати хун дар шоҳраг 50 см/сон, дар шарён 40–10 см/сон, дар артериолаҳо 10–0,1 см/сон, дар мӯйрагҳо 0,1 см/сон ва дар рагҳои варид ба ҳисоби миёна 10–15 см/сон аст. Ҳаракати якзайли хун имкон медиҳад, ки маводи ғизӣ ва оксигени мӯйрагҳо ба осонӣ аз хун ба ҳучайраҳо ва маҳсули мубодилаи мавод аз ҳучайраҳо ба хун гузаранд.

**Ҳаракати хун дар рагҳои шарён ва варид.** Фишори хун дар шарёнҳо баланд, дар мӯйрагҳо паст мешавад. Хун аз ҷои баланд ба паст, яъне аз шарён ба мӯйрагҳо ҳаракат мекунад. *Меъдачаи дил* хунро бо фишори 120 мм сут. сим. ба шоҳраг тела медиҳад. Фишор дар мӯйрагҳо ба 15 мм сут. сим. кам мешавад. Фишори хунро бо танометр аз раги шарёни бозу месанҷанд. Дар вакти кашишҳӯрии мұттадили дил фишори хуни шахси ҷавони солим ҳадди аксар 120 мм, дар ҳолати аз кашиш озод шудан ҳадди ақал 15 мм сут. сим. аст.


Ҳаракати хун дар варидҳо ба кашишҳӯрии мушакҳои скелет, ки онҳоро фаро гирифтаанд, вобаста аст. Даҳлезҳои дил баробари ҳолӣ шудан аз хун (бо кам шудани фишор) мисли обкаш хунро аз варидҳо макида мегиранд.

**Гардиши лимфа.** Дар тани одам қарib 460 гиреҳи лимфа мавҷуд аст. Куллан дар рагҳои лимфа (сафед-

**Расми 40.** Системаи лимфа: 1 – рагҳои лимфа дар сар, 2 – варидҳо, 3 – рагҳои лимфай аъзои дохила, 4 – гиреҳҳои лимфа, 5 – мӯйрагҳои лимфавии даст, 6 – мӯйрагҳои лимфавии пой.



раг) ба ҳисоби миёна 1–2 л моёни лимфа мешавад. Дар як шабонарӯз аз рагҳои лимфа 1200–1500 мл моёни лимфа ба варидҳо мерезад. Дар ивази ин, аз моёни бофтаҳо лимфа ҳосил шуда меистад. Системаи лимфавӣ равонии моёни лимфаро дар рагҳои лимфа ва ҷазбу ихроҷи моёъоти изофиро аз бофтаҳо таъмин мекунад. Ин система аз мӯйрагҳои лимфа, ки дар моёни бофтаҳо буда як сараш баста аст, сар мешавад (расми 40). Моёни бофта ба мӯйраги лимфа гузашта, ба моёни лимфа мубаддал мешавад. Мӯйрагҳои лимфа якҷоя шуда, рагҳои бузурги лимфавиро ҳосил мекунанд. Ин рагҳо аз тамоми аъзо мегузаранд. Да-ричаҳои девори дохилии рагҳои лимфа имкон медиҳад, ки моёни лимфа ба пас барнагардад. Да-ричаҳо ҳаракатро факат ба пеш таъмин мекунанд. Дар дарозои рагҳои лимфа гиреҳҳои лимфа ҷойгиранд (расми 41). Гиреҳҳо дар нигаҳ доштани резандомакон (микроорганизмҳо) ҳамчун полоянда (фильтр) ҳастанд. Лимфоситҳои бешумори ҳосилшаванда дар гиреҳҳои лимфа дар ре-аксияҳои эминии бадан ширкати фаъол доранд. Гиреҳҳои лимфаро дар зери бағал, гардан, буғумҳои зоную оринҷ, ба хусус, дар ковокии қафаси сина ва шикам бисёр дидан мумкин аст. Лимфа якҷоя бо хун ва моёни бофтаҳо муҳити дохилии организмро ташкил медиҳад. Рагҳои лимфа ҳамҷоя шуда, лимфароҳҳоро ҳосил мекунанд. Лим-фароҳҳо ба варидҳои калон пайваст шуда, дар рагҳо бо хун омехта мешаванд. Ба ин тарз, моёни бофта ба маҷрои хун барmegардад.



**Расми 41.** Алоқаи байни системаи гардиши лимфа ва хун: 1 – гиреҳҳои лимфавӣ, 2 – мӯйрагҳои лимфа, 3 – хуни шарён, 4 – дил, 5 – хуни варид, 6 – рагҳои лимфа.

**Испурч** дар қисми болоии самти чапи ковокии шикам, дар зери қабурғаи чап ҷойгир аст. Вазни он дар калонсолон 140–200 г меояд.

Дар испурч лимфоситҳо ҳосил мешаванд ва пайи ҳам ба рагҳои лимфа мебароянд. Лимфоситҳо дар таъмини ҳосияти масунияти организм ширкати фаъол доранд. Пас, испурч организмро аз бемориҳои сирояткунанда эмин нигаҳ медорад. Ғайр аз ин, қисми зиёдатии хун дар испурч захира мешавад ва он ҳамчун депои хун хидмат мекунад. Ҳамзамон дар испурч унсурҳои шаклдори хун (эритросит ва лейкоситҳо), ки муддати зиндагиашон аз сар гузаштааст, майда мешаванд.

Бо шуғлаварзӣ ба варзиш лимфоситҳо дар испурч бештар ҳосил мешаванд. Яъне, масунияти организми ин гуна одамҳо меафзояд.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Ҳолатҳои гуногун ва фишори хуни ба онҳо мутобиқро ба тарзи ҷуфт нависед: А – дар вақти озод шудани мушакҳо аз кашиш, В – дар мӯйрагҳо, D – дар вақти кашишхӯрии мушакҳо: 1 – 15 мм, 2 – 110–120 см, 3 – 70–80 мм.
2. Қисмҳои гуногуни системаи гардиши хун ва суръати хуни мутобиқ ба онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – дар мӯйрагҳо, В – дар шоҳраг, D – дар варидҳо: 1–0,1 см/сон, 2 – 0,3–0,5 см/сон, 3 – 40 см/сон.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Кашишхӯрии мушакҳои девори меъдачаи дил ва эластиқий будани девори шарёнҳо ҳаракати хунро дар рагҳо таъмин менамояд. Аммо девори варидҳо эластиқий нест, мушакҳояш низ рушд наёфтаанд. Пас, ба воситаи варидҳо ҳаракат карданни хун ба дил ба қадом омилҳо вобаста аст?

## **§ 21. Танзими кори аъзои гардиши хун**


**Танзими кори дил.** Бо хун таъмин шудани аъзо ва бофтаҳои бадани одам ба микдор ва неруи кашишхӯрии дил вобаста аст. Кори дил бо роҳи асаб ва гуморалий танзим мешавад. Ба дил аз системаи марказии асаб асабҳои симпатикӣ ва парасимпатикӣ меоянд. Асабҳои симпатикӣ ба неруи кашиши дил қувват ва суръат мебахшанд. Баръакси он, асабҳои парасимпатикӣ кашиши дилро суст ва кам мекунанд. Танзими гуморалии кори дил ба гормони ғаду-

ди болои гурда – адреналин, намакҳои калсий ва калий вобаста аст. Адреналин ва намаки калсий кашиши дилро қувват медиҳанд, калий ба кори дил таъсири баръакс дорад.

Бо танзими асабай ва гуморалй кори дил бо фаъолияти аъзои дигар мутобик мешавад. Чунончи, ҳангоми кори чисмонй импулсҳои асаб аз тариқи асабҳои симпатикӣ ба дил мераванд. Коркарди адреналини ғадуди болои гурда зиёд шуда, неру ва суръати кашиши дил меафзояд. Ба рагҳо хуни бештар ҳидоят мегардад. Дар натиҷа, мушакҳо бо оксиген ва маводи ғизой бештар таъмин мешаванд.

**Тақсими дубораи хун дар организм.** Вобаста ба қувват ёфтани ё суст шудани кори аъзо эҳтиёчи онҳо ба оксиген ва маводи ғизой низ ё зиёд мешавад ё коҳиш меёбад. Ин ҳолат боиси дубора тақсимшавии хун дар бадан мегардад. Бо таъсири асабҳои симпатикӣ рагҳо танг шуда, ҳаракати хун мекоҳад. Гормони адреналин низ ба мисли асабҳои симпатикӣ таъсир мерасонад. Асабҳои парасимпатикӣ бошад, рагҳоро васеъ ва ҷараёни хунро зиёд мекунанд.

**Бемориҳои дил ва рагҳои хунгард.** Аз чумлаи bemoriҳои дил ва рагҳои хунгард сактаи қалбӣ (инфаркти миокард: гардиши хун барҳам ҳӯрда, мушакҳо ҳӯрда мешаванд), фишори хун (гипертония: фишори хун дар шарёнҳо боло меравад), сактаи мағзӣ (инсульт: хунрезӣ ба мағзи сар), атеросклероз (саҳт шудани шоҳраг, танг шудани рагҳои шарён) мебошанд. Омилҳои асосии пайдоиши ин bemoriҳо бехаракатӣ, фарбехии аз ҳад зиёд, сигоркашӣ, ҳӯрдани маводи алкулӣ, фишорҳои рӯҳӣ буда метавонанд.



**Расми 42.** Танг шудани рагҳои хунгард бар асари сигоркашӣ (сурати бардоштаи даст ба воситаи тепловизор): *а* – қабл аз сигоркашӣ, *б, в* – пас аз кашиданӣ як сигор, бо гузашти 7 (*б*) ва 17 (*в*) дақиқа.

Ба системаи дилу рагҳои хунгард, ба хусус, заҳри алкул ва тамоку – никотин таъсири саҳт мерасонад. Алкул неруи кашишхӯри мушакҳои дилро коҳиш дода, нафаскаширо мушкил месозад. Тамоку девори рагҳоро ғафс карда, боиси мӯрт шудани он мегардад. Мушакҳои дил ба таври коғӣ бо оксиген ва маводи ғизой таъмин нагашта, суст мешаванд. Халал ёфтани кори дилу таъмини аъзо бо хун ба заиф шудани системаи эмиини бадан сабаб мешавад. Бино ба санчишҳо, пас аз кашидани ҳар як сигорраги хун 30 дақиқа дар ҳолати фишурда мемонад (расми 42). Аз ин хотир, рагҳои хунгарди сиғоркашон ҳамеша танг аст. Фишурдашавии рагҳои хунгард ба ланг шудан ё ҳангоми роҳ гаштан ба дарди саҳт боис шуда, дар ниҳоят, касро ба маълумӣ гирифттор мекунад.

Барои пешгирий кардан аз бемориҳои дилу рагҳои хунгард мебояд аз одатҳои заравори дар боло гуфташуда парҳез ва ҳамзамон бо кори ҷисмонӣ, тамрини бадан ва варзиш машғул шуд. Обутоби дил аҳамияти қалон дорад. Машқҳои муттасили ҷисмонӣ (роҳгардӣ, давидан, варзиши сабук ва ғ.) ба ҳаракати хун дар мушакҳои дил неру баҳшида, додани оксиген ва маводи ғизоиро беҳтар месозад.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Омилҳои танзими кори дил ва вазифаи онҳоро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – Асадҳои симпатикӣ, В – асадҳои парасимпатикӣ, С – адреналин, намаки қалсий, Е – намаки қалий. 1 – кашишхӯрии дилро неру мебахшад, 2 – суръат ва қуввати кашишхӯрии дилро зиёд мекунад, 3 – суръат ва қуввати кашишхӯрии дилро кам мекунад.
2. Ҷараёни танзими кори дилро дар вакти кори ҷисмонӣ кардан бо тартиб нишон дихед: А – неру ва суръати кашишхӯрии дил меафзояд, В – коркарди адреналини ғадуди болои гурда зиёд мешавад, С – мушакҳо бо оксиген ва маводи ғизой бештар таъмин мегарданд, Е – импулсҳои асад бо асадҳои симпатикӣ ба дил мераванд, Ғ – ҳидояти хун ба рагҳо бештар мешавад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Барои чӣ дил гоҳ-гоҳ кашиш хӯрда хунро равон созад ҳам, хун дар рагҳо беист ҷорӣ аст?

## § 22. Ёрии аввалин ҳангоми хунравӣ


**Таъсири хунравӣ ба организм.** Дар рагҳои хунгарди одам қариб 5 литр хун давр мезанад. Бо захм xўрдани рагҳо хуни бисёр рафта, фишори хун паст мешавад. Кори мағзи сар, дил ва дигар аъзо аз нарасидани оксиген халал ёфта, ба ҳаёти одам хатар таҳдид мекунад. Агар одам 2–2,5 л хун талаф дихад, ба ҳалокат дучор мешавад. Махсусан, хунравӣ аз рагҳои шарён ва варид хавфи бисёр дорад ва дар сурати сари вақт пешгирий накардан ба нохушӣ меоварад.

**Хунравӣ аз мӯйрагҳо.** Хунрезӣ аз мӯйрагҳо нисбатан бештар дучор меояд (расми 43). Андак ҷароҳати пӯст боиси хунравӣ аз мӯйрагҳо мегардад. Дар ин ҳолат хун оҳиста баромада меистад. Аз ин рӯ, пеши хунро гирифтани осон аст. Дар сурати хунравӣ аз мӯйрагҳо ҷойи онро шуста бо йод безарар мекунанд ва бо дока мебанданд.


Аҳёнан мӯйрагҳои бинӣ ҷароҳат дид, аз бинӣ хун меояд. Дар ин вақт биниро чанд бор бо оби сард шуста, ба болои бинӣ сачоқи дар оби хунук таршударо мегузоранд. Оби сард найчаҳои мӯйрагҳоро танг карда, резиши хунро суст мекунад. Барои донистани сабаби хунравӣ аз бинӣ ба духтур бояд муроҷиат кард.

**Хунравӣ аз рагҳои варид.** Фишор ва суръати ҳаракати хун дар бисёре аз рагҳои варид нисбат ба мӯйрагҳо бамаротиб бештар аст. Хунравӣ дар рагҳои варидие, ки ҳаракати хунашон нисбат ба мӯйрагҳо саҳттар аст, ба амал меояд. Аз ин рӯ, дар ҷойи осебдида лаҳтаҳои аз басташавии хун ҳосилшаванда шуста шуда, дар муддати кӯтоҳ хуни бисёр рафтанаш мумкин аст. Ҳангоми осеб дидани варидҳои хурдтарраги ҷароҳатидаро маҳкам баста, беморро ба дармонгоҳ мефиристанд. Дар сурати осеб дидани рагҳои бузурги варидӣ бояд корҳоеро анҷом дод, ки ҳангоми осеб дидани рагҳои шарёнӣ мекунанд.

**Хунравӣ аз рагҳои шарёнӣ.** Азбаски фишори хун дар шарёнҳо болост, ҳангоми осеб дидан хун фаввора зада мебарояд. Аз ин хотир, хунравии шарёнӣ ба ҳаёти одам хатари ҷиддӣ дорад. Барои нигаҳ доштани хунравии



**Расми 43.** Лавозим барои нигаҳдории хунравии даст ё пой: 1 – басти резинӣ, 2 – камарбанд, 3 – басти докагӣ, 4 – рӯмолча.



**Расми 44.** Бозистондани хунравии варидӣ (рдифи боло) ва шарёнӣ (радифи поён).

шарёнӣ ҳарчи зудтар рагҳои заардидаро болотар аз захм бо ангуштон зер карда, бо тофтаи резинӣ, дока ё матоъ саҳт тофтабандӣ мекунанд. Барои зарар надидани пӯст дар зери тофтабандӣ дока ё порчаи нарм мегузоранд. Байни тофтаи матоъ чӯбча гузошта, онро то лаҳзае метобанд, ки тофта таранг шуда, хуни захм бозистад (расми 44). Чӯбчаро бо дока ба тофта баста, ҷойи захмро бандпеч мекунанд. Беморро тез ба дармонгоҳ мерасонанд. Тофтабандӣ набояд бештар аз 2 соат бимонад. Дар акси ҳол бофтаҳои қисми аз тофта поинтари даст ё пой бечон шуда, аз кор афтоданаш мумкин аст. Аз ин рӯ, пас аз 2 соат тофтабандиро то ҷон гирифтани рагҳои беҳисшуда каме раҳо карда, сипас боз маҳкам мебанданд.

Дар сурати хунравӣ аз шарёнҳои даст ё пой бо роҳи қат кардани даст ё по низ пеши онро метавон гирифт. Барои ин зери пойи қатшуда лӯлачай докагӣ ё пахтагин мегузоранд ва даст ё по дар ҳолати қатшуда баста мешавад.

**Хунравии доҳилий** хеле хатарнок аст ва мумкин аст ба ковокии шикам ё қафаси сина, косахонаи сар ва аъзои дигар вобаста бошад. Дар ин ҳол рангу рӯи бемор сафед гашта, рӯякӣ нафас мекашад, задани набз сусту заиф ме гардад. Дар чунин ҳолатҳо билофосила ёрии таъчилиро бояд фаро хонд. Тоомадани духтур bemorро дар ҳолати дарозкашида ё нишаста ором гузоштан лозим аст. Ба рӯйи узве, ки гумони хунравӣ дар он аст (шикам, қафаси сина ё сар), ях, барф ё ҳалтачай полиэтилени оби сардро мегузоранд.

## **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

- Корҳоеро, ки ҳангоми хунравӣ аз мӯйрагҳо анҷом медиҳанд, бо тартиб нависед: А – бо дока маҳкам фишурда мебанданд, В – ҷойи осебдида шуста мешавад, С – бо йод безараар карда мешавад.
- Корҳоеро, ки ҳангоми хунравӣ аз бинӣ анҷом медиҳанд, бо тартиб нависед: А – барои донистани сабаби хунравӣ ба дармонгоҳ мефиристанд, В – ба рӯяш сачоқи дар оби хунук таршударо мегузоранд, С – биниро бо оби сард мешӯянд.
- Корҳоеро, ки ҳангоми осеб дидани варидҳо анҷом медиҳанд, бо тартиб нависед: А – ҳангоми осеб дидани варидҳои бузург тофтабандӣ мекунанд, В – хунравӣ дар варидҳои ҳаракати хунаш нисбат ба мӯйрагҳо сахттар сурат мегирад, С – ҳангоми осеб дидани варидҳои хурд рагро фишурда мебанданд.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

- Дар бадан нисбат ба рагҳои варидӣ амиқтар ҷойгир шудани рагҳои шарёнӣ чӣ гуна аҳамият дорад?
- Барои чӣ ҳангоми бозистондани хуни рагҳои шарёнӣ болотар аз ҷои заҳм тофтабандӣ мекунанд?

## **Кори озмоиши 2**

**Таъсири машқҳои ҷисмонӣ ба системаи дил ва рагҳои хунгард.**

*Таҷхизоти лозим:* соат бо акрабаки сониясанҷ.

*Тартиби амалиёт:*

- аз донишомӯз дарҳост мешавад 5 дақиқа ором нишаста, истироҳат кунад;
- донишомӯз бо сарангуштраги шарённи банди дастро пайдо мекунад;
- бо дарҳости омӯзгор ҳар як донишомӯз дар давоми як дақиқа миқдори задани рагро ҳисоб мекунад;
- айнан ҳамин амалро донишомӯзон рост истода тақрор мекунанд;
- бо дарҳости омӯзгор донишомӯзон дар давоми 30 сония 20 бор шинухез мекунанд;
- донишомӯzon бо сарангуштраги шарёниро мейбанд, набзро ҳисоб мекунанд, ракамҳои ҳосилшударо дар ҷадвали зерин менависанд:

### **Миқдори зарби набз дар як дақиқа**

Ном ва номи хонаводагии донишомӯз	Дар ҳолати ором нишастан	Дар ҳолати рост истодан	Пас аз 20 маротиба шинухез


## БОБИ VI. СИСТЕМАИ НАФАСКАШИЙ

### § 23. Сохтори аъзои нафаскашӣ

**Аҳамияти нафаскашӣ.** Нафаскашии одам аз оксигенро фурӯ бурда, гази карбонатро хорич кардани ў иборат аст. Бо таъсири оксиген оксидшавии ма-води органикӣ ба амал омада, об ва гази карбонат ҳосил мегардад, ба микдори зиёд энергия чудо мешавад. Об ва гази карбонат бо аъзои ихроч ва нафаскашӣ хорич шуда, энергия барои коркарди аъзо, афзоиш ва сабзиши хучайраҳо сарф мегардад.

Маҷмӯи нафаскашӣ: роҳҳои интиқоли ҳаво – ковокии бинӣ, ҳалқбинӣ, ҳалқ, хирной, нойи нафас ва узви мубодилаи газ – шуш (расми 45).

**Ковокии бинӣ.** Ковокии бинӣ бо девораи устухонию тағоякӣ ба нимаҳои чапу рост чудо мешавад. Роҳҳои морпеч сатҳи ковокиро васеъ мекунанд. Ковокии бинӣ бо пардаи луобӣ пӯшонида шудааст. Пардаи луобӣ дорои мӯя-кчаҳо, ғадуду мӯйрагҳои бисёри ва торҳои асад мебошад. Мӯякчаҳо зарроти гарди ҳаворо ҳангоми нафаскашӣ нигаҳ медоранд. Луоби ҳосилшуда аз ға-




**Расми 45.** Аъзои нафаскашӣ: 1 – ҳалқбинӣ, 2 – ҳалқ, 3 – хирной, 4 – шуш, 5 – ковокии бинӣ, 6 – тағояки болои ҳалқ, 7 – пардаи плевра (шушшома), 8 – нойҳои нафас, 9 – диафрагма, 10 – хубобчаҳои ҳавоӣ, 11 – рагҳои хунгард, 12 – нойи нафасҳои шуш, 13 – мӯйрагҳои хубобчаҳо

дудҳо бошад, микробҳоро безарар мекунад. Дар ковокии бинӣ ҳаво гарм ва намнок мешавад.

**Ҳалқ.** Ҳаво аз ковокии бинӣ ба ҳалқбинӣ ва аз он ба ҳалқ мегузарад. Девори ҳалқ аз мушакҳо ва якчанд тағояк иборат аст. Ҳангоми фурӯбарӣ роҳи ҳалқро *тагояки болои ҳалқ* мепӯшонад. Дар байни тағоякҳои ҳалқ чинҳои луобӣ – *садопарда* мавҷуд аст. Фазои байни садопарда *тарқиши овоз* ном дорад. Дар мавриди нафасбарорӣ ҳаво чинҳоро фишор дода, садопардаро ба ларза медарорад ва овоз пайдо мешавад. Тарқиши овоз ҳангоми хомӯш будан васеъ боз аст, дар ҳоли зери лаб гап задан – нимабоз, дар вақти баланд гап задан ё суруд хондан қариб баста мешавад. Ҳавои аз шуш баромада ба садопардаҳо расида, онҳоро меларзонад ва овоз ҳосил мешавад (расми 46).

Баландии овоз ба дарозии садопардаҳо вобаста аст. Пардаҳои садо ҳар қадар кӯтоҳ бошанд, миқдори ларзиши онҳо ҳамон қадар бештар, яъне танини овоз баланд мешавад. Садопарда занону бачаҳо нисбат ба мардон кӯтоҳ, миқдори ларзиши садояшон бисёр ва танини овозашон баланд мешавад.

**Табдили овоз ба нутқи маънодор.** Садопардаҳо дар як сония аз 80 то 10000 маротиба ба ларзиш омада метавонанд. Овоз бо тағийир ёфтани ҳолати лабҳо, забон ва ҷоғи поён дар ковокии ҳалқ, даҳон ва бинӣ пурра ташаккул меёбад. Овози ҳоси ҳар як одам ба ковокии даҳон ва бинӣ, ҳалқбинӣ, ҳамчунин соҳти устухонҳои масомадори сар ва устухонҳои ғалбершакл (пешонӣ,



**Расми 46.** Садопарда ва ҳолати пайдошавии нутқ:

*А* – ҳолати садопарда;  
*а* – дар ҳолати хомӯшӣ,  
*б* – вақти гап задан,  
*в* – дар ҳини зери лаб гап задан:

1 – садопарда,  
2 – тарқиши овоз.

*Б* – ширкати аъзо дар ҳосил шудани нутқ:

1 – ковокии бинӣ, 2 – ковокии даҳон, 3 – лабҳо, 4 – забон, 5 – дандонҳо, 6 – ҳалқбинӣ, 7 – ҳалқ

чоғи боло) вобаста аст. Бо овоз ҳар кас ҳиссиёти худро ифода мекунад. Дар айёми наврасй садопардаи писарбачаҳо нисбат ба духтарон бештар рушд меёбад ва овози онҳо ғафс мешавад.


Бо овози баланд гап задан ба садопардаҳо фишор меоварад, аз ин рӯ, овози касе, ки баланд гап мезанад, дағал дармеояд ё гум мешавад. Дар вакти зери лаб гап задан ба садопарда фишор намеояд. Сармоҳӯрии давомдори роҳҳои нафас, сигоркашӣ ва истеъмоли нӯшиданиҳои алкулӣ боиси заарарёбии садопардаҳо мегарданд. Овози одамони сигорӣ ва майхора гирифта мебарояд.

**Хирной ва нойи нафас.** Хирной давоми ҳалқ буда, девори пешаш аз тағоякҳои нимдоира ва девори ақиби он аз бофтаҳои нарми ба сурхрӯда часпида иборат аст. Бофтаи нарм ба гузаштани ҳӯроки фурӯбурда аз сурхрӯда халал намерасонад. Хирной ба ду нойи нафас чудо шуда, вориди шуш мегардад. Нойҳои нафас ҳам ба мисли хирной аз найи нимҳалқа иборатанд.

**Шуш.** Дар шуш ҳар як нойи нафас мисли дараҳт ба шоҳа тақсим шуда, тамоми сатҳи шушро ишғол мекунад. Нӯги шоҳаҳо бо ҳалтачаҳои деворно-зуки майдайи пури ҳаво – ҳубобчаҳо (алвеола) ба охир мерасад. Рӯяи ҳубобчаҳо шомили як қабат ҳучайраҳои пӯшишӣ буда, бо тӯри мӯйрагҳо пӯшида шудааст. Шушҳо ковокии қафаси синаро пур мекунанд. Дар ду шуш худудан 750 млн ҳубобча ҳаст. Сатҳи умумии онҳо ба  $100\text{m}^2$  баробар аст. Ҳар як шуш бо ду қабат плевра (шушшома)-и дорои бофтаи пайвасткунанда пӯшонида шудааст. Қабати сатҳии плевра сатҳи дохилии девори қафаси синаро мепӯшонад. Плевраи нозуки зери он бошад, шушро гирд мепечонад.

**Ҳаракатҳои нафаскашӣ.** Мубодилаи мунтазами ҳавои шуш бо нафаскашӣ ва нафасбарорӣ ба амал меояд. Мубодилаи нафаскашӣ ва нафасбарорӣ аз ҷониби маркази нафаскашии воеъ дар мағзи сари дарозрӯя танзим мешавад. Дар маркази нафасгирӣ импулсҳо мунтазам ба амал омада, бо асабҳо ба мушакҳои байни қабурғавӣ ва диафрагма мегузаранд. Ин мушакҳо аз импулсҳои асаб кашиш ҳӯрда, нафасгирӣ ё нафасбарорӣ сурат мегирад.

Дар нафаскашӣ мушакҳои берунаи байниқабурғавӣ ва диафрагмаи қафаси сина кашиш ҳӯрда, бо бардошта шудани қабурғаҳо қафаси сина васеъ мешавад. Фишири он нисбат ба фишири ҳаво кам мегардад (расми 47). Ҳамроҳ бо қафаси сина шуш низ васеъ шуда, баробари коҳиш ёфтани фишор дар ҳубобчаҳо ҳавояш ба шуш кашида мешавад. Сипас мушакҳои берунаи байниқабурғавӣ ва диафрагма суст шуда, мушакҳои дохилии байниқабурғавӣ кашиш меҳӯранд. Қабурғаҳо ба поён кашида шуда, пардаи диафрагма ба ко-



**Расми 47.** Ҳолати қафаси сина ва диафрагма дар ҳолати нафаскашӣ ва нафасбарорӣ: *а* – нафаскашӣ, *б*, *в* – нафасбарорӣ; 1 – диафрагма, 2 – мушакҳои байниқабургавӣ.

вокии шикам оvezон меафтад. Ҳачми қафаси сина хурд, фишори он нисбат ба фишори ҳаво боло меравад. Ҳаво аз хубобчаҳо ба роҳи нафас мебарояд, яъне нафасбарорӣ сурат мегирад.

Ҳамин тавр мубодилаи нафаскашӣ ва нафасбарорӣ ба амал меояд. Одам дар ҳолати ором нишастан дар як дақика 16–18 бор нафас кашида мебарорад. Дар вақти ҳаракат ё кори чисмонӣ суръати нафаскашӣ меафзояд.

#### **Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Аъзои нафаскаширо пайи ҳам дуруст ҷойгир қунед: А – хирной, В – ҳалқ, D – ковокии бинӣ, Е – хубобчаҳои ҳавоӣ, F – шуш, G – нойи нафас, H – ҳалқбинӣ.
2. Аъзои нафас ва нишонаҳои сохтории онҳоро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – ҳалқ, В – ковокии бинӣ, D – шуш, Е – хирной, F – нойи нафас, H – гулу: 1 – дар байнин ҷағоякҳои девори доҳилиаш дар байнин ҷағоякҳои девори доҳилиаш садопарда ҳаст, 2 – ду қабат плевра дорад, 3 – бо девораи устухонӣ ва ҷағоякӣ ба ду нима ҷудост, 4 – роҳи ковокии бинӣ, ҳалқбинӣ ва роҳи ҳалқ ба он боз мешаванд, 5 – шохаҳои бисёр дорад, 6 – девори пешаш–ҷағояки нимҳалқай, девори пас–бофтаи нарм.
3. Аъзои нафас ва мағҳумҳоро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – сатҳи умумии шушҳо, В – миқдори хубобча дар ҳар як шуш, D – нойи нафас, Е – шохаҳои ной, F – хубобчаҳо: 1 – 300–350 млн, 2 – нӯгаш бо хубобчаҳо ба охир мерасад. 3 – 100  $m^2$ , 4 – ҳалтачаҳои хурди деворнозук, 5 – дар шуш шохаҳо ҳосил мекунад.

**Фикр карда ҷавоб дихед:**

- Ҳар як одам фақат бо овози хоси худ гап мезанад. Аз ин рӯ, ҳар як касро аз овозаш шинохтан мумкин аст. Барои чӣ одамро на аз гапҳои бемаънӣ, балки аз суханҳои маънидораш мешиносанд?
- Бо тағоякҳои ҳалқавӣ пӯшида шудани хирной ва нойҳои нафас дар нафаскашӣ чӣ гуна аҳамият дорад?

**§ 24. Мубодилаи газҳо дар шуш ва бофтаҳо**

**Ҳаҷми ҳаётии шуш.** Дар ҳоли муътадил одам бо як танаффус 500 мл ҳаво ба дарун мекашад ва ҳамин миқдор нафас мебарорад. Ин миқдори ҳаво *ҳавои нафас* ном дорад. Агар кас амиқ нафас кашад, ба шуш 1500 мл ҳаво медарояд. Инро *ҳавои иловагӣ* меноманд. Пас аз нафаси ором баровардан, миқдори ҳавои хориҷшаванда бо нафасбарории амиқ 1500 мл аст, ки он *ҳавои захираӣ* ном дорад. Бештарин ҳаҷми ҳавои аз шуш бароянда – нафас ва ҳавои захиравии нафаскашӣ ва нафасбарорӣ бо ҳам ҳаҷми ҳаётии шушро ташкил медиҳанд. Маъмулан, ҳаҷми ҳаётии шуш ба 3500 мл баробар аст.

Ҳаҷми ҳаётии шушро бо спирометр (дамсанҷ) ҷен мекунанд. Ҳаҷми ҳаётии шуши одаме, ки солим аст ва варзиш мекунад, ба ҳисоби миёна 7000–7500 мл аст. Ин нишондод дар занон нисбат ба мардон камтар мебошад. Бо вучуди он ки одам нафаси дароз мебарорад, дар шуши ў боз 1200 мл ҳаво мемонад, ки ин *ҳавои боқимонда* ном дорад. Онро аз шуш наметавон берун ронд. Аз ин хотир, шуш аз об сабук аст, нишааст намекунад.

Одам дар ҳоли муътадил дар 1 дақиқа 8–9 л ҳаво гирифта, ҳамин қадар ҳаво мебарорад. Ин миқдор ҳаҷми яқдақиқагии нафас ё худ ҳавокашии шуш хонда мешавад.

Ҳаҷми ҳаётии шуш ба рушди ҷисмонии бадан ва тамрини ҳамешағӣ во-баста буда, пас аз таваллуди кас то замони ба камол расидан 45 маротиба меафзояд.

**Мубодилаи газҳо дар шуш.** Ҳангоми нафаскашӣ ҳавои воридшаванда ба шуш дорои 20,94% оксиген, 79,3% нитроген, 0,03% гази карбонат, каме буғи об ва газҳои инертӣ мебошад. Ҳангоми нафасбарорӣ дар ҳавои бароянда аз шуш оксиген кам шуда 16,3%, гази карбонат зиёд шуда 4% ва нитроген 79,7%-ро ташкил медиҳад, миқдори буғи об низ меафзояд. Мизони газҳои

**Расми 48.** Нақшай мубодилаи газ дар шуш (*а*) ва бофтаҳо (*б*): 1 – хуни варид, 2 – хуни шарёнй, 3 – ҳучайраҳо, 4 – ҳубобчаҳои шуш (алвеола), 5 – мӯйраг.


дигар бетағири мемонад. Дар ҳини нафасбарорӣ кам шудани оксиген ва афзоиши гази карбонати ҳаво ба мубодилаи газҳои васати ҳубобчаҳо ва хун вобаста аст (расми 48).

Ғилзат (концентратсия)-и оксигени ҳавои воридшуда ба ҳубобчаҳои шуш нисбат ба оксигени ҳубобчаҳо боло, гази карбонат бошад, паст мешавад. Аз ин рӯ, гази карбонат аз хуни мӯйрагҳо ба ковокии ҳубобчаҳо ва оксиген, баръакс, аз ҳубобчаҳо ба хун мегузарад. Гази карбонат бо роҳҳои нафас аз шуда, ба даҳлези чапи дил меравад. Дар натиҷаи мубодилаи газҳои шуш хуни варид аз гази карбонат озод гашта, бо оксиген сер, яъне оксид мешавад. Дар пайдарди ин, хуни варид ба хуни шарён табдил меёбад.

**Мубодилаи газҳо дар бофтаҳо.** Хуни сершуда аз оксиген тавассути рагҳои шарёни хуруҷӣ аз меъдачаи чапи дил ба аъзои бадан меравад. Дар аъзо хуни мӯйрагҳоро ба бофтаҳо мерасонад. Ғилзати ҳавои моеъи бофта нисбат ба ғализии хун паст, ғилзати гази карбонат бошад, баланд мешавад. Ҳамин тавр, оксиген тавассути девори мӯйрагҳо аз хун ба моеъи бофта, гази карбонат бошад, аз ҳучайраҳо ба хун мегузарад. Аз пайи мубодилаи газҳои бофтаҳо мизони оксиген дар хун кам шуда, мизони гази карбонат меафзояд, яъне, хуни шарёнӣ ба хуни варидӣ табдил меёбад.

**Нафаси сунъӣ.** Агар одам дар об ғарқ ё аз бӯйи газ захролуд шавад, ё ки ўро барқ ё соиқа (барқи осмон) гирад, дар ў кори марказҳои нафаскашӣ вайрон шуда, нафасгириаш мумкин аст қатъ ёбад. Дар ин гуна ҳолатҳо ёрии аввалин додани нафаси сунъӣ аст.

Барои нафаси сунъӣ додан ба касе, ки ғарқ шудааст, бояд ҳарчи зудтар оби нуфузкарда аз роҳҳои нафаси ў бароварда шавад. Бо ин ҳадаф ҳалоскор ба рӯйи як пой нишаста, одами ғарқшударо бо шикам ба рӯйи рони пойи дигараш меҳобонад (расми 49). Сар ва қисми пеши пайкари ҷабрдида ба поин





**Расми 49.** Ёрии аввалин ба одами ғарқшуда:

*а – баровардани об аз роҳҳои нафас; б – додани нафаси сунъӣ.*

овезон меистад. Халоскор даҳони ғарқшударо кушода, ба пушташ бо даст зада, оби роҳҳои нафасро мебарорад. Сипас одами ҷабрдидаро меҳобонанд. Халоскор ба даҳон ё бинии ў ҳаво медамад. Ин ҳаводихӣ дар як дақиқа 16 бор такорор меёбад.

Агар гавҳараки ҷашмони ҷабрдида хурд, пӯсти баданаш сурхчатоб ва нағизаш пайдо шавад, пас, ў ба худ омадааст. Дар ниҳоят, ба бемор чойи гарм дода, ба ягон кӯрпа печонида, ба дармонгоҳ мебаранд.

Бӯй аз оксиген диди ба гемоглобин 300 бор тезтар пайваст мешавад. Аз ин сабаб, бӯйи газҳо дар ҳаво андак ҳам бошад, ба гемоглобин пайваст шуда, садди роҳи нуфузи оксиген ба хун мегардад. Дар натиҷа, дар бадани одам камбуди оксиген ба вучуд меояд, фаъолияти аъзо ва бофтаҳо вайрон мешавад, яъне заҳролудшавӣ рух медиҳад. Каси заҳролудшуда сардард мегирад, дилаш бехузур мешавад. Эҳтимол дорад аз хуш биравад ё бимирад.

### **Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

- Холатҳои ҷараёни нафаскаширо бо тартиб нависед: А – фишор дар қафаси сина кам мешавад, В – мушакҳои байни қабурға ва диафрагма кашиш меҳӯранд, С – ҳаво ба шуш кашида мешаванд, Е – қабурғаҳо ва диафрагма бардошта мешаванд, F – қафаси сина ва шуш васеъ мешаванд, G – фишор дар хубобчаҳо кам мешавад, Н – дар маркази нафаскашӣ импулсҳои асаб пайдо мешаванд.

2. Ҳолатҳои ҷараёни нафасбарориро бо тартиб нависед: А – қафаси сина танг шуда, фишори он меафзояд, В – қабурғаҳо ба паст қашида, диафрагма дар ковокии шикам овезон мемонад, С – мушакҳои дохилии байни қабурғаҳо қашиш меҳӯранд, Д – ҳавои хубобчаҳо бо фишор ихроҷ мешавад, Е – ҳавои хубобчаҳо бо диафрагма суст мешаванд.

### **Масъалаҳоро ҳал қунед:**

- 1 г гемоглобин, 1,34 мл оксигенро ҷазб мекунад. Агар дар 100 мл хун 15 г гемоглобин бошад, 1 литр хун чӣ қадар оксигенро ҷазб мекунад?
- Бача дар давоми 10 дақиқа 30 дона пуфакро бо ҳаво пур кардааст. Агар ҳаҷми ҳаётии шуши ў ба меъёр наздик бошад, аз шуши ў дар 10 дақиқа чӣ қадар ҳаво гузаштааст?

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

- Одам ғизо нахӯрда қарип як моҳ, бе об то як ҳафта, бе оксиген ҳамагӣ 10–20 дақиқа зинда мемонад. Сабаби ин дар чист?
- Дар як шабонарӯз тавассути шуш 1700 л хун мегузарад. Хун 7% вазни организмо ташкил медиҳад. Агар вазни чуссаи донишомӯз 50 кг бошад, хун аз тариқи шуши ў чанд бор мегузарад?

## **§ 25. Танзими нафаскашӣ, бемориҳои аъзои нафас**

**Танзими нафаскашӣ аз роҳи асаб.** Амалҳои нафаскашиву нафасбарорӣ бо маркази нафас, ки дар қисми майнаи дарозрӯяи мағзи сар ҷойгир аст, танзим мешавад. Импулсхои асабии мунтазам ҳосилшаванда дар маркази нафас бо торҳои асаб ба мушакҳои нафаскашӣ мераванд. Бо қашишҳӯрии мушакҳо қафаси сина васеъ шуда, нафас қашида ё бароварда мешавад.

Одам бо ихтиёри худ метавонад суръат ва дарозии амали нафаскаширо тағйир дихад, яъне тезтар ё оҳистатар нафас гирад, нафаскаширо қатъ кунад, амиқ ё сатҳӣ нафас бикашад. Танзими ихтиёрии амалҳои нафаскашӣ ва нафасбарорӣ ба қишири нимкураҳои калони мағзи сар вобаста аст.

Нафаскашӣ аз сӯйи маркази асаби ҷойгиршуда дар майнаи дарозрӯя танзим мешавад. Ҳуҷайраҳои ин марказ ба гази карбонати таркиби хун, ки аз он мегузарад, ҳассосанд. Аз ин рӯ, агар ҳавои хона ба хубӣ тоза нашуда бошад, суръати басомади нафасгирии одами дар он буда ду баробар ва ҳатто бештар меафзояд. Зоро касрати гази карбонати соҳтмон ҳамчунин боиси

зиёд шудани миқдори газ дар хун мегардад. Ҳангоми чорй шудани ин навъ хун аз маркази нафаскашӣ бо таъсири гази карбонати таркибаш хучайраҳои асаби марказӣ ба ҳаяҷон меоянд. Импулсҳои асаб ба мушакҳо рафта, суръати нафасгириро зиёд ва дароз мекунанд. Ин ҳолат имкон медиҳад, ки гази карбонат аз хун баромада ихроҷ шавад.

Рефлексҳои нафас аз камонаки асабии маркази нафаскашӣ мегузаранд. Ҳолати физиологии организм вобаста ба кори ҷисмонӣ, хобравӣ, тағийирёбии ҳарорати бадан, суръат ва дарозии нафаскашӣ ба тарзи рефлекторӣ дигар шуда меистад. Сулфа ва атса аз содатарин рефлексҳои нафаскашианд. Ҳангоми дар бинӣ нишастани гард ё бӯйи тунд дар ретсепторҳои пардаи луобии ковокии бинӣ импулсҳои асаб ҳосил шуда, ба маркази нафаскашӣ ва аз он ҷо ба мушакҳои нафасбарорӣ интиқол мейбанд. Мушакҳо саҳт кашиш ҳӯрда, қафаси сина билкул фишурда мешавад ва ҳавои шуш аз сӯроҳҳои бинӣ зада мебарояд. Дар натиҷа, *рефлекси ҳимоя – атса* рух медиҳад. Бо атса задан зарроти дар ковокии бинӣ дармонда баромада мераванд. Дар ҳолати сармоҳӯрдагӣ низ луоби ковокии бинӣ рефлекси атсазаниро пайдо мекунад.

*Сулфа* ба ангезишҳое, ки дар ретсепторҳои қисмҳои болоии роҳи нафас – ҳалқ, хирнӣ, нойи нафас пайдо мешаванд, вобаста аст.

**Танзими гуморалии нафаскашӣ.** Агар қас дар хонаи ҳавояш ивазнашууда нишинад ё кори ҷисмонӣ кунад, дар хуни ў мизони гази карбонат меафзояд. Бо таъсири ангидриди карбонат ангезиш дар маркази нафаскашӣ кувват мегирад. Ангезишҳо бо роҳҳои асаб дар мушакҳои нафасгирий паҳн шуда, суръат ва дарозтар шудани нафаскаширо метезонанд.

**Бемориҳои аъзои нафас.** Ҳавои нафасгирий ҳамроҳ бо зарроти гардолуд резандомакони bemorizo низ дорад. Онҳо дар пардаи луобии роҳи нафас хеле тез зиёд шуда, боиси пайдоиши bemoriҳои сироятии ринит, зуком, дарди гулу (ангина), хунок (дифтерия), сил ва ғайра мегарданд.

*Ринит* – варами пардаи луобии дохили бинӣ. Аз бинии bemor оби бинӣ рафта меистад, нафаскашӣ мушкил мешавад, тез-тез атса медиҳад.


Бемории зуком (*grinip*) аз вирусҳо пайдо мешавад. Вируси зуком дар оби луобии равон аз бинӣ, дар балғам, ки ҳангоми сулфидан чудо мешавад ва дар оби даҳон мавҷуд аст. Дар вақти атса ё сулфа кардани bemor миллионҳо зарраи ба ҷашм ноаён ба ҳаво пош мекӯранд. Зарроти сироятий бо ҳаво ба роҳҳои нафаси одами солим гузашта, боиси паҳншавии зуком мегардад.

Зуком хеле тез паҳн мешавад, бинобар ин беморони мубтало ба зукомро барои кору таҳсил ба корхонаҳо, муассисаҳои омӯзишу парвариш роҳ додан мумкин нест. Беморони зуком ҳангоми муносибат ва гуфтугӯ бо одамон бояд даҳону биниашонро бо бандинаи чорқабатаи докагӣ баста гарданд.

**Бемории сил.** Ин bemориро қаламчамиクロби сил бармеангезад, бештар ба шуш зарар мерасонад. Дар ин ҳолат ғадуди лимфагии зери бағал ва гардан каме бузург шуда, ҳангоми сулфа балғам мебарояд. Қаламчамиクロбҳои сил дар оби даҳон ва балғам бисёр аст. Маводи сироятӣ бо ҳаво, сачоқ, зарф, либос ва дигар ашёи истифодабурдаи бемор мегузаранд. Дар ҷойҳои нам ё соя микробҳои сил ба муддати тӯлонӣ «умр» мебинанд. Ғизои хуб нахӯрдан боиси коҳиши фаъолияти эминии бадан гардида, тобоварии қасро дар баробари беморӣ кам мекунад.

**Бемории ҳассосият (аллергия).** Ҳассосият сабаб мешавад, ки бадани одам ба бисёр ашёву ҳодисаи муассири атроф воканиш нишон медиҳад. Ҳолатҳои нафастангӣ, ки аз задани гарди гул ё гарди хона ба димоғ, бо таъсири ҳар гуна маводи бӯйнок пайдо мешаванд, ё ки ба мисли қаҳир (ё хоришак) аз баъзе ғизоҳо зоҳир мешаванд, мисоли равшани ҳассосият аст. Барои пешгирий кардан аз bemории ҳассосият зарур аст маводи ҳосилшуда аз ин қасалӣ ба организм роҳ дода нашавад, баданро мебояд обутоб дод.

**Таъсири тамокукашӣ ба аъзои нафас.** Дуди тамоку дар таркиби худ никотин, ғубори ангишт, синил, кислотаи сионид,ベンзопирен, дуда барин беш аз се ҳазор моддаи ба организм зарапвар дорад. Ҳангоми қашидан ин



**Расми 50.** Шуши одаме, ки тамоку намекашад (дар чап) ва мекашад (дар рост).

моддаҳо ба ковокии даҳон, роҳҳои нафас ва пардаи луобии ҳубобчаҳои шуш гузашта, илтиҳоби онҳоро ҳосил мекунад (расми 50). Бо ин таъсир вазифаи ҳимоятии пардаи луобӣ, эластикии рагҳои хунгард коҳиш ёфта, ҳачми шуш хурд ва ҳаракати хун мушкил мегардад. Файр аз ин, ғубори ангишти таркиби тамоку бо гемоглобин якҷоя шуда, ба оксигенкашии хун монеъ мешавад.

Маълум шудааст, ки маводи таркиби тамоку саратонзо аст. Бино ба гузориҳои Созмони ҷаҳонии ҳифзи саломатӣ, ҳар сол дар кураи Замин 2,5 миллион нафар аз дasti тамоку қашидан ба ҳалокат мерасанд.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Аъзои гузаронандай импулсҳои асабро ҳангоми атса додан бо тартиб нависед: А – маркази нафасгирӣ, В – мушакҳои нафасбарорӣ, D – ретсепторҳо, E – асаҳои ангезанд, F – асаҳои ҳассос, G – нафаси дароз баровардан.
2. Амалҳои нафаси сунъиро бо тартиб нишон дихед: А – чойи гарм дода ба дармонгоҳ мефиристанд, D – даҳонашро кушода, аз пушт бо даст мезананд, E – аз даҳон ё бинӣ ҳаво медаманд, F – ўро ба болои рон бо шикам мебонанд, G – ба пушт хобонида мешавад, H – оби роҳҳои нафасро мебароранд, J – хурд шудани гавҳараки ҷашм ва сурхӣ дамидан ба пӯст далели ба худ омадан аст.

### **Масъалаҳоро ҳал қунед:**

1. Одам ҳар бори нафас қашидан  $500 \text{ см}^3$  ҳаворо аз шуши худ мегузаронад. Дар ҳавои қашида 21%, дар ҳавои бароварда 16% оксиген мешавад. Бигузор дар синф 40 нафар донишомӯз бошад ва дар тӯли як соати дарсӣ (40 дақ.) ҳар як донишомӯз дар 1 дақиқа 18 борӣ нафас қашида бошад. Ҳачми оксигени истеъмолкардаи ҳар як донишомӯз ва тамоми синфро ҳисоб қунед.
2. Дар як литр ҳаво  $210 \text{ см}^3$  оксиген ҳаст. Одам дар 1 дақиқа 6 л оксиген истеъмол мекунад. Дар тӯли рӯзи кории ҳаштсоата аз шуши ў чӣ қадар ҳаво мегузарад?

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Ғубори ангишт нисбат ба оксиген 300 баробар тезтар ба гемоглобин пайваст мешавад. Барои чӣ одами аз ғубор заҳролудшуда сардарди саҳт мегирад?
2. Ҳаво дамидан аз нафасгирии босуръат ва дароз иборат аст. Барои чӣ дар одаме, ки пуфакро дам медиҳад, як муддати кӯтоҳ қалавиш ва сарчархӣ, ҳатто аломати аз хуш рафтан падид меояд?
3. Маъмулан, сигоркашон бисёр месулфанд. Инро чӣ хел бояд фаҳмид?

## Кори озмоишии 3

### **1. Мушоҳидаи ҳаракати қафаси сина ҳангоми нафаскашӣ.**

*Таҷҳизот ва аиёни амалиёт:* соати сониядор, наворметри сантиметрӣ.

*Тартиби амалиёт:*

- донишомӯз либосашро аз камар боло кашида, дар курсӣ менишинад;
- ҳангоми ором нишастан ҳолати қафаси сина ва шикам, миқдори нафасгирии донишомӯз дар як дақиқа муайян мешавад;
- донишомӯз аз ҷо мехезад, ҳангоми дар ҳолати ором нафас кашидан ва баровардани ў доираи қафаси синааш аз пеш (аз зери шона) ва аз пас (аз болои ғадуди сина) андозагирӣ мешавад;
- ҳангоми амиқ нафас кашидан ва баровардани донишомӯз доираи қафаси синааш андозагирӣ мешавад.
- фарқи андозаҳои доираи қафаси синаи донишомӯз, ки дар ҳолати ором ва амиқ нафас кашидану баровардан сабт шуда буд, муайян мегардад.

### **2. Ҳисоб кардани гази карбонате, ки бо ҳавои нафас мебарояд.**

*Таҷҳизот ва аиёни амалиёт:* ду дона шишаи таҷриба, найчашиша, пахта, оби муқаттар, оби оҳак (омехтаи 20–30 г оҳак дар як стакан об).

*Тартиби амалиёт:*

- дар яке аз шишаҳои таҷриба оби муқаттар, дар дигараши оби оҳак андохта, дар сепоя чойгир мекунанд;
- донишомӯз нафаси амиқ кашида, бо навбат ба зарфҳои оби муқаттар ва оби оҳак ҳаво медамад (пуф мекунад);
- нафаси амиқ кашидан ва ҳаво дамидан 8–10 бор такрор меёбад;
- дар як шиша хира шудани оби оҳак ва дар шишаи дигар тағйир наёфтани ранги оби муқаттар мушоҳида мешавад;
- тағйир ёфтани ранги оҳакоба аз он боис аст, ки гази карбонати ҳавои аз шуш бароянда ( $\text{CO}_2$ ) бо ишқори калсийи таркиби оҳакоб  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  пайваст шуда, оҳаксанг  $\text{CaCO}_3$  ҳосил мешавад.


## БОБИ VII. ҲОЗИМА

### § 26. Аъзиҳ ҳозима


**Аъзиҳ ҳозима (гувориш).** Бо ёрии дандонҳо хоида майда кардан, дар рӯдаҳо бо таъсири ферментҳо таҷзия намудан ва тавассути девори рӯдаҳо ба хун ҷаббида шудани маводи ғизоиро ҳазми ҳӯрок меноманд. Аъзиҳ системаи ҳозима (дастгоҳи гуворишӣ) аз ковокии даҳон, ҳалқ, сурхрӯда, меъда, рӯдаҳои борик ва ғафс иборат аст (расми 51).

**Ковокии даҳон.** Ковокии даҳон қисми аввали канали ҳозима аст. Дар он данлонҳо ва забон чойгир шудаанд. Забон вазифаи ҷашидани таъми ғизо, тоб дода ба гулу тела додани он ва данлонҳо накши майда кардани ғизоро адо мекунанд. Бӯй ва дидани ғизо боиси ҳосил шудани луоби даҳон мегардад. Луоб аз се ғадуди асосӣ – зеризабонӣ, зеричоғӣ, пешигӯшӣ ва ҷандин ғадуди майдай тарашшуҳ мешавад.

**Соҳти данлонҳо.** Данлонҳо дар ҷоғҳо боло ва поён қарор доранд. Аз рӯйи кори худ ба данлонҳои пеш, ашк, курсӣ ва хурди курсӣ тақсим мешаванд (расми 52). Данлонҳо дар ҷоғҳо дар ҳуфраҳои худ (алвеола) чойгир шудаанд. Одам, одатан, 32 данлони доимӣ, бачаҳо 20 данлони шир доранд. Данлон дорои ғилофак, ки аз милк мебарояд, гарданаи дохили милк, ре-




**Расми 51.** Дастгоҳи ҳозима: 1 – даҳон, 2 – ҳалқбинӣ, 3 – чигар, 4 – талҳадон, 5 – шоҳаи кирмшакл, 6 – ғадуди луоби даҳон, 7 – сурхрӯда, 8 – меъда, 9 – ғадуди зери меъда, 10 – рӯдаи борик, 11 – рӯдаи ғафс, 12 – рӯдаи рост.



**Расми 52.** Намои ковокии даҳон.

Дандонҳои: 1 – пеш, 2 – ашқ, 3 – хурди курсӣ, 4 – калони курсӣ; 5 – ғадуди бодомшакл, 6 – забонақ, 7 – ком, 8 – ҳалқбинӣ, 9 – забон, 10 – лаби поин.



**Расми 53.** Соҳти дандон:

1 – сир, 2 – дентин, 3 – мағзи дандон, 4 – гилофак, 5 – милк, 6 – реша, 7 – устухони ҷоғ.

шаҳои ҷойгиришуда дар чукурчай ҷоғ – ҳуфраи дандон мебошад (расми 53). Аз сӯроҳаки қисми доҳилии решай дандон ба мағзи дандон (пулпа) рагҳои хуну асаб мераванд.

Дандонҳо якрешагӣ (ради пеш ва хурди курсӣ), ду ва серешагӣ (курсӣ) мешаванд. Решай дандон дар ҳуфрааш бо периодонт мустаҳкам аст. Ғилофаки аз дентин иборати он сирпӯш ва решашаш бо симон пӯшиш дорад. Сири дандон 96–97% намакҳои маъданӣ (фосфор, калсий, каме фтор), дентин 28% маводи органикӣ ва 72% унсури маъданӣ (фосфор, калсий, магний, фториди калий) дорад. Таркиби симон ба устухон монанд аст. Ҳар як дандон (ради пеш, ашқ, курсии хурду калон) ба шакли ғилофаки худ мебошад. Ғилофаки дандонҳои пеш фонашакл, якреша, ғилофаки дандонаи ашқ дутега аст. Ғилофаки курсии хурд дар сар барои хоидан барчастагиҳо дорад. Ғилофаки курсии калон кубшакл буда, дар сар якчанд барчастагӣ ва ду ё се решашашаш дорад.

*Дандонҳои пеш* 4-той буда, дар қисми пеши ҷоғҳои боло ва поён ҷойгиранд. Онҳо нӯги тез доранд, барои газида канда гирифтани ва буриданни ма-

води гизой мусоидат мекунанд. Баъд аз дандонҳои пеш яктой *дандони ашк* мавҷуданд, ки нӯги хеле тез ва сатҳи ҳамвор доранд. Ба воситай ин дандонҳо маводи саҳти ғизой газида ва хурд мешаванд. Баъд аз онҳо дар ҳар ҷониби ҷоғ дутоӣ *дандони курсии хурд* ва сетоӣ *дандони курсии қалон* ҷойгир шудаанд. Бо ёрии дандонҳои курсӣ ҳӯрок ҳоида майдад мешавад.

Кӯдаки навзод дандон надорад. Тахминан дар 6 моҳагӣ дар ӯ нахустин данлони шир пайдо мешавад. Дар 7–8-солагӣ ивазшавии данлонҳои шир ба данлонҳои доимӣ оғоз меёбад. Дар 10–12-солагӣ ивазшавии данлонҳо ба поён мерасад. Данлони ақл дар синни 18 мебарояд.


Барои солим нигаҳ доштани данлон бояд қоидаҳои беҳдоштӣ риоят шавад. Бо данлон шикастани чормағз, донакҳо ё гоз гирифтани қандҳои саҳт, пас аз ғизои гарм якбора ҳӯрдани об ё яхмос мумкин нест. Ковокии байни данлонҳо, ки дар он пасмондаи ғизо мемонад, муҳити мусоид барои рушди микробҳост. Барои тоза кардани пасмондаҳои ғизо ҳар шаб, пеш аз хоб бояд данлонҳо шуста ва даҳон бо оби гарм ғарғара шавад. Ҷӯткаи данлонро мебояд бо собун шуста, дар оби ҷӯш обгардон кард. Дар сурати риоят нашудани беҳдошт сирри данлон ҳӯрда ва худи данлон ба қасалӣ дучор мегардад.

**Хоидани ҳӯрок дар даҳон.** Ғизо дар даҳон ба воситай данлонҳо ҳоида, бо луоб омехта шуда, барои ҳазм омода мегардад.

Ғадуди луобӣ дар давоми як шабонарӯз аз 0,5 то 2 л оби даҳон тарашшуҳ мекунад. Оби даҳон дорои реаксияи ишқорӣ буда, дар таркиби худ барои парча кардани карбогидратҳои мураккаб ферменти *амилаза* ва пас аз зарар дидан барои эҳёи пардаи луобии ковокии даҳон моддаи *лизотсин* дорад.

Тарашшуҳи оби даҳон ба тарзи рефлекторӣ сурат мегирад. Маводи таркиби ғизо ретсепторҳои забон ва ковокии даҳонро бармеангезанд. Ангезиш аз ретсепторҳо ба маркази обҷудокуни майнаи дарозрӯя, аз он ҷо ба ғадуди луобӣ интиқол меёбад. Ғадудҳо ба тарашшуҳи оби даҳон мепардозанд. Оби даҳон бо дидани ғизо, бо таъсири бӯйи он ва ҳатто ҳангоми фикр кардан дар бораи он пайдо мешавад. Луқмаи ғизо пас аз ҳоидану бо оби даҳон омехта шудан бо ёрии забон ба ҳалқбинӣ, аз он ба сурхрӯда фурӯ бурда мешавад (расми 54). Дар вакти фурӯбарӣ роҳи ҳалқро тағояки болои ҳалқ мепӯшонад. Бо қашиш ҳӯрдани мушакҳои сурхрӯда ғизо ба меъда тела дода мешавад. Моддаи луобии тарашшуҳӣ аз ғадудҳои сурхрӯда ба теладиҳии луқмаи ғизо ёрӣ мерасонад.

**Расми 54.** Тарҳи фурӯбарии  
ғизо: 1 – ковокии бинӣ,  
2 – ҳалқбинӣ, 3 – луқмаи ғизо,  
4 – тағояки рӯйи ҳалқ,  
5 – сурхрӯда, 6 – нойи нафас.



### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

- Қисматҳои дастгоҳи ҳозимаро бо тартиб нависед: А – рӯдаи борик, В – меъда, Д – рӯдаи рост, Е – ковокии даҳон, F – сурхрӯда, G – рӯдаи ғафс, Н – ҳалқбинӣ.
- Унвони дандон ва миқдори онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – дандони пеш, В – калони курсӣ, D – хурди курсӣ, Е – ашк: 1 – 12, 2 – 4, 3 – 8.
- Қисмҳои дандон ва нишонаи ба онҳо мутобиқро ба тарзи ҷуфт нависед: А – реша, В – гардана, D – ғилофак, Е – сир, F – мағзи дандон: 1 – қисми бароянда аз милк, 2 – ковокии дарунӣ, 3 – ба катакчай устухони ҷоф даромада меистад, 4 – қисме, ки милк ихота кардааст, 5 – ғилофакро мепӯшонад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

- Барои чӣ нони хушк нисбат ба нони маъмулӣ ширинтар мешавад?
- Барои чӣ дар пухтани суманак ордро бо шираи майсаи гандум омехта мечӯшонанд?

## **§ 27. Соҳт ва вазифаи аъзои дастгоҳи ҳозима**


**Меъда.** Меъда дар қисми болоии ковокии шикам, дар зери диафрагма ҷойгир шудааст. Ҳачми гунҷоиши он дар калонсолон аз 2 то 2,5 литр аст. Дар пардаи луобии девораи меъда ғадудҳои майдай бисёре ҳаст, ки аз онҳо шираи меъда чудо мешавад (расми 55). Меъда шомили кардиал – қисми болой, пилорик – қисми поёнӣ ва танааш, ки ба самти чап густариш ёфтааст,

мебошад. Дар таркиби шираи меъда моддаи луобй, ферментҳо ва кислотаи хлорид ҳаст. Моддаи луобй девораи меъдаро аз зарбҳои механикӣ ва таъсири ферментҳо эмин нигах медорад. Ферментҳо сафеда ва ҷарбҳои таркиби физоро майда мекунанд. Кислотаи хлорид микробҳоро безарар месозад ва кори ангезандаҳои шираи меъдаро фаъол мекунад. Физо пас аз 4–8 соат ба рӯдай борик мегузарад.

**Ғадуди зери меъда** ғадуди тарашишумони омехта буда, қисми хурдаки он – ҷазираи Лангерганс вазифаи тарашишумони дохилиро анҷом медиҳад. Қисми боқимонда бошад, шираи ҳозимаи рӯдай дувоздаҳангуштро ҳосил мекунад. Дар таркиби шираи он ферментҳое (ангезанда) ҳастанд, ки сафеда, ҷарб ва карбогидратҳоро таҷзия мекунанд (расми 55).

**Чигар.** Чигар дар қисми болой ва самти рости ковокии шикам, дар зери камони қабурға ҷойгир шудааст. Ҳучайраҳои он талҳа (сафро) ҳосил мекунанд. Ин моеъ дар талҳадон ҷамъ шуда, бо найчайи маҳсус ба рӯдай дувоздаҳангушта мебарояд. Талҳа эмулсия ва ҳазми ҷарбҳоро метезонад. Ғайр аз ин, чигар организмро аз ҳар гуна маводи заҳролуд эмин нигах медорад. Он хуноро полоида, маводи заҳрноки бо ҳӯрок ба хун гузаштаро тоза мекунад.

**Рӯдай борик.** Рӯдай борик аз қадди одам 3–4 маротиба дарозтар аст. Қисми аввали он рӯдай дувоздаҳангушта мебошад. Дарозии миёнаи он ба 12 бари ангушт – 25–30 см рост меояд. Диаметри он аз дигар қисмҳои рӯда васеътар аст. Ба рӯдай дувоздаҳангушта маҷрои талҳадони чигар ва ғадуди зери меъда кушода мешавад. Дар маҳалли гузариши рӯдай борик ба рӯдай



**Расми 55.** Меъда, чигар, рӯдай дувоздаҳангушта, ғадуди зери меъда: 1 – чигар, 2 – меъда, 3 – сурхрӯда, 4 – талҳадон, 5 – роҳи талҳадон, 6 – ғадуди зери меъда, 7 – роҳи ғадуди зери меъда, 8 – рӯдай дувоздаҳангушта


**Расми 56.** Ҳазм шудани ҳўрок дар рўдаи борик: а – соҳти патмўякҳои рўдаи борик; ҷазби маводи ғизой бо патмўякҳо: б – 1 – пўшиши яққабата, 2 – рагҳои хунгард, 3 – патмўяк, 4 – лимфа.

ғафс кўррўдаи кўтоҳ қарор дорад. Дар қисми баъдии он шоҳаки кирмонанд – аппендикс овезон меистад. Ғадудҳои майдаи бисёре дар пардаи луобии рўдаи борик ҳастанд, ки шираи рўдаро ҳосил мекунанд. Шираи рўда дорои ферментҳои таҷзиякунандаи сафеда, чарб ва карбогидратҳо (ангигштоб) мебошад. Сатҳи доҳилии рўдаи борик пур аз патмўяк (ворсинка) аст (расми 56). Девораи патмўяк аз як қабат ҳучайраҳои пўшиший ва ҳар мўяқ аз рагҳои хунгард ва лимфагӣ иборат аст. Маводи ғизои бо таъсири ферментҳо таҷзияшуда аз патмўякҳо ба хун ва лимфа ҷаббида мешавад. Дар пардаи луобии рўдаи борик, ба хусус, дар шоҳчайи кирмшакли кўррўда гиреҳҳои лимфа ҷойгиранд. Дар гиреҳҳои лимфагӣ подтанҳо, ки қисми таркибии системаси эминии бадан ба шумор мераанд, ҳосил мешаванд.

**Вазифаи рўдаи ғафс.** Боқимондаи ҳўроки ҳазмнашуда аз рўдаи борик ба рўдаи ғафс мегузарад. Девораи рўдаи ғафс пур аз ғадуди тараашшуҳии моддаи луобӣ аст. Дар ин қисми рўда бактерияҳои бисёр мавҷуданд. Бо иштироқи онҳо витамини К таҷзия ва баъзе маводи боқимондаи ҳўрок хурду реза мешавад. Дар рўдаи ғафс қисми асосии оби боқимондаи ҳўрок ба хун ҷаббида шуда, қисми начосат ҳосил мешавад.

#### Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Унсурҳои вобаста ба меъда ва вазифаи онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – ғадудҳои девораи меъда, В – ферментҳо, С – моддаи луобӣ, Е – кислотаи хлорид: 1 – безарарсозии микробҳо, фаъол карданни кори ферментҳо, 2 – ҳимояти девораи меъда аз зарбҳои механикӣ, ферментҳо, 3 – таҷзияи сафеда ва чарбҳо, 4 – чудо карда баровардани шираи меъда.
2. Қисмҳои рўдаи борик ва вазифаи онҳоро ба тарзи чуфт нишон дихед: А – ғадуди зери меъда, Б – рўдаи дувоздаҳангушта, С – луоби ғадуд, Е – фермент,



F – патмўяқ, G – гиреҳҳои лимфагӣ: 1 – бо девораи он маводи ғизой ба хун ва лимфа ҷазб мешавад, 2 – подтан ҳосил мекунад, 3 – ба он ғадуди зери меъда ва роҳи чигар боз мешавад, 4 – дар таркиби ширааш фермент ҳаст, 5 – сафеда, ҷарб ва карбогидратҳоро таҷзия мекунад, 6 – шираи рӯдаро ҳосил мекунад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Дар таркиби шираи меъда ва рӯда ферментҳои таҷзиякунандай сафеда мавҷуд аст. Ғайр аз ин, кислотаи хлориди таркиби шираи меъда ҳосияти ҳӯрандагии бофтаҳоро дорад. Агар чунин бошад:

1. Маводи ҳосилкунандай девораи меъда аз сафеда иборат аст. Дар он сурат ба-рои чӣ шираи меъда худи меъдаро ҳазм намекунад?
2. Дар таркиби шираи меъда ферментҳои таҷзиякунандай ҷарбҳо низ мавҷуд аст. Пас, барои чӣ ҷарбҳо асосан дар рӯдаҳо ҳазм мешаванд?

## **§ 28. Танзими ҳазми ҳӯрок**

**Равишҳои омӯзиши ҳазми ҳӯрок дар меъда.** Коркарди аъзои ҳозимаро намешавад назорат кард. Аз ин сабаб дар муддати тӯлонӣ ҷараёни ҳазми ҳӯрок бо роҳи ҷарроҳӣ карданӣ ҳайвонҳо омӯхта шудааст. Дар нимаҳои асри XIX олими рус В.А.Басов бо роҳи насли фистула дар меъдаи саг равиши гирифтани шираи меъдаро қашф кард. Аммо, азбаски ин шира бо ғизои меъда омехта дармеомад, муфассал омӯхтани таркиби он ғайримумкин буд.

Олими рус И.П.Павлов роҳи гирифтани шираи тозаи меъдаро, ки бо ғизо омехта нашудааст, пайдо кард. Равиши ў ба доностани таркиб ва миқдори шираи меъда ва омӯзиши танзими ҷудосозии шира дар организм имконият дод. Олим барои роҳ надодан ба омехташавии ғизо ва шираи меъда, сурхрӯдаро бурида фистула мегузорад. Саракҳои буридашудаи меъдаро ба берун баровара, ба пӯст дӯхта мемонад. Ғизои ба даҳон афтида аз тариқи сурхрӯда боз ба берун мебарояд, шираи меъда бошад, аз фистула мечакад. Ба ин нахв, И.П.Павлов мефаҳмонад, ки шираи меъда на танҳо бо ғизоҳӯрӣ, ҳамчунин бо дидан, ҳис карданӣ бўй ё дигар сабабҳои алоқаманд бо ҳӯрокҳӯрӣ, чунончи, равshan шудани чароғ, метавонад тарашшуҳ кунад. Дар дармонгоҳҳо барои санҷидани шираи меъда, рӯда ё фаъолияти аъзои ҳозима аз равишҳои зондгузорӣ, рентгеноскопия, эндоскопия истифода мебаранд.

Ҳангоми таҷрибаи рентгеноскопӣ барои пешгирӣ кардани нурҳои рентгенӣ ба бемор шавлаеро меҳӯронанд, ки бо маводи зидди нур омода шудааст. Сипас дар сафҳаи рентгенӣ ҳудуди ҳар гуна қисми найчайи ҳозима нишон дода мешавад. Дар тадқиқи эндоскопӣ ба аъзои ҳозима асбоби маҳсуси оптикаӣ – эндоскопро ворид месозанд. Бо ин равиш бемориҳои пайдошууда дар роҳи тараашхуҳии аъзои ҳозима ва ғадудҳоро метавон муайян кард. Солҳои охир барои ташхис гузоштан ба бемориҳои аъзои ҳозима ва бофтаҳо аз ултрасадо ва томографияи роёни (компьютерӣ) васеъ истифода мебаранд.

**Беҳдошт (гиgiene)-и ҳӯрокхӯрӣ.** Иштиҳо ба навъҳои ғизо, намуд, бӯй ва таъми он, ба шакли зарфҳои ҳӯрокпазӣ ва ҳӯрокдиҳӣ, ҳамчунин ба ҳолати рӯҳии одам вобаста аст. Вақте ки дастурхонро хуб оро дода, ғизоро бо диди ҷолиб дар зарфҳо медиҳанд, ҳанӯз ғизо нахӯрда иштиҳо меояд. Майли ғизоҳӯрӣ бо зиравор, салатҳои шӯру тунд, сабзавот бештар меангезад. Сарусадои баланд, китобхонӣ, ёдоварии рӯйдод ва ҷизҳои ноҳуш дар вақти ғизоҳӯрӣ боиси баста шудани иштиҳо ва мушкилии ҳазми ҳӯрок мегардад.

Ҳаросон нашуда, бо меъёр ҳӯрданни ғизо шарти асосии ҳазми хуби ҳӯрок аст. Бо ҳӯрданни бисёр низ ғизо хуб коркард нашуда, одам варам мекунад. Аз ин хотир, дар рӯз 3–4 бор, кам-кам бояд ғизо ҳӯрд.

**Танзими ҳазми ҳӯрок аз роҳи асаб.** Дар пардаи луобии даҳон ва забон ретсепторҳои ҳассос ба таъми ҳӯрок мавҷуданд. Ангезае, ки бо таъсири маҳзи ҳӯрок ҳосил мешавад, ба воситаи асабҳои ҳис ба маркази ҳозимаи мағзи сар интиқол мейёбад. Аз он ҷо ба ғадудҳои тараашхуҳии луоби даҳон ва девораи меъда омада, ба чудошавии луоб ва шираи меъда таъсир мегузорад. Луоб ва шираи меъда дар хини дидани ҳӯрок, ҳис кардани бӯйи он, ҳатто бо шунидани номи ғизо таровиш мекунанд. И.П.Павлов шираеро, ки бо дидани ҳӯрок ва ҳис кардани бӯйи он ҳосил мешавад, *шираи луобӣ* номидааст.

**Танзими гуморалии ҳазми ҳӯрок.** Баъзе аз гормонҳои тараашхуҳии ғадуди гипофиз кори ғадуди ҳозимаро неру мебахшанд, гормони тироксини ғадуди сипаршакл бошад, кори ин ғадудҳоро суст мекунад. Ғайр аз ин, ҳазми ҳӯрок ба рефлексҳои шартӣ низ вобаста аст. Маркази ин рефлексҳо дар қишири нимкураҳои калони мағзи сар ҷойгир шудааст.

**Таъсири ҳарорати баланд ба ҳазми ҳӯрок.** Ҳарорати гарми муҳити беруна ба фаъолияти аъзои ҳозима таъсири манғӣ дорад. Дар фасли тобистон фаъолияти кории ғадудҳои луоби даҳон, ғадудҳои майдай рӯйи пардаи луобии меъдаю рӯда суст мешавад. Яъне, чудошавии луоб ва шира кам ба амал

меояд. Ҷигар низ камтар заҳра мебарорад. Ҳаракати кирммонанд ва раққосакии мушакҳои меъда ва рӯда кунд мешавад.

Иштиҳои одам дар фасли тобистон хуб нест: ҳазми ғизоҳои равғаний, гӯштин ва сурхшуда бо мушкилӣ мегузарад, шикам дам мекунад. Дар гармо майли кас ба об ва ғизоҳои обакӣ, ба меваю сабзичот меафзояд. Одам ғизои қавӣ истеъмол накарда, тез монда мешавад, қобилияти кориаш мекоҳад.

### **Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Равишҳои санчиши аъзои ҳозима ва мағҳумҳои мутобиқ бо онҳоро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – зондгузорӣ, В – рентгеноскопия, D – эндоскопия; 1 – ба бемор шавлаи омодашууда аз маводе, ки нурҳои рентгениро намегузаронанд, дода мешавад, 2 – барои санчиши аъзо асбоби маҳсуси оптикаӣ – эндоскоп фурӯ мекунанд, 3 – барои санчиши аъзо найчай резинии эластикӣ фурӯ мекунанд.
2. Роҳи интиқоли импулсҳои асабро ҳангоми ба даҳон гузоштани ғизо бо тартиб нишон дихед: А – асаби ангезанд, В – маркази ғизои мағзи дарозрӯя, D – асаби ҳассос, E – ғадудҳои оби даҳон ва меъда, F – ретсепторҳои таъм.
3. Танзими гуморалии ҳазми хӯрокро бо тартиб нишон дихед: А – шира чудо мекунад, В – чудосозии шира авҷ мегирад, D – ба меъда хӯрок меояд, Е – маводи фаъоли хӯрок ба ғадуди ҳозима таъсир дорад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Мегӯянд, «иштиҳо дар вақти хӯрок меояд». И.П.Павлов шираеро, ки бо дидани хӯрок, ҳис кардани бӯйи он ё бо таъсири дигар ҳодисаҳои алоқаманд ба хӯрокхӯрӣ пайдо мешавад, «шираи иштиҳо» номидааст.

Агар чунин бошад, пас:

1. Ба таъсири қадом моддаҳо иштиҳои ғизоҳӯранда меояд?
2. Барои чӣ хӯрокро кам-кам ва ҳаросон нашуда бояд хӯрд?
3. Барои чӣ мегӯянд, «шикамат сер нашуда аз хӯрдан даст нигаҳ дор»?

## **§ 29. Бемориҳои меъдаю рӯда ва пешгирий кардани онҳо**

**Илтиҳоби меъда ва рӯда.** Риоят накардани тартиби ғизоҳӯрӣ, мунтазам истеъмол намудани хӯрокҳои бениҳоят талху куҳнашуда ва маводи алкулӣ боиси илтиҳоби пардаи луобии меъда – гастрит ё ки газаки пардаи луобии

рӯдаи борик (энтерит) мегардад. Дар ин беморӣ шикам дард карда, дарунравӣ (исҳол) ё қабзият пайдо мешавад. Баъзан одам дилбеҳузур шуда, истифроғ мекунад.

**Бемориҳои сироятпазири меъда ва рӯда.** Пайдо шудани bemoriҳои сирояткунанда ба афтидани резандомакони (микроорганизм) bemorизо ба дастгоҳи ҳозима вобаста аст.

Ботулизм дар натиҷаи масмум шудан аз истеъмоли xӯроки гӯштдори кухнашуда ба вучуд меояд. Ба одами bemor чанд пиёла оби ширгарм xӯronида мешавад. Сипас ба гулу қошуқи чой ё ангушт тела дода, мачбурий истифроғ мекунонанд, ки xӯrokи xӯrda берун ояд.

Микробҳои bemoriҳои исҳоли хунин, вабо, домана, гепатити vogir аксаран бо магасу паşa паҳн мешаванд. Ин микробҳо мумкин аст аз оби ошомиданӣ ё ашёи истифодакардаи bemor гузаранд. Барои пешгирий кардани bemoriҳои vogir аз антибиотикҳо (подзи) васеъ истифода мебаранд.

**Захролуд шудан аз xӯrok.** Яке аз сабабҳои захролудшавӣ аз ғизо истеъмоли маҳсулоти кухна аст. Дар ин гуна ҳолат ҳарчи зудтар xӯrokи xӯrdaro аз меъда бояд баровард. Барои ин, тавре ки дар боло қайд шуд, истифроғи сунъӣ мебояд. Агар ҳангоми коркарди дубора ва пуҳтани масолеҳи xӯrok ба қоидаҳои беҳдоштӣ риоят нашавад, ҳар гуна резандомакони ангезандай bemorӣ бо маводи ғизо вориди бадан шуда, домана, вабо, исҳоли хунин барин касалиҳои хатарнокро ба вучуд меоваранд. Омили асосии паҳншавии bemoriҳои меъдаю rӯda обҳои касифу олудае мебошад, ки ба ҷоҳҳо, ҷӯйбору rӯdҳо ва дигар ҳавзаҳои баҳрабарӣ рехта ё ҷорӣ мешаванд. Bемориҳои rӯdarо ангезандаҳое мисли магас, дастмол, зарф ва ашёи истифодабурдаи bemor низ паҳн мекунанд.

Дар роҳҳои ҳозимаи бадани одам бар зидди резандомакони bemoriовар воситаҳои ҳимоятий мавҷуд аст. Аз ҷумла, изотсими таркиби луоб, кислотаи хлориди шираи меъда ва сафрои (захра) ҳосилкардаи ҷигар, ки бисёр резандомаконро нобуд месозанд. Бо ин ҳол, ин моддаҳо баданро комилан ҳифозат намекунанд. Вақте ки резандомакон зуд зиёд шуда, резандомакони тобовари дигар дар баробари воситаҳои ҳимоятии бадан пайдо мешаванд, барои мубориза бар зидди онҳо аз доручоти гуногун истифода мебаранд.

Барои пешгирии bemoriҳои сироятии rӯda аз антибиотикҳо истифода мебаранд. Лекин антибиотикҳо ҳамроҳ бо резандомакони зааровар бактерияҳои муфид, аз қабили қаламчамиробҳои rӯdarо ҳам нобуд мекунанд. Аз


ин рӯ, антибиотикҳоро фақат дар зери назорати духтур бояд истеъмол кард. Агар резандомакони муфиди рӯда кам шаванд, эҳтимол дорад кори ҳозима аз роҳ барояд. Махсулоти ширу мост (қатик), сабзавот, мева ва масолеҳи таҳияшуда аз онҳо ба зиёд шудани флораи фоидаовар ва роҳандозии ҳазми дурусти хўрок мусоидат меқунанд.

**Бемориҳои паразитии меъда ва рӯда.** Истеъмол кардани маҳсулоте, ки бо базри кирмҳои паразитӣ ва навзоди ҳашараҳо зарапвар шудаанд, риоя накардани қоидаҳои беҳдоштӣ боиси пайдоиши bemorӣ мегардад. Киччай бачаҳо, паразити тасмашакли ҳайвони калон, эхинококк (кирми саг) аз кирмҳои бисёр пажнӯшуда ба шумор мераванд. Бемории паразитӣ аз тариқи сабзавот, меваҳо, гӯшт ва дигар маҳсулоте, ки бо кирм ё тухми кирм олуда шудаанд, ё ки аз дастҳои олудашуда бо тухми кирмҳои музир сироят меқунад.

**Таъсири машрубот ва никотин ба ҳазми хўрок.** Алкул аз девораи меъда ба хун ҷазб шуда, фаъолияти ғадудҳои меъдаро бармеангезад, таровиши шираро метезонад. Дар натиҷа, иштиҳои каси машрубҳӯрда боз мешавад ва ў хӯроки бисёр межӯрад. Аммо баъдан кори ғадудҳо суст шуда, шира камтар чудо мешавад. Иштиҳои машрубҳӯрда аз байн рафта, дар ў ҳазм ва гардиши хўрок мушкил мегардад. Мудавом истеъмол намудани нӯшиданиҳои алкулӣ ба илтиҳоби қабатҳои луобии меъда меоварад, *гастрит* пайдо мешавад. Ҳучайраҳои ҷигар низ бод карда, касалии давомдори ҷигар – *гепатит* ба вучуд меояд. Бо таъсири алкул гепатит ба *сиррози ҷигар* (илтиҳоби шадиди ҷигар) табдил меёбад (расми 57). Ғайр аз ин, нӯшиданиҳои алкулӣ кори системаи ферментативиро вайрон карда, боиси камбуди витамин дар бадан, илтиҳоби ғадуди зери меъда (*панкреатит*) хоҳад гашт.

Никотин ва бензол барин маводи заҳрноки таркиби тамоку низ ба системаи ҳозима таъсири бад мерасонанд. Ин моддаҳо сатҳи луобии меъдаро варар кунонида, гастрити доимӣ, ҳатто заҳми меъдаро ба вучуд меоваранд. Сигоркашӣ рагҳои хунгардро танг карда, мизони шираҷудокуниро вайрон меқунад. Дуди сигор тавони ҳиссии ретсепторҳои даҳонро коҳиш медиҳад. Аз ин рӯ, дар шахси сигоркаш қобилияти дарки таъм ва иштиҳо паст аст.

Носкашӣ ба системаи ҳозима таъсири бештар дорад. Дар таркиби нос ғайр аз никотину маводи заҳрноки дигар оҳак ва хокистар низ ҳаст. Ин мавод бо таъсири луоби даҳон об шуда, дар зери забон ба хун ҷазб мешаванд. Як қисми нос бо оби даҳон ба меъда ва рӯда роҳ ёфта, боиси илтиҳоби пардаи



*Расми 57. Чигари одами солим (а) ва шаробхўр (б).*

луобии онҳо мешавад. Дар байни касони носу сигоркаш саратони ковокии даҳон, сурхрӯда ва меъда бисёр ба чашм меҳӯрад.

**Пешгирий кардани бемориҳои сирояткунанда.** Барои пешгирий кардани бемориҳои вогир ва кирмҳои паразитӣ пеш аз хӯрок бо собун шустани даст, шуста истеъмол кардани меваю сабзавот, хӯрдани оби ҷӯш, ба хубӣ пухта хӯрдани маҳсулоти гӯштин, баста нигаҳ доштани меваҳо аз дasti магас тавсия карда мешавад.

Риоя кардани қондаҳои беҳдоштий дар фаъолияти муътадили аъзои ҳозима ва ҷилавгирий кардан аз бемориҳои меъдаю рӯда аҳамият дорад. Беҳдошти аъзои ҳозима аз беҳдошти ҳуфраҳои даҳон ва дандон оғоз меёбад. Бо максади ҳифз намудани аъзои ҳозима аз беморӣ, ба тозагӣ ва риоя кардани режими хӯрокхӯрӣ таваҷҷуҳи ҷиддӣ бояд дод. Ғизоҳои омехта дар меъда қариб дар тӯли 4 соат ҳазм мешаванд. Аз ин хотир, дар ҳар чор соат мебояд ғизо хӯрда истод. Вайрон шудани режими ғизохӯрӣ боиси пайдо шудани бемориҳои гастрити доимӣ ва заҳми меъда мегардад.

#### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Корҳоеро, ки ҳангоми заҳролуд шудан аз хӯрок анҷом дода мешаванд, бо тартиб нависед: А – ғизои хӯрдашударо ба берун мебароранд, В – бехи забон ё девораи паси гулуро хориш медиҳанд, D – ба одами заҳролудшуда як стакан оби ширгарм меҳӯронанд, Е – истифроғи сунъӣ ба амал меоваранд.
2. Тартиби бемориҳо ва ҳусусиятҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – гепатит, В – сирроз, D – гастрит, Е – панкреатит, F – вабо: 1 – бемории гайри-сироятии чигар, 2 – илтиҳоби ҳучайраҳои чигар, 3 – бемории ҳосилшуда аз обҳои равон, 4 – илтиҳоби ғадуди зери меъда, 5 – заҳми меъда.

## **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Барои чӣ «Нафси бад – балои ҷон» мегӯянд?
2. Бо назардошти ҳаракати хун дар системаи гардиши хун масъалаи зеринро равшан кунед: Маъмулан, ҳубоби эхинококк (кирми наворӣ) на дар дил, балки дар бофтаҳои ҷигар ё шуш ҳосил мешавад. Барои чӣ?
3. Ҷумлаи ҳикматомези «Касал бошӣ нафсатро, оқил бошӣ забонатро нигаҳдор...» чӣ гуна маънои ахлоқӣ дорад?

## **Кори озмоиши 4**

### **Омӯзиши таъсири луоб ва шираи меъда ба маводи ғизоӣ.**

*Таҷҳизот ва ашёи амалиёт:* сепоя, 4-то найчашиша, чакона (пипетка), дамосанҷ, ширеши обакии нишоста, 10 мл луоби тунук, маҳлули 0,1% кислотаи хлорид, маҳлули камқуввати обакии йод, гармоба, зарфи дорои ях.

#### *Тартиби амалиёт:*

Дар найчашишаҳо 3 милилитрӣ ширеши обакии нишоста андохта мешавад:

- найчашишаи 1 дар гармобаи 37°C ҷойгир мешавад; дар 3 найчашишаи дигар 3 милилитрӣ луоби тунук андохта мешавад;
- Найчашишаи 2 дар зарфи яҳдор гузошта мешавад;
- Дар найчашишаи 3 ба миқдори 2–3 қатрай кислотаи хлорид чаконида, онро дар гармоба мегузоранд;
- Найчашишаи 4 дар гармоба гузошта мешавад. Пас аз 30 дақиқа дар найчашишаҳо 2–3 қатрай маҳлули йод чаконида мешавад;
- Найчашишаҳои 1, 2, 3 бо ранги сабз зоҳир мешаванд;
- Бо таъсири нишостаю йод ранги сабз гирифтани найчашишаҳои 1, 2, 3 тавзех дода мешавад;
- Дар найчашишаи 1 наандохтани луоб ва таҷзия нашудани нишоста эзоҳ дода мешавад;
- Дар зарфи яҳдор истодани найчашишаи 2, дар ҳарорати сард мондани луоб ва таҷзия нашудани нишоста эзоҳ дода мешавад;
- Дар натиҷаи илова кардани кислотаи хлорид дар найчашишаи 3, дар муҳити кислотадор бетаъсир будани луоб ба нишоста шарҳ дода мешавад;
- дар найчашишаи 4 дар зери ҳарорати ширгартм таҷзия шудани нишоста бо луоб эзоҳ дода мешавад.

## БОБИ VIII. МУБОДИЛАИ МОДДАХО ВА НЕРУ

### § 30. Аҳамияти мубодилаи моддаҳо ва неру

**Мубодилаи моддаҳо.** Дар байни бадани одам ва муҳити зист доимо мубодилаи моддаҳо ва неру сурат мегирад. Аз муҳити берун ба организм гузаштани об, намакҳои маъданӣ, маводи ғизой (сафедаҳо, карбогидратҳо, ҷарбҳо) ва хориҷ шудани маводи мубодилашуда ба муҳити берун *мубодилаи моддаҳо* ном дорад. *Мубодилаи неру* бошад, аз таҷзияи маводи органикӣ дар ҳучайраҳо ва ҳосил шудани неру иборат аст. Ин неру (энергия) барои ҳаракат, сабзиш ва инкишофи бадан сарф мешавад. Ин гуна ҷараёнҳоро *метаболизм* меноманд, ки ба тағиироти маводу неру дар организми зинда ва мубодилаи маводу неру бо муҳити атроф вобаста аст. Ин ҷараён муҳимтарин ҳосияти ҳастӣ, яъне нишонаи асосии фарқкунандай байни материияи зинда ва гайризинда мебошад.

Ҷараёни кимиёни мубодилаи моддаҳо дар ҳучайра ба вуқӯъ меояд, ки он аз лаҳзай ба хун гузаштани мавод сар шуда то пурра хориҷ шудани маҳсули таҷзия давом мекунад. Асоси мубодилаи моддаҳо ва неру ба ҳам алоқаманд буда, яке бе дигаре ба вуҷуд намеояд, вале аз ҷараёнҳои ферментативии ба якдигар муҳолиф равонашуда иборат аст. Ин ҷараёнҳоро *ассимилятсия-анаболизм* ва *диссимилиятсия-катаболизм* меноманд.

Дар ҷараёни ассимилятсия дар таркиби маводи ғизоии ҳазмшуда аз якчанд пайвастагии одӣ (масалан, аминокислотаҳо) таҷзияи пайвастагиҳои мурракаб (сафедаҳо) ба амал меояд. Ассимилятсияро *мубодилаи пластикӣ* низ мегӯянд.

Диссимилиятсия гуфта, бо таъсири ферментҳо таҷзия шудани молекулаҳои калони органикӣ ва хеле зиёд ҳосил кардани неру кимиёро меноманд. Аз ҳисоби неру ҳосилшуда АТФ (кислотаи аденоцитрифосфат) ва дигар пайвастагиҳои ҳомили неру синтез шуда, дар ҳучайра неру захира мегардад. Ин неру ба кулли ҷараёнҳои ҳаётӣ бадан: кашишҳӯрии мушакҳо, интиқоли импулсҳои асад, доимӣ нигаҳ доштани дамои тан, синтез ва ҷазби маводи

органикӣ, тарашшуҳ, ҳифзи потенсиали ҷондоракҳо дар пардаи ҳуҷайра ва ғайра сарф мешавад. Ба диссимилятсия мубодилаи неру ҳам мегӯянд. Ҳамин тавр, дар натиҷаи мубодилаи мавод ва неру маводи физиотоника воридшуда ба организм ба моддаҳои зарурии бадан табдил мейбанд, сипас ин мавод ҳамчун масолеҳи соҳторӣ ба кор мераванд ё захира мешаванд.

Мубодилаи моддаҳо ва неруро дар организм ба тарзи шартӣ ба 5 марҳили пайи ҳам метавон тақсим кард:

- ҳазми физо, яъне бо ширкати ферментҳо дар рӯда таҷзия шудани пайвастагиҳои молекулавии бузург ба маводи молекулавии хурди қобили ҷазб;
- ҷазби маҳсулоти физоӣ ва расонидани онҳо ба бофтаю ҳуҷайраҳо;
- аз маҳсулоти ҷазбшуда таркиб ёфтани маводи барои организм зарур;
- бо таҷзия шудани мавод ба вучуд омадани маҳсули мубодилавӣ;
- бо мубодилаи мавод ба берун баровардани маҳсули ниҳоии ҷамъшуда.

Воканишҳои ассимилятсия (биосинтез) ва диссимилятсия (таҷзия) дар ҳуҷайра дар як вақт ба амал меоянд. Аз ҳисоби неруи ҳориҷшавандадар ҷараёни ассимилятсия АТФ ва дигар пайвастагиҳои калони нерудор синтез мегарданд. Ин неру дар шакли нерухои механикӣ, кимиёй, гармидихӣ дар ҳама ҷараёнот масраф мешавад.

Ҳамин тавр, мубодилаи моддаҳо як занцираи мураккабест, ки бо гузаштани мавод аз муҳити беруна ба организм сар шуда, ҷараёни таҷзия ва рониши маҳсулоти ниҳоии ҳосилшударо ба ҳориҷ фаро мегирад.

**Мубодилаи об ва маводи маъданӣ.** Ивазшавии моддаҳо мубодилаи об ва маводи маъданиро низ дарбар мегирад. Об ба таркиби кулли бофта ва ҳуҷайраҳо медарояд. 60–70 % тани одами миёнсол аз об иборат аст. Дар бадани одами ҷавон бошад, миқдори об бештар, масалан, дар бачаҳои хурдсол ба 80 % мерасад.

Об қисми асосӣ ва таркибии муҳити дохилии организм аст. Ҳар гуна реаксияи кимиёй дар ҳуҷайра дар муҳити об ба амал меояд. Об дар ҷараёни мубодилаи моддаҳо ширкат мекунад. Маҳсули мубодилаи моддаҳо ба воситаи об ихроҷ мешавад. Дар танзими дамои тан об нақши муҳим дорад. Дар ҳавои гарм об аз ғадудҳои пӯст буғ шуда, ба боло рафтани ҳарорати бадан роҳ намедиҳад.

Намакҳои маъданӣ устувории муҳити дохилии организмро нигаҳ медоранд. Намаки ош барои аз байн нарафтани оби бофтаҳо зарур аст. Бо кам

шудани ин намак организм зуд беоб мемонад. Намаки калсий дар баста шудани хун иштирок карда, ба таркиби бофтаи устухон медарояд. Аз ин рӯ, барои сабзиши организми ҷавон хеле муҳим аст. Ҳамаи намакҳо дар ғизо ҳаст, ба ҷуз намаки ош. Барои ҳамин ба ғизо намак меандозанд.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Давраҳои мубодилаи моддаҳо ва неруро паси ҳам ҷойгир кунед: А – маҳсулоти мобайни ҳосил мешавад, В – маҳсули ниҳоӣ ихроҷ мегардад, С – маҳсули ҳазмшуда ҷазб мешавад, Е – ба маводи зарурии организм табдил меёбад, F – маҳсули ҳазмшуда ба ҳуҷайраҳо мегузарад, G – маводи ғизоӣ ва об ба организм медарояд, Н – пайвастагии молекулавии бузург таҷзия мешавад.
2. Истилоҳотро бо мағҳумҳои мутобиқ ба онҳо ба тарзи ҷуфт нависед: А – метаболизм, В – ассимилятсия, С – диссимилиятсия, Е – катаболизм, F – анаболизм: 1 – мубодилаи неру, 2 – мубодилаи мавод, 3 – маҷмӯи ҷараёнҳои мубодилаи мавод ва неру, 4 – ба ассимилятсия мутобиқ аст, 5 – ба диссимилиятсия мутобиқ аст.

## **§ 31. Мубодилаи сафеда, карбогидрат ва ҷарбҳо**

**Мубодилаи сафедаҳо.** Сафеда дар организм вазифаҳои гуногуно адод мекунад. Он чун масолехи асосии ҳуҷайра буда, андомакҳои (органоид) ҳуҷайра низ аз сафеда иборатанд. Бисёр ҷараёнҳои таркибии ҳуҷайра ба сафеда вобаста аст. Аз тариқи сафеда оксиген ба бофтаҳо роҳ меёбад; гази карбонат аз бофтаҳо ронда мешавад. Сафедаҳо тамоми реаксияҳои кимиёни ҳуҷайра-ро фурӯковӣ (катализ) мекунанд. Пайдоиши масуният, кашиши мушакҳо ва ҷараёнҳои ферментӣ ба сафеда вобастаанд. Таркиби сафеда аз 20 навъ аминокислота иборат аст. Аз пайи омезиши онҳо молекулаҳои мухталифи сафеда ба вучуд меоянд. Сафеда бештар дар маҳсулоти гиёҳӣ ва ҳайвонӣ мавҷуд аст. Дар найҳои ҳозима сафеда ба аминокислотаҳо таҷзия шуда, ба хун мегузарад. Дар ҳуҷайраҳо сафедаҳои барои бадан муфид аз аминокислотаҳо таркиб меёбанд. Аз оксидшавии 1 г сафеда 4,1 ккал неру ҳосил мешавад.

**Мубодилаи карбогидратҳо.** Карбогидратҳо манбаи неру барои мағзи сар, мушакҳо ва ҳуҷайраҳои дигари бадан мебошанд. Дар натиҷаи таҷзияи онҳо гази карбонат ва об ҳосил гашта, ба миқдори зиёд неру ҷудо мешавад.

Карбогидратҳо сода ва мураккаб мешаванд. Карбогидратҳои мураккаб аз даҳҳо ё садҳо ҳамтои содаи худ (чун глюкоза) таркиб меёбанд. Онҳо дар рӯда ба карбогидратҳои сода (чун глюкозаи нишоста) таҷзия ва ба хун ҷазб мешаванд. Инсулин – ғормони ғадуди зери меъда глюкозаи изофии хунро ба нишостаи ҳайвон – гликоген табдил медиҳад. Гликоген дар чигар ва мушиқҳо захира мешавад. 1 г карбогидрат бо таъсири оксиген таҷзия шуда, 4,1 ккал неру чудо мекунад. Дар сурати камбуди глюкозаи хун гликоген бо таъсири ғормони дигари ғадуди зери меъда – *глюкагон* ба ҷойи глюкоза таҷзия мешавад. Ҳамин тавр, миқдори глюкозаи хун ҳамеша як хел (0,1–0,12%) боқӣ мемонад. Агар коркарди инсулин кам шавад, глюкозаи таркиби хун зиёд гардида, бемории диабети қанд пайдо мешавад. Дар ин ҳолат миқдори глюкозаи хун афзуда, як қисми он бо шоша тахлия мегардад. Ба ин сабаб он бемориро *диабети қанд* меноманд. Барои кам кардани қанд ба хун инсулин мефиристанд. То қашфи амали синтези инсулини сунъӣ диабети қанд аз бемориҳои ҳатарнок ҳисоб мешуд. Барои пешгирии он мунтазам додани инсулин ва кам кардани маводи карбогидратдор дар ҳӯроки бемор тавсия мегардад. Карбогидрат асосан дар таркиби маҳсулоти гиёҳӣ, донагӣ ва картошко мева бисёр аст.

**Мубодилаи ҷарбҳо.** Ҷарбҳо барои организм манбаи неру буда, ҳамчун ғизои захира дар бофтаи пайвандии зери пӯст ва атрофи аъзои дохилӣ ҷамъ мешаванд. Ҳангоми таҷзияи ҷарбҳо нисбат ба карбогидрат ва сафедаҳо ду баробар неруи бештар чудо мешавад. Ғайр аз ин, ҷарбҳо ба таркиби ҳуҷайра ва пардаи андомакҳои он медароянд. Ҷарб гармиро хуб намегузаронад. Аз ин рӯ, ҷарби зери пӯст дар нигаҳдории ҳарорати доимии тан аҳамият дорад. Ҷарбҳои ҷамъшуда дар бофтаи пайвандӣ аъзоро аз таъсири мөханикӣ ҳифз мекунанд. 1 г ҷарб бо таъсири оксиген оксид шуда, 9,3 ккал неру ҳосил мекунад.

Дар найчаҳои ҳозима ҷарбҳо ба кислотаҳои ҷарбӣ ва глитсерин таҷзия шуда, ба лимфа ва хун мегузаранд. Равғани гиёҳӣ ҷарбҳое дорад, ки дар равғани ҳайвонӣ нест, яъне қобили мубодила намебошанд. Аз ин рӯ, дар ғизо ҳамроҳ бо равғани ҳайвонӣ равғани гиёҳӣ низ бояд бошад. Дар организм қисми асосии ҷарбҳо ҳамчун захира ҷамъ мешавад. Аз ҷарбҳои захиравӣ дар вакти камбуди ғизо ё ҳангоми бештар неру сарф кардан истифода мебаранд.

**Тағийироти пайвастагиҳои органикӣ дар организм.** Ҳар гуна ҷараёни мубодилаи моддаҳо, ки дар бадан ба вуқӯъ меоянд, бо ҳам алоқаманд ме-

бошанд. Мумкин аст сафеда ва чарбҳо ба карбогидрат, карбогидрат ба чарбҳо табдил ёбанд. Дар навбати худ, чарбҳо метавонанд манбаи карбогидрат бошанд, камбуди карбогидрат низ бо чарбу сафедаҳо пур мешавад. Ҳамин тарз, ҷойи холии як моддаро моддаи дигари организм гирифта меистад. Аммо норасои сафедаи организмро бо маводи дигар пур кардан ғайримумкин аст. Сафеда танҳо аз аминокислота ба вучуд меояд ва дар организм на ҳама аминокислота синтез мешавад. Дар сафедаи гиёҳҳо аминокислотаи зарурӣ барои бадани одам мавҷуд нест. Барои сабзиш ва инкишофи организми ҷавон ғизои ў бояд дорои маҳсулоте бошад, ки аз аминокислота ғанӣ аст, ба мисли гӯшт, моҳӣ, шир

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Мубодилаи сафедаҳоро бо тартиб нишон дихед: А – сафеда барои сохтани андомакҳои ҳуҷайра сарф мешавад, В – аминокислотаҳо ҷазб мешаванд, D – аз аминокислотаҳо сафеда синтез мешавад, Е – аминокислотаҳо ба ҳуҷайраҳо меғузаранд, F – ба аминокислотаҳо таҷзия мешаванд.
2. Мубодилаи карбогидратҳоро бо тартиб нишон дихед: А – як қисмаш ба ҷигар ва мушакҳо меравад, В – ба глюкоза таҷзия мешавад, D – ба нишостаи ҳайвон табдил меёбад, Е – қисми дигараши таҷзия шуда, неру ҳосил мекунад, F – дар ҳуҷайра неру ба ҷараёни кимиёй сарф мешавад.
3. Мубодилаи чарбҳоро бо тартиб нишон дихед: А – маҳсулоти мобайнӣ аз патмӯякҳои рӯда меғузарад, В – қисми изофиаш дар ҳуҷайраи зери пӯст ва атрофи аъзо ҷамъ мешавад, D – ба лимфаи патмӯякҳо меғузарад, Е – чарбҳои зарурии организм дар лимфа синтез мешавад, F – дар рӯда ба кислотаҳои глитсерин ва ҷарб таҷзия мешавад, G – ба кулли аъзо ва бофтаҳо таксим мешавад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Дар ҳавои гарм об аз ғадуди пӯст буғ шуда, ба боло рафтани ҳарорати бадан роҳ намедиҳад. Бо ин сабаб дар айёми тобистон оби бисёр меҳӯранд. Барои чӣ оби тоза ташнагиро тез рафъ намекунаду обҳои маъданӣ қонеъ мекунанд?
2. Дар сурати камбуди ягон модда дар организм ҷойи онро моддаи дигар мегирад. Барои чӣ қасе, ки нон ё шириниро бисёр истеъмол мекунад, тез фарбех мешавад?
3. Таъсирҳои гуморалие, ки ба фаъолияти ғадудҳои ҳозима рассонида мешаванд, аз ҷиҳо иборатанд?

## § 32. Витаминҳо ва аҳамияти онҳо

**Витаминҳо.** Витамин (аз лот.: *vita* – ҳаёт ва *amin*, амини ҳаёт) – пайваста-гихои молекулавӣ, ки дар организми зинда вазифаҳои муҳими биокимиёй ва физиологиро анҷом медиҳанд. Витаминҳо бо ҳуруфи қалони лотинӣ: A, B, C, D, E ва ғайра ифода мейёбанд.

Ба омӯзиши витаминҳо олими рус Н.И.Лунин асос гузаштааст. Ин ис-тилоҳро соли 1912 олими лаҳистонӣ К.Функ пешниҳод мекунад. Норасоии витамин дар бадан *авитаминоз* ном дорад. Витамин реаксияҳои кимиёии организмро қувват медиҳад ва ба ҳазми ғизо таъсир мерасонад. Ба таркиби ферментҳо даромада, функсияи муътадил ва фаъоли онҳоро таъмин мекунад. Бо норасоии витамин дар бадан мубодилаи моддаҳо вайрон шуда, қобилияти кории одам ва тобоварии ў дар баробари бемориҳои гузаранда суст мешавад. Микдори масрафи витамин хеле кам (дар як шабонарӯз аз чанд мкг то чанд мг) аст. Он дар организм синтез намешавад ё хеле кам синтез мешавад. Организми одам витаминоро асосан аз маҳсулоти гиёҳӣ ва ҳайвонӣ мегирад. Аҳёнан дар организм ҳосил шудани витаминҳо ба резандомакҳои муқим дар рӯдаҳо вобаста аст. Моддаҳои ҳосилкунандай витамин дар гиёҳҳо провита-минҳо (чун каротиноидҳо) мебошанд. Аз онҳо дар бадани одам ва ҳайвон витамин ҳосил мешавад.

**Витамини А** аксаран дар ҷарби моҳӣ, равғани зард, шир, зардии тухм, ҳовёри моҳӣ (икра) ва дигар маҳсулоти ҳайвонӣ мавҷуд аст. Дар растаниҳо моддаи каротини сабзӣ, испаноғ, помидор, зардолу ва қаламфури сурх ин витаминоро ҳосил мекунад. Витамини А дар рушди организм муассир аст. Дар асари норасоии ин витамин шабкӯрӣ ба вучуд меояд. Агар ба ғизои бачаҳо витамини А нарасад, қад ва мӯйи онҳо хуб намеёзад, ташаккули дандонҳояшон хуб сурат намегирад, заҳмдории шушу рӯда мушоҳида мешавад. Одам ҳар рӯз бояд қарип 1 г витамини А истеъмол кунад.

**Витамини С** дар мубодилаи сафеда ва карбогидратҳо муассир аст. Ин витамин дар настаран, қоти сиёҳ, лиму, апелсин, пиёз, сир, мева ва поии сабзи аксари растаниҳо, ба хусус, дар шоҳаи онҳо ва дар қабудиҳо мавҷуд аст. Аз пайи норасоии витамини С дар организм бемории синга зухур мекунад. Бо ин касалӣ аз милки дандонҳо хун меояд, дар пардаи луобии даҳон заҳмҳо неш мезананд, дандонҳо мерезанд ва буғумҳо дард пайдо мекунанд. Ҳамчунин камхунӣ ба миён омада, масунияти бадан заиф мегардад.

**Гурӯҳи витаминҳои В.** Ба ин гурӯҳ, аз чумла, витаминҳои  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_6$ ,  $B_{12}$  дохил мешаванд. Витамини  $B_1$  ба мубодилаи карбогидратҳо таъсир мерасонад. Агар он камӣ кунад, кори аъзо ва бофтаҳое, ки дар онҳо (дил, маҷмӯи асад, мушакҳо) карбогидратҳо тез тағиیر меёбанд, вайрон мешавад.


**Витамини  $B_1$**  дар гиёҳони хӯшадор ва лӯбиёй, зардии тухм ва ба микдори кам дар сабзавоту меваҳо, чун испаноғ, сабзӣ, карам, пиёз, себ мавҷуд аст. Камбуди  $B_1$  дар ғизо бо мурури замон боиси беморӣ мегардад, чунончи, рагҳо қашида, қафаси сина, диафрагма ва мушакҳои дасту по фалаҷ мешаванд. Қаблан ин беморӣ дар байнӣ мардуми ҷазираҳои уқёнуси Ором, ки биринчи бисёр истеъмол мекарданд, паҳн шуда буд.

**Витамини  $B_{12}$**  моддаи фаъоли биологист. Дар синтези аминокислотаи метионин ва нуклеин, ҳосилшавии хун иштирок мекунад. Норасоии ин витамин бо таъсири бемориҳои меъдаю рӯда, аз вайрон шудани назми ҷазби он дар рӯда ҳосил мегардад. Витамини  $B_{12}$  асосан бо маҳсулоти ҳайвонӣ воридӣ бадан шуда, ҳамроҳ бо бактерияҳо ба микдори кам дар рӯдаи одам синтез мешавад. Аз ин витамин дар тиб, ҷорводорӣ ва парандапарварӣ истифода мебаранд. Бо камбуди он камхуний ба миён меояд.

**Витамини D.** Ин витамин дар мубодилаи калсий ва фосфори бадан, дар кул, дар ҷараёни устухоншавӣ аҳамият дорад. Дар асари норасоии он мубодилаи калсий ва фосфор дар организм вайрон шуда, дар бачаҳо қасалии рахит ба вучуд меояд. Устухони бачаҳои ба рахит мубталошуда дуруст шакл намегирад, поҳо қаҷ месабзанд, шикам бузург мешавад. Ҷарб ва тухми моҳӣ, ҷигар, равғани зард, тухм аз витамини D ғанӣ мебошанд. Ин витамин бо нури офтоб дар пӯсти одам синтез мешавад. Аз ин хотир, бачаҳои хурдсолро дар вақти субҳу шом бояд ба ҳавои тоза баровард.

**Нигаҳдории витаминҳо дар маводи ғизоӣ.** Дар маҳсулоти ғизоӣ нигаҳ доштани витаминҳо ба шароит ва муддати нигаҳдорӣ, технологияи омодасозии ғизо вобаста аст. Витаминҳои A,  $B_1$ ,  $B_2$  ба ҳар гуна таъсир тобовар нестанд. Витамини A дар вақти ҳӯрокпазӣ, хушконидани маҳсулот таҷзия шуда меравад. Масалан, микдори он дар сабзии пухта нисбат ба сабзии хом ду баробар кам аст. Витаминҳои гурӯҳи B дар гӯшти пухта 15–60 %, дар маҳсулоти гиёҳӣ якҷаҳорумро ташкил медиҳанд.

Витамини C бо таъсири гармӣ ва дар ҳавои кушод тез ҳӯрда мешавад. Аз ин сабаб, сабзавотро пеш аз ғизо мебояд тоза кард, онҳоро зиёд набояд ҷӯш дод, вақти пухтан сарпӯшро бастан лозим. Витамини C дар зарфи филизӣ



*Расми 58.* Маводи ғизоии ғанӣ аз витамин.

тез таҷзия мешавад. Барои ҳамин, сабзавотро дар зарфи сирдор мепазанд. Ғизои бо сабзавот пухташуда бояд тез истеъмол гардад.

Одам ҳар рӯз бо ғизо ба миқдори зарурӣ витамин низ бояд истеъмол кунад. Дар фасли зимистон себ, сабзӣ ва дигар сабзавот, кабудиҳо манбаи асосии витамин мебошанд. (расми 58). Вақте ки маводи ғизои норасоии витаминро доранд, бо пешниҳоди духтур доруҳои витаминдорро бояд истифода кард. Истъмоли аз ҳад зиёди витаминҳо низ паёварди хуб надорад.

#### **Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Витаминҳо ва маҳсулоти дорои витаминро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – Витамини С, В – Витамини А, Д – Витамини В<sub>1</sub>, Е – Витамини В<sub>12</sub>, F – Витамини D: 1 – ҷарби моҳӣ, тухм, 2 – маҳсулоти ҳайвонӣ, 3 – базру пӯсти гиёҳҳои ҳӯшадор ва лӯбиёй, 4 – настаран, лиму, аҷзои сабзи гиёҳ, 5 – сабзӣ, испаног, помидор.
2. Витаминҳо ва моҳияти таъсири онҳоро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – Витамини С, В – Витамини А, Д – Витамини В<sub>1</sub>, Е – Витамини В<sub>12</sub>, F – Витамини D: 1 – мубодилаи фосфору калсий, устухоншавӣ, 2 – мубодилаи углевод, 3 – сабзиш, рушд, 4 – мубодилаи карбогидрат, 5 – синтези нуклеин, ҳосил шудани хун.

3. Витаминҳо ва бемориҳои алоқамандро ба тарзи ҷуфт нависед: А – Витамини С, В – Витамин А, D – Витамины B<sub>1</sub>, E – Витамины B<sub>12</sub>, F – Витамины D: 1 – беморӣ бо мурури замон, 2 – синга, 3 – камхунӣ, 4 – рахит, 5 – шабӯрӣ.
4. Витаминҳо ва синтезшавии онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – Витамини С, В – Витамини А, D – Витамини B<sub>1</sub>, E – Витамини B<sub>12</sub>, F – Витамини D: 1 – дар бадан аз ҳисоби каротини гиёҳ, 2 – бо таъсири нури офтоб дар пӯст, 3 – дар қисми сабзи гиёҳ, 4 – хеле кам бо ёрии бактерия дар рӯда, 5 – дар донаи гиёҳ.

#### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Барои чӣ норасоии витамини D ба бачаҳо таъсири манғӣ дорад?
2. Барои чӣ витаминҳо, агарчи манбаи соҳторӣ ё неру намебошанд, барои организм хеле муҳиманд?
3. Барои чӣ дар гузашта баҳрнавардон бештар ба авитаминон дучор шудаанд?

### **§ 33. Масрафи неру дар организм**

**Тағйирёбии неруи организм.** Ҳар гуна ҷараёне, ки дар организм ба амал меояд (мубодилаи моддаҳо, нигаҳдории таби бадан, ҳаракат, кори аъзо) ниёз ба неру дорад. Як нафар одам бо вазни 70 кг дар як шабонарӯз тақрибан 2500 ккал неру сарф мекунад. Организм ин неруро аз пайвастагиҳои органикии таркиби гизо мегирад. Дар натиҷаи муттасил ба амал омадани ҷанд гурӯҳ тағйирот дар ҳуҷайраҳо организм бо неру пур мешавад. Бо амалӣ шудани гурӯҳи дигари тағйирот неру масраф мегардад. Дар ҳуҷайраҳо неруи маводи органикӣ дар шакли боғҳои кимиёй боқӣ мемонад. Ҳангоми таҷзияи пайвастагиҳои органикӣ неруи кимиёни онҳо ба нерухои барқӣ, механикӣ ё гармӣ иваз мешавад. Неруи барқии импулсҳои асаб интиқоли ахборро аз таҳрики торҳои асаб ва неруи механикии кашишхӯрии мушакҳои скелет, дил ва диафрагмаро таъмин месозад. Ҳама гуна нерухо ба неру гармидиҳӣ табдил мейбанд. Як қисми гармӣ барои нигаҳдории доимияти гармии бадан сарф шуда, қисми изофии он аз пӯст ба муҳити берун пахш мегардад.

**Неруи масрафии организм.** Ҷойи неруи сарфшуда дар организм бо роҳи ҳӯрокхӯрӣ пур мешавад. Сарфи неру ба навъи кор вобаста аст (нигаред ба ҷадвал). Ҳарчанд кор вазнин гардад, масрафи неру низ зиёд мешавад. Неруи

сарфнамудаи одамони касбу кори гуногунаро дар як шабонарӯз муайян карда, миқдори хўроки лозим барои эҳёи неруи талафшударо нишон додан мумкин аст. Ниёзмандии организм ба маводи ғизой ва неру ба синну сол, чинс ва шеваи кори одам вобаста мебошад. Дар бачаҳо барои кашишдиҳии мушакҳо нисбат ба калонсолон неруи камтар масраф мешавад.

### Миқдори неруи сарфкардаи донишомӯзон ва афроди 18–40 сола дар як шабонарӯз

Намуди фаъолияти корӣ	Неруи масрафӣ (ккал)
Донишомӯзои 8–11 сола	1900
Донишомӯзои 12–14 сола	2400
Афроди машғул бо кори зеҳнӣ	2200–2900
Афроди машғул бо кори мошинишуда	2950–3200
Афроди машғул бо кори қисман мошинишуда	3450–3700
Афроди машғул бо кори вазнини ҷисмонӣ	Аз 3900–4300 бештар

Сарфи неруи организм бо воҳиди калория (кал) ё ҷоул (Ч) ( $1 \text{ кал} = 4,2 \text{ Ч}$ ) хисоб карда мешавад. 1 кал баробар ба неруест, ки 1 л обро дар  $1^{\circ}\text{C}$  мечӯшонад. Дар организм ҳангоми таҷзия 1 г карбогидрат ё сафеда 4,1 ккал, ҳангоми таҷзияи 1 г ҷарб 9,3 ккал неру лозим мешавад.

**Меъёри ғизо.** Барои нигах доштани саломатӣ ва қобилияти кории одам лозим аст, ки ғизои ҳаррӯзai ў ҷойи неруи дар як шабонарӯз сарфкардаашро гирифта тавонад. Бо ин мақсад вобаста ба қасби афрод меъёри ғизо тартиб дода мешавад. Барои нишон додани меъёри ғизо арзиши неругии масолехи хўрокворӣ муайян карда мешавад. Дар таъйин намудани мизони сарфи ғизо ниёзмандии организм ба маводи ғизоӣ: карбогидрат, сафеда, ҷарб, витамин, намакҳои маъданӣ ба хисоб гирифта мешавад.

Як нафар калонсол дар як шабонарӯз бояд 100–120 г сафеда, 80–110 г ҷарб (аз он 30 г равғани гиёҳӣ), 450–500 г карбогидрат истеъмол кунад. Меъёри сарфи ғизо на танҳо талаби баданро ба неру қонеъ месозад, ҳамчунин ба пайдо шудани ҳучайраҳои нав дар ҷойи ҳучайраҳои нобудшуда, ба короии пурраи одам имкон медиҳад ва тобоварии организмро дар муқобили бемориҳои сироятӣ таъмин менамояд.

Физохўрии дуруст гарави саломатӣ аст. Ҳеч гуна маҳсулот ниёзи оғанизмро ба мавод комилан қонеъ намекунад. Аз ин рӯ, ба меъёр даровардани ғизо зарур аст, ки дар он ҳамроҳ бо сафеда бояд ба миқдори лозим карбогидрат, равғанҳои гиёҳӣ ва ҳайвонӣ, витаминҳо ва намакҳои маъданӣ бошад. Маводи гиёҳӣ ба кашишҳўрии мушакҳои меъда ва ғозрӯда ёрӣ мерасонанд.

*Фарбехӣ* ба вайрон шудани мубодилаи моддаҳо, кори рагҳои хунгарду дил ва ҳаракати аъзо вобаста аст. Маргумир дар байнин одамҳои мубтало ба дарди фарбехӣ нисбат ба афроди солим ду баробар бештар аст. *Фарбехӣ* дар натиҷаи истеъмоли маҳсулоти чарбдор ва тезҳазми кондитерӣ, бештар будани арзиши неругии маводи ғизоӣ нисбат ба неруи сарфшуда ҳосил мешавад. Барои пешгирий кардани иллати фарбехӣ бояд пайваста бо варзиш ва кори ҷисмонӣ машғул шуд, меъёр ва режими дақиқи ҳӯрокҳӯриро риоят намуд.

**Режими ғизохӯрӣ.** Режими ғизоӣ аз мушахҳас кардани миқдор ва вақти ғизо ва саҳмияи (ратсион) ғизои якшабонарӯза иборат аст. Дар шабонарӯз бояд 4 бор ғизо ҳӯрд, зеро бо ин тартиб дастгоҳ (система)-и ҳозима бо як маром кор мекунад. Саҳмияи ғизои афроди миёнасол, ки бо кори зехнӣ ва ҷисмонии сабук машғул мешаванд, дар як шабонарӯз чунин аст: ноништаи пагоҳӣ – 25–30%, ҳӯроки нисфириӯзӣ – 35–40%, нахори вақти аср – 15%, ҳӯроки шом – 20–25%.

**Режими ғизохӯрии донишомӯзони мактаб.** Барои бадани инкишофё-банда сафеда хеле зарур аст. Бо ин сабаб, хонанда саҳарӣ, пеш аз дарсҳо бояд ғизои гӯштдор, моҳӣ, творог ё ғизои ширӣ бихӯрад. Ғизои ғанӣ аз сафеда фаъолияти ақливи ҷисмонии бачаҳоро меафзояд. Ноништаи дуюм дар соати 11 – чоштгоҳ аз бутерброд, нони қандину чой ё қаҳва иборат буданаш мумкин аст. Нахори нисфириӯзӣ бояд соати 15.00–16.00 дар ошхона ё хона сурат бигирад. Нахор метавонад аз ғизои обакӣ (обгӯшт), аз қайлаи гӯштин ё моҳӣ, нӯшоба, мева ё обмева иборат бошад. Шомро 2 соат пеш аз хоб меҳӯранд. Барои ин саҳмия ғизои ширӣ ё сабзвотӣ бамаврид аст.

Физохӯрии нодурусти бачаҳо ба бисёр будани равғани ҳайвонӣ ва карбогидратҳои тезҳазм (нон, ширинӣ) дар таркиби ғизо, ба дараҷаи кофӣ набудани равғани гиёҳӣ, шир, маҳсулоти ширӣ, сабзвот ва мева вобаста буда, боиси вайрон шудани мубодилаи ҷарби бадан ва пайдоиши бемо-

риҳои дилу рагҳои хунгард мегардад. Гурусна гаштан ба организми чавони инкишофёбанда зарар дорад. Ба хусус, саҳариҳо бо ҳаросонӣ ғизо хӯрдан, ноништа накарда ба мактаб рафтсан, рост истода, китоб хонда ё телевизор дида ғизо хӯрдан заравараст.

### **Ба супоришиҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Мавод ва тартиби марҳилаҳои мубодилаи неруро муайян кунед: А – маҳсулоти мобайнӣ ва ниҳоӣ ҳосил мешавад; В – маҳсули ниҳоӣ ихроҷ мешавад; С – маҳсули қобили ҳазм ҷазб мешавад; Е – ғизо дар рӯда ҳазм мешавад; F – ба маводи зарурии организм табдил меёбад; G – маҳсули қобили ҳазм ба ҳуҷайраҳо мегузарад; Н – дар ҳуҷайраҳо пайвастагиҳои узвӣ таҷзия мешавад.
2. Марҳилаҳои масрафи неруро бо тартиб ғависед: А – пайвастагиҳо таҷзия шуда, неруи кимиёй ба неруи барқӣ табдил меёбад, В – неруи гармӣ ба событ нигаҳ доштани ҳарорати бадан сарф ва ба муҳит пахш мешавад, С – неруи барқӣ бо ёрии импулсҳои асаб ахборро ба марказҳои асаб ва мушакҳо интиқол мебидҳад, Е – неру дар шакли боғҳои кимиёй нигаҳ дошта мешавад, F – ҳангоми қашиши мушакҳо неруи барқӣ ба энергияи механикӣ ва гармӣ иваз мешавад.
3. Мағҳумҳо ва ибораҳои ба онҳо мутобиқро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – меъёри ғизо, В – саҳмияни ғизоӣ, С – режими ғизоҳӯрӣ, Е – ғизоҳӯрии дуруст, F – қонуни нигаҳдории неру, G – фарбехӣ: 1 – риояти меъёр, режим ва саҳмияни ғизоӣ, 2 – мавҷуд будани маҳсулоти зарурии бадан дар таркиби ғизо, 3 – чойи неруи дар як шабонарӯз сарфшударо пур кардани ғизои дар як шабонарӯз искеъмолшуда, 4 – беморие, ки боиси он вайроншавии меъёри ғизо аст, 5 – муайян кардани микдор, вақт ва саҳмияни ғизоии якшабонарӯзӣ, 6 – фақат шаклан тағириёбии неруи мавҷуд, ки аз буда нест ва аз нобуда ҳаст намешавад.

### **Масъалаҳоро ҳал кунед:**

1. Саҳмияни ғизоии одами миёнсол аз 15% сафеда, 18% ҷарб, 67% карбогидрат таркиб меёбад. Агар неруи масрафии кас дар як шабонарӯз 2500 kkal бошад, дар саҳмияни ғизоии ў микдори сафеда, ҷарб ва карбогидрат чӣ қадар мешавад?
2. Организми писар ва духтар дар ҳолати мұттадил дар 1 соат 150 кҶ ва 130 кҶ неру сарф мекунад. Масрафи неруи онҳо дар вақти дарсхонӣ ба 30%, дар вақти варзиш ба 400% меафзояд. Агар бачаҳо 3 соатӣ дарс хонда, 2 соатӣ бо варзиш машғул шаванд, ҳар яке ба чӣ микдор неру сарф мекунад?

## **Фикр карда ҷавоб дихед:**

- Кори саҳти чисмонӣ ба масрафи неруи зиёд вобаста аст. Агар чунин бошад, барои чӣ одами фарбех дар вақти кори чисмонӣ кардан тез монда мешавад?
- Барои чӣ қисми асосии ғизои шабонарӯзиро субҳ ва нисфирӯз бояд хӯрд?
- Барои чӣ пас аз ҳастагии кори саҳт хӯрдани чойи ширина тавсия мешавад?

## **Кори озмоиши 5**

**Бо ёрии ҷадвал муайян кардани миқдори зарурӣи сафеда, ҷарб, қарбогидратҳо ва неру дар саҳмияни ғизоии якруза.**

*Таҷхизот ва ашиёи амалиёт:* ҷадвалҳо доир ба ифодаи ниёзи организми одамҳои синну соли гуногун ба маводи ғизоӣ ва арзиши неругии мавод.

*Тартиби амалиёт:*

- донишомӯзон аз рӯи ҷадвали 1 неруи масрафии организми хонандай машғул бо кори зеҳниро дар як шабонарӯз муайян мекунанд;
- ҳар як донишомӯз бо ҳоҳиши худ аз байнӣ маҳсулоти зикршуда дар ҷадвали як 8–10 хелро барои сарфи якшабонарӯза интиҳоб мекунад;
- донишомӯzon аз рӯи ҷадвалҳои 1 ва 2 бино ба арзиши неругии маҳсулоти интиҳобкардаи худ бузургии миқдори саҳмияни ғизоиро барои як шабонарӯз муайян карда мебароянд;
- арзиши энергетикии камияти саҳмияни ғизоӣ ҳисоб мешавад.

*Ҷадвали 1*

### **Таркиб ва арзиши энергетикии маҳсулоти ғизоӣ**

<b>Маҳсулоти ғизоӣ</b>	<b>Дар 100 г маҳсулот</b>			<b>Арзиши энергетикии маҳсулот (ккал)</b>
	<b>Сафеда</b>	<b>Ҷарб</b>	<b>Қарбогидрат</b>	
Гӯшти гов	20, 2	7,0	–	187
Гӯшти мурғ	17,2	12,3	–	185
Моҳӣ	16,0	0,7	–	72
Тухм (1 дона)	12,5	12, 1	0,55	175
Шир	2,8	3,5	4,5	65

*Давоми ҷадвали 1*

Махсулоти ғизой	Дар 100 г маҳсулот			Арзиши энергетикии маҳсулот (ккал)
	Сафеда	Чарб	Карбогидрат	
Творог	11,1	18,9	2,3	230
Панир	22,6	25,7	—	332
Нони сафед	6,7	0,7	50,3	240
Биринч	6,4	0,9	72,5	332
Макарон	9,3	0,8	70,9	336
Нахӯд	19,8	2,2	50,8	310
Шакар	—	—	95,5	390
Картошка	2,4	0,22	19,5	62,5
Помидор	0,5	—	4,0	18
Бодиинг	0,7	—	2,9	15
Себ	0,3	—	10,8	45

*Ҷадвали 2***Миқдори маводи ғизой дар саҳмияни ғизоии одамони синну соли гуногун дар як шабонарӯз**

Синни одам	Миқдори маводи ғизой, г			Неруи маводи ғизой, ккал
	Сафеда	Чарб	Карбогидрат	
5–7	65–75	75–80	250–300	1800–2300
8–11	75–90	80–90	350–400	2400–2800
12–14	90–100	90–100	400–450	2800–3200
16–18	100–120	100–110	400–500	3200–3500
Калонсол	100–120	80–110	450–500	3200–3500

## БОБИ IX. ПҮСТ ВА СИСТЕМАИ ИХРОЧИ ПЕШОБ


### § 34. Сохти ва вазифаи пүст

**Аҳамияти пүст.** Пүст сатҳи беруни баданро пўшонида, вазифаҳои ҳифозатӣ, танзими гармӣ, нафаскашӣ, ихроҷ, ҳиссиётро анҷом медиҳад. Пўст организмо аз обравии зиёдатӣ, таъсирҳои механикӣ ҳифз намуда, пеши нуфузи резандомакҳои bemoriowarро мегирад. Ғадуди пўст арақ (оби бадан) ва ҷарб ҳосил мекунад. Дар вазъи муътадил аз ғадуди арақ дар як шабонарӯз 500 мл об ва маҳсулоти мубодилавии дар он ҳалшуда – намак чудо мешавад.

Пўст бо таъсири нурҳои ултрабунафш витамини D-ро таркибсозӣ (синтез) мекунад, дар мубодилаи газ фаъол аст. 1% оксигени зарурии организм аз пўст мегузарад ва 2% гази карбонати ҳосилшуда аз мубодилаи мавод аз пўст хориҷ мешавад. Сатҳи умумии пўсти калонсолон ба  $1,5\text{--}2 \text{ m}^2$  баробар аст. Пўст дар баробари фишор, вазнинӣ ва ҳарорат ретсепторҳои ҳассос дорад.

**Сохти пўст.** Пўст аз қабати беруна – эпидермис, бофтаи пайванди мобайнӣ – дерма ва насчи равғании зери пўст иборат аст (расми 59). Сатҳи берунаи пўст ба таври зич аз ҳучайраҳои эпидермис таркиб меёбад. Онҳо пеши нуфузи об ва резандомаконро мегиранд. Ин ҳучайраҳо хўрдаву навшуда истода, ҳарчи ба сатҳи пўст наздик шаванд, бештар шоҳа мезананд. Ҳучайраҳои эпидермис дар 7–11 рӯз комилан иваз мешаванд.

**Расми 59.** Сохти пўст: 1 – мӯй, 2 – ғадуди ҷарб, 3 – торҳои мушак, 4 – ғадуди арақ, 5 – эпидермис, 6 – дерма, 7 – ретсепторҳои пўст, 8 – насчи зери пўст, 9 – рагҳои шарён, 10 – бофтаи ҷарб, 11 – рагҳои варид.



Дар қабати бофтаи васлкунанда – дерма рагҳои хун ва лимфа, торҳои асаб, ғадуди чарбу арак, решай мўй ва нохун чойгир шудаанд. Дерма аз пўшишҳои болоии пистонакӣ ва поинии тӯршакл иборат аст. Пўшиши пистонакӣ дар зери эпидермис чойгир аст. Торҳои ковоки ташаккулнаёфтai бофтаҳои он бо фурӯ рафтан ба эпидермис ҳосил мешаванд. Пистонакҳо ва чўякҳои байни онҳо дар каф, пошна ва дигар маҳалҳои бадани ҳар як одам хат-хатихои мураккаби ба худ ҳосро пайдо мекунанд. Аз релефи пўст дар соҳаи чиноятёбӣ барои мушаххас кардани шахсияти кас истифода мебаранд. Ҳуҷайраҳои мушак дар қишири пистонакӣ чойгир шуда, ба пиёзчай мўй васл мешаванд. Дар вакти кашиши мушакҳо дар пўст барчастагӣ ҳосил мешавад. Дар қабати насчи зери пўст нахҳои коллаген тӯр месозанд. Решай мўй, ғадуди арак ва чарб дар ин қабат чойгиранд. Насчи зери пўст аз бофтаи чарбӣ иборат аст. Ин қабат ҳамчун анбори чарб дар танзими гармӣ аҳамият дорад.

**Бофти зери пўст – гиподерма.** Гиподерма бофтаи пайвандӣ бо нахҳои масонадор аст. Васати нахҳои он пур аз лаҳтаи чарб аст. Дар пилкҳо лаҳтаҳои чарб нест. Дар миёни лаҳтаҳои чарб рагҳои хун ва асабҳо чойгиранд. Ин қабат дар занҳо нисбатан гафс аст. Бо мурури бузург шудан қабати чарбӣ гафстар шудан мегирад. Кору варзиш аз ҷамъшавии чарб пешгирий мекунанд.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Қабатҳои пўст ва хусусиятҳои онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – эпидермис, В – дерма, D – гиподерма: 1 – мўйрагҳо, пигмент, решай мўй, ғадуди чарб ва арак, торҳои асаб ва мушак, ретсепторҳо чойгир шудаанд, 2 – аз бофтаи чарб иборат аст, 3 – эпидермиси чандқабата.
2. Вазифаҳои пўст ва мағҳумҳои мутобикро ба тарзи чуфт нависед: А – монеа, В – ҳиссиёт, D – нафаскашӣ, Е – танзими гармӣ, F – амали синтез, H – ихроҷ: 1 – 1% оксигени масрафии организм аз пўст мегузараад, 2 – Бо витамини D синтез мешавад, 3 – микроб ва зарроти бегонаро намегузаронад, 4 – оби зиёдатӣ ва намакҳои маъданӣ аз пўст ихроҷ мешаванд, 5 – дар нигаҳдории ҳарорати доимии бадан фаъол аст, 6 – фишор, вазнинӣ, гармӣ ва хунукиро ҳис мекунад.
3. Роҳҳои амалӣ соҳтани функцияҳои пўстро ба тарзи чуфт нишон дихед: А – танзими гармӣ, В – нафаскашӣ, D – ҳиссиёт, Е – синтез (таркибсозӣ), F – ихроҷ: 1 – бо таъсири нури офтоб, 2 – аз мўйрагҳои пўст, 3 – аз ғадуди арак, 4 – аз ретсепторҳо, 5 – аз пўшиши эпителӣ.

## **Фикр карда чавоб дихед:**

Пўсти буғумҳо, байни ангуштон, суфраи гўш ва пилкҳо хеле нозук, пўсти пошна фафс мешавад.

1. Нозук ва фафшавии пўст аз ҳисоби кадом қабат ба амал меояд?
2. Нозук ё фафс будани пўст барои аъзои бадан чӣ гуна аҳамият дорад?
3. Барои чӣ пўст зардгунаю хун сурхтоб асту рагҳои хун кабудранг менамоянд?

## **§ 35. Ғадуди арак ва маҳсули пўст**

**Ғадуди арак (таъриқ).** Ғадудҳои арак ва ҷарб дар қабати дерма ҷойгир шудаанд. Ба ҳусус, ғадуди арак дар кафҳо, пошна, пешонӣ зиёд аст. Ғадудҳо найчамонанд буда, қисми дар дерма ҷойгиршудаи он қалофаи печидаро ҳосил мекунад ва қисми доҳилиаш ба сатҳи пўст боз мешавад. 2–2,5 млн ғадуди араки зери пўст мавҷуд аст. 98–99 % пўст аз об ва бокимонда аз маҳсули мубодилавӣ – моддаи пешоб, кислотаи карбамид, хлориди натрий, калий ва ғайра иборат аст. Тараашшуҳи арак дар танзими гармӣ (танзими ҳарорати бадан дар як меъёр) аҳамияти калон дорад. Бо арак бисёр маводи зараворвар (модда ва кислотаи пешоб) аз организм иҳроҷ мешавад.

*Ғадудҳои ҷарб дар қабати мобайнини пўст ҷойгиранд. Дар кафи дасту по камтар аст. Ин ғадудҳо дар сар, пешонӣ, чакка, сандуқи сина, тахтапушт бисёр буда, дар як шабонарӯз то 20г моддаи ҷарбӣ тараашшуҳ мекунанд. Аз ҳубобчаҳои ҳавоӣ ва найчайи кӯтоҳи хуручӣ иборатанд. Найча ба ҳалтачай мӯй ё сатҳи пўст боз мешавад. Тараашшуҳи ғадудӣ мӯй ва пўстро ҷарб ва эластикӣ мекунад, пўстро аз порашавӣ нигаҳ медорад, хушк намемонад. Моддаи тараашшуҳӣ аз эфири холестерин, кислотаҳои ҷарб, сафеда, гормонҳо таркиб меёбад. Ҷарб бо кислотаи таркибӣ омехта шуда, дар сатҳи пўст муҳити кислотавӣ ҳосил мекунад. Ин муҳит дар безараарсозии резандомакон нақш дорад. Вазифаи ғадуди ҷарб ба ҳолати системаи эндокринӣ вобаста аст. Дар давраи балоғат, ҳамзамон бо фаъол шудани ғадуди чинсӣ ғадуди ҷарб ба тараашшуҳи ҳарчи бештар мепардозад. Бо ин таровиш сўроҳҳои ғадуд васеъ шуда, пўст ба сони пўсти апелсин ялтирос мезанад. Мумкин аст доғҳои сафеду сиёҳ, караҳш дар пўсти сар ( себорея) пайдо шавад. Моддаи ҷарб бо таъсири кислотаи пўст таҷзия шуда, муҳити ишқорӣ ҳосил мекунад, ки ин вазъ боиси пайдоиши резандомакони илтиҳобовар мегардад. Бо коҳиши фунқсили ғадудҳои ҷарб пўст хушк шуда, тарангии он аз байн меравад ва дар сатҳи пўст чинҳои майда ба вуҷуд меоянд.*

**Маҳсули пўст.** Мўй ва нохунҳо ҳосилаи пўст мебошанд. Мўй, яъне мўҳои борик дар кафи дасту по, лабҳо нестанд, аммо дар сару рӯ зич мерўянд. Будани мўй ва дуруштии он ба синну сол ва чинс вобаста аст.

Қисми дар сатҳи пўст сабзидаи мўй *тана* (*мила*), қисми зерипўстӣ *реши* аст. Реша дар халтачай мўй қарор мегирад. Ба халтача мушакҳои нигаҳдори мўй васл шуда, ба он найчай ғадуди чарб боз мешавад. Мушакҳо қашиш хўрда мўйро мебардоранд ва ғадуди чарб мўйхоро чарб карда меистад. Решаи мўй васеъ шуда, пиёзчай мўй ҳосил мегардад. Аз пиёзча мўй месабзад. Дар пўшиши эпителии пўст маводи рангдиҳанда ва ҳубобчаҳои ҳаво ҳастанд. Бо гузашти сол ҳубобҳо калон шуда, синтези пигмент қатъ меёбад, мўй сафед шудан мегирад. Мўй аз 2–3 моҳ то 2–3 сол тағийир ёфта меистад.

*Нохунҳо* шоҳаҳои пахнеанд, ки нўги ангуштонро ҳимоя мекунанд ва аз решаю тана иборатанд. Аз ҳисоби хучайраҳои реша нохун ҳар рӯз 0,1–0,2 см месабзад. Нохун каме барчаста, ҳамвор, шаффоф ва беранг мешавад.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанчед:**

1. Мағҳумҳои вобаста ба мўй ва хосиятҳои мутобиқ ба онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – танаи мўй, В – халтачай мўй, D – решай мўй, Е – тунукшавии мўй ва ғафсии он, F – мушакҳои мўй, H – пиёзчай мўй, G – ранги мўй: 1 – решай мўйро ихота мекунад, 2 – пўшиши эпителӣ бо пигменти пўст алокаманд аст, 3 – мўй аз ҳисоби пиёзча месабзад, 4 – қисми зерипўстии мўй, 5 – қисми рӯи-пўстии мўй, 6 – ба синнусолу чинс вобаста аст, 7 – ба халтачай мўй васл аст.
2. Ғадуди арак ва нишонаҳои соҳтории мутобикро ба тарзи чуфт нависед: А – ғадуди арак, В – ғадуди чарб, D – ғадуди шир: 1 – дар нўғаш пистонаки сиёҳгунна ҳаст, 2 – аз ҳубобчаҳои ҳавоӣ ва найчай кўтоҳи хуручӣ иборат аст, 3 – ба мисли найча дар қабати дерма пайванди калофашакл ҳосил мекунад.
3. Ғадудҳо ва ҷойи онҳоро ба тарзи чуфт нишон дихед: А – ғадуди арак, В – ғадуди чарб, D – ғадуди шир: 1 – дар бахши сари дил мешавад, 2 – дар каф, пошна, пешонӣ бисёр аст, 3 – Дар кафи даст ё пой намешавад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Барои чӣ пўст дар гармо сурх ва дар сардӣ ба ларза медарояд?
2. Барои чӣ одамро дар ҳавоӣ нам ва гарм ҳавоӣ гармо мебардорад?
3. Барои чӣ дар ҳавоӣ сард мўйҳои тана рост шуда, одам ба ларза медарояд?
4. Агар одам дар оби 50–60°C гарм ҳаммом кунад, баданаш сурх шуда, ўро гармо мебардорад. Барои чӣ дар 50–60°C гармии сахро одамро гармо намебардорад?

## § 36. Беҳдошти пўст, ёрии аввалин ҳангоми зарар дидани пўст

**Беҳдошти пўст.** Тоза нигах доштани пўст шарти асосии тани солим аст. Дар сурати нотоза будан ҳуҷайраҳои эпидемикии мурда роҳи ғадудҳои пўст ва ҷарбро мебанданд. Дар пўсти олуда барои афзоиши резандомакҳо шароит ба вучуд меояд. Дар сатҳи 1 см<sup>2</sup> пўсти ношуста то 40 ҳазор микроб ҷамъ мешавад. Як қисми онҳо боиси пайдоиши бемориҳо мегардад. Пўстро танҳо бо оби гарм ва собун шуста микробҳои ҷамъшуда ва маводи захрнони маҳсулкардаи онҳоро нобуд кардан мумкин аст.

**Беҳдошти мўй.** Мўй ва ноҳунҳо аз қабати шоҳии пўст бо фароҳам омадани моддаи кератин ҳосил мешаванд. Нури офтоб ва ҳарорат ба мўй таъсир мерасонанд. Бе қулоҳ гаштан ба ранг ва вазифаи ғадуди ҷарб муассир аст. Мўй бо таъсири нури офтоб ва шамол хушку мўрт мешавад, сабӯсак пайдо мекунад. Дар зимистон راجҳои хун танг шуда, физогирии мўй мушкил мешавад ва он ба рехтан сар мекунад. Мўйро ҳар ҳафта бояд шуст.

**Беҳдошти либос.** Либос бояд ба ҳар як фасл муносиб буда, ҳаворо хуб гузаронад, сабук ва мусоид бошад. Либоси зимистона аз матои пашмини гарм, пахтаи маҳин ё порчай синтетикӣ дўхта мешавад. Пойафзоли зимистона бояд гармиро хуб нигах дорад, бо тагчарми ғафс ва пухта бошад.

**Ёрии аввалин ҳангоми сўхтани пўст.** Пўст бо расидани оташ, ашёи филизии доғ, кислота ё моеъоти ҷӯшидаистода месӯзад. Ҳаёти касе, ки дучори сўхтан мешавад, ба ёрии аввалини ба ў додашуда саҳт вобаста аст. Дар вақти аз моеъоти ҷӯш сўхтани пўст ҳамоно ба ҷойи сўхтагӣ то 15 дақиқа оби сард рехта меистанд. Сипас ҷойи сўхтаро бо дока ё ягон порчай тоза мебанданд. Кафондани хубобчаҳои ҳосилшуда дар маҳалли сўхтагӣ, молидани равғани гиёҳӣ, маргансовка, алкул мумкин нест. Ин мавод сўзиш ва дардро зиёд қарда, ба худ омадани ҷароҳати сўхтагиро мушкил месозанд.

Вақте ки либоси рӯйи одам дар оташ месӯзад, барои ҳалос шудан аз оташ набояд давид. Ҷаро ки бо тоҳтан ҳаво шуълаи оташро бештар мекунад. Аз ин рӯ, бояд либосро қашид ё ба рӯйи либоси сўхтаистода об пошида, баданро бо ягон матои ғафс (кӯрпа, палто) пўшондан лозим аст. Беҳтар аст, ки одами сўхтаистода ҳаросон нашуда, ҳудро ба замин афканад ва оташро хомӯш кунад. Пас аз фурӯ нишондани оташ дар ҷойҳои сўхта 15 дақиқа оби

сард рехта истад. Ҳангоми аз маводи кимиёй сўхтани пўст ба он оби сард мерезанд. Агар пўст аз кислота бисўзад, чойи сўхтаро бо маҳлули содаи хўрданӣ шуста, бо парпечи тамизшуда мебанданд.

**Гармозаний.** Агар одам дар ҳавои гарм ё рутубатдор, ҳамчунин дар хонаи баста ё бо либоси ҳавоногузар кори чисмонӣ кунад, ҷараёни буҳоршавии об ва ихроҷи гармӣ аз пўст мушкил шуда, ўро гармӣ мезанад. Каси гармозада сардард мегирад, дилаш тез мезанад, гӯшҳояш ғуввос мезананд. Эҳтимол дорад ранги рӯяш парида, аз ҳуш биравад.

Ёрии нахустин ба одами гармозада ин аст, ки тугмаҳои либосашро боз кунанд ва ўро дар ҷойи сард бихобонанд. Ба пешонӣ ва тани бемор бояд сачоқи тар гузошт. Дар зери зонуҳояш болишт монда, пойҳояшро ба боло мебардоранд. Беморро бод дода истодан лозим аст.

**Хунукзаний.** Вақте ки одам ба муддати тўлонӣ дар ҳавои сард мемонад, эҳтимол дорад аъзои бози ў – гӯш, бинӣ, ангуштони пой ва дастҳояшро хунук занад. Бо хунук задан ранги пўст канда, қобилияти ҳисси он гум мешавад. Дар ин ҳол ба ҷойи рангпаридаи пўст пахта гузошта мебанданд ё бо рӯмоли пашмин мепечонанд. То ҷойи хунукзада гарм шуда ба худ наояд, бандинаро намекушоянд. Дар ҷойи хунукзада рагҳои хунгард караҳт мешаванд. Барои он ки рагҳо кафида хуншор нашаванд, ҷойи хунукзадаро чунбонидан мумкин нест. Агар одам муддати дароз дар хунукӣ монад, ўро ба хона дароварда бо кўрпа ё палто мепечонанд. Ба ў шири гарм, қаҳва ё ҷой медиҳанд ва ба дармонгоҳ мефиристанд.

Баъзе фикрҳо дар бораи он, ки сигору арак баданро дар ҳавои сард гарм нигаҳ медоранд, аз ҳақиқат дур аст. Чаро ки, сигор рагҳои хунро фишурда, ҳаракати хунро ба ангуштон ё дигар аъзо мушкил месозад ва аз ин сабаб хунукзаниро метезонад. Маводи алкулӣ пеш аз ҳама рагҳои хун, ба хусус, мӯйрагҳоро вәсөъ карда, ҳисси гармиро пайдо мекунад. Вале дар асл, бо таъсири маводи алкулӣ гармии аъзои бадан бештар ба берун мебарояд ва организм тез сард шуда, баданро хунук мезанад.

**Танзими гармии бадан дар ҳавои сард.** Вақте ки ҳарорати муҳити беруна паст мешавад, ретсепторҳои ба хунукӣ ҳассоси пўст барангехта, рагҳои хун танг мешаванд, ҷараёни хун мекоҳад, ранги пўст канда, гармидиҳии он поин меравад. Паст шудани ҳарорати берун неруи гармихосилкунии организмро зиёд мекунад. Ин амал беихтиёр тез-тез кашишҳӯрии мушакҳо, яъне

ларзидани баданро ба миён меоварад. Ларзидани бадан аз беихтиёр кашишхўрии ритмии мушакҳо бо таъсири хунукӣ иборат аст.

**Обутоби бадан.** Обутоб додан аз мутобиқсозии организм ба иқлими нави тағийирёфта иборат аст. Обутобдиҳӣ аз тариқи машқ ва такмилдиҳии дастгоҳҳои мубодилаи гармии организм ба амал меояд. Муолиҷаҳои обӣ, ҳавой ва офтобӣ аз ҷумлаи воситаҳои обутоби бадан мебошанд. Муолиҷа ба оҳистагӣ ва ҳар рӯз сурат мегирад. Обутоб организмро дар баробари бемориҳо муқовим, саломатиро мустаҳкам мекунад ва қобилияти кориро афзоиш медиҳад

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Дараҷаҳои сӯхтан ва ҷароҳатҳои мутобиқ ба онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – дараҷаи як, В – дараҷаи ду, С – дараҷаи се: 1 – эпидермис ва қабатҳои зерини пӯст ҷароҳат мебинанд, 2 – пӯст варам карда бо ҳубобҳо пур мешавад, 3 – эпидермиси беруна ҷароҳат мебинад.
2. Ҳелҳои сӯхтани пӯст ва роҳҳои пешгирии онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – бо оби ҷӯш сӯхтан, В – бо маводи кимиёй сӯхтан, С – бо кислота сӯхтан, Е – сӯхтани либоси болоӣ: 1 – ҷойи сӯхтаро бо маҳлули содаи ҳӯрданӣ шустан, 2 – дар маҳалли ҷароҳат оби сард рехтан, 3 – дар замин ҳоб рафта ғелидан, 4 – ҷароҳатро 15 дақика бо оби сард шустан.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Аз пойафзоли танг баҳорон пой доғ шуда, зимистон хунук мөхӯрад. Барои чӣ?
2. Чӣ гуна омилхое ҳаст, ки боиси рехтани мӯй мегарданд?
3. Барои чӣ дар ҳавои сард беш аз ҳама гӯш, бинӣ ё ангуштон сармо мөхӯранд?

## **§ 37. Системаи ихроҷи пешоб**

**Аҳамияти ихроҷи пешоб.** Маводи бокимондаи ҳосилшуда дар организм пас аз ҳазми маводи ғизоӣ ва маҳсули мубодилавӣ ба воситаи рӯда, шуш, пӯст, ғадуди ҷарб ва гурдаҳо ихроҷ мешаванд. Аз рӯда бокимондаи ғизоӣ ҳазмнашуда, намакҳо, пигментҳои гиёҳӣ ва холестерин, аз шуш об ва ангидриди карбонат, аз ғадуди пӯст об ва гази карбонат, намакҳо ва маводи азотии ҳосилшуда аз мубодилаи моддаҳо хориҷ мегарданд. Вале дар ихроҷи


маҳсулоти охирини мубодилаи моддаҳо системаси пешоббарор аҳамияти асосӣ дорад. Бино ба таҷрибаҳо, бештар аз 75% маҳсулоти зикршуда ба воситаи аъзои рониши пешоб ихроҷ мешудааст. Ҳамин тавр, аъзои пешброн дар организм вазифаи нигаҳдории доимиияти фишори осмотикӣ, мувозанаи об ва намакҳо, яъне таъмини гомеостаз (таодул)-ро иҷро мекунанд.

Гурда, нойи пешобгузар, масона, роҳи пешоббаро аъзои системаи ихроҷи пешоб мебошанд (расми 60).

**Соҳти гурда.** Гурда як ҷуфт узви лӯбиёшакл аст. Сатҳи суфта ва ранги қаҳвай дорад. Вазни ҳар як гурда ба ҳисоби миёна 150 г меояд. Гурдаҳо дар ду тарафи сутунмуҳра, дар ковокии шикам баробари камар ҷой гирифтаанд.

Миёнаи гурда дорои фурӯрафтагӣ ба номи *дарвозаи гурда* аст, ки аз он рагҳои шарён, варид, асабҳо ва лимфа мегузаранд. Дарвозаи гурда бо ковокии дохили гурда (синус) пайваст аст. Дар ковоқӣ косачаҳои бешумор бо девораи нозук ва ҳавзак (тос)-и гурда ҷойгир шудаанд. Гурда аз берун бо капсула, ки аз бофтаи суфтаи пайвандӣ иборат аст, пӯшида мешавад. Ҳавзак ва косачаҳои гурдаро насчи ҷарбӣ фаро мегирад.

Дар буриши тӯлӣ қисми берунии сиёҳтоби гурда – *қишири гурда* ва қабатҳои сафедгуни дохилӣ – *маззи гурда* ба ҷашм меҳӯранд. Қисмати мағзӣ аз бофтаҳои конусшакл ба номи аҳромакҳои гурда иборат аст. Маводи сиёҳтоби қишири асоси аҳромакҳо ва пояҳои гурдаро дар байнин онҳо ҳосил мекунад. Нӯги аҳромакҳо ба тарафи ковокии гурда нигаронда шуда, чун пистонак мудавваранд ва гӯё ки ба косачаҳои онҳоро фарогирифта фуруӯ мераванд. Дар нӯги аҳромак найчаҳои майдани сӯроҳдоре мавҷуданд, ки аз онҳо ба косачаҳо пе-



**Расми 60.** Мавқеяяти аъзои системаи ихроҷи пешоб дар организм: 1 – ғадуди болои гурда, 2 – раги варид, 3 – шарёни гурда, 4 – вариди гурда, 5 – гурда, 6 – раги шарён, 7 – нойи пешобгузар, 8 – масона, 9 – роҳи пешоббаро.

шоб мерезад. Косачаҳо бо ҳам як шуда, ба тоси ягонаи пешоб роҳ меёбанд (расми 61).

*Ҳавзаки гурда* дар қисмати мағзи гурда чойгир аст. Он оҳиста фишурда шуда, пешоб ба роҳи худ мегузарарад. Девораи косачаҳо ва ҳавзаки гурда бо пардаи луобӣ пӯшида шудаанд. Девори ҳавзак мушакҳо дорад.


Диаметри *нойи пешобгузар* 6–8 мм ва дарозии он 25–30 см буда, аз ду найчаи силиндршакл иборат аст. Найчаҳо ҳамарзи девораи қафогии ковокии шикам чойгир шуда, дар қисмати кос ба масона мепайванданд.


**Нефронҳо.** Гурда аз нефронҳои зиёд иборат аст. Нефрон ҳамчун воҳиди сохтор ва функсияи гурда ба ҳисоб меравад. Дарозии ҳар як нефрон 50–55 мм, дарозии кулли нефронҳо ба 100 км мерасад. Дар ду гурда 2–2,5 млн нефрон ҳаст. Ҳар як нефрон аз капсулаи Шумянский–Баумен, дар дохили он мӯйрагҳои калобашакли *Малтиги*, найчаҳои морпечи аввалин, ки аз капсула сар мешаванд, ҳалқаи Генле ва найчаҳои морпечи дувумин иборат аст (расми 62). Капсулаи нефронҳо, найчаҳои аввалин ва дувумин дар қисмати кишрии гурда ва ҳалқаи Генле дар қисмати мағзи он чойгир шудаанд. Найчаҳои морпечи дувумини нефрон ба найчаҳои чамъовар боз мешаванд. Найчаҳои чамъовар аз қишири гурда сар шуда, дар қисмати мағзи гурда ба пистонакҳои ахромак мепайванданд. Пистонакҳо дар гурда ба косачаҳои хурд боз мешаванд.

Капсулаи гурда бо девораҳои хориҷӣ ва дохилӣ ба найчаҳои нефрони холигии мобайнӣ пайванд аст. Девораи дохилии капсула ба девораи рагҳои хунгард часпидаст. Бо ёрии ин девораҳо аз хуни мӯйрагҳо ба шикофи байни девораҳои капсула пешоби аввалин пок шуда мегузарарад.

Соҳт ва функсияи нефронҳо ба сохтори системai гардиши хуни гурда мутобиқ меояд. Шарёни гурда аз дарвозаи гурда гузаш-

**Расми 61.** Соҳти гурда: 1 – қабати қиширий, 2 – қабати мағзӣ, 3 – ахромакҳо, 4 – шарёни гурда, 5 – варидҳои гурда, 6 – ҳавзаки гурда, 7 – нойи пешобгузар.





**Расми 62.** Сохти нефрон: 1 – шарёни гурда, 2 – капсулаи нефрон, 3 – артериолаҳо, 4 – нойи пешобгузар, 5 – тӯрии мӯйрагҳо, 6 – вариди гурда.

та, пушти ҳам бисёр шоҳа зада, калобачаҳои мӯйрагро ҳосил мекунад. Калобачаҳои мӯйрагӣ аз нав пайваст шуда, артериолаҳоро ҳосил менамоянд. Артериолаҳо аз капсула баромада, боз ба мӯйрагҳо тақсим шуда, найчаҳои морпичи дувуминро печонида мегиранд. Онҳо пайи ҳам пайванд шуда, аввал варидҳои хурд, баъд бузургро ҳосил мекунанд. Ҳамин тарз, дар гурда рагҳои хун ду бор калобачаи мӯйрагҳоро ҳосил менамоянд. Калобачаи мӯйрагҳои аввалин дар дохили капсулаи гурда ҷойгир аст, калобачаи дувумин бошад, найчаҳои нефронро фаро мегирад.

Дар масона пешоб ҷамъ мешавад. Ҳаҷми он худудан 500–700 см<sup>3</sup> аст. Он дар ковокии коси хурд ҷойгир мебошад. Масонаи пур ба шакли тухми мурғ шуда, куллаи барчастаи он, танаи ба пеш ҳамида ва таҳаш мутафовит мегардад. Ба девораи пушти таҳи он 2-то нойи пешоб боз мешавад ва аз он роҳи пешоббаро оғоз меёбад.

Сатҳи дохилии девор луобӣ, миёнааш мушакдор ва қабати берунааш дорои бофти пайвандӣ аст. Сатҳи луобӣ чинҳои фаровон дошта, бо пур шудани масона онҳо паҳн мешаванд. Дар атрофи сӯроҳи роҳи пешоббаро бандчай зичи мушакӣ ҳаст, ки онҳоро сфинктер (ҳалқамушақ) меноманд. Сфинктер бо ҷамъшавии пешоб кашиш хӯрда, пас аз ихроҷи пешоб холӣ мешавад.

### **Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

- Аъзои системаи ихроҷи пешобро аз ибтидо сар карда бо тартиб нишон дихед: А – капсулаи гурда, В – ҳалқаи Генле, С – найчаҳои дувумин, Е – найчаҳои аввалин, F – масона, G – роҳи пешоббарор, Н – ҳавзаки гурда, І – нойи пешоб.
- Қисматҳои гурда ва ҷойи онҳоро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – қишири гурда, В – мағзи гурда, С – ҳавзаки гурда, Е – дарвоза, F – нефронҳо, Н – пистонакҳо, G – гурда: 1 – фурӯрафтагие, ки аз он рагҳои хунгард, асабҳо ва лимфа

мегузаранд, 2 – қабати берунаи сиёҳтоб, 3 – аз капсула, калобачаи мӯйрагҳо, найчаҳои аввалин ва дувумин, ҳалқаи Генле иборат аст, 4 – аз ахромакҳои конусшакл иборат аст, 5 – ковокии васеи дохилӣ, 6 – нӯги ахромакҳо, ки ба косачаҳо фурӯ мераванд, 7 – дар камар дар ду самти сутунмуҳра ҷойгир аст.

3. Қисмҳои нефрон ва соҳти онҳоро ба тарзи чуфт нишон дихед: А – капсулаи Шумянский, В – ҳалқаи Генле, D – найчаҳои аввалин, Е – найчаҳои дувумин, F – калобачаи Малпиги, H – найчаҳои ҷамъовар: 1 – мӯйрагҳои калобашакл, 2 – аз қишири гурда сар шуда ба пистонакҳои ахромакӣ мепайвандад, 3 – саргҳаи косашакли нефронҳо, 4 – дар мағзи гурда ҷойгир шудааст, 5 – найи морпечи монда дар иҳотаи мӯйрагҳо, 6 – каналчай морпеч, ки аз капсула сар мешавад.

#### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Дар одами солиме, ки вазнаш 70 кг аст, гурда чанд дарсади вазни ўст?

### **§ 38. Вазифаи аъзои ихроҷи пешоб**

**Ҳосилшавии пешоб дар гурда.** Ҳосил шудани пешоб дар гурда аз ду давр (фаза) иборат аст. Даври якум – полоиш, ки дар он пешоби аввалин ҳосил мегардад. Дар ин қисми обакии хун аз мӯйрагҳои шарёни нефронҳо филтр шуда, ба ковокии (капсула) нефрон мегузарад. Ин ҷараён ба боло будани фишори мӯйрагҳо ва паст будани фишори капсулаҳо вобаста аст.

Таркиби пешоби аввалин мушобеҳи таркиби плазмаи хун аст. Дар он танҳо сафеда намешавад. Ҷаро ки, он аз девораи мӯйрагҳо филтр шуда на-мегузарад. Пешоби аввалини капсула ба найчаҳои калобашакл мегузарад. Аз тариқи девораи ин найчаҳо қанд, аминокислотаҳо, қисми асосии об ва на-макҳои маъдании таркиби пешоби аввалин (98,5–99,0 л) дар рагҳои варидӣ ҷазб мешаванд. Ин ҳолат ҷараёни *реабсорбсия* ном дорад ва он даври дувумини ҳосилшавии пешоб аст.

Пешоби боқимонда дар найчаҳо пешоби дувумин номида шуда, таркиби он дорои боқимондаи азот, карбамид, креатнин ва миқдоре обу намак аст.

Дар нефронҳои одами калонсол аз пайи полоиши мунтазами пешоб дар як шабонарӯз ба ҳисоби миёна 100 л пешоби аввалин ҳосил мешавад. 98,5–99 литри он аз девори найчаҳои калобашакл дубора ба хун ҷазб мешавад ва бақия 1–1,5 л ҳамчун пешоби дувумин ба берун ихроҷ мегардад.

**Ихрочи пешоб.** Пешоби ҳосилшуда дар найчаҳои нефрон ба воситаи косачаҳо ва ҳавзаки гурда ба нойи пешоб мегузараид. Дар натиҷаи кашиши перисталтикийи девораи нойи пешобгузар пешоб дар масона ҷамъ мешавад.

Озод шудани масона аз пешоб ба тарзи рефлекторӣ сурат мегирад. Вақте ки ҳаҷми пешоб ба 250–300 мл мерасад, ба девораҳои пешобдон фишор афзуҷа, дар ретсепторҳои масона импулсҳои асаб пайдо мешавад. Импулсҳо ба маркази пешобкани ҳароммағз дар чорбанд, аз он ба воситаи асафҳои парасимпатикӣ ба мушакҳои девораи масона меоянд. Мушакҳои масона кашиш ҳӯрда, сфинктери нойи ихроҷ боз мешавад. Дар шароити мӯътадил ҳар шабонарӯз 4–6 бор пешоб меояд. Маркази ҳароммағз бо таъсири нейронҳои қишири нимқураҳои қалон аз пешонӣ ихроҷи пешобро танзим мекунад.

**Таркиби пешоб.** Пешоб зардтоби равшан буда, дорои 95% об ва 5% маводи саҳт аст. Моддаи саҳти он карбамид (2%), кислотаи пешоб, креатинин, наਮакҳои натрий ва калсий дорад. Аз бемории гурда мумкин аст дар пешоб сафеда пайдо гардад. Агар қабати луобии найчаҳо заҳм бинад, пешоб хунолуд ва сурҳ мешавад. Реаксияи пешоб бо ҳӯрдани гӯшти зиёд ишқорӣ мегардад.

**Танзими функсияи гурда.** Ҳосилшавии пешоб дар гурда аз роҳи асаб ва гуморалий танзим мешавад. Торҳои симпатикии асаб рагҳои хунгарди гурдаро танг карда, ихроҷи пешобро кам мекунад. Торҳои асаби парасимпатик бошад, рагҳои гурдаро васеъ соҳта, ихроҷи пешобро зиёд мегардонад. Маркази ин асафҳо дар ҳароммағз ва мағзи сар ҷойгир аст.

Дар қисми пасини ғадуди гипофиз, ки дар қисми поёни магзи сар қарор дорад, гормони таркибсози антидиуретик (подпешобӣ: ADG) ба найчаҳои қаҷуқилеби гурда таъсир расонда, ҷараёни ҷазби сонавиро метезонад ва ихроҷи пешобро кам мекунад. Гормони тироксини синтезшуда дар ғадуди сипаршакл бошад, ҷазби сонавиро кам ва ихроҷи пешобро зиёд мекунад.

**Бемориҳои аъзои ихроҷи пешоб.** Мушкилоте мисли илтиҳоби аъзои ихроҷи пешоб, пайдошавии санг дар роҳи пешоббарор бисёр дучор меояд. Илтиҳоб мумкин аст бо вуруди инфексия аз гулу, дандон, ковокии даҳон ва дигар аъзо ва ё дар натиҷаи сармо ҳӯрдан ба вуҷуд ояд. Гурда ба ҳар гуна маводи заҳрнок ҳассос аст.

Захри алкул, сурб, симоб, нафталин, бензол ё ҳашарот ба воситаи гурда ихроҷ мешаванд. Баъзе доруҳои сулфаниламидӣ ва антибиотикҳо (подзи), ки дар тиб бар зидди bemorixho ба кор мераванд, ба гурда таъсири манфӣ до-

ранд. Вайрон шудани мизони мубодилаи моддаҳо низ боиси пайдо шудани санг дар гурда ё роҳи пешоббаро хоҳад гашт. Ин гуна сангҳо роҳи пешобра- виро мегиранд, қирраҳои тези онҳо пардаи луобии пешоброҳаро харошида беморро азоб медиҳанд. Бештар аз ҳама бемориҳои зерини гурда пеш меоянд: илтиҳоби гурда (нефрит), варами масона (систит), газаки роҳи пешобба- ро (уретрит), пайдошавии санги гурда, варами ғадуди простаты (простатит).

### **Ба супоришҳо ҷавоб navisед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Қисмҳои аъзои ихроҷро бо тартиб navisед: А – ҳавзаки гурда, В – масона, D – калобачаи мӯйрагӣ, Е – найчаҳои аввалин, F – найчаҳои дувумин, G – пистонакҳо, H – нойи пешоббаро, I – сфинктер, J – ҳалқаи Генле, K – косачаҳо, L – роҳи пешобгузар.
2. Ҷараёнҳои ҳосилшавӣ ва ихроҷи пешобро бо тартиб пайи ҳам navisед: А – пе- шоби аввалин ҳосил мешавад, В – дар найчаҳои тартиби 2 оби изофӣ дубора ба хун ҷазб мешавад, D – пешоб ба воситаи найчайи чамъовар ба ҳавзаки гур- да мерезад, Е – плазмаи хун дар девораи мӯйрагҳои капсулаи нефрон полуда шуда, ба найчаҳои аввалин мегузарад.
3. Қисмҳои гурда ва вазифаҳои онҳоро ба тарзи ҷуфт navisед: А – гурда, В – ҳавзаки гурда, D – масона, E – калобачаи мӯйрагӣ, F – найчаҳои аввалин, H – роҳи пешоббаро, G – нойи пешобгузар, I – найчаҳои тартиби дувумин: 1 – пешоб чамъ мекунад, 2 – аз он роҳи пешобгузар сар мешавад, 3 – пешоби аввалин ҳосил мекунад, 4 – пешобро ба берун мебарорад, 5 – пешоб чамъ мекунад, 6 – пешоби воқеӣ ҳосил мекунад, 7 – пешоб ҳосил мекунад, гормонҳо- ро синтез мекунад, 8 – хунро филтр (полуда) мекунад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Барои чӣ духтур ба одаме, ки аломатҳои бемории гурдаро дорад, дармони дан- дон ва муолиҷаи зукомро маслиҳат медиҳад?


## БОБИ Х. СИСТЕМАИ АСАБ

### § 39. Соҳти системаи асаб

**Ахамияти системаи асаб.** Системаи асаб организмро идора мекунад ва кори ҳучайраҳо, бофтаҳо ва узвҳоро бо ҳам мутобиқ соҳта, коркарди онҳоро таъмин менамояд. Ба хотири ин хосияти системаи асаб, организм ҳамчун як маҷмӯаи том ва яклухт фаъолият мекунад. Системаи асаб таъсироти муҳити беруна ва даруниро қабул карда, ба онҳо ҷавоб мегардонад. Касбомӯзӣ, донишандӯзӣ, андешаронӣ, ҳофиза, хушҳолӣ, ғуссаҳӯрӣ ва дигар ҳиссиёти одам ба системаи асаб вобаста аст.

**Бофтаи асаб.** Бофтаи асаб аз ҳучайраҳои асаб – нейронҳо (расми 63) ва ҳучайраҳои ёвари ихотакунандай онҳо – нейроглия (пайчасб) иборат аст.

Нейронҳо воҳиди асосии соҳторӣ ва амалкунандай бофтаи асаб буда, иттилооти муҳити беруна ва даруниро мепазиранд, таҳлил мекунанд, мекӯчонанд, ҳифз менамоянд. Ҳучайраҳои нейроглия нисбат ба нейронҳо 10 баробар бисёранд, вазифаҳои ғизодехӣ, такя ва ҳифозатиро адо мекунанд ва сабзишу афзоиши нейронҳоро фароҳам месозанд. Нейрон се қисм дорад: тана (чисм), шоҳаи дароз – *аксон* (аз юн.: *axon* – тир, шоҳа) ва шоҳаҳои кӯтоҳ – *дендрит* (аз юн.: *dendron* – дараҳт). Ба воситаи дендритҳо импулсҳои асаб ба танаи ҳучайраҳои асаб мегузаранд. Ҳар як ҳучайраи асаб дорои якто аксон ва чандин дендрит аст. Аксон то даҳҳо сантиметр тӯл мекашад. Ба воситаи он импулсҳои асаб ба аъзои бадан пахш мешаванд. Дар системаи марказии асаб нейронҳо бо ҳам бармехӯранд. Аксони як нейрон бо тана ё дендрити нейрони дигар ҳамроҳ мешавад. Ин гуна ҷойҳои иттисол *синапс* (аз юн.: *sinapto* – иттисол, тамос) ном дорад. Танаи як нейрон 1200–1800 синапс дорад. Синапс аз ду қабат мембрана ва тарқиши байни онҳо иборат аст. Бо таъсири импулсҳои асаб ба сӯроҳи синапс каме моддаи моеъ – *медиатор*.




*Расми 63. Соҳти нейрон: 1 – чисми нейрон, 2 – дендрит, 3 – пардаи миелин, 4 – аксон, 5 – неши аксон.*

метаровад. Бо таъсири медиатор дар танаи ҳучайраи дигар ангезиш пайдо мешавад. Ҳамин тавр, импулси асаб аз як нейрон ба дигараш мегузарад. Аксон бо моддаи равғаний сафед – пардаи миелинӣ пӯшида шудааст. Чунин маҷмӯи шоҳаҳо бо пардаи миелинӣ моддаи сафеди мағзи сар ва ҳароммағзо хосил мекунанд. Дар шоҳаҳои кӯтоҳи нейронҳо пӯшиши сафед намешавад, маҷмӯи онҳо ранги хокистарӣ мегирад.

Нейронҳо аз рӯйи соҳт ва вазифаҳои худ ҳиссиётӣ, муҳаррик ва мобайнӣ мешаванд. Нейронҳои ҳиссиёт сигналҳои асабро аз аъзои ҳис ба мағзи сар ва ҳароммағз мефиристанд. Танаи онҳо дар уқдаҳои асабӣ (ганглия: аз юн.: *ganglion* – уқда, гирех) чойгир аст. Уқдаҳои асабӣ аз маҷмӯи танаҳои асабӣ, ки ҳориҷ аз системаи марказии асаб қарор доранд, иборат аст. Нейронҳои муҳаррик импулсҳои асабро аз марказ ба аъзо ва мушакҳо мефиристанд.


*Нейронҳои мобайнӣ ё интернейронҳо* (аз юн.: *interior* – дохилӣ) дар дастгоҳи марказии асаб дар васати нейронҳои ҳиссиёт ва муҳаррик чойгир шудаанд. Бо ёрии синапсхо ҳаракат тавассути нейрони мобайнӣ аз нейрони ҳиссиёт ба нейрони муҳаррик мегузарад. Тана ва шоҳаҳои нейрони мобайнӣ аз системаи марказии асаб ба берун намебароянд.

**Асабҳо.** Системаи марказии асаб ба воситаи торҳои асаб бо тамоми аъзо пайваст аст (расми 64). *Асабҳо* аз шоҳаҳои дарози нейронҳо, ки бо пӯсти умумӣ пӯшида шудаанд, таркиб меёбанд. Асабҳо ҳиссӣ, муҳаррик ва омехта мешаванд. Асабҳои ҳис аз дендритҳои нейрони ҳиссиёт ташкил ёфтаанд. Тавассути онҳо импулсҳои асаб аз аъзои ҳис ба системаи марказии асаб фиристода мешаванд. Асабҳои муҳаррик аз аксонҳои нейрони ҳаракат иборатанд. Тавассути онҳо импулсҳои асаб аз маркази асаб ба мушакҳо ва аъзои дохилӣ фиристода мешаванд. Асабҳои омехта аз



**Расми 64.** Тарҳи умумии системаи асаб:

- 1 – мағзи сар, 2 – ҳароммағз, 3 – асабҳои муҳитӣ,
- 4 – неши торҳои асаб



**Расми 65.** Системаи вегетативи (худгардон)-и асаб: 1 – асабҳои парасимпатик, 2 – асабҳои симпатик.

аксонҳо ва дендритҳои нейронҳо ташкил мёбанд. Тавассути онҳо импулсҳои асаб дар хатти дучонибаи мутақобила, яъне ба системаи марказии асаб ва аз он ба аъзо мегузаранд.

**Қисмҳои системаи асаб.** Системаи асаб аз назари мавқеяти худ ба қисмҳои марказӣ ва муҳитӣ чудо мешавад. Қисми марказӣ мағзи сар ва ҳароммағз, қисми муҳитӣ асабҳо ва уқдаҳои асабии аз онҳо хориҷшавандаро фаро мегирад. Системаи асаб аз назари вазифа ба асабҳои *пайкарӣ* (соматикӣ) ва *худгардон* (автономӣ), яъне қисмҳои вегетативӣ чудо мешавад (расми 65). Асабҳои пайкарӣ аъзои ҳисси скелет ва мушакҳоро танзим мекунанд. Бо ин асабҳо одам фаъолияти аъзои худ, яъне ба ҳаракат даровардан ё аз ҳаракат нигаҳ доштани онҳоро идора мекунад.

*Системаи асабии вегетативӣ* фаъолияти аъзои дохилиро ба танзим мэдароварад. Ин системаи худкор мустақил буда, ба иродай мо вобаста нест. Кори он худ аз худ сурат мегирад. Масалан, одам наметавонад бо ҳоҳиши худ ҳазми ҳӯрок, ихроҷи пешоб ё гардиши хунро боздорад.

Системаи асабии вегетативӣ ба қисмҳои симпатик ва парасимпатик чудо мешавад. *Торҳои асабии симпатик* аз ноҳияи синай–камарии ҳароммағз, *торҳои асабии парасимпатик* аз ноҳияи чумчумай–чорбандии ҳароммағз берун меоянд. Асабҳои мазкур ба кулли аъзои дохилӣ мераванд ва ба узвҳо таъсири мутақобил доранд. Чунончи, асаби симпатик зарабони дилро тез мекунад, фишори хунро боло мебарад, кашишҳӯрии мушакҳои рӯдаро кам мекунад, нафаскаширо сабук мегардонад, таровиши аракро зиёд мекунад. Асаби парасимпатик ба ин ҷараёнҳо таъсири баръакс дорад.

## **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанчед:**

1. Соҳт ва вазифаи қисмҳои системаи асаб ва хусусиятҳои онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – марказӣ, В – пайкарӣ, Д – муҳитӣ, Е – вегетативӣ, F – симпатик, G – парасимпатик: 1 – кораш худ аз худ танзим мешавад, аз қисмҳои симпатик ва парасимпатик иборат, 2 – аз мағзи сар ва ҳароммағз иборат, 3 – аз торҳои асаби ҳуруҷӣ аз мағзи сар ва ҳароммағз ва уқдаҳои асабӣ иборат, 4 – кори мушакҳои скелетро танзим мекунад, 5 – аз ноҳияи синай–камарии ҳароммағз мебарояд, 6 – аз ноҳияи чумчума–чорбанди ҳароммағз мебарояд.
2. Мағхумҳои вобаста ба системаи асабро бо мазмунашон ба тарзи ҷуфт нависед: А – нейрон, В – аксон, D – дендрит, Е – уқдаи асабӣ, F – асаб, G – ҳучайраи нейроглия, H – ретсетпор: 1 – шоҳаи кӯтоҳи шоҳчазадаи нейрон, 2 – ҳучайраи ёвари бофтаи асаб, 3 – шоҳаҳои дарози бо пӯсти умумӣ печидаи нейрон, 4 – ҳучайраи асосии бофтаи асаб, 5 – маҷмӯи танаи нейронҳо, ки берун аз системаи марказии асаб ҷойгир шудааст, 6 – шоҳаи шоҳчаназадаи нейронҳо, 7 – неши ҳассоси асаб.
3. Асабҳо ва вазифаҳои онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ҳиссӣ, В – муҳаррик, D – омехта, E – нейрони мобайнӣ: 1 – импулсхоро бо ду роҳ мегузаронад, 2 – импулсхоро аз нейрони ҳиссӣ ба нейрони муҳаррик мефиристад, 3 – импулсхоро аз нейрони ҳиссӣ ба нейрони муҳаррик мегузаронад, 4 – импулсхоро аз системаи марказии асаб ба аъзо мефиристад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Кори аъзои нафаскашӣ ба воситаи маркази нафас танзим мешавад. Бо вуҷуди ин, одам метавонад ба таври ихтиёри нафаскаширо тезтар, оҳиста ё амиқ кунад. Ин хусусияти аъзои нафаскашӣ ба организм чӣ хел аҳамият дорад?

### **§ 40. Вазифаҳои системаи асаб**

**Функцияи рефлектории (ғайрииродӣ) системаи асаб.** Дар организм нейронҳо бо ҳам пайваст шуда, занҷир ҳосил мекунанд. Нейронҳо ба ангезандаҳои муҳити беруна ё дарунӣ реаксия (аксуламал) нишон медиҳанд. Реаксия аз пайи сигналҳои асаб ба мағзи сар, аз мағз ба аъзо меравад. Хусусияти аксуламалии системаи асабро *импулс (барангезии)* меноманд. Реаксия мумкин аст дар як сония бо суръати аз 4,4 м то 100 м ба амал ояд. Реаксияи ҷавобии организм ба ангезандаҳо *рефлекс* ном дорад.

**Рефлекс** (воканиш) – реаксияи чавобии системаи марказии асаби организм ба таъсирҳои берунӣ ва дарунӣ. Ҳар гуна фаъолияти бадан – аз одитарин ҳаракат сар карда то ҷараёнҳои мураккаб (аз қабили андешаронӣ, нутқ, омӯзиши касб) за пайи рефлексҳо ба амал меояд.

**Камони рефлекторӣ.** Роҳи гузариши импулсҳои асабӣ, ки рефлекс ба амал меоварад, *камони рефлекторӣ* (бозтоб) ном дорад. Ин камон иборат аз панҷ қисм аст: ретсептор, нейрони ҳассос, як қисми системаи марказӣ, нейрони муҳаррик ва узви ҳаракат. Маҷмӯи камонҳои рефлексӣ дорои нейронҳои изофаи мағзи сар ва ҳароммағз низ мебошад. Камон аз ретсептор оғоз меёбад. Ҳар як ретсептор ба барангезанде, чун гармӣ, сардӣ, бӯй, равшаниӣ, фишор, овоз махсус аст. Ретсептор барангезандаро ба импулс, яъне сигнали асаб табдил медиҳад. Импулси асаб ҳосияти барқӣ дошта, бо нейронҳои ҳассос ба системаи марказии асаб ё нейронҳои мобайнӣ интиқол меёбад. Сигналҳои асаб бо торҳои муҳаррик ба узвҳои ҳаракат мераванд.

Рефлекс гуногун мешавад. Як қисми он хеле сода (ҳамчун беихтиёр қашидани даст аз сӯзиш ё расидани ашёи тез, омадани ашки чашм аз таъсири моддаи тунд, атса ё сулфа додан ҳангоми дармондани чизе дар роҳи нафас), қисми дигараш то ҷое мураккаб аст.

**Танзими фаъолияти узвҳо аз роҳи асаб.** Вазифаи системаи асаб ба фаъолияти рефлектории он вобаста аст. Ҷавоб гардонидан ба ангезандоҳои гуногун фаъолияти кории системаи узвҳо ва тағиироти рефлекториро ба миён меоварад. Масалан, даст қашидан аз ҷисми тафсон фақат дар вақти қашишхӯрии баъзе мушакҳо ва суст шудани мушакҳои дигар ба амал меояд. Дар ин вақт кори дил ва басомади нафаскашӣ низ ба таври рефлекторӣ тағиир меёбад. Ҳосияти рефлектории аъзо ва системаи узвҳо дар системаи марказии асаб ба раванди ҳаяҷонпазирӣ ва боздорӣ вобаста аст. Ҳаяҷонпазирии нейронҳо боиси пайдо шудан ва қуввати гирифтани реаксияҳои рефлекторӣ ва боздорӣ боиси коҳиши ин реаксияҳо ё тамоман қатъ кардани онҳо мегардад. Кам шудани неруи боздорӣ ба зиёд шудани ҳаяҷонпазирӣ сабаб мешавад. Куллан аз байн рафтани неруи боздорӣ бошад, боиси ҳаяҷонпазирии шадид, мондашавӣ ва қасолати системаи асаб ва баъзан муҷиби марг мегардад. Ба ин минвол, дар натиҷаи бо ҳам мутобиқ омадани равандҳои ҳаяҷонпазирӣ ва боздорӣ аксуламали муносиб дар борабари таъсири муҳити беруна ва дарунӣ ба амал меояд.

Ҳаялонпазирӣ ва боздорӣ дар организм иваз шуда меистад. Агар дар ягон маркази асабӣ ҳаялонпазирӣ ҳосил шавад, дар дигараш боздорӣ сурат мегирад. Боздорӣ амали баръакси ҳаялонпазирӣ аст, ба қатъшавӣ, заифгардӣ ё руҳдиҳии он монеъ мешавад. Дар натиҷаи ин гуна алоақамандии байни ҳаялонпазирӣ ва боздорӣ кори муназзами аъзо ва тамоми организм таъмин мегардад. Масалан, бо навбат кашиш хӯрдани мушакҳои қатшавандо ёзанда дар вақти ҳаракат дар пайвадри бо навбат ҳосил шудани импулсҳои асаб дар маркази қатшавию ёзиши мушакҳо ба амал меояд.

### **Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Дар рефлекскамон роҳи сигналҳои асабро нишон дихед: А – нейрони мобайнӣ, В – нейрони ҳассос, D – узви ҳаракат, Е – ретсептор, F – нейрони муҳаррик.
2. Истилоҳотро бо мағхумҳои мутобиқ ба тарзи ҷуфт ғависед: А – медиатор, В – синапс, D – рефлекторӣ, Е – камони рефлекторӣ, F – рефлекс: 1 – роҳи гузариши ҳаялонҳо, 2 – чойи иттисоли нейронҳои ҳуҷайраҳои асаб, 3 – моддаи таровиший дар сӯроҳи синапс бо таъсири импулсҳои асаб, 4 – ҳосил кардани рефлекс, 5 – реаксияи ҷавобии организм ба ангезандоҳои берунӣ ва дарунӣ.

### **Масъаларо ҳал қунед:**

Импулсҳои асаб бо тезии 100 м/сон мегузаранд. Агар ба пойи одами қаддаш 1,8 м хор ҳалад, ў пас аз ҷанд ҷаҳон ҳис карда пояшро мекашад?

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Касе, ки дар ҷаҳон ҳис карда пояшро мекашад? Барои чий ҷониши мешавад?
2. Аз пайи кашишҳӯрӣ ва сустшавии бонавбати мушакҳо одам ҳаракат мекунад ва корҳои гуогунро анҷом медиҳад. Барои чий баъзан мушакҳо кашиш хӯрда суст намешаванд ё суст шуда кашиш намехӯранд?

## **§ 41. Соҳт ва вазифаи ҳароммағз**

**Ҳароммағз.** Дарозии ҳароммағзи одам 40–45 см, вазни он 30–40 г буда, бо диаметри қариб 1 см ба шакли риштai сафедгун мебошад. Маводи хоқистарӣ ва сафедранги он дар ковокии сутунмуҳра ҷойгир аст. Аз қисми мобайнии он нойи ҳароммағз мегузарад (расми 66). Қисми мобайнӣ, ки нойи


ҳароммағзо печонида гирифтааст, дорои моддаи хокистарранг мебошад. Дар буриши арзӣ қисме, ки моддаи хокистарӣ дорад, ба боли шапалак монанд аст. Гирди моддаи хокистариро моддаи сафед мепечонад. Моддаи хокистарӣ якҷуфтӣ решоҳои пешу пасро ҳосил менамояд. Моддаи хокистарӣ аз танаи нейронҳои васатию муҳаррик ва шоҳоҳои кӯтоҳ, шоҳоҳои дарози нейронҳои моддаи сафед иборат аст. Торҳои асабии моддаи сафед дар хатти ҳароммағз роҳҳои асаби ба боло ва ба поён рафтари ҳосил мекунанд.

Дар сатҳи пеш ва ақиби ҳароммағз ду ҷӯяки дароз мавҷуданд, ки онро ба тарафи рост ва чап тақсим мекунанд. Аз васати онҳо нойи ҳароммағз мегузарад. Нойи ҳароммағз бо моеъи мағз пур аст.

Аз ҳароммағз 31 ҷуфт *торҳои асаби омехта* мебароянд. Ҳар як тор аз решачаҳои пасу пеш сар мешавад. Решачаҳои пасин аз асабҳои ҳассоси пӯст, мушакҳо ва асабҳое, ки аз ретсепторҳои аъзои дохила меоянд, иборатанд. Танаи нейронҳои ҳассос чамъ шуда, дар паҳлуи ҳароммағз үқдаҳои асабиро ҳосил мекунанд. Решачаҳои қисми пеши ҳароммағз аз аксонҳои нейронҳои муҳаррик таркиб меёбанд. Импулсҳои асаб бо решачаҳои пасин дар байни ретсепторҳо ба нейронҳо, аз онҳо тавассути решачаҳои пеш ба узвҳои ҳаракат фиристода мешаванд. Асабҳои ҳассос ва муҳаррики решачаҳои пасу

пеш аз ҳароммағз баромада, дар ду паҳлуи сутунмуҳра якҷоя шуда, асабҳои омехтаи ҳароммағзо ҳосил мекунанд. Ҳар як тори асаб кори узв ё бофтаеро танзим менамояд.

**Вазифаи ҳароммағз.** Ҳароммағз вазифаҳои рефлекторӣ ва гузаронандагиро ба сомон мера-сонад. Амали рефлектории он ба моддаи хокистарранг вобаста аст. Дар ин модда марказҳои асабие ҳастанд, ки кашишҳӯрии мушакҳои скелет, кори дил, меъда, масона, рагҳои хун-



**Расми 66.** Соҳти ҳароммағз: аз чап – намуди умумӣ, аз рост – буриши арзии қисматҳои гуногун: 1 – бахши гардан, 2 – бахши сина, 3 – бахши камар, 4 – бахши чорбанд, 5 – қишир, 6 – моддаи сафед, 7 – моддаи хокистарранг.

гард, ғадуди таносулий ва дигар аъзи дохилиро танзим мекунанд. Марказҳои асаб аз нейронҳои бисёрфосилавӣ иборатанд, ки аз онҳо камони рефлекторӣ мегузарад, хабарҳои асабии расида аз ретсепторҳо дубора таҳлил шуда, ба импулсҳои асаб табдил ва ба узвҳои ҳаракат мегузаранд.

Дар қисми камарии ҳароммағз рефлекси зону, дар қисми болоии сина ва сеъкунандай гавҳараки чашм, дар қисми чорбанд маркази рефлексии пешобвар ҷойгир аст. Рефлекси зону ҳангоми задан ба пайи зери айнаки зону бо ҷаҳида рост шудани соқи пой намоён мешавад.

Вазифаи гузаронандагии ҳароммағз ба моддаи сафеди он вобаста аст. Ҳароммағз бо асабҳои моддаи сафед ба мағзи сар мепайвандад. Импулсҳои асабии ба ҳароммағз омада бо роҳи гузар аз ретсепторҳо ба қисми болоии ҳароммағз ва мағзи сар мераванд. Импулсҳои асабии омада аз мағзи сар бо роҳи ба поён раванда ба қисмҳои поёни ҳароммағз ва узвҳо мегузаранд.

Рефлексҳои ҳароммағзро мағзи сар назорат мекунад. Танзими кори дил, меъда, пешобдон, ғадуди чинсӣ ва дигар узвҳо тавасути ҳароммағз ва мағзи сар ба амал меояд. Вақте ки сутунмуҳра шикаст мекӯрад ё ҳароммағз заҳм мебардорад, иртиботи байни ҳароммағз ва мағзи сар канда мешавад. Мағзи сари одами осебдида хуб кор мекунад, лекин бо сабаби вайрон шудани марказҳои асаб бисёр рефлексҳои ҳароммағз аз байн меравад. Одами заҳмдида сарашро ҷунбонида алвонҷ медиҳад, гоҳо дасташро ҳаракат медиҳад, лекин қисми аз ҷароҳат поёнтари бадан фалаҷ мешавад, пойҳо беҳаракат мемонанд.

### **Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Аҷзои ҳароммағз ва нишонаҳои хосро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – ҳароммағз, В – нойи ҳароммағз, D – ҷӯякҳои ҳароммағз, Е – дар буриши арзӣ, F – моддаи хокистарӣ, Н – моддаи сафед, G – решоҳои пасу пеш: 1 – ҳароммағзро ба аҷзои чапу рост тақсим мекунад, 2 – аз қисми мобайни мегузарад, 3 – якҷуфтӣ решоҳои пасу пешро ҳосил мекунад, 4 – торҳои асабии он роҳҳои асабро ҳосил мекунад, 5 – аз моддаи хокистарранг ҳосил мешавад, 6 – дар дохили нойи сутунмуҳра аст, 7 – маводи хокистарранг ва сафеди даври он дида мешавад.
2. Асабҳои ҳароммағз ва ҳусусиятҳои ба онҳо хосро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – асабҳои омехта, В – моддаи хокистарранг, D – моддаи сафед, Е – марказҳои асаб, F – решоҳои пасин, Н – решоҳои пеш: 1 – дар моддаи хокистарранг воқеъ аст, 2 – аз танаи нейронҳои мобайни ҳудро мухаррик иборат аст, 3 – аса-

бҳои муҳаррик мегузарад, 4 –31 чуфт аз он мебарояд ва аз решачаҳои пасу пеш, 5 – асабҳои ҳассос мегузарад, 6 – нейронҳо аз шохаҳои дароз иборат.

3. Асабҳои ҳароммағз ва вазифаи онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – рефлекторӣ, В – гузаронандагӣ, D – рефлексҳо: 1 – моддаи сафеди он ба асабҳояш вобаста, 2 – мағзи сар танзим мекунад, 3 – ба асабҳои моддаи хокистарранг вобаста.

### **Фикр карда ҷавоб дидед:**


1. Бо зарби болғача мушаки чорсара кашиш ҳӯрда, рефлекси зону ҳосил мешавад. Бо осеб дидани кадом қисми камони рефлекс рефлекси зону ҳосил намешавад?
2. Ҳароммағз вазифаи гузаронандагӣ ва рефлекторӣ дорад. Барои чӣ ҳароммағз осеб бинад қисми поёнтар аз ҷойи ҷароҳатдидаи узв кор намекунад.

## **§ 42. Соҳт ва вазифаи мағзи сар**

Бахши марказии системаи асаб – мағзи сар кулли вазифаҳои организмо танзим мекунад. Фаъолияти олии асаби одам низ ба коркарди мағзи сар вобаста аст. Вазни он дар калонсолон 1020–1970 г, дар навзодон то 450 г меояд. Дар солхӯрдагӣ вазни мағз андак кам мешавад. То синни 20-солагӣ ҳаҷми мағзи сар 3,5–4 бор, вазни тан бошад, 20 бор меафзояд. Афзоиши вазни мағзи сар ба пӯшиши асабҳо бо қишири миелинӣ, ғафстар шудани қишир ва бузургтар шудани ҳуҷайраҳои асаб вобаста аст. Мағзи сар дорои бештар аз 100 млрд. нейрон аст.

**Соҳти мағзи сар.** Мағзи сар дар холигии косахона ҷойгир шуда, аз ду қисм иборат аст: меҳвар (сутун) ва нимкураҳои калони мағзи сар. Қисми меҳвари мағзи сар аз мағзи дарозрӯя, пулак, мағзча, мағзи миёна, мағзи мобайнӣ иборат аст (расми 67). Дар қисмҳои мағзи дарозрӯя, мағзи миёна ва мағзи мобайнии мағзи сар моддаи хокистарранг дар шакли доначаҳо дар доҳили моддаи сафед ҷойгир аст. Дар пулак, мағзча ва нимкураҳои калон бошад, моддаи хокистарранг қишире барои пӯшиши моддаи сафед дорад.

Мағзи сар низ дорои моддаҳои сафед ва хокистарранг мебошад. Моддаи сафед барои пайвастани мағзи сар бо ҳароммағз ва қисмҳои мағзи сар бо якдигар роҳҳои асабро ҳосил мекунад. Бо ёрии роҳҳои асаб кулли аҷзои системаи асаб ҳамчун як маҷмӯаи том кор мекунанд. Моддаи хокистарранги мағзи сар дар доҳили моддаи сафед ҷо-ҷо ҷамъ шуда, дар шакли донача



**Расми 67.** Қисмҳои мағзи сар: 1 – нимкураҳои калон, 2 – мағзи мобайнӣ, 3 – мағзи миёна, 4 – пулак, 5 – мағзи дарозрӯя, 6 – мағзча, 7 – чисми обиладор.


(ҳаста) чойгир мешавад. Ғайр аз ин, моддаи хокистарранг қишири пӯшишии нимкураҳои калон ва мағзчайи мағзи сарро ба вучуд меоварад.

Моддаи хокистарранги мағзи сар вазифаи рефлекторӣ дорад.

**Мағзи дарозрӯя.** Мағзи дарозрӯя ва пулак давоми ҳароммағз буда, вазифаҳои рефлекторӣ ва гузаронандагиро адо мекунанд. Дар моддаи хокистарранги онҳо марказҳои нафаскашӣ, танзими кори дил, ҳозима, ҳифозат (пилкзании чашм, атса, сулфа) чойгир шудаанд.

**Пулаки Варолиев** дар байни мағзи дарозрӯя ва мағзи миёна карор дорад. Дар он марказҳои ҳаракатдиҳандай мушакҳои ғӯзai чашм ва рӯй мавҷуд аст. Ба воситаи пулак аз мағзи дарозрӯя ба дигар аҷзои мағзи сар импулсҳо мегузаанд.

**Мағзи миёна** аз поячаҳои мағз, чор теппа ва ҷӯякҳои обии чойгиршуда дар байни теппагиҳо иборат аст. Мағзи миёна қашидагии мушакҳои устухон, ҳаракати нозуки ангуштон, рефлексҳои босира, сомеа ва шиносоиро танзим мекунад. Бо рефлекси шиносоӣ сар ва танаи одам беихтиёр ба тарафи овоз ё партави нур бармагардад. Мағзи дарозрӯя, пулак ва мағзи миёна тана (даста)-и мағзи сарро ташкил медиҳанд. Аз танаи мағз 12 ҷуфт асаби косахонаи сар мебароянд. Ин асабҳо мағзи сарро ба аъзои ҳиссиёт, мушакҳо ва



**Расми 68.** Рафтори одаме, ки магзчааш зарар дидгааст: 1 – мағзча, 2 – ларзиши ангушт ҳангоми расондан ба нўги бинй, 3 – калавида роҳ гаштан, 4 – гум кардани мувозинат, 5 – носозӣ дар навиштан.

ғадудҳо мепайванданд. Як ҷуфт аз онҳо – *асаби гумроҳ* мағзи сарро бо дил, шуш, меъда ва дигар аъзои дохилий алоқаманд мекунад.

**Мағзи мобайни** дар болои мағзи миёна қарор дорад. Моддаи хокистар-ранги он кори узвҳои дохилиро мутобиқ месозад. Мубодилаи моддаҳо, сершавӣ, гурӯснагӣ, ташнагӣ, танзими ҳарорат ба мағзи мобайни вобаста аст. Аз тариқи мағзи мобайни ба қишири нимкураҳо аз ретсепторҳои сомеа, босира, зоика, ломиса ва ғайра импулсҳои асаб омада меистанд.

**Мағзча** дар болои мағзи дарозрӯя қарор дошта, аз ду нимкура иборат аст. Бо асабҳо ба қисмҳои мағзи сар ва ҳароммағз мепайвандад. Мағзча ҳаракат ва қашидагии мушакҳои устухонро танзим мекунад. Аз пайи ҷароҳати мағзча фишурдагии мушакҳо, ноустуровии мувозинату ҳаракати бадан ба миён меояд. Дар ин ҳол одам мекалавад, пойи роҳ гум мекунад, аз ларзиши даст дуруст навиштан ва риштаро аз сӯзан гузаронда наметавонад (расми 68).

#### **Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Қисмҳои мағзи сар ва нишонаҳои мутобиқ бо соҳти онҳоро ба тарзи ҷуфт на-висед: А – мағзи дарозрӯя, В – мағзча, С – пулак, Е – мағзи миёна, F – мағзи мобайни, G – танаи мағзи сар, H – нимкураҳои калон: 1 – аз қисмҳои чап ва

- рост иборат, 2 – дар байни мағзи дарозрӯя ва мағзи миёна чойгир аст, 3 – бо ҳароммағз ва пулак пайваст аст, 4 – дар зери паллаи пушти сари нимкураҳои калони мағзи сар қарор дорад, 5 – дар болои мағзи миёна чойгир аст, 6 – дар болои пулак чойгир аст, 7 – аз мағзи дарозрӯя, пулак ва мағзи миёна иборат.
2. Қисмҳои мағзи сар ва вазифаҳои онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – мағзи дарозрӯя, В – мағзи миёна, D – мағзи мобайнӣ, Е – мағзча, F – танаи мағзи сар, G – пулак: 1 – дар он марказҳои нафас, гардиши хун, ҳозима чойгир аст, 2 – сигнал дар байни аҷзои мағзи сар иваз мешавад, 3 – танзими ҳаракатҳои сомеа, босира, қашидагии мушакҳо, 4 – сегментҳои ҳароммағз, мутобиксозии ҳаракати узвҳои нафас, рагҳо, ҷашм ва сар, 5 – танзими ҳаракати дуруст, мувозинати бадан, 6 – танзими вазифаи вегетативӣ, системаи асад ва эндокринӣ.


#### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Гоҳе ҳаяҷон аз ҳароммағз ба мағзи сар намегузарарад, вале аз мағзи сар ба таври муътадил мегузарарад. Дар ин ҳол одам аз сӯзандору дардро ҳис мекунад?
2. Организм як маҷмӯаи том аст ва ҳама аъзои он мутобик бо ҳамдигар кор мекунанд. Барои чӣ дар сурати шикаст ҳӯрдани ҳароммағз боз ҳам мағзи сар ба таври муътадил кор мекунад?

### **§ 43. Соҳти нимкураҳои калони мағзи сар**

**Соҳти нимкураҳо.** Мағзи сар ба ду нимкураи чап ва рост тақсим мешавад, ки онҳо бо ҷисми обиладор ба ҳам муттасиланд. Нимкураҳои мағзи сар аз ду қабат иборат мебошанд: 1) қабати қишири беруна, ки дорои моддаи хокистарранг аст; 2) қабати дарунӣ, ки иборат аз моддаи сафед аст. Ғафсии қишири нимкураҳои калон 2,5–3,0 мм мешавад. Қишири нимкураҳо ҳамвор набуда, аз теппаю ҷӯякҳо иборат аст. Ин гуна соҳтори қишири мағзи сар ба чойгиршавии миқдори бениҳоят зиёди ҳуҷайраҳои асад имкон медиҳад. Аз ин хотир, дар қишири мағзи сар 14–16 млрд ҳуҷайра ҷойгир шудааст.


Чолиб ин аст, ки миқдори теппаҳои қишири дар ҳамаи одамон қариб як-сон аст, вале соҳти онҳо ба мисли ҳатҳои кафи даст ҳар хел мешавад. Агар пуштаю ҷӯякҳои мағзи сарро қашида паҳн кунанд, сатҳи умумии он ба  $1468\text{--}1670 \text{ см}^2$  мерасад. Нимкураҳои калони мағзи сар ба паллаҳои пешонӣ, чакка, фарқи сар, пушти сар тақсим мешаванд. Бо дидани қишири нимкураҳои калон бо заррабин шаш қабат будани ҳуҷайраҳои асад аниқ шудааст.



**Расми 69.** Паллаҳои қишири нимкураҳои калони мағзи сар: 1 – паллаи пешонӣ, 2 – паллаи фарқ, 3 – паллаи пушти сар, 4 – паллаи чакка, 5 – ҷӯяки наздимарказ, 6 – ҷӯяки марказ, 7 – ҷӯяки пасимарказӣ, 8 – ҷӯяки паҳлуйӣ, 9 – мағзча, 10 – танаи мағзи сар.

Қабати қиширии нимкураҳои калони мағзи сар вобаста ба вазифаи сатҳи қиширии ҳуҷайраҳои дар он ҷойгиршуда ба се доира ҷудо мешавад: ҳиссиёт, ҳаракат ва ассоциативӣ.

Мачмӯи ҳуҷайраҳои ҷойгиршуда дар *доираи ҳиссиёт* ҳамчун маркази олии узвҳои ҳисси бадани одам ба шумор меравад. Ин марказҳо аз ретсепторҳои аъзои ҳиссиётии ломиса, босира, сомеа, шомма ва зоиқа импулс мепа-



**Расми 70.** Ҷойгиршавии марказҳои олии асаб дар қишири нимкураҳои мағзи сар: 1 – шомма, 2 – ҳис, 3 – ҳаракат, ҳаяҷон, 4 – сомеа, 5 – нутқ, 6 – шумориш, 7 – хониш, 8 – босира, 9 – ҳаракат, ҳиссиёт, 10 – оҳанг, мусиқа, 11 – шиносой, 12 – дарки намоҳои геометрий.

зиранд. Дар *доираи ҳаракати* қишири нимкураҳои калони мағзи сар маҷмӯи хучайраҳои асаб аз ретсепторҳои мушак, пай, буғум ва устухонҳо импулс пазирифта, вазифаи маркази олии асабро, ки ҳаракати кулли қисмҳои бадани одамро танзим мекунад, ба сомон мерасонад.

Хучайраҳои *доираҳои ассотсиативӣ* бо бофта ва узвҳои бадани одам аз тариқи роҳҳои асаб робита надоранд, онҳо хучайраҳои асаби қисмҳои гуно-гуни қишири мағзи сарро бо ҳам мепайванданд. Ин доираҳо ангезаҳои расида аз узвҳои ҳис ва ҳаракатро таҳлил ва таркибсозӣ мекунанд.

Қисми қиширии нимкураҳои калони мағзи сар асоси физиологии фаъолияти олии асаби одам ба шумор меравад. Андешаронӣ, зеҳн, идрок, ҳофиза, муомила бо дигарон, фарҳанг, донишандӯзӣ, ҳунаромӯзӣ, ичрои амалҳои мураккаб аз чумлаи фаъолиятҳои қишири мағзи сар мебошанд.

Дар паллаҳои гуногуни қишири мағзи сар марказҳои асаби танзимкунандай вазифаҳои муҳталиф ҷойгир шудаанд. Чунончи, дар паллаҳо марказҳои асаб мутобиқан чунин ҷойгир шудаанд: пушти сар – босира, чакка – сомеа, ноҳияи дохилии зери пешонӣ – зоиқаю шомма, теппай марказии қисми пеши фарқ – ҳаракат, ақиби теппай марказӣ – ҳиссиёти пӯсти бадан.

### **Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Қисмҳои нимкураҳои калон ва нишонаҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – нимкураҳои калон, В – моддаи хокистарранг, D – моддаи сафед, Е – ҳастаҳои рӯйи пӯст, F – ҷисми обиладор, Н – сатҳи қишир, G – ҷӯякҳо: 1 – аз моддаи хокистарии ҷойгиршуда дар моддаи сафед иборат аст, 2 – чанд қабат қиширо ҳосил мекунад, 3 – аз торҳои асаб иборат аст, нимкураҳоро мепайвандад, 4 – қиширо ба доираҳо ҷудо мекунад, 5 – ба нимкураҳои чап ва рости ба ҳам алоқаманд ҷудо мешавад, 6 – дар зери моддаи хокистарранг ҷойгир аст.
2. Доираҳои нимкураҳои калон ва вазифаи онҳоро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – ҳиссиёт, В – ҳаракат, D – ассотсиативӣ: 1 – марказҳои асабро бо якдигар мепайвандад, 2 – сигнали расида аз аъзои ҳис ва ҳаракатро таҳлил мекунад, 3 – импулсҳои асаби расида аз аъзоро мепазираид.
3. Марказҳои асаб ва паллаҳои ҷойгиршудаи онҳо дар қишири мағзи сарро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – босира, В – сомеа, D – шомма ва зоиқа, Е – ломиса, F – ҳаракати иродӣ ва аниқ: 1 – қисми пеши паллаи чакка, 2 – чакка, 3 – пушти ҷӯяки марказӣ, 4 – қисми пеш ва пешонии ҷӯяки марказӣ, 5 – пушти сар.

## **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Дар хусуси ин, ки бачаи одамро ҳайвонҳо парвариш кардаанд, маълумот мавҷуд аст. Барои чӣ одами ба қатори инсонҳо омада гап задан ва рост гаштандро ёд гирифта наметавонад?

### **§ 44. Бемориҳои системаи асаб ва пешгирий кардани онҳо**

**Ҳароммағз ва осеб дидани асабҳои он.** Бо таъсири зуком ва дигар бемориҳои сироятӣ мумкин аст асабҳо ва гиреҳҳои асабӣ осеб бинанд. Лат хӯрдани торҳои асаб *невралгия* (*асабдард*) ном дорад. Дар ин ҳол дар ноҳияи асаби латхӯрда дарди шадид ҳис мешавад. Чунончи, сармоҳӯрии асаби сегона боиси дардмандии руҳсор, ҷашм ва дандон мегардад. Ба сармоҳӯрии асабҳои ҳаракат *неврит* мегӯянд. Аз пайи бемории неврит мушакҳои руҳсор бехол ва фалаҷ шуда, рӯй ва чаккаи даҳон ба як тараф кашида мемонад.

Баъзан бо таранг шудани торҳои асаб дар ноҳияи камар ва чорбанди ҳароммағз бемории *радикулит* падид меояд, ки сабаби асосии он сармоҳӯрдагӣ ва бардоштани ҷинсҳои вазнин аст.

Бо сирояти вирусҳо зарар дидани нейронҳои муҳаррики ҳароммағз боиси бемории *полиомиелит* (*фалаҷи қӯдакон*) мегардад. Бо расидани ин қасалӣ мушакҳо хосияти кашишҳӯрии худро қисман ё куллан гум мекунанд. Узви танзими асаб нимҷон ё билқул беҳаракат (*фалаҷ*) шуда, оvezон мемонад.

**Бемориҳои мағзи сар.** Дар bemориҳои *гипертония* (*фишиори баланди хун*) ва *атеросклероз* (*танг шудани рагҳои хунгард*) вайрон шудани гардиши мӯътадили хун дар мағзи сар ё бо шикасти мӯйрагҳо ба мағзи сар задани хун мушоҳида мешавад. Дар натиҷа, амалкарди мағзи сар бо норасоии оксиген ва маводи ғизой барҳам мегӯрад. Бо осеб дидани марказҳои ҳаракати дасту по узвҳо беҳаракат монда, мисли тароша саҳт мешаванд.

Гоҳе мумкин аст одам аз саргичӣ, тарси ваҳмнок, хунравӣ ё дарди шадид беҳуш шавад. Дар ин ҳолат сараввал сари одам ҷарҳ мезанад, пеши ҷашмро сиёҳӣ мегирад, ранг мепарад, баданро араки хунук зер мекунад, задани дилу нафаскашӣ суст мешавад. Касеро, ки аз ҳуш меравад, сарашро ба поин карда, ба пушт мөхобонанд. Агар дилаш бечо шавад, ба паҳлу ё бо шикам

хобонида, гиребонашро мекушоянд, ба рўяш об мепошанд, алкули навшодир ё сирка мебўёнанд. Ҳангоми таваллуд низ мумкин аст мағзи сари тифл бо сабаби фишурда шудан дар роҳи зоиш мачрӯҳ шавад.

Дар замони инкишофи тифл дар батни модар низ ҳар гуна бемории сироятии модар боиси вайрон шудани системаи асаби кўдак хоҳад гашт. Аз ҷумла, рушд наёфта мондани устухони сар ва нимкураҳои мағзи сар (*микросефалия*) чунин беморӣ мебошад. Аз кор афтодани системаи асаб ҳамчунин ба заҳролудшавӣ аз маводи кимиёй, заҳри ҳайвон, занбӯруғ, нӯшиданҳои алкулӣ ва маводи нашъамандӣ вобаста аст.

Маводи алкулӣ ва нашъамандӣ хусусияти осон ҷазб шудан ба ҳучайраҳои асабро доранд. Дар натиҷаи тўлонимуддат истеъмол кардани ин мавод мизони пахши импулсхои асаб дар системаи асаб барҳам ҳўрда, риволи ҷудосозӣ ва коркарди аҳбори воридшаванда ба мағзи сар вайрон мегардад. Аз пайи қанда шудани робитай байни нейронҳои ҳис ва ҳаракат аксуламали одам ба ангезандаҳои муҳити беруна суст мешавад.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Бемориҳои ҳароммағз ва сабабҳои онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – неврит, В – невралгия, Д – радикулит, Е – полиомиелит: 1 – таранг шудани торҳои асаб дар ноҳияи камар ва чорбанди ҳароммағз, 2 – бемории вирусии нейронҳои муҳаррики ҳароммағз, 3 – лат ҳўрдани торҳои ҳассоси асаб, 4 – осеб дидани асабҳои ҳаракат.
2. Бемориҳои мағзи сар ва сабабҳои онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – атеросклероз, В – гипертония, Д – гич шудани мағзи сар, Е – микросефалия: 1 – вайрон шудани асаби кўдак дар батни модари бемор; 2 – танг шудани нойираги хунгард, 3 – аз тарси ваҳмнок ё дарди шадид бехуш шудан, 4 – фишори баланди хун.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Духтур бемори шикояткарда аз ҷархзании сар ва дилбекоиро санчида, дар ўқасалии саргичиро ташхис дод. Барои чӣ мағзи сари бемор нисбат ба узвҳои дигар саҳттар осеб мебинад?


## Кори озмоиши 6

**Муроҳидаи ҳосилшавии рефлекси зону.**

**Таҷҳизот ва ашёи амалиёт:** тарҳи ҳароммағз, ҷадвали расмдори марбут ба ҳосилшавии рефлекси зону, болғачаи резинӣ.

**Тартиби амалиёт:**

Тавзех. Рефлекси зону дар ҳар як одами солим ба муроҳида мерасад. Аз пайи мушкилоти асаб мумкин аст ин воканиш аз байн равад. Духтур аз тариқи санчидани рефлекси зону бо коркарди мағзи сар ошно мешавад (расми 71).



**Расми 71.** Ҳосил шудани рефлекси зону: 1 – ретсепторҳои пайи зону, 2 – нейрони хиссиёт, 3 – нейрони ҳаракат, 4 – аксони нейрони ҳаракат, 5 – торҳои асабии нейрони ҳаракат дар мушакҳо, 6 – моддаи сафеди ҳароммағз, 7 – моддаи хокистарранги ҳароммағз.

1. Ташхисшаванда ба курсӣ нишаста, як поро ба болои пойи дигар мегузорад.
2. Бо болғача ё қирраи кафи даст оҳиста ба сари поёнии пайи айнаки зону мезананд. Дар ин ҳол барангезиши ҳосилшуда дар пай ба ҳароммағз, аз он бо асаби ҳаракат ба мушакҳои қисми пеши рон меравад. Мушакҳо кашиш ҳӯрда, пойро аз зону мебардорад, яъне рефлекси зону ҳосил мешавад.
3. Донишомӯзон муроҳидаҳоро навишта, нақшай рефлекси зонуро мекашанд.

## БОБИ XI. ФАЬОЛИЯТИ ОЛИИ АСАБ

### § 45. Фаъолияти олии асаб, рефлексҳои шартӣ ва ғайришартӣ

**Фаъолияти олии асаб.** Ҳар гуна рафтори одам ва ҳайвони инкишофтга ба мақсади муайян равона буда, ба фаъолияти системаи марказии асаб ва хосияти рефлектории он вобаста аст. И. М. Сеченов усулҳои рефлексии кори системаи асабро баён кардааст. Ў вобастагии рафтор ва ҳолати рӯҳи одамро бо хосияти рефлектории маҷмӯаи асаб исбот мекунад. Бино ба навиштаи ў дар китоби «Рефлексҳои мағзи сар» (1863), рефлексҳои мағзи сар се зинаи ба ҳам алоқамандро дар бар мегиранд. Якум, ибтидой – бо таъсироти беруна ба ангезиш омадани аъзои ҳис мебошад. Дуюм, марказӣ – ҳолатҳои рӯҳие, ки бар асоси ҷараёнҳои ангезиш ва боздорӣ дар мағзи сар ҳосил мешаванд (ҳиссиёт, тасаввурот, идрок). Сеюм, ҳаракату амали одам – рафтори ў.

Кори И. М. Сеченовро И. П. Павлов давом дода, рефлексҳои ғайришартӣ ва шартиро қашф кард ва ба назарияи замонавии фаъолияти олии асаб асос гузошт. Тибқи назарияи ў, фаъолияти олии асаб аз кори мұтадили асаб, ки ба ҳифзи доимияти муҳити дохилӣ нигаронида шудааст, билкул фарқ мекунад.

Алоқамандиҳои асабии фаъолияти олии асаб пас аз зода шудани кӯдак ташаккул меёбанд. Ин фаъолият вазифаи қишири нимкураҳои калони мағзи сар буда, дар ҳаёти одам бар асоси рефлекси ғайришартӣ зухур мекунад.

**Рефлекси ғайришартӣ** – рефлекси модарзодӣ, ки аз насл ба насл мегузарад. Ин гуна рефлексҳо, маъмулан, дар давоми ҳаёти одам ва ҳайвон бетағий-ир мемонанд, яъне бадан ба ангезандаҳои муайян ҳамеша як хел аксуламал нишон медиҳад. Чунончи, нафаскашӣ доимо бо нафасбарорӣ иваз мешавад, мардумаки ҷашм аз равшанин возех танг ва дар торикӣ васеъ мегардад, бо ҳӯрдани ғизо даҳон луоб чудо мекунад.

Мисоли равшан барои **рефлекси шартӣ** нахустин бор нафас қашиданӣ кӯдак шуда метавонад. Пас аз он, ки ҳамроҳак аз бачадон чудо шуда берун меояд, робитаи кӯдак аз организми модар қанда мешавад, ба хуни кӯдак

чамъшавии гази карбонат оғоз меёбад. Зиёд шудани ин газ дар хун боиси пайдоиши импулсҳои асаб дар ретсепторҳои девораи шарёни хоб мегардад. Импулсҳои асаб маркази нафасро дар мағзи дарозрӯя фаъол мекунад. Бо таъсири ахбори маркази нафас мушакҳои нафаскашӣ кашиш хўрда, қафаси сина васеъ шуда, нафасгирий ба амал меояд. Кўдак озод нафас мекашад.

Рефлекси ғайришартӣ дар тӯли миллионҳо сол такмил ёфта, мутобикшавии организмро дар шароити муайяни муҳити зиндагӣ таъмин кардааст. Дар асл, ҳама индивидҳои рефлекси ғайришартӣ барои кулли одамон умумӣ буда, боиси якson мутобикшавии онҳо дар муҳит шудааст. Аммо вазъ устувор нест, ҳодисаю воқеаҳо ҳамеша бо як маром тақрор намешаванд. Дар ин гуна вазъият рефлексҳои ғайришартӣ нафъ намебахшанд, ҳатто то ҷое низ мумкин аст зарапар бошанд. Барои мисол, хорпуштак дар шароити эҷоди ҳатар аз душман фирор накарда, ҳамеша худро ҷамъ карда меистад. Аммо аз нимаҳои аспи XX ба байд, ки роҳҳои автомобилий торафт зиёд мешавад, дар шабонгах барои гарм шудан ба роҳ баромадани ин ҷонваракон боиси кир шудани онҳо мегардад. Асоси ҳаракатҳои модарзодии организмро рефлексҳои ғайришартӣ ташкил медиҳанд. Амалу ҳаракатҳои мураккаб инстинкт ном дорад. Рефлексҳои ғайришартӣ доимо вучуд дошта, қариб ки, дар тӯли ҳаёт тафийр намеёбанд ва микдору хели онҳо дар одамон якson аст.

Рефлексҳои ғизоҳӯрӣ, ҳифозат, шиносой, чинсӣ аз ҷумлаи рефлексҳои ғайришартианд. *Рефлекси модарзодии ғайришартии ғизоҳӯрӣ* боиси он мегардад, ки ҳанӯз пас аз таваллуд кўдак ба макидани пистони модар дарояд. Ин гуна рефлекс бо додани пистонаки сунъӣ низ дар кўдак пайдо мешавад.

*Рефлексҳои ҳифозатӣ* аз сулфа, атса, ҷашмакзанӣ, кашиданӣ даст аз таъсири сӯзонӣ ва ғайра иборат аст. Рефлекси алоқаманд бо раванди афзоиш рефлекси чинсӣ мебошад.

*Рефлекси шиносой* аз ангезандаҳои наву ношинос ба вучуд меояд. Ин гуна рефлекс бо шунидани овози ношинос дар шакли амалҳои ҳушёршавӣ, гӯшандозӣ, сар гардонда назарқунӣ, рӯоварӣ, андешаронӣ сурат мегирад. Ин рефлекс барои шиносой бо таъсирҳои ноошно ёрӣ мерасонад.

Камони рефлектории рефлексҳои ғайришартӣ аз тариқи танаи мағзи сар ва ҳароммағз мегузарад. Дар ҳосилшавии он даҳолати қисми қиширии нимкураҳои калони мағзи сар шарт нест. Бо ёрии онҳо устувории муҳити доҳилӣ ҳифз шуда, афзоиш сурат мегирад, яклухтии организм таъмин мегардад.


## Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

- Мафхумҳои фаъолияти олии асаб ва нишонаҳои онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – фаъолияти олии асаб, В – рефлекси шартӣ, Д – рефлекси ғайришартӣ, Е – камони рефлектории рефлекси ғайришартӣ, F – пайдоиши рефлекси ғайришартӣ: 1 – даҳолати қисми қишрии нимкураҳои калон шарт нест, 2 – барои ҳама умумӣ, дар тӯли ҳаёт тағиیر намеёбад, 3 – аз танаи мағзи сар ва ҳароммағз мегузарад, 4 – дар тӯли ҳаёт ташаккул меёбад, дар ҳар организм бо шакли хос аст, 5 – мутобиқшавии баданро бо муҳити беруна таъмин мекунад.
- Рефлекси шартӣ ва нишонаҳои хоси онро ба тарзи чуфт нависед: А – физоҳӯрӣ, В – хифозат, D – шиносойӣ, Е – рефлекси ҷинсӣ: 1 – ба афзоиш вобаста аст, 2 – бо макидани пистонак пайдо мешавад, 3 – аз сулфа, атса, ҷашмакзанӣ иборат аст, 4 – аз ангезандаҳои ношинос ба вучуд меояд.
- Роҳи камони рефлектории рефлекси физоҳӯриро бо тартиб нишон дихед: А – маркази ҷудосозии луоб, мағзи дарозрӯя, В – асабҳои ҳиссиёт, D – ғадуди луоб, Е – ретсепторҳои зоика, F – асабҳои ҳаракат.

### § 46. Пайдоиш ва боздории рефлексҳои шартӣ

**Пайдоиши рефлексҳои шартӣ.** И. П. Павлов рефлексҳои шартиро бо таҷриба дар саг нишон додааст. Ҳангоми таҷриба барои начунбидани саг онро дар як дастгоҳ ҷойгир мекунад (расми 72). Дар вакти додани физо саг ба тарзи рефлексӣ луоб чудо мекунад, яъне рефлекси ғайришартӣ ҳосил мешавад. Барои пайдо кардани рефлекси шартӣ қабл аз ғизодиҳӣ, ним дақиқа пештар ҷароғро равшан мекунанд. Бо чанд бор такрор намудани ин амал маълум мешавад, ки саг ғизоро надида, бо равшан шудани ҷароғ низ луоб чудо мекунад. Мутобики таҷриба, ғизодиҳӣ барои ҷудосозии луоб *ангезандай ғайришартӣ*, равшани ҷароғ барои ҷудосозии луоб сигнал – *ангезандай шартӣ* аст.

**Расми 72.** Ҳосил кардани рефлекси шартӣ дар саг: 1 – занг, 2 – зарфи физо, 3 – асбоби нишондиҳандай луоби чудошуда.



Рефлекси шартӣ бар асоси рефлекси ғайришартӣ бо таъсири муайяни шартӣ (бефарқ) ҳосил мешавад. Пайдоиши он ба қишири нимкураҳои калони мағзи сар вобаста аст. Рефлексҳои шартии ба худ ҳоси ҳар як организм бо таъсири муҳит тағийирёбанда мебошад.

Рефлекси шартии ғизоҳӯрӣ на танҳо бо дидани гизо, ҳамчунин дар натичаи ба хотир овардани ғизо ҳосил мешавад. Масалан, одаме, ки бор лимуро ҷашидааст, бо ҳаёл кардани лиму луоби даҳон чудо мекунад.

Дар ҳаёти инсон ҳар гуна ҳаракату малака, аз ҷумла, донишандӯзӣ, ҳунаромӯзӣ, қироат, навиштан намунаи фаъолиятҳо барои рефлекси шартӣ мебошанд.

**Боздории рефлексҳои шартӣ.** Рефлексҳои шартии ҳосилшуда дар қишири нимкураҳои мағзи сар бо сабабҳои гуногун боздошта шуда мегузаранд, яъне мумкин аст бишкананд. Боздории рефлексҳои шартӣ берунӣ ва дарунӣ мешаванд. Боздории берунӣ ду ҳел аст: индуksionӣ ва ҳифозатӣ.

*Боздории индуksionӣ* ҳамон вақт пайдо мешавад, ки ҳамзамон бо амали ангезандай шартӣ амалкарди ангезандай қавитари беруна оғоз меёбад. Чунончи, рефлекси ғизоҳӯрии аз равшанини ҷароғ ҳосилшуда дар саг аз садои баланди занг гум мешавад. Боздорӣ дар вақти ғизоҳӯрии саг ҳамчунин аз рефлекси шиносойӣ, ки бо шунидани овози саги дигар пайдо мешавад, ба амал меояд. Дар одам низ рефлекси шартии ҳосилшуда аз бӯйи ғизо ё дидани ҷашидани таъми он, бо таъсири ғалоғулаи баланд ё ҳабари баде мумкин аст боздорӣ шавад, яъне чудошавии луоб ва шираи меъда қатъ мегардад.

*Марказҳои асабии ҳифозату боздорӣ* бо сарфи неру дар ҳуҷайраҳо алоқаманд аст. Баробари кам шудани неру ҳуҷайраҳои асаб ҳаста мешаванд ва ҳолати боздорӣ фаро мерасад. Ин гуна боздорӣ баданро аз бемории зӯракӣ, ҳӯрдашавии ҳуҷайра ва бофтаҳо эмин нигаҳ медорад.

*Боздории дохилии шартӣ,* яъне ҳомӯшишаванд. Рефлекси шартӣ бар асоси рефлекси ғайришартӣ ба амал меояд. Агар он маҳкам шуда наистад ба оҳистагӣ қатъ меёбад. Чунончи, агар пас аз равшан кардани ҷароғ ба саг ғизо дода нашавад ва ин ҳол ҷанд бор такрор ёбад, дигар дар саг бо равшан шудани ҷароғ рефлекси луобчудокунӣ пайдо намешавад. Ба мисли ин, пайдошавии рефлекси донишандӯзӣ ё ҳунаромӯзии инсон ҳам ба ангезандоҳо ва алоқамандиҳои ҳосилшаванд дар марказҳои асабии нимкураҳои мағзи сар вобаста аст. Агар дониши азхудшуда такрор наёбад, фаромӯш мешавад,

яъне алоқамандии байни марказҳои асаб қатъ мегардад. Бо ин ҳол, алоқамандиҳои гумшуда изи худро боқӣ мегузоранд. Аз ин рӯ, дониш ё ҳунари қаблӣ бо такрор ба ёд меояд. Агарчи бо боздории ҳомӯшшаванда дониши омӯхта фаромӯш гардад, бахши ба ҳаёт зарурии он дар ёд мемонад. Маҳз бо ёрии боздории ҳомӯшшаванда одам ангезаи одатҳои баде, мисли сиғоркашӣ, алкулхӯрӣ ё нашъамандиро дар ҳуд ҳомӯш карда, аз онҳо даст мекашад.

Агар рефлекси шартӣ бо ангезандаҳои ғайришартӣ маҳкам нагардад, бо мурури вакт ҳомӯш, яъне боздорӣ мешавад. Чароғ ба такрор равshan гарда-ду ба саг ҳӯрок дода нашавад, вай дигар луоб чудо намекунад. Рефлексҳои ғайришартӣ ва шартӣ рефлекси шиносои ангезандай ношиносро ҳосил ме-кунад. Рефлекси шиносой дар дигар узвҳо ҳаяҷон пайдо мекунад, марказҳои қаблии ба ҳаяҷономада ба ҳолати боздорӣ мегузаранд. Чунончи, гӯшҳояшро сих мекунад, сарашро баргардонда нигоҳ мекунад. Маркази ғизоҳӯрӣ дар мағзи сари саг боздорӣ шуда, чудо кардани луоб қатъ мешавад.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

- Хелҳои боздорӣ ва нишонаҳои ҳосро ба тарзи ҷуфт нависед: А – боздории ин-дуксионии ғайришартӣ; В – боздории ҳифозатӣ; С – боздории доҳилии шартӣ: 1 – маҳкам шуда наистад ҳомӯш мешавад; 2 – бо таъсири ангезандай қавитари беруна оғоз мейёбад; 3 – бо камшавии неру ҳуҷайраҳои асаб монда мешаванд.
- Аз рӯи ҳосияти биологӣ ғурӯҳи рефлексҳо ва аҳамияти онҳо ба организмро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – ғизоҳӯрӣ; В – ҳифозат; С – шиносой; Д – чин-сӣ: 1 – таъмини организм бо мавод ва неру; 2 – чудо кардани ҳабарҳои шинос; 3 – ҳаракати наслгузорӣ; 4 – ҳимоят аз шароити номусоид.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**


- Пеш аз танаффус таваҷҷуҳи донишомӯзон ба дарс суст шуда, ба ҷунбуҷӯл да-ромаданд. Онҳо аз омӯзгор ҳабари омадани мудири мактабро шунида ором шуданд. Сабаби инро шарҳ дихед.
- Барои чӣ иштиҳои бача, ки ҳӯрок мехӯрад, бо шунидани танбехи падар баста мешавад.
- Агар таъсиркунандаи шартӣ набошад рефлекси шартӣ ба оҳистагӣ ҳомӯш ме-шавад. Оё мумкин аст рефлекси ғайришартӣ низ ҳомӯш шавад?

## § 47. Ақл, тафаккур, сухан ва нутқ


**Ақлу хуш ва тафаккур.** Пайдо шудан ва боздории рефлексҳои шартӣ дар одаму ҳайвон ба ҳам монанд меѓузарад. Аз назари соҳт ва ҳачми мағзи сар шимпанзе ва горилла ба одам наздикианд. Дар аснои таҷрибаҳо шимпанзе чандто ҷаъбаро рӯйи ҳам гузошта банини ба сақф оvezонро, аз миёни се ашё як чизи аз дутои дигар фарқкунандаро гирифтааст (расми 73). Ҷӯбчаҳоро шикаста хилоли дандон кардан ва ё сангҳои ҳамворро интихоб намуда, бар

рӯйи онҳо чормағз шикастани гориллаҳо маълум аст. Ин мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки ҳайвонҳо низ робитаҳои одии байни ашё ва ҳодисаҳоро мефаҳманд, яъне дар онҳо ақлу ҳуши сода мавҷуд аст.

Ақлу ҳуши ба фаъолияти қисми қиширии нимкураҳои калони мағзи сар во-баста аст. Дар қишири нимкураҳои мағзи



**Расми 73.** Озмоиши ақлу ҳуши одӣ дар шимпанзе: *а* – шимпанзе ҷаъбаҳоро болои ҳам гузошта, банини ба шифт овехтаро мегирад; *б* – шимпанзе аз миёни се ашё як чизи аз дутои дигар фарқкунандаро мегирад.



**Расми 74.** Озмоиши ақлу ҳушомӯзии ҷонварон: дар боло – қабӯтар ҳатти ҳаракати ҳудро наёфта, ҳӯроки қафои монеаро намеёбад, дар поён – рӯбоҳ монеаро давр зада, ҳӯрокро ёфта мегирад.

сари ширхўрҳои калон ва одам ҷўяқҳои морпай ва теппачаҳои зиёде инкишоф ёфтаанд. Ҷўяку теппачаҳо вазифаи васеъсозии сатҳи қишири мағзи сарро адо мекунанд. Ин гуна теппачаҳо дар парандаю ширхўрони хурд нест, дар онҳо сатҳи қишири мағзи сар низ калон намешавад. Бино ба таҷриба, қабӯтар аз пушти шиша ғизои ҳаракат кардаистодаро дид, монеаро давр зада, аз уҳдаи гирифтани он набаромадааст. Рӯбоҳ бошад, ин корро мекунад (расми 74). Ақлу хуш қонунияти иртиботи байнин ашё ва ҳодисаро дарк кардан ва қобилияти дар шароити нав аз онҳо истифода бурданро фаро мегирад.

Ақлу хуши одам нисбат ба ҳайвонот ба дараҷаи олӣ инкишофёфта аст ва дар шакли тафаккур зоҳир меёбад. Бо тафаккур фикру андеша ба вучуд меояд. Фикр дар зеҳни инсон ба мағхумҳо табдил меёбад. Бар асоси мағхум хулоса ва гипотеза оғарида мешавад. *Тафаккур* шакли олии мутобиқшавӣ бо шароити муҳит аст.

*Организм ҳамзамон бо мутобиқшавӣ ба шароити тез тагйирёбанда, бо тафаккур ин тагйиротро пешакӣ ҳис мекунад ва аз онҳо истифода мебарад.*

**Сухан ва нутқ.** Тафаккур бо сухан ифода меёбад. Сухан хабар, баён ва рамзи овозии ашё ва воқеаҳо аст. Одам бо ёрии аъзои ҳис ашё ва воқеаҳои даркшавандаро бо сухан (калом) ифода мекунад.

Сухан на танҳо хабари овозӣ, сигнали биной низ буда метавонад. Алифбои дастии аҳли нобино ва гунг айнан чунин сигнал аст. Сухан воситаи алоқаи байнин одам ва муҳити атроф ва дарки олам ба шумор меравад. Чунончи, маънни калимаҳои «барф», «борон», «тӯфон», «оташак» ба ҳама маълум аст. Сухан (калима) ангезандай шартӣ мебошад. Бо ёрии сухан рефлекси шартӣ ташаккул меёбад. Масалан, бо шунидани сухани «лимур» таъми турши он ба ёд омада, таровиши луоб бештар мешавад.

Файр аз ин, сухан вазифаи умумисозии ашё ва воқеаҳоро адо мекунад. Чунончи, мағхуми «миз» барои кӯдак нахуст чизи муайян – чойи ғизоҳӯрӣ аст. Бо мурури вақт ў дарк мекунад, ки миз чойи таҳrir, нигаҳдорандай телевизор, маҳсуси ошхона ҳам буда метавонад. Акнун ин сухан барояш маънни умумисозии мағхумҳоро ифода мекунад.

Сухан ба воситаи нутқ баён мешавад. Нутқ шифоҳӣ, катбӣ ва ҳатто ҳаракатӣ (барои гунгҳо) аст. Бо ёрии нутқ одам таҷрибаи андӯҳтаи афроди ҷудогона ва инсониятре меомӯзад, сарвати маънавию фарҳангии мардумро аз авлод ба авлод интиқол медиҳад, ба рушди муттасили илму фан ва фарҳанг

имконият фароҳам меоварад. Нутқ доштани одам хусусияти ирсӣ аст, аммо бачае, ки то синну соли муайян сухан гуфтанро ёд намегирад, гунг мемонад. Калимаҳо, яъне забон, гузашта аз муроҷиати бевосита ба ашё ва воеаҳо, имкон медиҳад, ки бар асоси донишҳои андӯҳтаи қаблӣ дониши нав ҳосил шавад. Андешаронӣ бо ёрии забон асоси илму фан ва пешрафти башарӣ аст.

Одам ба воситай сухан на фақат ашё ва нишонаву хусусиятҳои онҳоро умумӣ месозад, ҳамчунин воеаю рӯйдодҳои табиат ва ҳиссу ҳаяҷонҳои худро ифода мекунад. Одам бо сухан фикр меронад. Сухан ба одам имкон медиҳад, ки бо вучуди набудани ашёву ҳодиса, ба тарзи абстракт дар бораи онҳо андеша ронад. Қобилияти нутқомӯзӣ ҳанӯз дар айёми кӯдакӣ инкишоф мейёбад. Аммо, агар кӯдак аз одамон чудо шуда монад, қобилияти сухан гуфтани ў маълум намешавад. Вақте ки то 5–6-солагӣ гапзаниро ёд намегирад, коройии маркази нутқ суст шуда, рушди зеҳни бача дар қафо мемонад.

Ташаккули нутқи одам ба чанд қисми мағзи сар алоқаманд аст. Шаклёбии нутқи шифоҳии одам ба қисми пешонии нимкураҳои чап, нутқи хаттӣ бошад, ба қисмҳои пешонӣ ва пуштисарии нимкураҳои чапи мағзи сар во-баста мебошад. Торҳои асабие, ки қисмҳои симметрии нимкураҳои росту ча-про ба ҳам мепайванданд, коркарди бо ҳам мутобиқи нимкураҳоро таъмин мекунанд.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Ширхӯрон ва парандагон низ ба мисли одам метавонанд бо сигналҳои овозӣ мубодилаи аҳбор кунанд. Барои чӣ сигналҳои овозии чонваронро намешавад нутқ номид?
2. Сагу гурбаҳо на фақат ба дастурҳои овозӣ, балки ба исми соҳиби худ ва номи баъзе ашё низ гӯш фаро медиҳанд. Реаксияи ба сухан доштаи чонварон аз одам чӣ фарқ дорад?

## **§ 48. Эҳсос ва танзими он**

**Эҳсос.** Одам наметавонад нисбат ба воеаю ҳодисаҳои дидаю шунида-аш бефарқ бошад, балки муносибати худро бо ҳолатҳои хурсандӣ, нороҳатӣ, рӯҳбаландӣ ё ғамгинӣ баён мекунад. *Ҳиссиёте, ки дар он муносибати одамон ба олами атроф ва худи онҳо зоҳир мешавад, эҳсос ном дорад.*

**Забони эҳсос.** Ҳиссу ҳаячони ботинии одам бо ҳўю рафтор, баландии овоз, оҳанги гуфтор, имою ишора, мимиқаи ўифода меёбад. Эҳсосот мусбат (қаноатмандӣ, ваҷд, шодмонӣ, хушбинӣ) ва манғӣ (ғазаб, ҳарос, алам, нафрот) мешаванд.

Эҳсос ба миллат, забон ва тарбияти одам вобаста набуда, дар ҳама яксон зоҳир мешавад. Бо таваҷҷуҳ ба рафтору кирдор, оҳанги сухан, ҳолати бадан ва руҳсори одам мумкин аст дар бораи эҳсосоти ўтасаввур пайдо намуд. Эҳсос ҳамроҳ бо фаъолшавии гардиши хун, нафаскашӣ ва кори дигар аъзо зоҳир мешавад (расми 75).

Чӣ тавре ки ҳиссиёти кулли одамон шабеҳи ҳам аст, реаксияи аъзои доҳила ба эҳсос низ бо ҳам монандӣ дорад. Мақолҳои «аз тарсу ҳаячон дар баданаш мурғак давид (мӯйҳои танаш рост хест, лаблабу барин сурх шуд, ҷонаш ба лаб омад)» дар забони ҳамаи миллатҳо як маъноро ифода мекунанд.

**Аҳамияти эҳсосот.** Ҷараёнҳои алоқаманд бо ҳиссиёт фаъолияти узвҳо ва неруи организмро тафийир медиҳанд, баданро ба шароити нав омода мекунанд. Ҳаракатҳои маънидори аз эҳсос ҳосилшуда тазийикро кам мекунанд.



дард



хурсандӣ



ҳарос



хичолат



ҷаҳл



зиқӣ



шавқ



баъдинӣ



фаҳр



ранҷииш



тааҷҷуб



лаззат

**Расми 75.** Ифода кардани ҳиссу ҳаячон ба воситаи ҳаракатҳои мимикӣ.

Ҳаракати маънидор забони эҳсосот аст. Аз рўйи ифодаи эҳсос мө ҳиссиёт ё дардҳои дигаронро фаҳмида, ба ҳоли онҳо ғам меҳӯрем. Ҳамин тавр, ҳаракати маънидор ба воситай муносиботи байни одамон табдил меёбад. Дар навбати худ, ҳаракати маънидор низ эҳсоси ҷавобиро ҳосил мекунад. Ҳунарпеша бо мимика, оҳанги талаффуз ва ҳаракатҳои маънидори худ образ оғарида, дунёи ботинии онро кушода истода, саргузаштҳои қаҳрамони худро ба тамошобинҳо мерасонад ва дар онҳо низ ҳиссиёти ғамхориро бедор мекунад.


Ба воситай ҳаракатҳои маънидор метавон ба эҳсосоти дигарон таъсир гузошт ва эҳсоси онҳоро танзим кард. Чунончи, ҳар гуна ҳиссу ҳаячони кӯдак ба калонсолон таъсиргузор аст ва онҳо хостаҳои бачаро ба ҷо меоваранд. Ин барҳўрдро бача ҳис карда, эҳсосоти худро бештар нишон медиҳад. Дар натиҷа инсоне ба камол мерасад, ки дар оянда наметавонад аз эҳсосоти худ ҷилавгирӣ кунад.

**Танзими эҳсос.** Ҳаракати маънидор дар ихтиёри одам аст. Одам бояд пеши ҳиссу ҳаячони худро бигирад, яъне ба эҳсос дода нашавад, ба даст гирифта тавонистани худро ёд гирад. Ин гуна ҳусусияти одам аз тарбияти хуб доштан ва соҳиби фарҳангӣ воло будани ў гувоҳӣ медиҳад.

Эҳсос дар муносибати одам ба падару модар ва наздикон, инчунин дар ангезиши муҳаббати ў ба хонавода, мардум ва Ватан аҳамият дорад. Эҳсосот воситай асосии ташаккулёбии ҷаҳонбинии одам ба шумор меравад. Ин гуна эҳсос аз тарбия ва донишандӯзии бача дар хонаю мактаб сарчашма мегирад. Эҳсосоти бачаҳое, ки дар тарбия ва таълими онҳо нуқсон бисёр аст, аслӣ на-мешавад. Мумкин аст ин гуна наврасон бо мақсадҳои нопок бузург шаванд ё ба нашъамандӣ ручӯъ намоянд.

**Танзими ҳиссу ҳаячон.** Пайдоиши ҳиссу ҳаячон ба нимкураҳои калони мағзи сар ва мағзи мобайнӣ вобаста аст. Дар ташаккули ҳиссу ҳаячон баҳшҳои чакка ва пешонии қишири мағзи сар нақш доранд. Бо ёрии марказҳои асаб ва маводи фаъоли биологӣ эҳсос қавӣ мегардад ё боздорӣ мешавад.

Баҳшҳои пешонӣ ва чаккаи қишири нимкураҳо танзими ихтиёрии эҳсосотро таъмин мекунанд. Баҳши пешонии қишир эҳсосро бозмедорад ё фаъол месозад, яъне онро танзим мекунад. Афроди беморе, ки дар онҳо ин баҳши қишир зарар дидашт, наметавонанд ҳиссу ҳаячони худро танзим намоянд. Онҳо ба мисли бачаҳо осон аз ҳолати шодмонӣ ба ҳолати хашм мегузаранд.



**Расми 76.** Овардани чаҳли гурба бо таъсир расонидан ба асаби мобайни.



**Расми 77.** Таъсир расонидан ба маркази хоб ва хушёрии гурба.

Дар озмоиш, бо таъсири чараёни барқи кам ба маркази ҳиссиёти мағзи мобайни гурбаи пинакрафта ҷаҳида аз ҷо меҳезад, камонвор тоб ҳўрда, бо гӯшҳои хам ва мўйҳои сих ба ҳамла омода мешавад (расмҳои 76 – 77). Дар танзими ҳиссиёт аз ғадуди тарашшуҳии дохилӣ ҷудошавии маводи фаъоли биологӣ, ба хусус, адреналин дорои аҳамият аст.

#### **Ба супоришҳо чавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Мафхумҳои вобаста ба эҳсосот ва маъни онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – эҳсос, ҳиссу ҳаяҷон, В – забони эҳсос, С – ботинан пайдо шудани эҳсос, Е – зоҳиран пайдо шудани эҳсос: 1 – ҳаракати маънидор, 2 – фаъолшавии узвҳои гардиши хун, нафасигирӣ, 3 – ҳиссиёти дохилии одам нисбат ба муҳити берун ва худи ў, 4 – рафтор, оҳанги гапзаний, ҳолати бадан ва руҳсори одам.
2. Хелҳои эҳсос: А – мусбат, В – манғӣ, С – танзими ҳиссу ҳаяҷони дигарон, Е – танзими асабии ҳиссу ҳаяҷон, F – танзими гуморалии ҳиссу ҳаяҷон: 1 – ба воситаи ҳаракати маънидор, 2 – эҳсоси ғазаб, ҳарос, ғам, бадбинӣ, 3 – вобаста ба нимкураҳои калони мағзи сар ва мағзи мобайни, 4 – ба воситаи тарашшуҳи дохилӣ, 5 – эҳсоси қаноатмандӣ, ҳаяҷон, шодмонӣ, хушбинӣ.

#### **Фикр карда чавоб дихед:**

1. Ибораҳои «чонаш ба лаб омад», «дар баданаш мурғак давид», «мўйҳои танаш рост хест», «лаблабу барин сурх шуд» вобаста ба чӣ хел эҳсосанд?
2. Ҳаракати маънидор забони эҳсосот аст. Ба назари шумо дастакзанон, сарашро ба пеш алвонҷ дода гап задани фард чӣ маъниро ифода мекунад?

## § 49. Ҳофиза

**Аҳамияти ҳофиза.** Одам намуди ашёи дидаш, воқеа ё рўйдодҳои шунида ё мушоҳида кардаи худро дар тўли муддати муайян фаромӯш намекунад. Омӯзиши одам бо роҳи ба ёд овардан сурат мегирад.

*Ҳофиза (ёд, хотир) аз андӯхтаи, дар ёд нигаҳ доштан ва таҷдиди таҷрибা�ҳои фардӣ иборат аст.* Ҳофиза ба равандҳои гуногун ва мураккабе, ки дар системаи марказии асаб ба амал меоянд, вобаста мебошад.

**Намудҳои ҳофиза.** Қувваи ҳофизаи одам 4 хел аст:

*Ҳофизаи озод бар асоси ҳаракат* омӯзиши нутқи хаттӣ, варзиш, рондани воситаҳои нақлиёт ва амалҳои дигарро фаро мегирад. Ҳофизаи озод ба қисми теппай қишири нимкураҳои мағзи сар вобаста аст.

*Ҳофизаи фасех* ба ҳифзи симои одамон, рангҳои табиат, навоҳои мусикӣ, ҳар хел бўй мусоидат мекунад. Ҳофизаи фасех, ба хусус, дар ҳунарпешагон, мусаввирон, нависандагон, оҳангозон ба хубӣ рушд меёбад. Ин ҳофиза ба пайҳои монда дар марказҳои шунавой ва биноии қисмҳои чакка ва пушти сари нимкураҳои мағзи сар алоқаманд аст.

*Ҳофизаи эҳсосӣ* ҳиссиёти аз сар гузаронидаи одамро устувор нигаҳ меборад. Ҳофизаи эҳсосӣ (ҳиссиётӣ) дар ҳамаи одамон рушд меёбад. Он ба гормонҳое вобаста аст, ки аз барангезиши ҳиссӣ ҷудо шуда мебароянд. Бо ёрии ҳофизаи эҳсосӣ метавонем рӯзҳои аз сар гузарондаи касеро ҳис кунем ва ба ў хамдард шавем.

*Ҳофизаи қаломӣ* аз нигаҳдории матнҳои хонда ва шунида дар ёд иборат аст. Тамоми хелҳои ҳофиза бо ҳамдигар алоқаманданд. Маъмулан, ҳар гуна хабар бо ёрии чанд намуди ҳофиза амиқтар дар ёд мемонанд.

Қувваи ҳофиза дарозмуддат ва кўтоҳмуддат, ихтиёрӣ ва ғайриихтиёри мешавад. Изи ҳофизаи дарозмуддат замони тўлонӣ, баъзан тамоми умр дар ёд мемонад. Ҳофизаи ғайриихтиёри ба ҳоҳиши кас вобаста нест. Бештар ашё ва рўйдодҳое, ки таассуроти амиқ мегузоранд, барои одам муҳим мебошанд, дар ёд мемонанд. Ҳофизаи ихтиёри ба он вобаста аст, ки одам сайд мекунад ашёи муайян ва рўйдодро дар хотир нигаҳ дорад ва бо ин мақсад аз равишҳои маҳсус истифода мебарад. Қувваи ҳофиза дар синни 25 ба ҳадди ин-кишоғ мерасад ва то синни 50-солагӣ ҳифз мешавад. Аз он пас ба оҳистагӣ суст мегардад. Ҳофизаи ҳирфай муддати мадид устувор мемонад.

**Хосияти физиологии ҳофиза.** Ҳофиза бо марказҳои қисми қишири нимкураҳои мағзи сар алоқаманд аст. Азбаски дар хотир нигаҳ доштан ба ангезишҳои аъзои ҳис вобаста мебошад, маркази узвҳои ҳис маркази ҳофиза низ ба шумор меравад. Ҳар гоҳ марказҳои аъзои ҳис дар қишири мағзи сар осеб мебинанд, ҳамон намуди ҳофиза низ вайрон мешавад. Чунончи, агар қисми пуштисарии қишири нимкураҳо осеб ёбад, ҳофизаи фасех аз кор мебарояд.

Барои дар хотир нигаҳ доштани ахбор чанд бор такрор намудани он лозим аст. Бо ҳамин роҳ шумораҳои телефонӣ, формулаҳои кимиёй ё математикий ва ҳамчунин асосҳои қонуниро дар хотир мустаҳкам мекунем.

**Беҳдошти ҳофиза.** Вобаста ба нигаҳдории изи таъсир муддати ҳофиза *кӯтоҳ* ва *дароз* мешавад. Дар ҳофизаи дарозмуддат пайи таъсир солҳо, ҳатто тамоми умр боқӣ мемонад. Такрори мураттаб, истифодаи барнома, нақша, ҷадвалҳо, соҳтани конспекту реферат, мустақилона анҷом додани корҳои озмоишӣ ва амалӣ ба таҳқими қувваи ҳофиза ва беҳбуди он мусоидат мекунад.

### **Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Мағҳумҳоро бо тартиб ҷойгир карда, ба ҳофиза тавсиф дихед: А – дар ёд нигаҳ доштан, В – аз нав ҳосил кардан, D – ҷамъоварӣ кардани таҷрибаи фардӣ.
2. Намудҳои ҳофиза ва ҳусусиятҳои ба онҳо ҳосро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – ҳофизаи озод, В – ҳофизаи фасех, D – ҳофизаи эҳсосӣ, E – ҳофизаи қаломӣ: 1 – дар ёд нигаҳ доштани ашё ва рӯйдодҳои хонда ва шунида, 2 – дар хотир нигаҳ доштани симои одам, навои мусиқӣ, ҳар хел бӯй ва таъм, 3 – дар хотир нигаҳ доштани амали рақс, нутқи ҳаттӣ, варзиш, рондани воситаи нақлиёт, 4 – дар ёд нигаҳ доштани рӯзҳои гузарондаи худ.
3. Хелҳои ҳофиза ва моҳияти онҳоро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – ҳофизаи ихтиёрий, В – ҳофизаи ғайрииҳтиёрий, D – ҳофизаи дарозмуддат, E – ҳофизаи кӯтоҳмуддат: 1 – дар ёд нигаҳ доштани рӯйдод ё ашё ба истифодаи равиши маҳсус вобаста аст, 2 – ба ҳоҳиши одам вобаста нест, 3 – изи таъсир муддати бисёр намемонад, 4 – пайи таъсир муддати дароз, баъзан тамоми умр боқӣ мемонад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Дар бъазе ҳолатҳо ҳофизаи каси ба тасодум дучоршуда вайрон мешавад ва ў кӣ будани худро намедонад. Сабаби ин ҳолатро шарҳ дихед.
2. Ҳофиза шаклҳои ихтиёрий ва ғайрииҳтиёрий дорад. Ҳофизаи қадоме устувортар аст: бачаи боғча, хонандай синфи хурди мактабӣ ё одами қалонсол?

## § 50. Хоб ва аҳамияти он

**Аҳамияти хоб.** Одами аз кор мондашуда барои неру гирифтан ва давом додани фаъолияти мұйтадил бояд хоб рафта истироҳат қунад. Аз се як ҳиссаи ҳаёти кас дар хоб мегузарарад. Бехобӣ боиси бемории равонӣ мегардад. Тибқи озмоишот, саг бе ғизо 20–25 рӯз ва бе хоб 10–12 рӯз зинда мондааст.

**Тавсифи хоб.** *Хоб* ҳолати физиологии табииест, ки ба пастшавии реаксияи организм ба муҳити атроф вобаста аст. *Хоб* – ҳодисаи даврӣ. 7–8 соат хоби маъмулӣ аз 4–5 давр иборат аст. Хоби одам бо зинаи *хоби суст* оғоз меёбад. Дар ин зина нафасгирий, задани раг, ҳаракати чашм ором шуда, мубодилаи мавод, ҳарорати бадан кам ва мушакҳо суст мешаванд. *Зинаи тезхобӣ* 1–1,5 соат пас аз хобравӣ сар шуда, 10–15 дақиқа идома мейёбад ва сипас ба хоби суст иваз мешавад. Дар зинаи тезхобӣ одам ба нафасгирии тез ва амиқ гузашта, кори аъзои доҳилӣ авҷ мегирад ва аз пайи кашишхӯрии баъзе мушакҳо чашм, даст, поҳо ба ҳаракат меоянд. Одам ба хоббинӣ мепардозад, ҷашмонаш гӯё ки фильм мебинанд, фаъол мешаванд. Дар лаҳзаи тезхобӣ одам бо таҳайюлоти бисёр хоб мебинад.

*Хоббинӣ* ба мағзи сар вобаста аст. Дар хоб воқеаҳо гӯё ки ҳақиқӣ ҳастанд, рух медиҳанд, vale онҳо дар ёди кас намемонанд ва дарҳам реҳтаву омехтанд. Ба гуфтаи И. М. Сеченов, хоббинӣ ба маъни парешон дидани таассуроти аз сар гузаронида аст. Одам дар хоби суст низ хоб мебинад. Ин хоби дидо бо эҳсоси кам, мантиқӣ ва дар шакли фикрронӣ мешавад.

**Табииати физиологии хоб.** Хоб ва бедорхобӣ бо як гурӯҳ нейрони танаи мағзи сар алоқаманд аст. Нейронҳо дар хоб боздории ҳаракатҳоро таъмин мекунанд. Бино ба озмоиш, дар вакти ангезиши ин нейронҳо ҳайвони дар ҳоли тезхобӣ буда сарашро бардошта, аз қафои чизи ноаён роҳ пеш гирифтааст, яъне ҳодисаи дар хоб дидашро такрор кардааст. Дар сурати таъсир расонидан ба ҳучайраҳои асабии маркази бедорхобӣ, ҳайвони хоб бедор шуда, худро ҳушӯр ҳис мекунад. Аз назари физиологӣ, хоб боздоранди амиқи хифзатӣ аст, ки ҳучайраҳои асабро аз сустшавӣ нигах медорад. Хоб аз бозистии марказҳои асабии қишири нимкураҳои мағзи сар ва мағзи мобайнӣ иборат аст. Танҳо марказҳои асабии мағзи дарозрӯя, ки кори аъзои муҳими ҳаётӣ, чун узвҳои нафас, дилро танзим мекунанд, фаъол мемонанд.

**Паридани хоб.** Вайрон шудани хоб аз бедорхобй ва бехобй иборат аст. Бедорхобй бештар пас аз бемориҳои вазнини сироятӣ, камхунӣ ва касалиҳои мағзи сар мушоҳида мешавад.

Бехобй ба камҳаракатӣ ва камбуди ҷисмонии организм алоқаманд аст. Аз ҳад зиёд банд шудан бо оинаи нилгун, радио, синамо, тасвирҳои видеой низ боиси хасташавии системаи асаб мегардад, низоми хобро вайрон мекунад.

Нигаҳдории назми шабонарӯзии бадан, дар оғози рӯзу давоми рӯз анҷом додани корҳои саҳти ҷисмонию зеҳнӣ, пеш аз хоб ҳӯроки бисёр нахӯрдан, дар ҳавои тоза сайр кардан омилҳои доштани хоби роҳат аст.

**Навъҳои хоб.** Хоби муътадил дар тӯли шабонарӯз *хоби физиологӣ* ном дорад. Дар як шабонарӯз тифл 21–22 соат, бачаи яксола 16–17 соат, 6–7-солаҳо 12–13 соат, 13–14-солаҳо 9,5–10 соат, калонсолон 7–8 соат бояд хоб раванд.

Хобе, ки бо таъсири каси дигар ё гипноз сурат мегирад, *хоби гипнозӣ* ном дорад. Бо таъсири гипноз на ҳамаи марказҳои асабии қишири нимкураҳо, балки як қисми онҳо боздорӣ мешаванд. Боздории марказҳои асабии мағзи сар бо таъсири ҳар гуна маводи кимиёй *хоби наркотикӣ* (эътиёдӣ) ном дорад.

*Хобгардӣ* ва *хоби сакта* (*хобмаргӣ*) беморӣ ҳисоб мешавад. Дар хобгардӣ одам шабона аз ҷо ҳеста, хоболуд роҳ мегардад, ҳар гуна кор анҷом медиҳад, гоҳо бар рӯйи девор роҳ меравад, ё ба қӯча баромада меояд ва дубора хоб меравад. Фардояш ҳеч чизро ба ёд намеоварад.

Хоби сакта аз хоби ногаҳонии амиқ иборат аст. Ин ҳолат ба ангезандагӣ ва боздории шадид, бениҳоят хасташавии системаи асаб, осеби мағзи сар, ҳаяҷон, тарс ва андӯҳи шадид вобаста аст. Дар хоби сакта нафасгирий ва заҷдани дил суст мешавад. Одам ҳеч чиз, ҳатто дардро ҳис намекунад. Хоби сакта эҳтимол дорад ҷанд соат ё ҷанд рӯзу ҳафтаю моҳ ва ҳатто солҳо идома ёбад. Бедоршавӣ низ ба мисли ба хоби сакта рафтан ногаҳон ба амал меояд

### **Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

- Холати хоб ва ҷавоби дурустӣ ба тарзи ҷуфт ғависед: А – хоб, В – зинаҳои хоб, С – хоби суст, Д – тезхобӣ, Е – бедорхобӣ: 1 – тез ва амиқ нафас мегирад, таҳайюлот бисёр аст, 2 – ҷараёнҳои физиологӣ ором ва мушакҳо суст шуда, хоббинии мантиқӣ ба амал меояд, 3 – боздорандай ҳифозатӣ, ки системаи асабро аз сустшавӣ нигаҳ медорад, 4 – сустхобӣ, тезхобӣ, 5 – паридани хоб.

2. Навъи хоб ва хусусияти хоси онро ба тарзи чуфт нависед: А – физиологӣ, В – наркотикӣ, Д – хобмаргӣ, Е – хоби гипнозӣ, F – хобгардӣ: 1 – ногоҳ ба хоби амиқ рафтан, 2 – шабона по шуда хоболуд роҳ рафтан, 3 – хоби мұтадил, 4 – бо таъсири одам ба амал меояд, 5 – бо таъсири маводи кимиёй ба амал меояд.

### **Масъаларо ҳал қунед:**

Одам аз се як ҳиссаи умрашро бо хоб мегузаронад. Агар чунин аст, одами миёнсол (72 сола) чӣ қадар муддати умрашро дар хоб мегузаронад?

### **Фикр карда ҷавоб дижед:**

Маймулан, вакти хоб аксари марказҳои асаб дар ҳолати бозистодаанд:

1. Модари хоб нороҳатии кӯдакашро чӣ гуна ҳис мекунад?
2. Барои чӣ шахси ба хоби гипнозӣ рафта ҳама гуна дастури гипнозкундаро беихтиёر анҷом медиҳад?

## **§ 51. Типҳои фаъолияти асаб, беҳдошти маҷмӯаи асаб**

**Типҳои фаъолияти олии асаб.** Дар одамҳо неруи барангезиш ва боздории марказҳои асабии нимкураҳои мағзи сар ва суръати пахш шудани онҳо ҳамсон нест. Аз ин хотир, одамон ба ҳамон як рӯйдод бо тарзҳои муҳталиф бархӯрд мекунанд. Фаъолнокӣ, ҳаяҷон, маҷмӯи эҳсосоти одам мизоҷи ўро нишон медиҳанд. Бар асоси таснифи Букрот, ки 2500 сол қабл пешниҳод кардааст, одам ба типҳои холерик (бемувозинат, фаъол, ҳаяҷондор), сангвиник (бомувозинат, самимӣ, хушбин), флегматик (бомувозинат, камҳаракат, ором) ва меланхолик (бемувозинат, ҷиддӣ, хунсард) чудо мешавад. И. П. Павлов системаи асаби одамро ба ду навъи асосӣ – суст ва қавӣ тақсим мекунад. Ўн навъи қавиро ба намудҳои bemuvozinat ва bomyozinat ва намуди bomyozinatро ба хелҳои серҳаракат ва беҳарақат чудо мекунад.

Одамҳои навъи қавии bemuvozinat (холерик) бениҳоят ҳассос ва дорои ҳӯю феъли мураккаб мешаванд. Онҳо фаъол, парҳошгар, тез дилёбу сите-зачӯ, ба амали ночизе нороҳатшаванд мебошанд ва ҳангоми хушҳолӣ ҳудаз ҳуд шод шуда, ба наҳви ҳуд суруд хиргоҳӣ мекунанд.

Одамҳои навъи қавии bomyozinati serҳaракат (сангвиник) ҳозирҷавоб, иҷтимоӣ, зиндадил ва самимӣ мешаванд.

Одамҳои навъи қавии бомувозинати камҳаракат (*флегматик*) андешаманд ва ором мешаванд. Онҳо ҳар як корро фикр карда, то охир анчом мединанд. И. П. Павлов ин гуна инсонҳоро «заҳматкашони ҳаёт» номидааст.

Одамони навъи сусти бемувозинат (*меланхолик*) камҳаракат, бо рафтори беэътиимод, бо хиссиёти чиддӣ ва изтиробомез мешаванд, лекин аз берун ба назар ноаёнанд. Онҳо корҳои нозукро ба наҳви ойлӣ анчом мединанд.

Системаи асаб аз аломуатҳои ирсии аз падару модар гузаранда иборат буда, бо таъсири муҳит ва парвариш тағиیر меёбад. Мизочи «асил» кам дида мешавад. Чунончи, дар флегматик хислати ҳашмгинии холерик, дар холерик низ бо ҳар гуна таъсир боздории системаи асабро мушоҳида кардан мумкин аст. Мизочи хуб ё бад нест. Инсонҳои бузург бо ҳар гуна тип дучор меоянд.

**Невроз.** Шароити зиндагӣ ва кори одам ба фаъолияти системаи асаб таъсиргузор аст. Кори вазнини зехӣ, ҷангӯ даъвоҳои оилавӣ, баҳсҳои коргоҳӣ ба маҷмӯаи асабии инсон таъсир расонида, ҳоли ӯро баҳам мезананд. Агар ин гуна таъсирҳо муддати зиёд идома пайдо кунад, эҳтимол дорад одам ба касалии невроз (бемории равонӣ, ҷунун) мубтало гардад.

*Невроз бемории вазнини равонӣ буда, бо вайрон шудани фаъолияти олии асаб алоқаманд аст.* Ин беморӣ дар натиҷаи тазиқоти рӯҳӣ ба миён меояд. Сабаби асосии пайдоиши невроз эҳсосоти ноумедие аст, ки аз ғаму алам, ранчиш, тарсу ҳарос ва мушкилот ҳосил мешавад. Бемор ҷаҳлдор буда, аз дигарон норизо мегардад. Агар дармон накунад, беморӣ бештар авҷ мегирад.

**Ба невроз мубтало шудани бачаҳо.** Саҳтигирона парвариш додани кӯдак, таҳқир намудан ва алоқаю озодиҳои ӯро нодида гирифтан боиси тарсу, камчуръат ва нисбат ба худ беэътиимод шудани бача мегардад. Ў бо ин вазъ аз дӯстонаш канор мемонад ва мумкин аст оқибат ба невроз дучор шавад.

Мехрубонии аз ҳад зиёд, бачо овардани ҳар гуна ҳоҳиши бача, таърифҳои бепоя, яъне лусу эрка бузург кардан низ ба неврозӣ меоварад. Ин гуна фард хеле ҳудбин, беирода, рӯбарӯйи мушкилот нотавону инҷиқ қалон мешавад.

Ба хотири ҷилавигирӣ аз невроз мебояд тарбияти фардро дуруст ба роҳ монда, ӯро обутоб динанд, ба варзиш ҷалб намоянд, то ки битавонад шуғлҳои зехӣ ва ҷисмониро пеш бурда, ба тартиботи кору истироҳат риоят намояд.

**Таъсири майзадагӣ ба системаи олии асаб.** Машрубот ба кулли аъзо, ба хусус, ба қишири нимкураҳои сар таъсири саҳт мерасонад. Машрубот кори яқмароми ангезандагӣ ва боздории маҷмӯаи марказии асабро барҳам дода,

пайдо шудани рефлексҳои шартиро суст мекунад, баъзе қисмҳои мағзи сарро барангехта, кайфиятро мебардорад. Бо вучуди ин, кори марказҳои поёни қишири мағзи сарро вайрон мекунад. Аз ин рӯ, фарди масти бе хичолат ба корҳои накардааш даст меандозад, бисёр гап мезанад.

Микдори аз ҳад зиёди машрубу фаъолияти олии асабро хароб карда, возехии ҳаракати дасту по, забону чашмро аз байн мебарад. Одам мекалавад, забонаш мегирад. Машруби бисёр боиси майзадагӣ мегардад.

**Таъсири нашъамандӣ ба фаъолияти олии асаб.** Маводи муҳаддар сарраввал ҳисси шодмонӣ ва фароғатро бедор мекунад, сархушӣ мебахшад. Бо мурур бадан ба ин мавод одат карда, билохира нашъамандӣ (муътодӣ) ба миён меояд. Истеъмоли мунтазами маводи муҳаддар танро заҳролуд мекунад. Нахустин нишонаҳои муътодӣ тундмизоҷӣ, сустшавии қувваи ҳофиза аст. Баъдан тағиироти ҷисмонӣ – мушкилоти қалбӣ, хушкшавии даҳон, арақкунӣ, ларзиши дасту по, тавсиаи мардумаки ҷашм мушоҳида мешавад.

### **Ба супориҳҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Типҳои фаъолияти асабро бо нишонаҳои мутобиқ ба тарзи ҷуфт нависед: А – холерик, В – сангвиник, D – флегматик, Е – меланхолик: 1 – қавӣ, бомувозинат, серҳаракат, 2 – беҳаракат, бемувозинат, 3 – қавӣ, бемувозинат, серҳаракат, 4 – қавӣ, бомувозинат, камҳаракат.
2. Типҳои фаъолияти асабро бо ҳислатҳои мутобики афрод ба тарзи ҷуфт нависед: А – холерик, В – сангвиник, D – флегматик, Е – меланхолик: 1 – камҳаракат, бо рафтори беэътиимод, бо ҳиссиёти ҷиддӣ ва изтиробомез, 2 – ҳозирҷавоб, иҷтимоӣ, зиндадил ва самимӣ, 3 – фаъол, парҳошгар, тез дилёбу ситеザҷӯ, ба амали ноҷизе нороҳатшаванда, 4 – андешаманд, ором, ҳар як корро фикр карда, то охир анҷом медиҳад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

Дар фарди майзада возехии ҳаракати дасту по ва забон гум мешавад. Таъсири машрубот ба қадом аҷзои системаи асаб аст, ки ин ҳолат пеш меояд?

## БОБИ ХІІ. АЪЗОИ ҲИС


### § 52. Аҳамияти аъзои ҳис

**Маълумоти умумӣ дар бораи аъзои ҳис.** Ҳар гуна ахбор аз чараёнхое, ки дар муҳитҳои беруна ва дохила ба амал меоянд, ба системаи марказии асаб расида меистанд. Ин ахбор ба воситаи аъзои ҳис қабул мешаванд. Ҳар як узви ҳис ба дарки ангезаҳои муайян хос аст. Чунончи, чашм ба равшаной, гӯш ба овоз ҳассос аст.


Ретсепторҳои аъзои ҳис (гирандаҳои ҳиссӣ) иттилооти расида аз муҳитҳоро ба импулсхои асабӣ табдил медиҳанд. Ҳар як ретсептор хабари муайянеро пазируфта, онро ба сигнали асабӣ бармегардонад (расми 78). Ретсептор ба ангезандай худ ҳассос аст. Чунончи, ретсепторҳои чашм ҳатто дар як квант рӯшной ҳисси биноиро ба вучуд меоваранд. Нақорапардаи гӯш низ ба фосилии даҳ баробар хурдтар аз атоми гидроген лағжида, дар ретсепторҳо садо ҳосил мекунад. Барои ангезиши ретсепторҳои шомма як-ду молекулаи моддаи бўйдор басандা аст.

Аъзои ҳис маҳсуси қабул кардани ангезаҳо аз муҳити берун мебошанд. Пайдо шудани ҳис ба марказҳои асабии қишири нимкураҳои мағзи сар вобаста аст. Аъзои ҳис фаъолияти узвҳоро назорат ва танзим мекунанд. Масалан, одам ба ранги сурҳи ҷароғи роҳнамо аз роҳ меистад, садои ошноро шунида ба он сўй рӯ метобад, бо ҳис кардани бўйи газ аз ошхона хабар мегирад.

**Системаи сенсорӣ, анализатор.** Импулсхои асаб аз ретсепторҳои аъзои ҳис тавассути нейронҳои ҳискунанда ба системаи марказии асаб мегузаранд. Бо таъсири импулсхои асаб ангезиши нейронҳои қишири нимкураҳо ҳиссиётро ҳосил мекунанд. Ретсепторҳо



*Расми 78. Ба импулсхои асаб табдил шудани ангезаҳои берунӣ.*



**Расми 79.** Соҳти анализаторҳои босира: 1 – марказҳои босира (қисми марказӣ), 2 – чашмҳо (қисми ғайримарказӣ), 3 – асабҳои босира (қисми гузаронанда).

Дар қисми қиширии нимкураҳои мағзи сар марказҳои олии анализаторҳо ҷойгир шудаанд. Чунончи, дар ноҳияи пушти сар – босира, дар теппа – ҳисси пӯстӣ, дар чакка – маркази сомеа қарор ёфтаанд. Ноҳияҳои ассотсиативии қишири нимкураҳои мағзи сар кулли анализаторҳоро бо ҳам мепайванданд. Роҳҳои асабии бароянда аз аъзои ҳис дар ҳароммағз, сутуни мағзи сар ва мағзи мобайнӣ буриш ҳӯрда, тамос (контакт) ҳосил мекунанд. Кулли анализаторҳо аз ҷиҳати функционалӣ бо ҳам зич алоқаманданд. Аз ин сабаб, дар бораи ҳодисаҳои руҳдода дар муҳити беруна тасаввуроти умушишудаи томро дарёб мекунем. Чунончи, пайдо шудани абр дар осмон (анализатори босира), сард шудани ҳаво (анализатори пӯст), садои раъд (анализатори сомеа) ба мо дарак медиҳад, ки борон ҳоҳад омад ва ба боридани борон нигарон наистода худро ба паноҳгоҳ мегирем.

Дар сурати ҳароб шудани функцияи яке аз анализаторҳо ҳассосии дигараш меафзояд. Масалан, шахси нобино нисбат ба дигарон ҳисси шунавоии беҳтар дорад, ҳарорат ва тазиикро хубтар ҳис мекунад. Ў ҳарфҳои ба шакли кома навиштаи рӯйи коғазро ба осонӣ меконад, арзиши пули коғазиро гуфта медиҳад, ҳар як одамро аз садои помониаш мешиносад.

роҳҳои асабӣ буда, ангезишро ба маркази асаб мебаранд ва ноҳияи хоси қишири нимкураҳо – *системаи сенсориро* (аз лот.: *sensus* – ҳис) ташкил медиҳанд. Ин гуна системаро И.П. Павлов *анализаторномидааст* (расми 79). Анализаторҳо ҳодисаҳои дар муҳити берун ва организм ба амал ояндаро қабул карда, чун соҳторҳои асабӣ ба таҳлили ангезаҳо махсус мебошанд. Анализаторҳои дохилий муҳити дарунии организм, нигаҳдории мувозинат, дастгоҳи такяву ҳаракат, фишори хунро назорат мекунанд. Системаи марказии асаб ба воситаи анализаторҳо дар бораи ҳодисаҳои муҳити беруна ва организм иттилоъ мегирад. Бар ҳамин асос ба аъзо ва бофтаҳо дастур медиҳад.

## **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Ачзои анализаторҳо ва вазифаи онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – периферикӣ, В – маркази олӣ, D – гузаронанда: 1 – қабули ангеза ва табдили он ба импулси асаб, 2 – фиристодани ангеза ба марказ, 3 – дарки ангеза, бедории ҳиссиёт.
2. Ачзои анализаторҳоро бо унсурҳои хос ба тарзи чуфт нависед: А – периферикӣ, В – марказӣ, D – гузаронанда: 1 – нейронҳои ҳискунанда, 2 – ретсепторҳои аъзои ҳис, 3 – пояи нейронҳои қишири нимкураҳо.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**


1. Барои чӣ системаи сенсориро анализаторҳо низ мегӯянд?
2. Бо ҳам мутобик амал кардани анализаторҳо чӣ тарз сурат мегирад?

## **§ 53. Анализаторҳои босира**


**Аҳамияти аъзои босира.** Бо узви босира (биной) мо ашё ва ҳодисаҳои атрофро дарк намуда, ҳаракат ва тағиироти онҳоро мушоҳида мекунем, шакл, ранг, андоза ва мавқеяти онҳоро дониста мегирем. Тамоми фаъолиятҳои инсон, аз ҷумла, хондан, навиштан, расм қашидан, тамошо кардан, рондани воситаҳои нақлиёт, илм ва хунаромӯзӣ ба дидан вобастаанд. Одам наздик ба 90% иттилооти дунёи берунаро аз тариқи ҷашм мепазирад.

**Соҳти ҷашм.** Ҷашм – узви биной нури равшаниро ҳис карда, ҳамчун ҷузъи ҷониби анализатори босира ба шумор мераад. Узви босира аз ғӯза (кура)-и ҷашм ва узвҳои ёвар: пилк, мижга (мижгон), мушакҳо ва ғадуди ашқи ҷашм иборат аст (расми 80). Ғӯзай ҷашм ба шакли кура буда, дар косахонаи ҷашм қарор дорад. Аз сатҳи дохилии косахона ба сатҳи берунии ғӯзай ҷашм мушакҳои муҳаррики ҷашм мебароянд. Ғӯзай ҷашмро сафедпардаи ғафс мепӯшонад (расми 81). Он ҷашмро аз таъсирҳои механикию кимиёй, резандомакон ва зарроти бегона ҳифз мекунад. Қисми дар пеши ҷашм будаи сафедпарда – қарния (шоҳак) шаффофт аст, қисми бокиаш сулбия (склер) ном дорад. Қарния равшаниро хуб мепазирад. Сулбия ранги сафеди хира дорад, нурро намегузаронад. Ретсептор дар қарния фаровон аст, рефлексҳои пӯшидан ё пир-пирзании пилкҳо, равон шудани оби ҷашмро ҳосил мекунанд.

**Машимия (рагпарда)** дар зери сафедпарда ҷойгир шуда, анибия, ҷисми мижгонӣ ва сатҳи дохилии косаи ҷашмро фаро мегирад. Рӯяи дохилии ма-



**Расми 80.** Намои берунаи чашм: 1 – мижаҳо, 2 – сафедии чашм, 3 – ғадуди ашк, 4 – инабия, 5 – пилкҳои болой ва поёнӣ, 6 – мардумак, 7 – қарния.




**Расми 81.** Соҳти чашм: 1 – мушакҳои мижгонӣ, 2 – сафедпарда, 3 – шабакия, 4 – қарния, 5 – инабия, 6 – адасӣ, 7 – доғи зард, 8 – зуҷочия, 9 – машимия, 10 – нуқтаи кӯр, 11 – асаби биной.

шимия бо моддаи сиёҳ пӯшида шудааст. Пигменти сиёҳ равшанини ба чашм афтидаро фурӯ бурда, тасвирро возех меқунад. Қисми пеши машимияро *инабия* фаро мегирад. Инабия аз обӣ то қаҳвай тағирии ранг меқунад. Пас аз қарния ва машимия *чисми мижгонӣ* ҷойгир аст, ки бо қумаки мушакҳои он мардумаки чашм ба қосаҳонаи чашм ва инабия часпида меистад.

Сўроҳии васати инабия *мардумак* ном дорад. Сўроҳии мардумак тангу күшод шуда, равшаниро танзим меқунад, яъне дар муқобили нури зиёд танг, дар муқобили нури кам күшод мешавад. Бо нури хеле зиёд мардумак танг шуда, рӯшноиро кам мегузаронад.

Қабати зерини машимия *тӯрпарда* – *шабакия* аст, ки дар чанд рад ҷойгир шуда, аз 110–125 млн ҳуҷайраи чӯбча-



**Расми 82.** Соҳти шабакияи чашм: 1 – ретсепторҳо, 2 – шабакия, 3 – асабҳои биной, 4 – хуҷайраҳои асаб.

шакл ва 6–7 млн ҳұчайраи колбачашакл таркиб меёбад (расми 82). Чун чұб-чахұчайрахो ба нури кам ҳассосанд, *ретсепторҳои босираи шабона* ва колбачаҳұчайрахо, ки рангро ташхис медиҳанд, *ретсепторҳои рүйнини рұзона мебошанд*. Хелҳои ҳассос ба рангхои сурх, сабз ва кабуд доранд. Агар кори яке аз хелҳо барҳам құрад, одам ба фарқи ранг намеравад. Ин беморій *далтонизм (рангқұры)* ном дорад. Зотан фарқ накардани ранг дар байни мардҳо 10%, дар байни занҳо 1% пеш меояд.

Дар паси мардумак линзаи шаффофи аз ду ҷониб барчаста – *адасии чашм (булұрак)* меистад. Байни адасй ва шабакия бо моддаи соғи шишамонанд пур аст. Бахше аз шабакия, ки аз он асаби биной хориқ мешавад, *нұқтаи құр* аст. Он ретсептори нур надорад. Агар нури аз ҷисм баргашта ба нұқтаи құр афтад, он нодида мемонад. Дар наздикии нұқтаи құр бахши дигари шабакия – *доғи зард* ҳаст, ки он бештарин ҳассосият ба нурро дошта, *маркази дид* ном дорад. Ин маркази дид танҳо дорои колбачаҳұчайрахо аст ва миёни он *маркази диди возеҳ* ном дорад. Құбчаҳұчайрахо дар канораҳои маркази дид چойгиранд. Дунболачаҳои ҳұчайрахои асаби шабакия асаби биноиро ҳосил мекунанд. Бозтоби ҷисм пас аз қарния, зулолия ва мардумак, адасии чашм ва зучочия дар доғи зард ба шакли хурдшуда ва воруна ҳосил мешавад. Тасвири ҷисм ба импулсҳои асаб табдил шуда, тавассути асабҳои биной ба ноҳияи босираи қишири нимкурахо мегузарад. Дар ин ҷо доир ба шакл, андоза, ранг, равшаной, мавқеяти ҷисм дар фазо ҳисси өвкей ба вучуд меояд.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанчед:**

1. Пардаҳои косахонаи чашм ва моҳияти сохти онҳоро ба тарзи құфт нависед: А – сафедпарда, В – машимиә, D – шабакия, Е – инабия: 1 – аз рагҳои хунгард ва ҳұчайраҳои пигменттій иборат аст, қисми пеши он инабияро ҳосил мекунад, 2 – аз ҳұчайраҳои колбачашаклу құбчащакли ҳассос ба равшанй иборат аст, 3 – қисми пешаш қарнияро ҳосил мекунад, 4 – құзъи пеши рангаи машимиә.
2. Қисмҳои чашм ва вазифаҳои онҳоро ба тарзи құфт нависед: А – қарния, В – инабия, D – мардумак, E – адасй, F – зучочия, G – колбачаҳұчайрахо, H – құбчаҳұчайрахо, I – доғи зард: 1 – фароварданы нури шикаста ба доғи зард, 2 – пур карданы холигии косахонаи чашм, 3 – гузаронданы нур ба мардумак, 4 – танзими равшанй, 5 – нишон додданы ранги чашм, 6 – ҳосил карданы тасвир, 7 – қудосозии ранг, 8 – ангезиш аз нури суст

3. Дар чараёни босира рохи гузари нурро бо тартиб нишон дихед: А – адасии чашм, В – зуচочия, Д – доғи зард, Е – қарния, F – зулолия, G – мардумак

### **Фикр карда чавоб дихед:**

- Барои чӣ мегӯянд, «чашм нигоҳ меқунад, мағзи сар мебинад»?
- Тасвирхое, ки дар фильмхову телевизор дига мешаванд, дар асл аз пайи ҳам ва тез-тез ивазшавии кадрҳо иборатанд. Барои чӣ мо онҳоро дар экран ба шакли тасвирҳои яксара мебинем?


## **§ 54. Вазифаи аъзои босира**

**Вазифаи чашм.** Чашмро метавон ба дурбини оптикӣ монанд кард. Шабакияни он ба рӯшнӣ чун сафҳаи ҳассос, адасиву қарнияш муҳити шиканандай нур ҳастанд. Мушакҳои миҷгон, ки дар қафои инабия чойгир шудаанд, барҷастагии адасии чашмро тағиیر дода, кам ё бештар шикастани нурро таъмин меқунанд. Раванди фокусие, ки дар натиҷаи тағиیر ёфтани шакли адасии чашм ва афтиданни нурҳои ҷисм дар шабакия ба амал меояд, *аккомодатсия* ном дорад. Аккомодатсия ҳаст, ки ҷисмҳо новобаста аз дур ё наздик қарор гирифтани худ возех дига мешаванд. Мо ба ашё бо ҳар ду чашм менигарем, аммо ҷиз дар як шакл падид меояд. Ҳолатеро, ки дар он тасвири ашё ба ҳамон як ҷойи чашм, яъне ба доғи зард афтида, дар як шакл намудор мегардад, *диди стереоскопик* меноманд.

Ҳамон ҳусусияти чашм, ки мумкин аст ду нуқта дар камтарин масофа ташхис дода шавад, *тезии чашм ё ки қувваи босира* ном дорад.

**Вайрон шудани босира.** Вайрон шудани қобилияти дид аксаран ба дурбинӣ ва наздикбинӣ вобаста аст. Дар одаме, ки дурро возех мебинад, тасвири ҷисм нисбат ба наздикбин каме қафотар аз доғи зард ҳосил мешавад (расми 83). Ў ҷисмҳои наздикро хуб дига наметавонад. Дар наздикбин бошад, тасвири ҷисм нисбат ба дурбин пештар аз доғи зард ҳосил шуда, дурро хуб намебинад. Наздикбинии модарзодӣ ба дарозрӯя шудани ғӯзай чашм ва дурбинии модарзодӣ ба кӯтоҳ шудани ғӯзай чашм вобаста аст. Дар сурати вайронии босира дұхтур гузоштани айнаки маҳсусро тавсия медиҳад.

**Иллатҳои чашм.** Ранги чашмро моддаи меланини инабия таъйин меқунад. Дар сурати набудани пигмент нур на танҳо аз тариқи мардумак, балки



**Расми 83.** Наздикбиний ва дурбиний: *а* – биниши мұтадил, *б* – наздикбиний ва ислохи он бо айнак, *в* – дурбиний ва ислохи он бо айнак.

бо инабия низ ба ғұзаи чашм мегузарад. Дар натичаи набудани пигмент қобилияты биниш хеле кохиш меёбад ва иллати *албинизм* ба вучуд меояд.

Шабханғом вайрон шуданы қобилияты босира – *шабкүрі* аз чумлаи иллатхой чашм мебошад. Одами шабкүр ашёро рўзона хуб мебинад, аммо дар торикй намебинад. Ин беморй ба тағиироти чўбчаҳуҷайраҳои шабакаи чашм ё ба родопсин (шабкүрии модарзодй)-и таркиби ҳуҷайраҳо, ё ба камбуди витамины А дар таркиби ғизо, ё *глаукома*, ки боиси атрофия (маълумият)-и асабҳои босира ва ё каму зиёдшавии фишори доҳиличашмй мегардад, вобаста аст. Дар пиронсолй аз таъсири суддабандии рагҳо мизони таъмини хун ба пардаи чашм вайрон шуда, чашм хира мешавад. Ин гуна касолат боиси хирававии адасии чашм – катаракта мегардад.

**Ёрии аввал ҳангоми зарар дидани чашм.** Дар сурати ба чашм афтиданы гарду хас ё дигар чиз мебояд чашмро шуста, пилкхоро ба боло ё поён кашида, бо нўги рўмолча ё пахтаи тоза чизи часпидаро бо эҳтиёт гирифта партофт. Ҳангоми ҷароҳат дидани чашм онро шустан ё берун овардани чизҳои ба он даромада мумкин нест. Агар чашм захмий шавад, онро бо докай тоза баста, беморро зуд ба дармонгоҳ бояд бурд.

**Беҳдошти аъзои босира.** Барои аз кор наафтодани биноии чашм дар хонаи камнур китоб хондан ё машғул шудан бо корхое, ки ба чашм зўр меоварад, мумкин нест. Ҳангоми хондану навиштан, дўхтану риштан ва ғайра китобу коғаз ё матоъро аз чашм 40 см дуртар бояд нигах дошт. Дар нақлиёт (ба хусус, автобус) набояд китоб хонд. Дар ин ҳол пайваста чунбида истода-

ни китоб чашмро хаста ва дар ниҳоят, бетоб мекунад. Ҳангоми қироати китоб ё рӯзнома ба равшаноии хона бояд таваҷҷуҳ кард. Нур ба рӯйи миз бояд аз самти чап зада истад. Дар коргоҳ мебояд аз ҷароғҳои рӯзона (маҳтобӣ) истифода бурд. Аз гарду бод, дастони ношуста, дастрӯмоли нотоза эҳтимол дорад ба ҷашм микроб афтад, ки он боиси *илтиҳоби мултаҳима (конъюнктивит)* мешавад.

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

- Истилоҳот ва мағхумҳои ба онҳо мутобикро ба тарзи ҷуфт нависед: А – аккомодатсия, В – қувваи босира, D – диди стереоскопик, Е – ҷисми мижгон, F – албинизм, H – ноҳияи ассотсиативӣ: 1 – мушаке, ки барҷастагии адасии ҷашмро танзим мекунад, 2 – афтидани тасвири ҷисм дар як ҷойи ҳар ду ҷашм, яъне дар доғи зард, 3 – набудани пигменти меланин, 4 – раванди фокусии ҷашм бо тағиیر додани ҳолати адасӣ, 5 – функцияи он кори анализаторҳоро мутобик месозад; 6 – ташхис додани ду нукта дар камтарин масофа.
- Истилоҳот ва мағхумҳои ба онҳо мутобикро ба тарзи ҷуфт нависед: A – катаракта, B – конъюнктивит, D – биноӣ, E – глаукома, F – пардаи ҷашм (склер), H – меланин, G – далтонизм: 1 – ҳусусияти рангро ташхис надодани ҷашм, 2 – хира шудани адасии ҷашм, 3 – пигменти пӯст, 4 – сафедпардаи ҷашм, 5 – илтиҳоби мултаҳима (пардаи луобӣ), 6 – ҳусусияти ҷашм, ки шакл, ранг ва фосилаи байни ашёро ташхис медиҳад, 7 – зарапёбии асаби босира.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

- Дар бемории албинизм пӯст ва маҳсули он – мӯй ба сабаби рушд наёфтани пигмент беранг мешавад. Бо ин ҳол барои ҷой ҷашмони фарди мубтало ба ин беморӣ сурхча шуда, қувваи босирааш бамаротиб суст мегардад?
- Барои ҷой ба ашёи дурдаст ҷашмҳоро хира карда ва ба ашёи наздик ҷашмонро қалон кушода нигоҳ мекунем?

## **Кори озмоишии 7**

### **Ташхиси қувваи босира.**

*Таҷҳизот ва ашёи амалиёт:* ҷадвали Головин, наворметр, ишорачӯб.

*Тартиби амалиёт:*

Тавзеҳ. Мардумаки ҷашм аз равшанӣ танг ва аз торикий васеъ мешавад. Ҳар ду мардумак дар як замон тангу васеъ мегарданд. Сабаби ин он аст,

ки торҳои асабии ҳар ду асаби босира дар қисми поёни мағзи сар буриш меҳӯранд. Нисфи торҳои асаби босираи чашми рост ба самти чапи мағзи сар ва нисфи торҳои асаби босираи чашми чап ба самти рости мағзи сар мегузараанд. Ин торҳо ба ноҳияи чортеппагии мағзи миёнаи нимкураҳои мағзи сар, ба маркази асаби зериқишрӣ мераванд. Дар он ҷо воканиши асаби босира ба маркази асаби муҳаррики ғӯзai чашм мегузараад ва тавассути торҳои он ба ғӯзai чашм омада, ҳолати мардумаки ҳар ду чашмро дар як вақт тағйир медиҳад.

- ҷадвали Головин бар рӯйи девор, ки равшани мусоид дорад, овехта мешавад;
- донишомӯзи озмоишшаванда 5 м дурттар аз ҷадвал қарор мегирад. Ў дар оғоз чашми чапи худро бо дафттар ё китоб пӯшонида, бо чашми рост ҷадвалро аз боло ба поён меҳонад;
- озмоянда дар канори ҷадвал истода, бо ишорачӯб ҳарфҳои ҷадвалро аз сатри боло то ба поён нишон медиҳад;
- ҳар гоҳ озмоишшаванда ба сатре расида дигар дар хондан мушкилӣ мекашад, сатри болоӣ дараҷаи қувваи босираи ўро маълум месозад. Бо таваҷҷуҳ ба ҳарф (ракам)-и якуми ин сатр қувваи босира мушаххас мегардад. Ба ин тартиб қувваи босираи чашми чап низ санҷида мешавад.

Эзоҳ. Одаме, ки қувваи босираи мұттадил дорад, метавонад ҳарфҳои ҷадвалро то сатри 10 равшан бубинад. Дар ин ҳолат, қувваи босираи чашм мудодили 1,0 аст. Ин мизон ба сатрҳои болоӣ бо таносуби 0,1 кам шуда мерарад. Чунончи, барои сатри 9 – 0,9, барои сатри 8 – 0,8 ва ғайра.

## § 55. Соҳти аъзои сомеа, беҳдошти шунавой

**Аҳамияти аъзои сомеа.** Одам лаппишҳои садои атрофро бо ёрии аъзои сомеа қабул мекунад. Аз тариқи шунидан кас нутқ ёд мегирад, бо дигарон мулокот мекунад. Анализатори сомеа низ ба мисли босира аз қисмҳои ҷонибӣ, гузаронанда ва марказӣ иборат аст. Ин қисмҳо ба шарҳи зер мебошанд: ҷонибӣ – гӯш, гузаронанда – асабҳои сомеа, марказӣ – ноҳияи шунавоии нимкураҳои мағзи сар (расми 84).


**Соҳти аъзои сомеа.** Гӯши одам ва ҳайвоноти ширхӯр аз се бахш – беरунӣ, миёна ва дарунӣ таркиб ёфтааст (расми 85). *Бахши берунӣ* аз суфраи гӯш ва роҳи берунаи шунавоӣ иборат аст. Суфраи гӯш лаппишҳои садоро

тақвият дода, ба роҳи шунавой мефиристад. Бахши берунӣ бо *нақорапардаи таранг*, ки ба таври қўндаланг дар роҳи шунавой қарор дорад, анҷом мейбад.


Дар ковокии *бахши миёна* се устухони пайиҳам пайваст ҷой гирифтаанд: болғача, сандонча ва узангуча. Устухони болғача ба нақорапарда часпидааст. Дувумй – сандонча аз як сӯ ба дастай болғача ва аз сӯйи дигар ба қисми болоии узангуча васл мешавад. Устухони сеюм – узангуча аз ҷониби боло бо сандонча ва бо нӯғи пахншудаи дуюмаш ба пардаи эластикие, ки сӯроҳи байзашакли бахши миёнаро мепӯшонад, пайваст аст. Ковокии бахши миёна тавассути найчай сомеа бо ҳалқбинӣ мепайвандад.

*Бахши даруниӣ* дорои ковокӣ, чӯяқҳои нимдоира ва ҳалазун аст. Онҳо аз хориҷ бо лабиринти устухонӣ ва дар дохил аз лабиринти пардагӣ таркиб мейбанд. Байнин лабиринтҳо аз моеъи перилимфа ва лабиринти пардагӣ аз моеъи эндолимфа пур аст. Моеъи эндолимфа дорои ретсепторҳои сомеа аст.


**Амалкарди аъзои сомеа.** Мавҷҳои садо аз роҳҳои шунавоии бахши берунӣ гузашта, аввал нақорапарда, сипас устухонакҳои бахши миёнаро ба лаппиш медароранд. Устухонакҳо садоро ба ҳалтачай байзашакли бахши миёна мегузаронанд. Мавҷҳои садо ба моеъи гӯши миёна низ мерасанд. Импульсҳо аз роҳи асабҳои сомеа ба маркази шунавоии



**Расми 84.** Соҳти анализатори шунавоӣ:  
1 – ретсепторҳои сомеа, 2 – маркази сомеа  
дар нимкураҳои калони мағзи сар,  
3 – асабҳои сомеа.



**Расми 85.** Соҳти аъзои сомеа:  
1 – суфрай гӯш, 2 – роҳи берунаи шунавоӣ, 3 – устухони чакка,  
4 – нақорапарда, 5 – устухонакҳои сомеа, 6 – ҳалтачай байзашакл,  
7 – чӯяқҳои нимдоира,  
8 – ҳалазун, 9 – ҳалтачай мудаввар,  
10 – асабҳои сомеа.



**Расми 86.** Соҳти ҳалазуни бахши миёна: 1 – асаб, 2 – хучайрахой шоҳакий ҳассос, 3 – монеапарда, 4 – мембрана.

чаккаи нимкураҳои мағзи сар интиқол меёбанд. Дар ин чо хосият, неру ва баландии садо таҳлил мешавад.

**Зарапёбии аъзои сомеа, беҳдошти шунавоӣ.** Суст шудани қувваи сомеа аксаран ба ҷамъшавии чирки гӯш (олтингӯгирд), ки онро ғадудҳои роҳи шунавоии берунӣ тараашшуҳ мекунанд, вобаста аст. Дар ин гуна мавридиҳо ба духтур бояд муроҷиат намуд. Чирки гӯшро намебояд бо чӯб ё дигар ашёи тез баровард. Ин шояд боиси заҳмӣ шудани нақорапардаи гӯш гардад.

Агар муддати бисёр шавқуну сарусадоҳо ба гӯш таъсир расонад, тарангии нақорапарда суст шуда, шунавоии гӯш аз байн меравад. Садои аз ҳад баланд, ҷунончи, мавҷҳои садои ҳосилшуда аз таркиш метавонад нақорапардаи гӯшро пора кунад. Дар вақти таркиш боз нигаҳ доштани даҳон таъсири саҳтро ба гӯш кам мекунад.

#### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

- Роҳҳои интиқоли садо ва импулсҳои асабро бо тартиб нишон дихед: А – сандонча, В – ҳалтаҳаи байзашакл, Д – лабиринти пардагӣ, Е – роҳи шунавоии берунӣ, F – болғача, G – узангучча, Н – лабиринти устухон, I – нақорапарда, J – ретсептор, L – асаби сомеа.
- Кисмҳои анализатори шунавоӣ ва нишонаҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт на-висед: А – бахши берунӣ, В – бахши миёна, D – бахши доҳилӣ, Е – маркази шунавоӣ: 1 – болғача, сандонча ва узангучча ҷойгир шудаанд, 2 – аз ковокиҳо, ҷӯякҳои нимдоира ва лабиринт иборат аст, 3 – дар қисми чаккаи нимкураҳо ҷойгир шудааст, 4 – аз суфраи гӯш ва роҳи берунаи шунавоӣ иборат аст

3. Қисмҳои анализатори шунавой ва вазифаи онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – бахши берунӣ, В – бахши миёна, D – бахши дарунӣ, Е – маркази шунавой: 1 – садоро қабул карда, ба импулсҳои асаб табдил медиҳад, 2 – садоро тақвият дода мефиристад, 3 – мавҷҳои садоро таҳлил мекунад, 4 – садоро тақвият дода мегузаронад.

### **Машқро ичро қунед:**

*Муайян кардани солимии нақорапардаи гӯши.* Гоҳе бо сабаби илтиҳоби гӯши (бахши) миёна ё пайдо шудани сӯрохи хурд дар нақорапарда шунавой суст мешавад. барои муайян кардани ин ҳолат корҳои зеринро анҷом дихед: расми 85-ро бо диққат аз назар гузаронида, найчаи сомеаро ёбед (дар навиштаҷоти расм ин най зикр нашудааст). Бовар ҳосил қунед, ки ковокии гӯши миёна ба воситаи найчаи сомеа ба ҳалқбинӣ пайваст аст. Ҳавои гузаранда аз байни ҳалқбинӣ ва найчаи сомеа фишори ковокии бахши миёнаро бо фишори атмосфераи берун баробар нигаҳ медорад.

Бинии худро аз рӯ бо ангуштҳои калон ва ишора фишор дихед. Бо даҳон амиқ нафас қашида, саъӣ қунед ҳаворо аз бинӣ бароред. Ин амалро чанд бор такрор намуда, итминон ҳосил қунед, ки фишори ҳавои ковокии бахши миёна кам намешавад. Сабаби ин ҳолатро шарҳ дихед.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**


- Одами калонсоле, ки гӯшҳояш вазнин аст, барои чӣ барои беҳтар шунидани ҳамсuxбати худ кафи дасташро ба суфраи гӯшаш наздиқ нигаҳ медорад?
- Мо ҷашмонамонро баста метавонем маҳалли баромади садоро гуфта дихем. Кадом ҳусусиятҳои соҳт ва амалкарди анализатори шунавой ба дақиқ муайян кардани маҳалли баромади садо ёрӣ мерасонад?

## **§ 56. Узвҳои мувозинат, ҳисси мушакӣ ва ҳиссиёт**

**Сохтор.** Аъзои мувозинат ё худ дастгоҳи вестибулярий вазифаи эҳсоси ҳолати тан дар фазо ва нигаҳдории мувозинати танро ичро мекунад.

Дастгоҳи вестибулярий аз ду ҳалтачаи байзашакл ва се ҷӯяки нимдоира, ки дар гӯши миёна ҷойгир шудаанд, иборат аст (расми 87). Ҳалтacha ва ҷӯякҳо дар доҳили худ моеъ ва ретсептор доранд. Ғайр аз ин, дар ҳалтачаҳо отолит – сангчаҳои мувозинат мавҷуданд. Ҳангоми ҳаракат ё тоб додани


**Расми 87.** Сохтори анализатори нигаҳдори мувозинат: 1 – ҳалазун, 2 – халтачай байзашакл, 3 – халтачаи мудаввар, 4 – чўякҳои нимдоира, 5 – асаби шунавой, 6 – асаби узви нигаҳдори мувозинат.



Сар ҳолати моеъи дохили халтачаҳо ва чўякҳо ва ё отолитҳо тағиیر ёфта, дар ретсепторҳо воканиш ба амал меояд.


Чўякҳои нимдоира ба ҳаракатҳои печон ҳассосанд. Импульсҳои асаб аз тарики *асабҳои вестибулярий* ва пулаки мағзи сар ба қишири мағзча ва нимкураҳо мегузаранд.

Гоҳе одаме, ки савори киштӣ аст, саргич ва дилаш бечо мешавад. Ин ҳолати одам – «бемории баҳр» ба воканишҳои пайиҳаме вобаста аст, ки дар натичаи чунбиши яқмароми сари кас дар ретсепторҳои дастгоҳи вестибулярий хосил мешаванд (расми 88). Дар ҳолати бевазнӣ бошад, отолитҳо ба ретсепторҳо таъсир намекунанд ва одам худро дар ҳоли фурӯ афтидан ба қаъри ҷарҳи карда, дилбечо мешавад. Бо мақсади пешгирий кардани ин ҳолат фа-



**Расми 88.** Сохт ва вазифаи узви нигаҳдори мувозинат:

1 – чўякҳои нимдоира, 2 – халтачай, 3 – отолитҳо (оҳаксангчаҳо), 4 – асабҳои шоҳчадор, 5 – торҳои асаб. Дар самти рост тағиироти узви мувозинат дар ҳолатҳои сар дода шудааст.




**Расми 89.** Ретсепторҳои мушак: 1 – мушакҳо, 2 – торҳои мушак, 3 – асаби ҳассос, 4 – пўшиши ретсептори мушак, 5 – нўги асаби ҳассос.

Мушакҳо, дигараш дар вақти суст шудани мушакҳо ба ангезиш меоянд. Дар ин ҳол импулсҳои асаб аз тариқи асабҳои ҳассос ба маркази фаъоли мағзи сар мегузаранд. Дар он чо бо таъсири рефлекси ҳосилшуда ҳаракат ба амал меояд.

Ҳисси мушаку пайҳо ҳисси тинҳон ном дорад. Маҳз бо ҳамин ҳис одам бо итмион қадам мезанад, чашмашро пўшида бо даст амали дақиқ анҷом медиҳад. Аммо ҳассосии мушаку пайҳоро одам пай намебарад.

Аз тариқи ҳиссиёт, яъне бо ҳисси пўсти бадан одам таъсири муҳити бе-рунро ҳис мекунад. Ретсепторҳои ҳиссиёт дар пўст чойгиранд (расми 90). Ретсепторҳо, ба хусус, дар нўги ангушт, каф ва забон бисёранд. Ба воситаи онҳо инсон гармӣ, сардӣ, вазниниро ҳис мекунад. Одам бо ҳиссиёт ҳатто чашмонашро баста вазн ё калону хурдии ашёро пай мебарад.

Вакте ки ба пўсти одам чизе меҳалад, бо таъсири он дар ўрешиш рух медиҳад. Бо таъсири пешиш сигнали асабии дар ретсепторҳо ҳосилшуда ба



**Расми 90.** Ретсепторҳои ҳиссиёт:  
1 – ламс, 2 – ҳисси ҳаракат, 3 – ҳисси дард,  
4 – ретсепторҳои пўст, 5 – торҳои асаб.

зонавардан машқҳои маҳсус мегузаронанд ва худро ба ҳолати бевазнӣ омода месозанд.

**Ҳисси мушакӣ.** Мушак, пай ва буғумҳо дорои ретсепторҳои маҳсус мебошанд (расми 89). Байзе аз ин ретсепторҳо бо қашишҳӯрии

маркази ломисай мағзи сар интиқол меёбад. Дар маркази асаб рефлекси дард пайдо шуда, мушакҳо кashiш меҳӯранд ва одам узви дардноки худро кashiда мемонад. Ретсепторҳои дард дар организм нисбат ба ҳар гуна таъсири зиёновар импулсҳои асабро бедор мекунанд. Дард таваҷҷуҳи касро барқосо ба ҳавфу ҳатари эҳтимолӣ ҷалб менамояд. Ретсепторҳое, ки гармию сардиро ҳис мекунанд, дар пӯст ва пардаи луобӣ ҷойгиранд. Онҳо бо таъсири муҳит ба ангезиш меоянд. Ретсепторҳо дар танзими ҳарорати бадан нақш доранд.

Ретсепторҳое, ки ҳароратро ҳис мекунанд, дорои ҳусусияти мутобиқшавӣ ба тағириоти муҳити беруна мебошанд. Чунончи, агар поро ба оби ба назар хеле гарм гузашта истем, ҳис мекунем, ки об он қадар ҳам гарм нест.

### **Ба супориш ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

Аъзои мувозинатро бо шарҳи муносиб ба тарзи ҷуфт нависед: А – ҷӯяқҳои нимдоира; В – ҳалтачаи байзавӣ, D – даҳлез, E – отолит, F – ретсептор: 1 – дорои ду ҳалтачаи байзавӣ, 2 – сангчаҳои мувозинат, 3 – дар дарунаш отолитҳо ҳаст, 4 – ба ҳаракати доиравӣ ҳассос, 5 – импулсҳои асаб ҳосил мекунад.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Фарди ба ҳолати бевазнӣ афтида худро дар ҳоли фурӯ рафтсан ба ҷари бетаг ҳис мекунад. Касе, ки дар арғунчак бозӣ мекунад, аз дилбеҳузурӣ қай карданӣ мешавад. Ин ду ҳолат бо чӣ гуна тағириоти аъзои мувозинат алоқаманданд?
2. Ретсепторҳои ҳиссиёти пӯст ба ҳар гуна фишор ҳассос мешаванд. Барои чӣ онҳо дар кафу ангуштон ва билхосса, дар нӯги забону лабҳо бисёранд?


## **§ 57. Аъзои шомма ва зонқа**

Ҳис кардани бӯю таъм ба таъсириоти маводи кимиёй, ки ба ҳуҷайраҳои ҳоси ҳассос мерасонанд, вобаста аст. Ҷарки бӯй ва таъм дар бораи ғизо ва муҳити атроф ҳабар медиҳад, ба ҳиссиёти одам таъсиргузор аст.


**Шомма.** Ҳис кардани бӯйи мавод бо ёрии ретсепторҳои ҳос шомма аст. Ретсепторҳои шомма дар бахши болоии ковокии бинӣ ҷойгир шудаанд (расми 91). Одам бо ёрии бӯй тоза будан ё олудагии муҳити зистро (чунончи, дар ошпазхона бӯйи газро) дарк мекунад, таъм ва сифати нӯшиданиҳоро мефаҳмад, захролудшавии эҳтимолиро пешгирӣ мекунад.

Бўйро хучайраҳои ретсептории махсуси бўй, ки дар рўяи қабати часпно-ки ковокии бинй чойгир шудаанд, қабул мекунанд. Миқдори ин гуна хучайраҳо дар одам ба 30–40 млн адад мерасад. Сатҳи хучайраҳо аз ҳисоби мўякҳои майдა паҳн шуда меравад. Хучайраҳои ғадудии қабати часпнок ретсепторҳои тараашшуҳиро нам карда меистанд. Моддаи бўйноки гузашта ба ковокии бинй дар моддаи часпнок ҳал шуда, ретсепторро бармеангезад. Ахбори вобаста ба бўй аз тариқи асабҳои ташхиси бўй ба маркази анализатори ташхиси бўйи мағзи сар мегузарад. Дар ин чо доир ба хосиятҳои бўй, кувват ва навъи он тасаввурот шакл мегирад. Анализатори бўй маводи барорандаи бўйҳои муҳталиф ва комбинатсияи онҳоро аз ҳам чудо мекунад. Азбаски ҳар як одам бўйи хосси худро дорад, сагҳои бўйгир одами мавриди чустуҷӯро аз байни ҳазорҳо нафар ёфта медиҳанд.

Ба ҳар як навъ бўйи муайян ҳассосии организм тағиیر ёфта меистад. Бўй дар баҳору тобистон, ба хусус, дар ҳавои гарму нам авч мегирад, дар равшаний нисбатан тезтар хис мешавад. Ҳар гоҳ моддаи бўйдор ретсепторро барангезад, мутобиқшавӣ ба бўй ба амал меояд, одам дигар бўйро хис намекунад.




**Расми 91.** Анализатори шомма (бўй):  
1 – ковокии биний, 2 – пиёзчай шомма,  
3 – нохияи хисси бўй, 4 – хучайраҳои  
ёрирасон, 5 – хучайраҳои ретсепторий,  
6 – мижгончаҳо, 7 – пардаи луобӣ.



**Расми 92.** Пистонакҳои зоиқа: 1 – ғадуд,  
2 – асабҳо, 3 – рохи таровиши ғадуд,  
4 – ретсептори таъм, 5 – пистонакҳои  
цўякшакл, 6 – пистонакҳои  
занбўруғшакл, 7 – пистонаки ламсӣ.

**Аъзои зоиқа.** Узви зоиқа аз пистонакҳои ҳассос ба таъм таркиб меёбад, ки дар ковокии даҳон чойгир шудаанд (расми 92). Пистонакҳои зоиқа аз хуҷайраҳои ретсептории рӯйиҳам хобидаи эллипсшакли зоиқа ва хуҷайраҳои такягоҳ иборат аст. Пистонакҳо дар нӯги забон, канораҳо ва бехи забон, девори ҳалқбинӣ ва нармии ком бисёранд.

Пистонакҳои зоиқаи забон дар қисми пеш аз шириинӣ, дар бех аз талхӣ, дар ду канор аз туршӣ, дар пешу паҳлу аз шӯрӣ ба таҳрик меоянд (расми 93). Бо таъсири моддаҳои ҳалшуда дар об ё луоби даҳон барангезиши ретсепторҳои зоиқа сурат мегирад. Бо реаксияи онҳо ҳисси зоиқа меафзояд. Моддаи дар об ҳалнашаванда бетаъм менамояд. Дар донистани таъм гармӣ ё сардӣ нақши муҳим надорад. Таъми ҳӯроки хеле сӯзон ё сард ҳуб ҳис намешавад. Ғизои каме хунук бомаза аст. Агар ҳарорати ғизо  $15\text{--}30^{\circ}\text{C}$  бошад таъмро нағзтар мефаҳманд.



**Расми 93.** Мавқеяти пистонакҳои зоиқа дар забон (пистонакҳо бо ранги сафедча нишон дода шудаанд): 1 – ширин, 2 – талх, 3 – турш, 4 – шур.

**Ҳассосии аъзои доҳилӣ.** Ретсепторҳои девораҳои аъзои доҳилӣ бо таъсириоти кимиёй, механикӣ, фишор ё ки ҳарорат ба таҳрик меоянд. Ин ангезиши бо асабҳои вегетативӣ ба маркази асабии ҳароммағз ва мағзи сар меравад. Аҳбори таҳлилшуда дар марказҳои асаб ба аъзои зарурӣ фиристода мешавад. Кори импулсхои асабро тақвият медиҳад ё суст мегардонад.

Ангезиши ретсепторҳои аъзои доҳилӣ ҳар гоҳ ҳис намешавад. Чунончи, таҳрики ретсепторҳои дил, чигар, гурда ва рагҳои хунгардро одам пай намебарад. Бо ин ҳол, барангезиши ретсепторҳо ҳангоми ҳосилшавии пешоб дар масона, холишавии меъда, хушкиданӣ девораи рагҳо ва озодшавии рӯда аз

начас ҳис мешавад. Дар вақти бетобии аъзои дохилӣ дар онҳо ретсепторҳо саҳт ба таҳрик омада, дар ноҳияи узви касал дард эҳсос мегардад.

**Бо ҳам мутобик будани амалкарди аъзои ҳис.** Организм қодир аст но-сомонии ягон узви ҳисро аз ҳисоби узви дигар бартараф кунад. Аз ин рӯ, шахси нобино хуб мешунавад, мебўяд бо ёрии ангуштонаш ашё, масалан, қимати пули коғазӣ ё тангаро дарк мекунад. Агар ду ҳисси одам заравдида, кар ва нобтно шуда монад, ҳисси шоммаи вай қавӣ мешавад. Ў номи рӯзномаю маҷалларо аз бӯяш баён мекунад, амвоҳи оҳангҳоро бо тамоми вучуд мешунавад.

### **Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Зоика ва ҷойи ретсепторҳои ҳассоси онро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – шӯр, В – турш, D – талҳ, Е – ширин: 1 – нӯги забон, 2 – бехи забон, 3 – нӯг ва паҳлӯҳои забон, 4 – ду канори забон.
2. Роҳи интиқоли импулсҳои асабро ҳангоми дарки зоика бо тартиб нависед: А – таламус, В – асабҳои гумроҳ, D – ретсептор, Е – системаи марказии асаб, F – асабҳои забон, G – мағзи дарозрӯя.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Накл мекунанд, гӯшҳои оҳангсози маъруфи олмонӣ Людвиг Ван Бетховен но-шунаво будааст. Ў як сари асои ҳудро ба роял расонида, нӯги дигарашро бо дандон дошта оҳанг гӯш мекардааст. Оё бо ин тарз шунидани оҳанг мумкин аст?
2. Барои чӣ мазаи ғизои талҳ танҳо пас аз хоидани луқма ҳис карда мешавад?
3. Одами нобино маҳалли баромади садоро чӣ тавр аз дур ташхис медиҳад? Ва барои чӣ манбаи бӯйро фақат аз масоҳаи наздик муайян мекунад?

## БОБИ ХІІІ. АФЗОИШ ВА ИНКИШОФ, ТАБИАТИ БИОЛОГӢ ВА ИҼТИМОИИ ОДАМ

### § 58. Аъзи афзоиш

**Аҳамияти афзоиш.** Одам низ чун тамоми мавҷудоти зинда хусусияти худофарӣ, яъне афзоишёбӣ дорад. Бо афзоиш организм нишонаҳои соҳторӣ ва сифатҳои ҳаётӣ худро нигаҳ медорад ва ба авлод мегузаронад. Аз тариқи афзоиш организм ҳаёти ба худ хосро идома медиҳад.

Афзоиш бо пайвастшавии ҳуҷайраҳои ҷинсии наринаю модина, яъне бордор кардан оғоз меёбад. Дар натиҷаи ин аз ду ҳуҷайраи ҷинсӣ як ҳуҷайраи бордоршуда – зигота ҳосил мешавад. Дар зигота нишонаҳои организми падар ва модар таҷассум меёбад. Бо пушти ҳам тақсимшавии зигота организми бисёрхӯҷайра ба вучуд меояд. Он дар батни модар, дар узви маҳсус – бачадон инкишоф ёфта калон мешавад. Пас аз таваллуд шудан афзоиш ва инкишофи он то замони ба воя расидан идома меёбад. Агар сабзиш ба камияти организм, яъне рушди қад ва вазн вобаста бошад, инкишоф аз давраи зигота саршуда, то ҳосил шудани нишона ва хусусиятҳои организми нав идома меёбад.

**Аъзи ҷинсии мард** аз як ҷуфт нутфадон, маҷрои он, ғадудҳои изофиӣ (нутфадон ва простата) ва олати таносул иборат аст. Нутфадонҳо дар ҳалтакаи пӯстӣ – *қисаи нутфадон* ҷойгиранд. Маҷрои нутфадон ва ғадудҳои изофиӣ ба *роҳи пешобгузар* кушода мешаванд.


**Аъзи ҷинсии зан.** Тухмдон, найчаҳои бачадон (туҳмроҳа), бачадон ва маҳбал системаи ҷинсии занро ташкил медиҳанд. Ин аъзо дар ковокии кос ҷой гирифтаанд. Як ҷуфт *туҳмдон* ба девори паҳлуии коси хурд ва девораи бачадон часпидаанд. Тухмдонҳо дорои ҳубобчаҳо – *фолликулаҳо* мебошанд. Дар доҳили фолликула яктой ҳуҷайратухм инкишоф меёбанд. Дар тухмдони духтарчали навзод қариб 400 000 ҳуҷайраи ноболиги таносул вучуд дошта, аз онҳо факат 350-500-то ба болиг шудан имкон меёбанд. Ҳар як тухмдон дар қифи патдоре ҷой гирифтааст. Қифҳо ба нойи бачадон, яъне ба туҳмроҳа ва найҳои дутоии бачадон ба ягона бачадони кушод боз мешаванд. Деворай *бачадон* бо пардаи часпнок пӯшида шуда, аз ҳалтаи холии мушакӣ иборат аст

## **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанчед:**

- Истилоҳотро бо нишонаҳои хос ба тарзи чуфт нависед: А – тухмдон, В – фолликула, Д – найчайи бачадон, Е – бачадон, Ф – зигота: 1 – ҳалтае, ки девораш бо пардаи часпнок пӯшида шудааст, 2 – ғадуди ҷинсии модина, 3 – тухмроҳа, 4 – ҳуҷайратуҳми бордоршуда, 5 – хубобчаи тухмдон.
- Аъзои ҷинсии занро аз ғадуди ҷинсий оғоз намуда бо тартиб ҷой дихед: А – бачадон, В – маҳбал, Д – найчайи бачадон, Е – тухмдон, Ф – фолликула, Г – қифҳо.


### **§ 59. Бордоршавӣ ва инкишофи батни**

**Бордоршавӣ.** Нутфа ба маҳбал доҳил шуда, ба сўйи бачадон ҳаракат мекунад. Баъди чанд соат нутфа ба тухмроҳа ворид мешавад. Дар найчайи бачадон яке аз нутфаҳо бо тухмхӯҷайраи болиг омехта мегардад (расми 94). Тухми бордоршуда бо тухмроҳа ба самти бачадон лағжида ҳаракат мекунад. Дар айни ҳол тухмхӯҷайра паси ҳам тақсим шуда, ҷанини бисёрухӯҷайраро ҳосил мекунад. Ҷанин баъди 5–6 рӯз ба ковокии бачадон меафтад. 2 рӯз дар бачадон озод монда, сипас ба пардаи луобии он медарояд ва ба вай мечаспад.




**Расми 94.** Бордоршавии тухмхӯҷайра: 1 – болиг шудани тухмхӯҷайра дар тухмдон, 2 – афтиданӣ тухмхӯҷайраи болиг ба найчайи бачадон, 3–5 – ҳаракати нутфа дар маҳбал (3), бачадон (4), найчайи бачадон (5), 6 – омехта шудани нутфа бо тухмхӯҷайра, 7 – тухмхӯҷайраи духастай, 8 – пайвастшавии ҳастаи нутфа бо ҳастаи тухмхӯҷайра.

**Расми 95.** Тақсимшавй ва ба бачадон часпидани тухмхуҷайраи бордоршуда: 1, 2, 3 – тухмхуҷайра дар ҳоли тақсимшавй, 4 – тухмдон, 5 – тухмроҳа, 6 – тухмхуҷайраи часпida ба девораи бачадон.



**Инкишофи чанин дар батни модар.** Дар ин давра аз ҳуҷайраҳои чанин пардаи он ҳосил мешавад. Дар сатҳи пардаи чанин патмӯякҳои таъминшуда бо рагҳои хунгард месабзанд (расми 95). Ба воситаи патмӯякҳо чанин аз организми модар оксиген ва маводи ғизой гирифта меистад. Ба зудӣ дар даруни пардаи патмӯякҳо боз як пардаи нозук ҳосил мешавад. Ин парда сабзида ба ҳубоб табдил меёбад. Чанин дар дохили моёни ҳамин ҳубоб шино карда мегардад. Ҳубоб чанинро аз осеб эмин нигаҳ медорад.

**Пайдоиши ҳамроҳак.** Дар замони инкишофи чанин патмӯякҳо танҳо дар ҳамон тарафи лифофаи чанин бοқӣ мемонанд, ки ба девораи бачадон наздиқ аст. Ин патмӯякҳо калон шуда, ба луобпардаи бачадон, ки рагҳои зиёди хунгард дорад, дохил мешаванд. *Ҳамроҳак дар натиҷаи бо ҳам частида сабзидан патмӯякҳои пардаи чанин ва луобпардаи девораи бачадон ба вучуд меояд.* Ҳамзамон бо пайдоиши ҳамроҳак дар батни модар давраи ҳомилагии



**Расми 96.** Насли батни дар бачадон.

**Расми 97.** Ҳолати насли батни дар бачадон: 1 – ҳамроҳак, 2 – банди ноф.

инкишоф сар мешавад (расми 96). Тавассути мўйрагҳо ҳамроҳак дар байни организми модар ва тифл мубодилаи газ ва маводи ғизой ба амал меояд.

**Инкишофи насли батнӣ.** Насли батнӣ дар бачадон тез рушд ёфта, дар якмоҳагӣ сари ўаз се як ҳиссаи танашро ташкил медиҳад; ҷашмонаш ба ташаккулёбӣ сар мекунанд. Насли якмоҳа ангушт дорад. Насли думоҳа ба 3 см мерасад, намои он ба одам монанд мешавад. Дар насли семоҳа қариб ҳамаи аъзояш месабзанд. Дар насли батнии 4–5-моҳа дилаш ба тапидан оғоз мекунад. Аз ин давр ба баъд сабзиши тифл ба тезӣ сурат мегирад. Дар 5-моҳагӣ вазни тифл ба 500 г, пеш аз таваллуд ба 3–3,5 кг мерасад (расми 97).

**Таваллуди кӯдак.** Таваллуд ба чудошавии гормони ғадуди гипофиз во-баста аст. Бо таъсири гормон девори бачадон саҳт қашиш ҳӯрда, таваллуд шурӯъ мешавад. Бо қашишҳӯрии мушакҳо тифл аз гарданai бачадон ба маҳбал лағжида меравад. Гиряи бачаи зодашууда аз оғози нафасирии ўбо шушгувоҳӣ медиҳад. Момодоя (ҳамшира) нофи кӯдакро бурида, аз ҳамроҳак чудо мекунад ва нӯги нофи буридаро баста мемонад.

Ҳомилагӣ давраи инкишофи фарзанди оянда дар бачадон аст, ки 270–280 рӯз идома мейбад. Нишонаҳои асосии он қатъшавии давраи ҳайз, моилӣ ба хобравии зиёд, дилбеҳузурӣ, қалоншавии ғадудҳо шир мебошанд. Зани ҳомила дар зери назорати дуҳтур қарор мегирад

### **Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

1. Раванди ҳосилшавии ҷанинро бо тартиб нависед: A – ҷанин пас аз 4–5 рӯз ба бачадон меафтад, В – яке аз нутфаҳо тухмҳуҷайраро бордор мекунад, D – ҷанин ба луобпардаи бачадон мечаспад, Е – нутфаҳо ба найчайи бачадон мегузаранд, F – ҳаракати тухмҳуҷайра ба самти бачадон сар мешавад, H – нутфаҳо ба маҳбал меафтанд, G – тухмҳуҷайраҳо паси ҳам тақсим шуда, ҷанин ҳосил мекунанд.
2. Инкишофи ҷанини насли батниро бо тартиб нишон дихед: A – дар пардаи патмӯйкӣ боз як парда сабзида, ҳубобча ҳосил мекунад, В – даври ҳомилагӣ оғоз мейбад, D – патмӯйкҳо ва пардаи луобии бачадон бо ҳам часпида, ҳамроҳак ҳосил мекунанд, Е – патмӯйкҳо ба пардаи бачадон амиқтар фурӯ мераванд, F – дар сатҳи пардаи ҷанин патмӯйкҳо пайдо мешаванд, G – ҷанин дар дохили ҳубоб шино мекунад, H – ҳуҷайраҳои ҷанин пардаи ҷанинро ҳосил мекунанд, J – патмӯйкҳо дар лифофаи ба девораи бачадон наздики ҷанин боқӣ мемонанд.


## § 60. Сабзиш ва инкишофи кўдак

**Давраҳои инкишофи организми одам.** Шири модар барои кўдак бениҳоят судовар буда, дар таркиби он тамоми маводи зарурӣ барои солим калон шудани кўдак мавҷуд аст. Аз ин рӯ, бачаҳое, ки шири модарро макида калон мешаванд, ба беморӣ камтар дучор меоянд. Пас аз таваллуд давраҳои инкишоф ба шарҳи зер аст: то синни 16–18 солагӣ – бачагӣ; то 16–21 солагӣ – навчавонӣ; 22–60 солагӣ – балоғат ва камолот; 60–75 солагӣ – калонсолӣ; аз 75 солагӣ ба баъд – кухансолӣ. Замони бачагӣ дар навбати худ ба давраҳои навзодӣ, ширмакӣ, томактабӣ, синни хурди мактабӣ ва наврасӣ чудо мешавад.

**Давраи навзодӣ.** Ин давра аз рӯзи зода шудани тифл то якмоҳагиро фаро мегирад. Ба маҳзи таваллуд шудан системаи гардиши хун, нафасигирӣ ва ҳозимиаи кўдак фаъол мешавад.

**Давраи ширмакӣ.** Ин давра аз якмоҳагӣ то яксолагии кўдак аст. Бачаи якмоҳа ба ҷароғ, ашёи ҷунбидайстода диққат медиҳад. Аз семоҳагӣ ба тарафи садо сар мегардонад, меҳандад, ба сўйи модар ва бозича талош меқунад, сарашро рост нигаҳ медорад. Аз 5-моҳагӣ бо дидани наздиқон меҳандад, фарёд мезанад, бо бозичаҳояш шуғл меварзад. Дар 6–7-моҳагӣ дандонҳои шири кўдак ба баромадан сар меқунанд. 7-моҳа шуда ба гаваккашӣ мепардозад, ба осонӣ менишинад. Дар 8-моҳагӣ ба чизҳо такя карда аз ҷо меҳезад. 11-моҳа шуда чанд калимаи одиро мегӯяд, бо дастгирӣ роҳ меравад. Кўдаки яксола роҳ меравад, 10–12 калима баён меқунад. Дар давраи ширмакӣ бача тез месабзад, вазнаш ҳам беист зиёд шуда, аъзои баданаш торафт мукаммал мегардад. Дар сутунмуҳраи кўдак ҳамхӯрдагӣ наменамояд. Ҳамии сутунмуҳраи вай дар гардан аз оғози нигаҳдории сар, дар сина аз дами нишаста тавонистан, дар камар аз лаҳзаи роҳгардӣ ба мушоҳида мерасад (расми 98).


**Давраи томактабӣ.** Ин давра аз яксолагӣ то синни 6–7-солагӣ аст. Кўдак аз ҷиҳати ҷисмониву рӯҳӣ тез рушд меқунад, нутқи ў инкишоф мейёбад. Кўдак дар 2–3-солагӣ серҳаракат ва ноором мешавад. Дар синни томактабӣ қисми асосии устухонҳояш нарм буда, аз тағояқҳои чандирӣ иборатанд. Дар ин давра дар як ҷо дурудароз рост истодан, бори вазнин бардоштани кўдак мумкин нест. Ўбояд дуруст нишастанро ёд гирад. Дар акси ҳол сутунмуҳра, қафаси сина, устухони кос ва поҳо дуруст рушд наёфта, каш монда, қадду



**Расми 98.** Инкишофи системаи такяву ҳаракати кўдак: 1 – навзод, 2 – кўдаки 6–10 ҳафтай, 3 – кўдаки 5–6 моҳа, 4 – кўдаки яксола.

басташ вайрон мешавад. Нутки кўдак, фикронй ва саъий ў дар 2–4-солагӣ ба рушд сар мекунад. Дар ин давра аз эътибор соқит мондани кўдак боиси ба таъхир афтодани инкишофи чисмонӣ ва рӯҳии ў мегардад.

**Давраи мактабӣ.** Ин давраи кўдак аз синни 6–7-солагӣ то 17–18-солагӣ тўл мекашад. Дар ин марҳила дар ҳаёту инкишофи зеҳнни кўдак тағиироти ҷиддӣ ба амал меояд. Ў дар мактаб хондану навиштанро ёд мегирад. Кўдак дар давраи мактабӣ ба омӯзиши донишу малакаҳои қасбӣ, ки барои ҳаёти ояндааш зарур аст, оғоз менамояд. Дар ин давра ба наврасӣ расида, фаъолия-



**Расми 99.** Ба нисбат тағиирёбии чуссаи одам бо мурури бузург шудан:  
1 – насли батнии думоҳа, 2 – насли батнии чормоҳа, 3 – навзод, 4 – дусола,  
5 – шашсола, 6 – дувоздаҳсола, 7 – бисту панчсола.

ти ғадудҳои тараашшуҳии дохилӣ меафзояд, сабзиши кӯдак тез сурат мегирад, нишонаҳои чинсӣ ба тозагӣ инкишоф ёфта, ба балоғат мерасад.

**Хусусиятҳои сабзиши ва инкишофи организми одам.** Бадани кӯдак дар давоми ҳаёти ў бо як маром инкишоф намеёбад. Қадди духтарон дар 10–12-солагӣ, аз писарон дар 12–16-солагӣ бо суръат меёзад. Сабзиши қад дар 20–25-солагӣ қатъ мешавад. Баробари бузургсол шудани одам мутаносибии қисмҳои гуногуни бадани ў низ тафийир меёбад (расми 99). Чунончи, дар навзод нисбати сари ў ба дарозии чуссааш 1:4 аст, дар синни 25-солагӣ бошад, ин нисбат 1:8 мешавад.

### **Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:**

1. Давраҳои инкишофи одам ва синну соли ба онҳо мутобиқро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – бачагӣ, В – навҷавонӣ, D – камолот, Е – калонсолӣ, F – куҳансолӣ: 1 – пас аз таваллуд то 16–21-солагӣ, 2 – аз синни 75 боло, 3 – то синни 22–60-солагӣ, 4 – синни 60–75-сола, 5 – то 16–18-солагӣ.
2. Давраҳои кӯдакӣ ва синну соли мутобиқро ба онҳоро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – навзодӣ, В – ширмакӣ, D – томактабӣ, Е – синни хурди мактабӣ, F – навҷавонӣ, G – синни калони мактабӣ: 1 – аз 12 то 17–18-солагӣ, 2 – 6–11-солагӣ, 3 – то як моҳа, 4 – то яксола, 5 – аз як солагӣ, 6 – то 7 сола, 6 – 15–18-соагӣ.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Исбот шудааст, ки агар кӯдак то 7–9-солагӣ гапзанӣ ва рост истоданро наомӯзад, дигар ёд гирифтан хеле мушкил мешавад. Барои чӣ чунин мешавад?
2. Барои чӣ инкишофи ақлу ҳуш ва фикрронӣ ба нутқи кӯдак вобаста аст?

## **§ 61. Тафийироти биологӣ ва табииати иҷтимоии одам**

Рушди организми инсон дар зери назорати низоми биологӣ ва иҷтимоӣ (аз лот.: *socialis* – умумӣ, иҷтимоӣ) сурат мегирад. *Барномаи биологӣ* пайдарди инкишофи таърихии тӯлонимуддат буда, сохтор ва хусусиятҳои физиологии одамро мушаххас мекунад. Асоси моддии ин барномаро хромосомаҳои таъмини ирсият – рамзи генетикии КДН (DNA) ташкил медиҳад. Барномаи иҷтимоии рушди организм ба хусусиятҳои хоси одам, ки аз таъсири зиндагӣ ташаккул ёфтаанд, вобаста мебошад. Қобилияти ҳиссиётии шаклгирифта

дар муҳити иҷтимоӣ, омӯзиши ҳунар ва донишҳо, кори иҷтимоии муғид табииати иҷтимоии одамро ташкил медиҳанд.

Одобу рафтор, эҳсоси вазифа ва амри вичдон, ҳисси ватандӯстӣ, фарҳанг ва дар кул, дарки воқеаю рӯйдодҳои атроф, омӯзишу парвариши одам бо таъсири чомеаю инсонҳои гирду бар ташаккул мейёбад. Барномаи иҷтимоӣ дар тӯли пешрафти таърихии чомеаи инсонӣ шакл мегирад, лекин ирсӣ намешавад. Ҳар як фард дар давоми зиндагии худ ин барномаро ҳамроҳ бо дигар узвҳои чомеа оҳиста-оҳиста омӯхта меравад. Калонсолон дар ташаккули шахси авлоди ҷавон саҳм мегузоранд. Дар ҳамин ҷараён ҷаҳони ботинии ҳар як фард, муносибати вай бо таъсири муҳити беруна ташаккул мейёбад.

**Шабоҳати соҳтор ва инкишофи организми инсон ба ҳайвонот.** Инкишофи организми одам низ ба мисли ҳайвонҳо аз бордоршавии як тухмхучайра оғоз мейёбад. Дар нахустин давраи рушди ҷанини одам, тавре ки ба ҳама сутунмуҳраиҳо хос аст, ҳорда, ҷӯяҳои асаф, рӯда пайдо мешавад. Сипас дар ҷанин ба оҳистагӣ нишонаҳои ҳамсони моҳӣ, ҷонварҳои обиву хокӣ, ҳазандажо, ширхӯрон, приматҳо, маймунҳои одамшакл ва дар поён алomatҳои хоси одам зуҳур мейёбанд.

Дар инкишофи организми инсон давраи бачагӣ ба нисбат бештар давом мекунад. Ин давра аз панҷ як ҳиссаи умри одамро фаро мегирад. Давраи ба воя расидани маймунҳои одамшакл кӯтоҳ буда, он аз 6–13 як ҳиссаи ҳаёташонро ташкил медиҳад.

Фанҳои анатомия, эмбриология, физиология, генетика, биологияи молекулярӣ аз назари муқоиса нишон медиҳанд, ки одам ба горилла, ба ҳусус, ба шимпанзе бештар монанд аст. Одам ва маймунҳои одамшакл дум надоранд, соҳти ҷашм, гӯш, пӯст, гурӯҳҳои ҳунӣ, бемориҳо, ангалҳо (паразит), ҳатто ҳосилшавӣ ва қатъёбии рефлексҳои шартии онҳо шабехи ҳам аст. Дар ҳусуси ақлу ҳуши содай ҳайвонҳо дар боло зикр шуда буд. Аммо ақлу ҳуши инсон нисбат ба ҳайвонот ба маротиб бештар рушд ёфтааст, ба тафаккур расидааст.

Тафаккур бо сухан ифода мейёбад. Одам тамоми ашё ва ҳодисаҳои атрофро бо қалима баён карда, аз сар гузарондаҳои худро умумӣ мекунад, фикр меронад. Аз ин рӯ, дар одамон баробари монандиҳо нишонаҳои мутафовит низ ҳаст. Алалҳусус, скелети мағзи сари одам нисбат ба скелети руҳкора хеле қалон аст, ҳамиҳои гардан, қисми сина, миён ва чорбанди сутунмуҳра

инкишофёфта мебошанд; пошна ба шакли гунбаз, қафаси сина ҳамвор, нимкураҳои калони мағзи сар бузург аст ва қисми қишрии нимкураҳо дорои чинҳои морпечи зиёд мебошад.

**Акселератсия.** Ахиран инкишофи босуръати чисмонӣ ва физиологии организми инсон мушоҳида мешавад. Дар давоми сад сол баландии қад ба ҳисоби миёна дар кӯдакон – 5 см, дар наврасон – 10–15 см, дар мардони миёнсол – 6–8 см афзудааст. Инкишофи рӯҳӣ ва синни балофатии бачаҳо низ тезтар мешавад. Ин ҷараён, ки акселератсия ном дорад, ба беҳтар шудани шароити оилавӣ, ғизо хӯрдан, дарозшавии рӯзҳои равшан вобаста аст.

### **Ба супориш ҷавоб ғарбиятӣ ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:**

Мавқеи мунаzzами инсонро бо тартиб ғарбиятӣ: А – одамон, В – ширхӯрон, D – одами боақл, E – одамшаклон, F – хордадорон, G – приматҳо, H – муҳрадорон.

### **Фикр карда ҷавоб дихед:**

1. Ба мисли бисёрхӯчайрагиҳо инкишофи одам аз як тухмҳӯчайраи бордоршуда шурӯъ мешавад. Бо ин чиро мешавад исбот кард?
2. Дар сабзиш нақш доштани нутфа ва тухмҳӯчайра чӣ аҳамият дорад?

## Чавоби супоришишо

**§ 1.** Маълумоти умумӣ дар бораи одам ва саломатии ў: 1.А–3, В–1, D–2. 2.А–3, B–5, D–6, E–8, F–2, G–7, H–4, I–1.

**§ 2.** Соҳтори хучайравии организми одам: 1.А–6, B–4, D–8, E–2, F–3, G–9, H–1, J–7, I–5. 2.А–4, B–1, D–2, E–6, F–3, G–7, H–5.

**§ 3.** Хучайра ва хосияти ҳаётии организм: 1.А–2, B–4, D–1, E–3. 2.А–5, B–3, D–1, E–4, F–6, G–7, H–2.

**§ 4.** Бофтаҳо, узвҳо ва бадани одам : 1–E, 2–D, 3–A, 4–F, 5–B, 6–G. 2.А–2, B–8, D–3, E–4, F–7, G–1, H–6, J–5.

**§ 5.** Танзими гуморалӣ ва асабии функсияҳои бадан: 1.А–5, B–6, D–2, E–3, F–7, G–4, H–1. 2.1–D, 2–F, 3–A, 4–E, 5–B. 3.1–E, 2–B, 3–A, 4–F, 5–D, 6–G.

**§ 6.** Ғадудҳои тарашшуҳӣ, ғадуди сипаршакл : 1.А–5, B–6, D–2, E–3, F–7, G–4, H–1. 2.А–5, B–1, D–2, E–4, F–3. 3.А–2, B–1, D–4, E–5, F–3. 4.А–3, B–1, D–2, E–4.

**§ 7.** Ғадудҳои назди сипаршакл, гипофиз, душоха, болои гурда: 1.А–6, B–2, D–3, E–4, F–5, H–1; 2.А–4, B–1, D–2, E–3, F–6, H–5. 3.А–4, B–5, D–2, E–1, F–3.

**§ 8.** Ғадудҳои зери меъда ва чинсӣ, танзими кори ғадудҳои тарашшуҳӣ : 1.А–5, B–2, D–6, E–3, F–1, G–4. 2.А–6, B–5, D–3, E–4, F–2, G–1. 3.А–4, B–6, D–2, E–5, F–1, G–3. 4.1–D, 2–B, 3–F, 4–H, 5–J, 6–A, 7–G, 8–E.

**§ 9.** Соҳт, функсиya ва аҳамияти системаи такягоҳу ҳаракат: 1.А–4, B–5, D–1, E–2, F–3, G–6. 2.А–6, B–5, D–1, E–4, F–2, G–3. 3.А–4, B–2, D–1, E–3.

**§ 10.** Таркиб ва рушди устухонҳо: 1.А–4, B–1,D–2, E–3. 2.А–4, B–7, D–3, E–2, F–1, G–6, H–5. 3.А–3, B–7, D–1, E–2, F–8, H–6, G–5, I–4.

**§ 11.** Ёрии аввалин ҳангоми зарар дидани скелет: 1.А–4, B–3, D–1, E–2. 2.А–7, B–3, D–5, E–6, F–1, H–2, G–4. 3.1–E, 2–B, 3–A, 4–D.

**§ 12.** Мушакҳо: 1.А–3, B–2, D–1. 2.А–2, B–4, D–5, E–3, F–1.

**§ 13.** Инкишофи мушакҳо, ташаккули қадду қомати одам: 1.1–E, 2–D, 3–A, 4–F, 5–B. 2.А–2, B–1, D–4, E–3.

**§ 14.** Хун ва вазифаи он: 1.А–3, B–2, D–1, E–4. 2.А–3, B–1, D–2, E–4. 3.А–2, B–1, D–4, E–3.

**§ 15.** Таркиби кимиёни хун: 1.А–4, В–1, D–5, E–3, F–2. 2.А–4, B–3, D–1, E–2. 3.1–D, 2–F, 3–A, 4–G, 5–E, 6–B.

**§ 16.** Эритроситҳо: 1.А–3, B–4, D–5, E–6, F–1, G–8, H–7, J–2. 2.А–3, B–4, D–1, E–2.

**§ 17.** Лейкоситҳо: 1. А–3, B–4, D–1, E–5, F–2. 2. А–4, B–3, D–2, E–1.

**§ 18.** Аҳамияти гардиши хун, соҳти дил: 1.А–5, B–6, D–4, E–3, F–1, G–2. 2.А–1, B–2, D–3, E–5, F–4.

**§ 19.** Рагҳои хунгард, даври гардиши хун: – 1.А– 1, B–2, D–3, E–4. 2.1–E, 2–G, 3–H, 4–D, 5–B, 6–A, 7–F. 3.1–D, 2–E, 3–A, 4–F, 5–B.

**§ 20.** Ҳаракати хун дар рагҳо: A–3, B–1, D–2. 2.А–1, B–3, D–2.

**§ 21.** Танзими кори аъзои гардиши хун: 1.А–3, B–2, D–1, E–4. 2.1–E, 2–B, 3–A, 4–F, 5–D.

**§ 22.** Ёрии аввалин ҳангоми хунравӣ: 1. 1–B, 2–D, 3–A. 2. 1–D, 2–B, 3–A. 3. 1–B, 2–A, 3–D.

**§ 23.** Соҳтори аъзои нафаскашӣ: 1. 1–D, 2–H, 3–B, 4–A, 5–G, 6–F, 7–E. 2. А–1, B–3, D–2, E–6, F–5, H–4. 3. A–3, B–1, D–5, E–2, F–4.

**§ 24.** Мубодилаи газҳо дар шуш ва бофтаҳо: 1.1–H, 2–B, 3–E, 4–A, 5–F, 6–G, 7–D. 2.1–F, 2–D, 3–B, 4–A, 5–E.

**§ 25.** Танзими нафаскашӣ, бемориҳои аъзои нафас: 1.1–D, 2–F, 3–A, 4–E, 5–B, 6–G. 2.1–F, 2–D, 3–H, 4–G, 5–E, 6–J, 7–A.

**§ 26.** Аъзои ҳозима: 1. 1–E, 2–H, 3–F, 4–B, 5–A, 6–G, 7–D. 2. А–3, B–1, D–3, E–2. 3. A–3, B–4, D–1, E–5, F–2.

**§ 27.** Соҳт ва вазифаи аъзои дастгоҳи ҳозима: 1.А–4, B–3, D–2, E–1. 2.А–4, B–3, D–6, E–5, F–1, G–2.

**§ 28.** Танзими ҳазми хӯрек: 1. А–3, B–1, D–2. 2. 1–F, 2–D, 3–B, 4–A, 5–E. 3. 1–D, 2–A, 3–E, 4–B.

**§ 29.** Бемориҳои меъдаю рӯда ва пешгирий кардани онҳо: 1. 1–D, 2–B, 3–E, 4–A. 2. A–1, B–2, D–5, E–4, F–3.

**§ 30.** Аҳамияти мубодилаи моддаҳо ва неру: 1.1–G, 2–H, 3–D, 4–F, 5–E, 6–A, 7–B. 2.А–3, B–2, D–1, E–5, F–4.

**§ 31.** Мубодилаи сафеда, карбогидрад ва чарбҳо: 1.1–F, 2–B, 3–E, 4–A, 5–D. 2.1–B, 2–A, 3–D, 4–E, 5–F. 3.1–F, 2–A, 3–E, 4–D, 5–H, 6–B.

**§ 32.** Витаминҳо ва аҳамияти онҳо: 1.А–4, В–5, D–3, Е–2, F–1. 2.А–4, В–3, D–2, Е–5, F–1. 3.А–2, В–5, D–1, Е–3, F–4. 4.А–3, В–1, D–5, Е–4, F–2.

**§ 33.** Масрафи неру дар организм: 1. 1–Е, 2–D, 3–G, 4–F, 5–H, 6–A, 7–B. 2.1–E, 2–A, 3–D, 4–F, 5–B. 3.А–3, В–2, D–5, E–1, F–6, G–4.

**§ 34.** Соҳт ва вазифаи пӯст: 1.А–3, В–1, D–2. 2.А–3, В–6, D–1, Е–5, F–2, H–4. 3.А–2, В–5, D–4, Е–1, F–3.

**§ 35.** Ғадуди арақ ва маҳсули пӯст: 1.А–5, В–1, D–4, Е–6, F–7, H–3, G–2. 2.А–3, В–2, D–1. 3.А–2, В–3, D–1.

**§ 36.** Беҳдошти пӯст, ёрии аввалин: 1.А–3, В–1, D–2. 2.А–4, В–2, D–1, Е–3.

**§ 37.** Соҳти аъзои ихрочи пешоб: 1.1–A, 2–E, 3–B, 4–D, 5–H, 6–I, 7–F, 8–G. 2.A–2, B–4, D–5, E–1, F–3, H–6, G–7. 3. А–3, В–4, D–6, Е–5, F–1, H–2.

**§ 38.** Вазифаи аъзои ихрочи пешоб: 1.1–D, 2–E, 3–J, 4–F, 5–G, 6–K, 7–A, 8–L, 9–B, 10–I, 11–H. 2. 1–E, 2–A, 3–B, 4–D. 3.А–7, В–2, D–1, Е–8, F–3, H–4, G–4, I–6.

**§ 39.** Соҳти системаи асаб: 1.А–2, В–4, D–3, Е–1, F–5, G–6. 2.А–4, В–6, D–1, Е–5 F–3, H–7, G–2. 3.А–2, В–4, D–1, Е–3.

**§ 40.** Вазифаҳои системаи асаб: 1. 1–E, 2–B, 3–A, 4–F, 5–D. 2. A–3, B–2, D–4, Е–1, F–5.

**§ 41.** Соҳт ва вазифаи ҳароммағз: 1.А–6, В–2, D–1, Е–7, F–3, H–4, G–5. 2.А–4, В–2, D–6, Е–1, F–5, H–3. 3.А–3, В–1, D–2.

**§ 42.** Соҳт ва вазифаи мағзи сар: 1.А–3, В–4, D–2, Е–6, F–5, G–7, H–1. 2. A–1, B–3, D–6, Е–5, F–4, G–2.

**§ 43.** Соҳти нимкураҳои калони мағзи сар: 1. А–5, В–2, D–6, Е–1, F–3, G–4, H–7. 2. A–3, B–2, D–1. 3. А–5, В–2, D–1, Е–3, F–4.

**§ 44.** Бемориҳои системаи асаб ва пешгирий карданни онҳо: 1.А–4, В–3, D–1, Е–2. 2.А–2, В–4, D–3, Е–1.

**§ 45.** Фаъолияти олии асаб, рефлексҳои шартӣ ва ғайришартӣ: 1.А–5, В–4, D–2, Е–3, F–1. 2.А–2, В–3, D–4, Е–1. 3.1–E, 2–B, 3–A, 4–F, 5–D.

**§ 46.** Пайдоиш ва боздории рефлексҳои шартӣ: 1.А–2, В–3, D–1. 2. А–1, В–4, D–2, Е–3.

**§ 48.** Эҳсос ва танзими он: 1.А–3, В–4, D–4, Е–1. 2.А–5, В–2, D–1, Е–3, F–4.

**§ 49.** Ҳофиза: 1. 1–D, 2–A, 3–B. 2. А–3, В–2, D–4, Е–1. 3. А–2, В–1, D–4, Е–3.

**§ 50.** Хоб ва аҳамияти он: 1.А–3, В–4, D–2, Е–1, F–5. 2.А–3, В–5, D–1, Е–4, F–2.

**§ 51.** Типҳои фаъолияти асаб, беҳдошти маҷмӯаи асаб: 1.А–3, В–1, D–4, E–2. 2.А–3, В–2, D–4, E–1.

**§ 52.** Аҳамияти аъзои ҳис: 1. А–1, В–3, D–2. 2. А–2, В–3, D–1.

**§ 53.** Анализаторҳои босира: 1. А–3, В–1, D–2, E–4. 2. А–3, В–5, D–4, E–1, F–2, H–8, G–7, I–6. 3. 1–E, 2–F, 3–G, 4–A, 5–B, 6–D.

**§ 54.** Вазифаи аъзои босира: 1.А–4, В–6, D–2, E–1, F–3, H–5. 2.А–2, B–5, D–6, E–7, F–4, H–3, G–1.

**§ 55.** Соҳти аъзои сомеа, беҳдошти шунавой: 1.1–E, 2–I, 3–F, 4–A, 5–G, 6–B, 7–H, 8–D, 9–J, 10–L. 2. A–4, B–1, D–2, E–3. 3.A–4, B–2, D–1, E–3.

**§ 56.** Узвҳои мувозинат, ҳисси мушакӣ ва ҳиссиёт: А–3, B–4, D–5, E–2, F–1.

**§ 57.** Аъзои шомма ва зоиқа: 1.А–3, B–4, D–2, E–1. 2.1–D, 2–F, 3–B, 4–G, 5–A, 6–E.

**§ 58.** Аъзои афзоиш: 1.А–4, B–5, D–2, E–1, F–3. 2.1–B, 2–E, 3–D, 4–A, 5–G, 6–F.

**§ 59.** Бордоршавӣ ва инкишофи батнӣ: 1.1–H, 2–E, 3–B, 4–F, 5–G, 6–A, 7–D. 2.1–H, 2–F, 3–A, 4–G, 5–J, 6–E, 7–D, 8–B.

**§ 60.** Сабзиш ва инкишофи кӯдак: 1.А–5, B–1, D–3, E–4, F–2. 2.А–3, B–4, D–5, E–2, F–1, G–6.

**§ 61.** Тағйироти биологӣ ва табииати иҷтимоии одам: 1. 1–F, 2–H, 3–B, 4–G, 5–E, 6–A, 7–D.

# МУНДАРИЧА

**Қоидаҳои истифодабарӣ аз китоби дарсӣ ..... 3**

## **МУҚАДДИМА**

**§ 1. Маълумоти умумӣ дар бораи одам ва саломатии ў ..... 4**

### **БОБИ I. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ ОРГАНИЗМИ ОДАМ**

**§ 2. Сохтори хучайравии бадани одам ..... 9**

**§ 3. Хучайра ва хосияти ҳаётии организм ..... 12**

**§ 4. Бофтаҳо, узвҳо ва бадани одам ..... 14**

### **БОБИ II. ТАНЗИМИ ФУНКСИЯҲОИ ОРГАНИЗМ, ҒАДУДҲОИ ТАРАШШУҲӢ**

**§ 5. Танзими гуморалӣ ва асабии функцияҳои бадан ..... 17**

**§ 6. Ғадудҳои тарашшуҳӣ, ғадуди сипаршакл ..... 19**

**§ 7. Ғадудҳои назди сипаршакл, гипофиз, душоха, болои гурда;  
соҳт ва вазифаи онҳо ..... 22**

**§ 8. Ғадудҳои зери меъда ва чинсӣ, танзими кори ғадудҳои тарашшуҳӣ ..... 24**

### **БОБИ III. СИСТЕМАИ ТАКЯГОҲУ ҲАРАКАТ**

**§ 9. Соҳт, функция ва аҳамияти системai такягоҳу ҳаракат ..... 27**

**§ 10. Таркиб ва рушди устухонҳо ..... 31**

**§ 11. Ёрии аввалин ҳангоми зарар дидани скелет ..... 33**

**§ 12. Мушакҳо ..... 36**

**§ 13. Инкишофи мушакҳо, ташакқули қадду қомати одам ..... 40**

***Кори озмоиии 1 ..... 43***

### **БОБИ IV. ХУН**

**§ 14. Хун ва вазифаи он ..... 44**

**§ 15. Таркиби кимиёии хун ..... 47**

**§ 16. Эритроситҳо ..... 49**

**§ 17. Лейкоситҳо ..... 52**

**БОБИ V. СИСТЕМАИ ГАРДИШИ ХУН**

§ 18. Аҳамияти гардиши хун, сохти дил .....	55
§ 19. Рагҳои хунгард, даври гардиши хун .....	58
§ 20. Ҳаракати хун дар рагҳо .....	61
§ 21. Танзими кори аъзои гардиши хун.....	64
§ 22. Ёрии аввалин ҳангоми хунравӣ .....	67
<i>Кори озмоиии 2.....</i>	69

**БОБИ VI. СИСТЕМАИ НАФАСКАШИЙ**

§ 23. Сохтори аъзои нафаскашӣ.....	70
§ 24. Мубодилаи газҳо дар шуш ва бофтаҳо .....	74
§ 25. Танзими нафаскашӣ, бемориҳои аъзои нафас .....	77
<i>Кори озмоиии 3.....</i>	81

**БОБИ VII. ҲОЗИМА**

§ 26. Аъзои ҳозима .....	82
§ 27. Соҳт ва вазифаи аъзои дастгоҳи ҳозима .....	85
§ 28. Танзими ҳазми хӯрӯк.....	88
§ 29. Бемориҳои меъдаю рӯда ва пешгирий кардани онҳо .....	90
<i>Кори озмоиии 4.....</i>	94

**БОБИ VIII. МУБОДИЛАИ МОДДАҲО ВА НЕРУ**

§ 30. Аҳамияти мубодилаи моддаҳо ва неру .....	95
§ 31. Мубодилаи сафеда, карбогидрад ва чарбҳо .....	97
§ 32. Витаминҳо ва аҳамияти онҳо .....	100
§ 33. Мубодилаи неру дар организм .....	103
<i>Кори озмоиии 5.....</i>	107

**БОБИ IX. ПЎСТ ВА СИСТЕМАИ ИХРОЧИ ПЕШОБ**

§ 34. Соҳт ва вазифаи пўст.....	109
§ 35. Ғадуди арақ ва маҳсули пўст .....	111
§ 36. Беҳдошти пўст, ёрии аввалин ҳангоми зарар дидани пўст.....	113
§ 37. Системаи ихрочи пешоб .....	115
§ 38. Вазифаи аъзои ихрочи пешоб .....	119

**БОБИ X. СИСТЕМАИ АСАБ**

§ 39. Соҳти системаи асаб .....	122
§ 40. Вазифаҳои системаи асаб .....	125
§ 41. Соҳт ва вазифаи ҳароммағз .....	127
§ 42. Соҳт ва вазифаи мағзи сар .....	130
§ 43. Соҳти нимкураҳои калони мағзи сар .....	133
§ 44. Бемориҳои системаи асаб ва пешгирий кардани онҳо .....	136
<i>Кори озмоиши 6 .....</i>	138

**БОБИ XI. ФАЪОЛИЯТИ ОЛИИ АСАБ**

§ 45. Фаъолияти олии асаб, рефлексҳои шартӣ ва ғайришартӣ .....	139
§ 46. Пайдоиш ва боздории рефлексҳои шартӣ .....	141
§ 47. Ақл, тафаккур, сухан ва нутқ .....	144
§ 48. Эҳсос ва танзими он .....	146
§ 49. Ҳофиза .....	150
§ 50. Хоб ва аҳамияти он .....	152
§ 51. Типҳои фаъолияти асаб, беҳдошти мачмӯаи асаб .....	154

**БОБИ XII. АЪЗОИ ҲИС**

§ 52. Аҳамияти аъзои ҳис .....	157
§ 53. Анализаторҳои босира .....	159
§ 54. Вазифаи аъзои босира .....	162
<i>Кори озмоиши 7 .....</i>	164
§ 55. Соҳти аъзои сомеа, беҳдошти шунавой .....	165
§ 56. Узвҳои мувозинат, ҳисси мушакӣ ва ҳиссиёт .....	168
§ 57. Аъзои шомма ва зоиқа .....	171

**БОБИ XIII. АФЗОИШ ВА ИНКИШОФ, ТАБИАТИ БИОЛОГӢ  
ВА ИЧТИМОИИ ОДАМ**

§ 58. Аъзои афзоиш .....	175
§ 59. Бордоршавӣ ва инкишофи батнӣ .....	176
§ 60. Сабзиш ва инкишофи қӯдак .....	179
§ 61. Тағиироти биологӣ ва табиати иҷтимоии одам .....	181
<b>Ҷавоби супоришҳо .....</b>	<b>184</b>

**Б 69.** **Биология (Одам ва саломатии ў):** Китоби дарсй барои синфи 8-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ. /О. Мавлонов [ва диг.]. – Тошканд: Хонаи эҷодии табӯу нашри «O'qituvchi», 2019. – 192 сах.

ISBN 978-9943-5751-5-8

УЎК 611/612(075.3)=222.8

КБК 28.7я72

**O. Mavlonov, T. Tilavov, B. Aminov**

## BIOLOGIYA (ODAM VA UNING SALOMATLIGI)

(Tojik tilida)

Umumiy o'rta ta'lif mакtablarining 8-sinfi uchun darslik

Qayta ishlangan va to'ldirilgan 6-nashri

«O'QITUVCHI» nashriyot-matbaa ijodiy uyi  
Toshkent – 2019

Original-maket «DAVR NASHRIYOTI» MChJ da tayyorlandi.

*Мутарҷим ва муҳаррир Нурназаров Ю.*

Ороишгари техникӣ Запаров Р.

Мусахҳех Бекназарова С.

Саҳифабанди роёни Белятская Е.

Мураттиби матнҳо Ниёзова С.

Литсензияи нашриёт AI 012. 20.07.2018. Ба нашр аз нусҳаи асл иҷозат дода шуд 23.07.2019.

Андозаи  $70 \times 90 \frac{1}{16}$ . Хуруфи Tayms. Бо усули нашри оғсет.

Коғази оғсетӣ. Ҷузъи чопии шартӣ: 7,74. Ҷузъи нашрию хисобӣ: 7,6.

Адади нашр: 914 нусха. Супориши №

Очонсии иттилоот ва иртибототи оммавии назди Дастгохи Президенти Чумхурии Ўзбекистон, Хонаи эҷодии табӯу нашри «O'qituvchi». Тошканд – 206, ноҳияи Юнусобод, кӯчаи Янгишахар, хонаи 1. Шартномаи № 63-19.

## Ҳолати китоби дарсии ба ичора додашуда

№	Ном ва номи хонаводагии донишомӯз	Соли таҳсил	Ҳолати китоб дар аввали сол	Имзои роҳбари синф	Ҳолати китоб дар поёни сол	Имзои роҳбари синф
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

**Ҳангоми ба ичора додан ва пас гирифтани китоби дарсӣ роҳбари синф чадвали болоиро бо мизонҳои баҳогузории зерин пур мекунад:**

<b>Нав</b>	Ҳолати китоби дарсӣ дар замони бори аввал ба истифода додан.
<b>Хуб</b>	Муқова комил аст, аз қисми асосии китоб чудо нашудааст. Тамоми варақҳо ҳаст, пора ва ҷо ба ҷо нашудааст, дар саҳифаҳояш ҳат-ҳатиҳо нест.
<b>Қаноат-баҳш</b>	Муқова фарсада шуда, гӯшаҳояш дар чанд ҷо ҳаткашӣ ва ҳӯрдагӣ дорад, аз қисми асосии китоб каме канда шудааст, аз ҷониби истифодабаранд қаноатбаҳш тармим шудааст. Варақҳои кандашударо часпондаанд, дар байзе саҳифаҳо ҳат-ҳатиҳо дорад.
<b>Ғайриқа-ноатбаҳш</b>	Муқова ҳат-ҳатиҳо дорад, пора шудааст, аз қисми асосӣ чудо ё тамоман нест, ба наҳви бад тармим шудааст. Варақҳо пора шудаанд, каманд, пур аз ҳат-ҳатӣ ва ранголуд. Китоби дарсӣ қобили тармим нест.